

# БИОЛОГИЯ

*Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми муассисаҳои таълими миёна*

*Нашири якум*

*Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон  
тасдиқ намудааст*

САРТАҲРИРИЯТИ  
ШИРКАТИ САҲҲОМИИ  
ТАБҶУ НАШРИ «SHARQ»  
ТОШКАНД – 2017

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

UZEDU.ONLINE

УЎК 373.5:371.381(075.3)

КБК 28.0я.721

Б 60

**Муаллифон:**

А. Фафуров, А. Абдукаримов, Ч. Толибова, О. Ишанкулов,  
М. Умаралиева, И.Абдураҳмонова.

**Тақриздиҳандагон:**

**М. Эргашева** – дотсенти ДБТИКТХ ба номи А. Авлонӣ, номзади илмҳои биология;

**Г. Тӯраева** – муаллими калони ДБТИКТХ шахри Тошканд;

**Б. Раҳимова** – муаллими фанни биологияи мактаби таълими умумии рақами 105-уми ноҳияи Юнусободи шахри Тошканд.

Б 60      **Биология.** Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми муассисаҳои таълими миёна: Нашри яқум. Муаллифон: А. Фафуров, А. Абдукаримов, Ч. Толибова, О. Ишанкулов, М. Умаралиева, И.Абдураҳмонова. – Т.: «Sharq», 2017. – 240 саҳ.

ISBN 978-9943-26-708-4

УЎК 373.5:371.381(075.3)

КБК 28.0я.721

**Аз ҳисоби маблаги Бунёди мақсадноки китоби  
республика нашр гардид.**

**ISBN 978-9943-26-708-4**

© А. Фафуров, А. Абдукаримов, Ч. Толибова,  
О. Ишанкулов, М. Умаралиева, И.Абдураҳмонова.  
© САРТАҲРИИЯТИ ШСТН «Sharq», 2017.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

UZEDU.ONLINE

## МУҚАДДИМА

Китоби дарсии мазкур мувофиқи қарори рақами 187-уми Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон “Дар бораи тасдиқ кардани стандарти давлатии таълими омӯзиши миёнаи умумӣ, миёнаи маҳсус ва касбу ҳунар” аз 6 апрели соли 2017, дар асоси стандарти давлатии таълими фанни биология, ки ба муносабати компетенсияйиги нигаронда шудааст, омода гардид.

Донишомӯзи азиз! Дар синфҳои 5-9 ҳангоми омӯзиши бахшҳои биология мисли ботаника, зоология, одам ва саломатии ў, асосҳои ситология ва генетика бо гуногуни шаклҳои ҳаётӣ, хусусиятҳои онҳо, мағҳумҳои асосии биологӣ, назария ва қонуниятҳо шинос шудед. Дар синфи 10 донишҳои аввал омӯхтаатонро дар амал татбиқ намуда, аз дараҷаи соҳти поёни ҳаёт (зист) то ба дараҷаи соҳти болоии он ба табиат ба сифати низоми яклухт муносабати кардан, мағҳумҳои биологӣ, назария ва қонуниятҳоро умумӣ кунонда, ба як низом оварданро меомӯзед.

Мазмуни мавзӯро бо диққат хонда, супоришиҳои дар он дар асоси аломатҳои шартӣ додашударо бидуни камбудӣ ичро кардан барои дар оянда ба сифати шаҳс ташаккул ёфтанд, васеъ кардани чаҳонбинӣ ва соҳиби тафаккури биологӣ гардидани шумо замина тайёр мекунад.

Ҳангоми истифода аз китоби дарсӣ аломатҳои шартии зерин корбаст мегарданд:



**Калимаҳои такягоҳӣ**



**Савол ва супоришиҳо**



**Супоришиҳо барои ичрои мустақилона**

Ба сифати фарзанди ба камолот моили Ўзбекистони мустақил барои асосҳои фанро амиқ омӯхта, дар оянда бо такя ба компетенсияҳои аз биология омӯхтаатон касб интихоб карда, дар ҳаёти мустақилона мавқеи худро пайдо намудан омад ёр бод!

# БОБИ 1. МАФХУМ ДАР БОРАИ НИЗОМҲОИ БИОЛОГӢ

## §1. БИОЛОГИЯ – ФАН ДАР БОРАИ ҲАЁТ

Биология ҳамаи намудҳои ҳаётро дар рӯйи Замин, ҳамаи хосиятҳои низоми гуногундараҷаи он: молекула, ҳучайра, организм, популяция (навъ), биогеосеноз (экосистема), биосфераро меомӯзад.

Мақсади асосии биология омӯзиши соҳти мавҷудоти зинда, хусусиятҳои ба ҳуд хос, зиёдшавӣ, рушд, асли баромад, муносибатҳои байнҳамдигарии онҳо дар ҷамоаҳои табии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба мурӯзӣ мебошад.

Истилоҳи биология аз ҷониби олимӣ фаронсавӣ Ч. Б. Ламарк ва донишманди олмонӣ Г. Р. Тревиранус ба фан дохил гардида, маънои “биос” – ҳаёт, “логос” – фанро мефаҳмонад.

Ҳал кардани муаммоҳои муҳимме мисли ҳифзи саломатии инсон, табобати бемориҳои гуногун ва пешгирии онҳо, дароз кардани умри инсон, муҳофизати навъҳои гуногуни растаний ва ҳайвонҳои ноёби табиат, оғариданӣ навъҳои растаниҳои ҳосилдор, зоти ҳайвонҳои маҳсулдиҳанда, штаммҳои микроорганизмҳои дорои хосияти нав, таъмин кардани инсон бо маҳсулоти физиологии сифатнок ба инкишофи биология вобаста аст.

**Соҳаҳои фанни биология.** Биология фанни фундаменталӣ ва маҷмӯй ба шумор меравад. Сабаби фанни фундаменталӣ гуфтан биология барои тибб, равоншиносӣ, агрономия, саноати ҳӯрокворӣ, фармакология асоси назарӣ бошад, ба сифати фанни маҷмӯй ғанҳои бисёр соҳаҳоро дар бар мегирад.

Бинобар объекти озмоиш фанни биология ба якчанд соҳа тақсим мешавад. Ботаника растаниҳо, зоология ҳайвонҳо, микробиология микроорганизмҳо, микология замбӯруғҳо, гидробиология организмҳои муҳити об, палеонтология организмҳои дар ҳолати маъдан, экология муносибати байни организм ва муҳитро меомӯзонанд. Биология бинобар санчиши баъзе ҷиҳатҳои организмҳои зинда низ ба ғанҳои гуногун чудо мешавад. Анатомия соҳти организмҳои организм, физиология бошад, функцияҳои он, эмбриология инкишофи ҷанин (эмбрион), систематика гурӯҳҳои систематикии организмҳо, муносибатҳои байнҳамдигарии хешовандӣ, этология хулқу атвори олами ҳайвонотро тадқиқ мекунанд.

Баъзе соҳаҳои биология бо ҳамкории фанҳои дигари табий пайдо шудаанд. Дар системаҳои биологӣ ҷараёнҳои физикии содиршавандаро биофизика, таркиби кимиёвии организмҳо, ҷараёнҳои кимиёвии онҳоро биокимиё, қонуниятҳои дар рӯйи замин паҳншавии организмҳои зиндаро фанни биогеография меомӯзанд. Организмҳои бионикӣ ҷиҳатҳои ба худ хос ва соҳти фаъолияти ҳаётиро асоснок намуда, оғаридани системаҳои техникӣ, технология бошад, дар корхонаҳои истеҳсолӣ корбаст кардани ҷараёнҳои биологии организмҳои зиндаро ҳадафи худ қарор медиҳад.

Айни замон дараҷаи инкишофи ҷамъияти инсонӣ ба рушди фанни биология аз бисёр ҷиҳатҳо вобаста аст.

**Методҳои тадқиқоти илмии фанни биология.** Дар биология барои омӯзиши ҳосиятҳои ҳаётии организмҳои зинда аз методҳои зерин истифода бурда мешавад.

**Методи мушоҳида.** Барои мушоҳида, тасвир ва таҳлили ҳодисаҳои дар организмҳо ва муҳити атрофи онҳоро ихотакарда содиршаванда имкон медиҳад. Ин метод аз замонҳои қадим барои аз ҷониби олимон ҷамъоварии маводҳои далелӣ ва тавсифи онҳо васеъ истифода гардидааст. Дар асри XVIII олимони биолог бо ёрии ин метод бо таърифу тасвир кардани ҳайвонҳо ва растаниҳо, ба тартиб даровардани маводҳои ҷамъшуда машғул гардидаанд.

**Методи муқоисақунӣ.** Соҳт, функсияи низомҳои гуногуни биологӣ, монандӣ ва фарқиятҳои қисмҳои таркибии он бо ёрии методи муқоисақунӣ омӯхта мешавад. Аз методи мазкур дар фанҳои систематика, морфология, анатомия, палеонтология, эмбриология истифода мебаранд. Бо ёрии методи муқоиса назарияи ҳуҷайра, қонуни биогенетикӣ, қонуни қаторҳои гомологияи тафйирёбии ирсӣ кашф гардидааст.

Ин метод, ки бо оғоз аз асри XVIII васеъ истифода гардидааст, ба воситаи муайян кардани монандӣ ва фарқияти байнӣ объект, ҳодиса ва ҷараёнҳои биологӣ барои кушода додани моҳияти онҳо имконият фароҳам овард.

**Методи таърихӣ.** Ин метод барои дар ҷараёни эволюционӣ бо ёрии далелҳо фахмидан ва бо далелҳои аз пеш мавҷуда муқоиса кардани пайдошавӣ, такомулёбии гурӯҳҳои систематикӣ, донистани пайдоиш ва рушди организмҳо, қонуниятҳои мураккабшавии соҳт ва функсияи онҳо имкон медиҳад. Ба воситаи он қонуниятҳои пайдоиш ва тараққиёти таърихии организмҳоро асоснок карда додан мумкин аст. Методи таърихӣ барои омӯхтани пайдоиш ва эволюцияи олами органикӣ дар эра ва даврҳои гуногун истифода бурда мешавад.

Методи эксперименталӣ (таҷрибавӣ). Дар шароити маҳсус ташкилшуна омӯзиши соҳт, ҷараёни зиндагии организмҳо ба воситаи методи экспе-

рименталӣ амалӣ мегардад. Ин метод барои бо ёрии таҷрибаҳо амиқтар тадқиқ кардани ҳатти ҳаракат, соҳт, моҳияти хосиятҳои организмҳо имкон медиҳад. Корҳои ба омӯзиши қонуниятҳои ирсишавӣ баҳшидаи Г. Мендел намунаи возеҳи истифодаи усули таҷриба дар фан мебошад. Барои тадқиқотҳои биологӣ пайдо шудани асбобу анҷомҳои замонавӣ барои аз ин усул васеъ истифода бурдан имкон медиҳад.

**Методи моделкунонӣ.** Моҳияти методи моделкунонӣ, ки дар тадқиқотҳои биологӣ торафт васеъ истифода мегардад, аз ҳодисаҳои табииати зинда ва ҷиҳатҳои онҳоро ба алломатҳои математикӣ табдил дода, ба тарзи модел аз нав барқарор карда омӯхтан иборат аст. Ҷараёнҳои биологӣ, самтҳои гуногуни эволютсия, инкишофи экосистема ва биосфераро ба воситаи моделкунонӣ дар компьютер барои пешакӣ донистани воқеаву ҳодисаҳои содиршавияшон эҳтимолӣ имконият фароҳам оварда шуд.

**Муаммоҳои фанни биология.** Дар фанни биология як қатор муаммоҳое мавҷуд аст, ки ҳоло ҳалли ҳудро наёфтаанд. Пайдоиши ҳаёт, инсон, ба воситаи омӯзиши механизмҳои фаъолияти майнаи сар қонуниятҳои тафаккур ва хотираво дарк кардан, дар тараққиёти эмбрионалӣ дар асоси ахбори генетикӣ рушди бофта, органҳо ва организмро омӯхтан аз чумлаи онҳост.

Аҳолии дунё сол ба сол афзун мешавад. Бинобар ин, яке аз вазифаҳои муҳимме, ки назди фанни биология истодааст, аз ҳал кардани муаммоҳои назариву амалие иборат мебошад, ки барои қонеъ кардани эҳтиёчи гизоии инсонҳо нигаронида шудааст. Дар ин соҳа ба ғайр аз методҳои ҷуфтикунонӣ, интихоб, ки солҳои зиёде истифода мешаванд, истифода аз муҳандисии ген – синтези генҳо, рӯбардор карда гузарондан, ҷуфтикунонии ҳуҷайраҳои соматикӣ, аллофен – парвариши организмҳо ва методҳои дигар хеле самаранок мебошанд.

Омӯзиши қасалиҳои ирсии инсонҳо, кор карда баромадани ҷораҳои пешгирии онҳо ва дар амал татбиқ кардан хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Ба таври мусбӣ ҳал кардани ин муаммо ба ривоҷи соҳаҳои муҳандисии ген ва биотехнология вобастагии узвӣ дорад.

Айни замон яке аз ҳодисаҳои бештар ҳатарнок бадшавии муҳити экологӣ мебошад. Ин ҳусусан, дар сол ба сол коҳиш ёфтани навъҳои растаний ва ҳайвонҳои барои инсон ниҳоят нафъовар баръало ба назар мерасад. Яке аз муаммоҳои дар назди фанни биология истода аз кор карда баромадани усулҳои ҳифзи генофонди ҳайвон ва растаниҳо ва дар амалиёт татбиқ карда-

ни он иборат аст. Азнавкоркарди партовҳои саноат, нақлиёт ва майшӣ, ки дар натиҷаи тараққиёти илму техника, истифода аз модддаҳои гуногуни кимиёвӣ дар хочагии қишлоқ ва ҳаёти шахсӣ торафт зиёд мегардад, пешгирии ифлосшавии табиат вазифаи муҳим ба ҳисоб меравад.



**Калимаҳои такъяғоҳӣ:** тиббиёт, селексия, агрономия, психология, фармакология, биотехнология, микробиология, микология, гидробиология, палеонтология, бионика, экология, мушоҳида, муқоиса, таърихӣ, экспериментал, моделкунонӣ.



### Савол ва супоришҳо:

- Хусусиятҳои ба худ хоси фанни биологияи замонавиро муайян кунед.
- Муаммоҳое, ки дар асри XXI ҳал кардани фанни биология лозим аст, ҳисоб кунед.
- Мақсад ва вазифаҳои асосии фанни биологияро фаҳмонед.
- Дар рушди биология аҳамияти методи муқоиса ва мушоҳида аз чӣ иборат аст?
- Аҳамияти илмии методи таърихӣ дар чист?



### Супориш барои иҷрои мустақилона:

Муаммоҳои бо ёрии методҳои илмиву тадқиқотӣ ҳалшавандай фанни биологияро нависед.

Методҳои илмиву тадқиқотии биология	Муаммоҳои бо ёрии методҳои мазкур ҳалшаванда
Методи мушоҳида	
Методи муқоисакунӣ	
Методи таърихӣ	
Методи таҷрибавӣ	
Методи моделкунонӣ	

## § 2. МОҲИЯТИ ҲАЁТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ЗИНДАГӢ

**Моҳияти ҳаёт.** Бисёр олимон дар давоми тараққиёти фанни биология барои таъриф додани ҳаёт ҳаракат кардаанд: ҳаёт – биосфераро ҳосил карда, дигар месозад, ҳаёт – содиршавии ҷараёнҳои ҳаётӣ дар организми зинда, ҳаёт – ин ҷараёни худбарпокунандай ба воситаи аз авлод ба авлод гузаронданаи ахбори ирсии организмҳои зинда аст.

Моҳияти ҳаёт мағҳуми васеъ дорад. Бинобар таърифи М. В. Волкенштейн: “Организмҳои зинда, биополимерҳои дар Замин мавҷуд: аз кислотаҳои

сафед ва нуклеин таркиб ёфтаанд. Онҳо системаси күшоде мебошанд, ки худро идора карда, оғарида метавонанд”.

Бинобар таърифи мазкур организмҳои зинда аз муҳити берунӣ ғизоҳои даркориро қабул мекунанд, маҳсулоти нодаркорро ҷудо карда мебароранд, дар асоси ахбори ирсии дар кислотаҳои нуклеин кодгузоришида синтези сафедаҳоро амалӣ месозад, дар муҳити экологӣ нумӯ карда ривоҷ меёбад ва зиёд мешавад.

**Хосиятҳои асосии ҳаёт.** Ҳар як организми зинда низоми яклухте мебошад, ки аз соҳтори ба ҳамдигар вобаста ва дар муносабати мураттаббуда иборат аст, молики хосият ва хусусиятҳои ба ҳуд хос, яъне, аз табииати ғайриорганикӣ фарқкунанда мебошад.

**Воҳиди таркиби кимиёвӣ.** Беш аз 90 фоизи элементҳои кимиёвии шомили таркиби ҳамаи организмҳои зинда асосан аз чор хел элемент: углерод, оксиген (кислород), обзо (водород) ва азот ташкил ёфтаанд. Ин элементҳо пайваствҳои органикӣ шомили таркиби ҳамаи организмҳои зинда, масалан, сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин, липидҳо ва карбогидратҳоро ҳосил мекунанд.

**Воҳиди соҳти структуравӣ.** Ҳамаи организмҳои зинда аз ҳуҷайра таркиб ёфта, ҳуҷайра воҳиди соҳт, функционалӣ ва рушди зиндагӣ ба шумор меравад.

**Системаи күшод будан.** Ҳамаи организмҳои зинда системаи күшодест, ки ба равиши мунтазам бо муҳити берунӣ молики энергия ва мубодилаи моддаҳо мебошад.

**Мубодилаи моддаҳо ва энергия.** Байни ҳамаи организмҳои зинда ва муҳити берунӣ доимо мубодилаи моддаҳо ва энергия содир мешавад. Мубодилаи моддаҳо ва энергия ҷараёнҳо мисли ғизогирӣ, нафасгириӣ, ҷудокуниро дар бар мегиранд. Ба туфайли мубодилаи моддаҳо ва энергия дар шароити муҳити беруни тағириёрбанда устувории таркиб ва соҳти кимиёвии организмҳои зинда таъмин карда мешавад.

**Худнавсозӣ.** Дар ҷараёни мубодилаи моддаҳои дар организм содиршаванд таҷдиди доимии биомолекулаҳо, ҳуҷайра ва бофтаҳо ба амал меояд.

**Хосияти оғаридан ва зиёдшавии ба ҳуд монандҳо.** Зиёдшавии организмҳои зинда дар асоси ахбори ирсии дар кислотаҳои нуклеин мучассам содир мешавад.

**Афзоиш ва ривоҷёбӣ.** Дар зинаҳои маълуми онтогенез организмҳои зинда дар асоси ахбори генетикӣ соҳти худро нигоҳ дошта, аз ҷиҳати миқдорӣ зиёд мешаванд, яъне афзоиш ёфта, дар онҳо ташаккул ва ривоҷёбии аломатҳо

ва хусусиятҳои нав мушоҳида мегардад. Инкишоф дар асоси қонуниятҳои маълум тағириёбии организмҳо мебошад. Ривоҷёбии фардӣ – онтогенез ва ривоҷёбии таъриҳӣ – фитогенез мушоҳида мегардад. Ривоҷёбии таърихии олами органикӣ эволютсия номида мешавад.

**Худидоракунӣ.** Ба тағириёбии мунтазами шароитҳои берунӣ нигоҳ нарарда, организмҳои зинда молики соҳти берунӣ ва доҳилӣ, таркиби кимиёвӣ, хусусияти ҳифзи доимии ҷараёнҳои физиологӣ, яъне, гомеостаз мебошанд.

**Таъсирпазирӣ.** Хусусияти мазкур ба воситаи вокуниш (реаксия)-ҳои ҷавобӣ ба таъсири муҳити берунии организмҳои зинда амалӣ мешавад.

**Ирсият ва тағирипазирӣ.** Хосияти аломат ва хусусиятҳои худро аз насл ба насл гузарондани организмҳои зинда ирсият, намоён кардани аломат ва хусусиятҳои нав тағириёбӣ ба ҳисоб меравад. Ба туфайли тағириёбӣ бошад, ба таъсири муҳити берунӣ мутобиқшавии организмҳои зинда зиёд мегардад.

Баъзе хусусиятҳои дар боло овардашуда ба табиати ғайризинда низ мумкин аст ҳос шавад. Масалан, дар маҳлулҳои намакдор ҳаҷм ва массаи кристаллҳо зиёд мегардад, аз шамъи даргирон энергия чудо мешавад. Лекин дар ин ҷараёнҳо гомеостаз мушоҳида намегардад.

Дараҷаҳои соҳти ҳаёт аз қисмҳои маълуми таркибӣ, яъне, компонентҳо таркиб ёфтаанд, низомҳои биологии яклухти аз поён ба боло мураккабшаванд мебошанд (расми 1).

**Дараҷаи молекулаи ҳаёт.** Дараҷаи молекулаи ҳаётро сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин, липидҳо ва карбогидратҳо барин биомолекулаҳо ташкил медиҳанд. Дар дараҷаи молекулаи ҳаёт ҷараёнҳои вобаста ба ҳифз, зиёдшавӣ, тағириёбии аҳбори ирсӣ ва мубодилаи моддаҳо ва энергия содир мешаванд.

**Дараҷаи ҳуҷайраи ҳаёт.** Ҳуҷайра воҳиди соҳт, функсия ва инкишофи ҳамаи организмҳои зинда мебошад. Он хурдтарин дараҷаи соҳт мебошад, ки ҳамаи хосиятҳои зиндагиро дар худ мучассам кардааст. Ба компонентҳои дараҷаи ҳуҷайраи ҳаёт қисмҳои таркибии ҳуҷайра: мембрана, ситоплазма ва органоидҳои он, ядро доҳил мешавад. Дар ин дараҷа соҳт, функсия, тақсимшавии органоидҳои ҳуҷайра, ҷараёнҳои биокимиёии дар ҳуҷайра амалишаванд, аз ҷониби ҳуҷайра азхудкунӣ, ҷамъшавӣ ва сарфшавии энергия баринҳо содир мешаванд.

**Дараҷаи бофтагии ҳаёт.** Асли баромад, соҳт, вазифаи иҷромекардаи бофта бионизом ба ҳисоб меравад, ки аз моддаҳои ҳуҷайраҳо ва байниҳуҷайравии монанд ташкил ёфтаанд. Дар ҳайвонҳо бофтаҳои пӯст, мушак, пайвасткунанда ва асад мавҷуд аст. Дар растаниҳо бошад, бофтаҳои ҳосилкунанда,



**Расми 1.** Дарачаҳои соҳтори ҳаёт.

пӯшонанда, асосӣ, механикӣ ва гузаронанда мешавад. Дар дараҷаи бофтаи ҳаёт ҷараёнҳои вобаста ба таҳассусонокии хучайраҳо омӯхта мешавад.

**Дараҷаи органии ҳаёт.** Орган ин молики соҳт ва шакли маълум буда, як қисми организмest, ки функсиюни муайянро ичро мекунад ва дар ҷойи муайян ҷойгир шудааст. Органҳо аз якчанд хел бофтаҳо иборат буда, вазифаи ичромекардаи органҳо ба фаъолияти бофтаҳо вобаста аст.

**Дараҷаи организми ҳаёт.** Организм низоми биологии як ё бисёрхӯчайрае мебошад, ки ҳаёти мустақил гузаронда, худро идора ва таҷдид карда метавонад. Организмҳо як ва бисёрхӯчайра мешаванд. Дараҷаи организми ҳаёт ҳусусиятҳое мисли мубодилаи моддаҳо ва энергия, идорақунии асад-гуморал, мутобиқшавӣ, хулқу автор, давомияти умри ҷараёнҳои ҳаётро

меомўзад. Ҳар як организми зинда индивид ба ҳисоб рафта, ҳиссаи ба эволютсия ҳамроҳшавии он аз наслгузорӣ ва мутобиқшавӣ ба шароити муҳити тағирирёбанда иборат аст.

**Дараҷаи популятсия, навъи ҳаёт.** Маҷмӯи индивидҳои аз ҷиҳати морфофизиологӣ, генетикӣ, экологӣ, этологӣ монанд, асли баромадашон умумӣ, дар қисми маълуми ареали намуд ба ҳамдигар озод ҷуфт шуда, авлоди наслдордиҳанда, ки ба муддати дароз мавҷуд будаанд, популятсия ном гирифтааст. Намуд маҷмӯи популятсияҳо мебошад, ки молики ареали маълум буда, байни ҳамдигар озод ҷуфт мешаванд, бо баъзе аломат ва хосиятҳо аз популятсияҳои дигари ин навъ фарқ карда, нисбатан алоҳида шудааст. Ин дараҷаи ҳаёт бо зичи популятсия, микдори индивидҳо, суръати зиёдшавӣ, ҷонсаҳтӣ, аломатҳои вобаста ба ҷинс ва синну сол таъриф карда мешавад. Дар ин дараҷаи ҳаёт муносибатҳои байни индивидҳо дар доираи намуд, динамикаи популятсия, ҷараёнҳои тағирирёбии генофонди популятсия, хосилшавии намуд содир мегардад. Популятсия воҳиди ибтидоии эволютсия ба ҳисоб меравад.

**Дараҷаи биогеосеноз (экосистема)-и ҳаёт.** Воҳиди элементҳои дараҷаи биогеосенози ҳаёт популятсияҳои ба ҳар навъ мансуб мебошанд. Маҷмӯи навъҳои растаний, ҳайвонот, замбӯруғ, бактерияҳо, ки дар майдони маълум паҳн шуда, бо яқдигар ва муҳити атроф дар муносибати динамикии байниҳамдигарӣ мебошанд, биогеосеноз ё экосистема номида мешавад. Ин дараҷаи ҳаёт бо ҳусусиятҳои мисли структураи экосистемаҳо, муносибатҳои биотикӣ, занчири ғизо, дараҷаҳои трофиқӣ тавсиф карда мешавад. Ин ҳусусиятҳо дар ҷараёнҳои мисли гардиши даврии моддаҳо ва энергияҳо, ҳудидоракунии экосистемаҳо, мувозинати динамикии организмҳои зинда бо омилҳои муҳит, тағириротҳои мавсимӣ инъикос меёбанд.

**Дараҷаи биосфераи ҳаёт.** Биосфера дараҷаи ҳамаи намудҳои ҳаёти заминро дар бар гирифта, соҳти аз ҳама баланди зист мебошад. Компонентҳои ташкилкунандай дараҷаи биосфера биогеосенозҳо ба ҳисоб мераванд. Дар ин дараҷаи ҳаёт ҷараёнҳои мисли гардиши даврии глобалии моддаҳо ва энергия, фаъолияти хочагӣ ва маданий инсон мушоҳида мешавад.

Ҳамин тавр, ҳар як дараҷаи соҳти зист ҳусусиятҳои ба ҳуд хосро дорад. Бинобар ин, ҳар қадом мушоҳида, таҷриба ва тадқиқотҳои биологӣ дар дараҷаи маълуми ҳаёт пеш бурда мешавад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** биополимерҳо, гомеостаз, онтогенез, филогенез, молекула, хучайра, бофта, орган, организм, популятсия, биогеосеноз (экосистема), биосфера.



### Савол ва супоришҳо:

- Дараҷаи соҳти ҳаёт гуфта чиро мефаҳмедин.
- Компонент ва ҷараёнҳои дараҷаи молекулаи ҳаётро тавзех дихед.
- Моҳияти дараҷаи хучайраи ҳаёт аз чӣ иборат аст?
- Ҷараёнҳои дар дараҷаи организми ҳаёт содиршавандаро баён кунед.
- Чиҳатҳои ба ҳуд хоси дараҷаи популятсияи ҳаёт дар чист?
- Моҳияти дараҷаҳои экосистема ва биосфераи ҳаётро фаҳмонед.



### Супориш барои ичрои мустақилона:

**Супориши 1.** Ҷараёнҳои дар ҳар як дараҷаи соҳти ҳаёт амалишавандаро нависед.

Дараҷаҳо	Компонентҳо	Ҷараёнҳо

**Суупориши 2.** Мустақил ва эҷодӣ фикр ронда, ба саволҳо ҷавоб нависед.

- Моҳияти ҷудокунӣ дар дараҷаҳои гуногуни зист дар чист? Фикри ҳудро асоснок кунед.
- Ҷараёнҳои дар ҳар як дараҷаи зист содиршавандаро гуфта дихед.

## БОБИ II. ҚОНУНИЯТҲОИ УМУМБИОЛОГИИ ДАРАҶАИ МОЛЕКУЛАИ ҲАЁТ

### §3. ДАРАҶАИ МОЛЕКУЛАИ ҲАЁТ ВА ЧИҲАТҲОИ БА ҲУД ХОСИ ОН

Маълум аст, организмҳои зинда системаи яклухт буда, онҳо аз системаҳои орган, системаҳои орган бошад, аз органҳо, органҳо аз бофтаҳо, бофтаҳо бошанд, аз хучайраҳо таркиб ёфтаанд. Ба ин сабаб хучайра воҳиди соҳт, афзоиш ва функциявии организмҳои зинда мебошад. Ҷараёнҳои ҳаётии ба организмҳои зинда хос айнан дар хучайраҳо содир мешаванд. Хучайра ва ҷараёнҳои ҳаётии дар органоидҳои онҳо руҳдиҳанда ба пайвастҳои шомили таркиби онҳо вобастаанд. Дар дараҷаи молекула омӯзиши пайвастҳои организми мазкур барои фаҳмидани аҳамияти биологии онҳо дар ҷараёнҳои дар хучайра, бофта, орган, системаи органҳо ва организм содиршавандаро имкон медиҳад (расми 2).


Дарақаи молекулаи ҳаёт ба сифати асоси аввалини пайдоиш ва инкишофи ҳаёт дар Замин барои омӯзиш ва муайян кардани робитаи байниҳамдигарӣ ва пайдарпайӣ бо ҳуҷайра, бофта, орган, организм, популътсия ва намуд, биогеосеноз, биосфера аҳамияти муҳим касб мекунад. Моҳияти омӯзиши ҳаёт дар дарақаи молекула дар муайян кардани соҳт ва аҳамияти биологии молекулаҳои биологии дар ҳуҷайраҳои организми зинда дучоршаванда, яъне, пайвастҳои органикӣ: карбогидратҳо, сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин, липидҳо маълум мегардад.

Дар дарақаи молекула мавқеи пайвастҳои муҳими биологӣ (карбогидратҳо, сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин, липидҳо) дар афзоиш, инкишоф, ахбори ирсиро ҳифз ва аз авлод ба авлод гузарондани организмҳои зинда, мубодилаи модда ва энергия омӯхта мешавад.

Ҳангоми омӯзиши организмҳои зинда нахуст ба пайвастҳо, реаксияҳои бо иштироки онҳо амалишаванда, ҷараёнҳои физикавию кимиёй эътибор дода мешавад. Баъди муайян шудани ҷараёнҳои мазкур моҳияти дигаргуниҳои дар организмҳои зинда содиршавандаро фаҳмидан мумкин аст.

Ҳаминро бояд қайд кард, ки доностани соҳт ва хусусиятҳои макромолекулаҳо, омӯзиши онҳо дар шароити лабораторӣ дар бораи биомолекулаҳо тасаввуроти мукаммал ҳосил кунонда наметавонад. Ҳангоми омӯзиши дарақаи молекулаҳои ҳаёт аз қашфиёт ва қонуниятиҳои фанҳои кимиёй, физика, информатика, математика истифода бурда мешавад. Макромолекулаҳои аз ҳуҷайра гирифташуда моҳияти биологии худро гум карда, фақат дорои хусусиятҳои физикию кимиёй мешаванд.

Дарақаи молекулаи материяи зист дар якҷо бо як қатор молекулаҳои биологӣ – ДНК, РНК, АТФ, сафедаҳо, карбогидартҳо, липидҳо ва дигар



**Расми 2.** Дарақаи молекулаи ҳаёт.

пайвастҳои мураккаб маҷмӯаҳоеро, ки функцияҳои муайянро ичро мекунанд, меомӯзад.

Моддаҳои органикии молекулаҳои калон ба қисмҳои таркибии байни ҳам вобаста моликанд. Масалан, мономери сафедаҳо аминокислотаҳо буда, онҳо дар асоси ахбори ирсии дар и-РНК кодгузоришуда бо тартиби муайян ба воситай бандҳои пептид пайваст мешаванд ва структураи нахустини сафеда ташаккул меёбад. Сафедаҳои аз рибосомаҳо чудошуда баъдтар аз ҳисоби обзо (гидроген) ба структураи дуюмдарача, ба воситай бандҳои олтингўғирд ба сеюмдарача молик мешаванд ва ба молекулаи сафедаи вазифаи муайянро ичроқунанда (фермент, гормон) табдил меёбанд.

Мисли ҳамин, мономерҳои гуногун бинобар соҳт ҳар хел, лекин дар таркиби макромолекула ба ҳамдигар ба воситай бандҳои кимиёйӣ пайваст гардида, ба молекулаҳои яклухти (кислотаи нуклеин, сафеда) вазифаҳои муайянро ичроқунанда табдил меёбанд. Дар таркиби макромолекулаҳо ба сифати элементи асосии кимиёйӣ иштироки карбон барои дар соҳти онҳо ба вучуд омадани умумият боис мешавад. Аз ҳисоби ҳусусиятҳои физики-кимиёвии маҳсуси карбон пайвастҳои органикии калон, мураккаб ва гуногун ба вучуд меоянд.

Соҳти нодири макромолекулаҳо бо вазифаҳои биологии онҳо ичроқунанда тавсия карда мешавад. Масалан, молекулаҳои кислотаи нуклеин вазифаи ҳифзи ахбори ирсӣ, ба авлоди баъдӣ гузарондани ирсиятро ичро мекунад.

Липидҳо дар мембранаи биологии ҳуҷайра, таркиби органоидҳои ҳуҷайра иштирок мекунанд. Дар ҷараёни фотосинтез дар натиҷаи ба энергияи бандҳои кимиёйӣ табдил ёфтани энергияи равшании офтоб карбонҳо ҳосил мешаванд ва он дар таркиби ҳамаи молекулаҳои биологӣ асоси аввалин шуда хизмат мекунад.

**Аҳамияти омӯзиши ҳаёт дар дараҷаи молекула.** Ҳангоми дар дараҷаи молекула омӯзиши ҳаёт эътибори асосӣ ба ҷараёни фотосинтез, ки барои пайдоиш ва инкишофи ҳаёт дар Замин, ба вучуд омадани муҳити созгор барои зисти организмҳои зинда замина фароҳам меорад, нигаронда мешавад. Бо таъсири нури офтоб бо иштироки хлорофилл аз моддаҳои гайриорганик синтезшавии моддаҳои органикӣ ҷараёни фотосинтез мебошад, ки медонед. Дар ҷараёни фотосинтез энергияи равшании офтоб дар шакли энергияи бандҳои кимиёвии таркиби пайвастҳои органикӣ ҷамъбаст мешавад.

Аз ҳисоби энергияи дар натиҷаи парчашавии пайвастҳои органикии мазкур ҳосилшуда АТФ (аденозинтрифосфат), ки ба бандҳои макроэнергӣ – ман-

баи энергияи ягона ва универсали ҳамаи организмҳои зинда молик аст, синтез карда мешавад. АТФ барои ҳамаи организмҳои зинда, хусусан, организмҳои гетеротроф ба сифати манбаи энергияи асосӣ хизмат мекунад.

Мукаммал омӯзиши чараёни фотосинтез дар оянда барои муайян карданни омилҳои ҳифзи ҳаёт дар сайёраи мо, пешгирии муаммоҳои экологӣ, зиёд карданни ҳосилнокии киштҳои хочагии қишлоқ имкон медиҳад.

Яке аз муаммоҳое, ки дар дараҷаи молекулаи ҳаёт омӯхта мешавад, муайян карданни иштироқи элементҳои кимиёвии шомили таркиби молекулаҳои органикӣ, яъне, соҳти организмҳои зиндаи макро ва микроэлементҳо ва чараёнҳои дар онҳо содиршаванд ба ҳисоб меравад. Макро ва микроэлементҳои таркиби пайвастҳои органикӣ бо онҳо алоқаманд шуда, дар шакли низоми биологӣ вазифаҳои муайянро ичро мекунанд. Масалан, дар таркиби хлорофилл магний, дар таркиби гемоглобин оҳан мавҷуд аст. Дар сурати кофӣ будани элементҳои кимиёвии мазкур макромолекулаҳо вазифаҳои худро пурра ичро карда метавонанд.

Нақши асосии дараҷаи молекулаи ҳаёт дар биосфера аз таъмини тағйир додани энергияи офтоб, синтезқунии пайвастҳои органикӣ, кодгузорӣ ва интиқоли ахбори ирсӣ, пайдарпайӣ ва барқарории ахбори ирсӣ дар байнави авлодҳо, мураттаб гузаштани чараёнҳои физикий-кимиёвӣ иборат аст. Чараёнҳои биокимиёвии дар дараҷаи баланд мураттабшуда дар дараҷаи молекулаи ҳаёт омӯзиши содиршавии биосинтези сафедаҳо (дар рибосома), гликолиз (дар ситоплазма), нафасгирӣ (дар митохондрия), фотосинтез (дар хлоропласт) дар низоми биологӣ на фақат дар дараҷаи хучайра, балки дар дараҷаи молекула тақозо мекунад. Бисёр муаммоҳои илмие, ки дар дараҷаи молекулаи ҳаёт омӯхтанашон лозим аст, тадқиқотчиёни худро интизоранд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** макромолекулаҳо, қонуни воҳиди соҳти фунқсионалӣ, биологияи молекулярӣ, биокимиё, биофизика.



### Савол ва супоришҳо:

- Хусусиятҳои маҳсуси дараҷаи молекулаи ҳаётро муайян кунед.
- Аҳамияти карбонро дар омӯзиши дараҷаи молекулаи ҳаёт фаҳмонед.
- Аҳамияти омӯзиши дараҷаи молекулаи ҳаётро муайян кунед.



### Супориш барои ичрои мустақилона:

Дар бороаи чараёнҳои дар дараҷаи соҳти молекулярии ҳаёт амалишаванд реферат нависед.

## § 4. ТАРКИБИ КИМИЁВИИ ОРГАНИЗМХОИ ЗИНДА ВА ДОИМИЯТИ ОНХО

Яке аз хосиятҳои асосии организмҳои зинда воҳид будани таркиби кимиёвии онҳо мебошад. Ҳамаи ҳуҷайраҳои растаниҳо, ҳайвонҳо, микроорганизмҳо бинобар таркиби кимиёвӣ ба ҳамдигар монанд аст, ин бошад, аз воҳид будани олами органикӣ далолат мекунад. Элементҳои кимиёвии шомили таркиби ҳамаи организмҳои зинда элементҳои биогенӣ гуфта мешавад.

Бинобар микдори организмҳои зинда элементҳои таркиби ҳуҷайра ба макроэлемент ва микроэлементҳо чудо мешаванд. Макроэлементҳоро ба ду гурӯҳ пайваст мекунанд. Ба гурӯҳи якум C, O, H, N, ки 98 фоизи элементҳоро ташкил мекунанд, шомиланд. Ин элементҳо пайвастҳои органикӣ таркиби организмҳои зинда, масалан, сафеда, кислотаҳои нуклеин, липидҳо, карбонҳоро ҳосил мекунанд. Ба гурӯҳи дуюм S, P, Ca, Na, K, Cl, Mg, Fe доҳил мешавад. Ин элементҳо 1,9 фоизро ташкил мекунанд. Элементҳое, ки микдорашон аз 0,001 фоиз кам аст, микроэлементҳо мегӯянд. Онҳо ба таркиби моддаҳои фаъоли биологӣ – фермент, гормон ва витаминҳо доҳил мешаванд.

### Аҳамияти биологии элементҳои кимиёвӣ

Элементҳо	Аҳамияти биологӣ
<b>Микроэлементҳо</b>	
Оксиген (O)	Ба таркиби об ва пайвастҳои органикӣ доҳил мешавад. Дар зинаи аэроби ҷараёни нафасирии ҳуҷайра ширкат мекунад.
Карбогидрат (C)	Ба таркиби ҳамаи пайвастҳои органикӣ шомил аст.
Гидроген (H)	Ба таркиби об ва пайвастҳои органикӣ доҳил мешавад. Дар аз як намуд ба намуди дигар гузаштани энергия ширкат мекунад.
Азот (N)	Ба таркиби аминокислотаҳо, сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин, АТФ, хлорофилл, витаминҳо доҳил мешавад.
Фосфор (P)	Ба таркиби кислотаҳои нуклеин, АТФ, ферментҳо, бофтаи устухон шомил аст.
Калтсий (Ca)	Ба таркиби бофтаи устухон шомил аст, намнокии хун, ихтисоршавии мушакҳоро таъмин мекунад.
Магний (Mg)	Ба таркиби молекулаи хлорофилл шомил аст, дар фаъол қардани мубодилаи энергия ва синтези ДНК ба сифати кофермент ширкат мекунад.
Натрий (Na)	Ҳангоми гузарондани импулсҳои асад ширкат мекунад ва фишори таровишии ҳуҷайраро таъмин месозад.
Оҳан (Fe)	Дар таркиби сафедаҳои гемоглобин, миоглобин транспорти O <sub>2</sub> -ро таъмин мекунад.

Калий (K)	Омили таъминкунандаи гузаштани импулсҳои асаб, инкишофи растаниҳо, ба мөъёр гузаштани кори дил, лахташавии мұтадили хун.
Олтингўгирд (S)	Ба таркиби аминокислотаҳои систеин, систин, метионин шомил аст, дар структураи сеюмини сафедаҳо банди дисулфид ҳосил мекунад.
Хлор (Cl)	Ба таркиби шираи мөъда дохил мешавад.
<b>Микроэлементҳо</b>	
Йод (I)	Ба таркиби гормонҳои ғадуди сипаршакл дохил мешавад.
Мис (Cu)	Дар таркиби гемосианини хуни ҳайвонҳои бесутунмуҳра функцияи оксигеназа ниро ичро мекунад. Ба таркиби баязе ферментҳо дохил мешавад.
Кобалт (Co)	Ба таркиби витамины В <sub>12</sub> дохил мешавад.
Фтор (F)	Ба таркиби эмали дандон дохил мешавад.
Рух (Zn)	Ба таркиби ферментҳои ДНК-полимераза ва РНК-полимераза, гормони инсулин дохил мешавад.

**Пайвастҳои шомили таркиби ҳучайра.** Пайвастҳои шомили таркиби ҳучайраро ба ду гурӯҳ: ба моддаҳои ғайриорганикӣ ва моддаҳои органикӣ якҷоя кардан мумкин аст (схемаи 1).

**Пайвастҳои ғайриорганикӣ ҳучайра.** Дар фаъолияти ҳаётии ҳучайраҳо намакҳои минералӣ ҳам аҳамияти муҳим доранд. Намакҳои минералӣ дар ҳучайра дар ҳолати катионҳо ( $K^+$ ,  $Na^+$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ ), анионҳо ( $Cl^-$ ,  $HCO_3^-$ ,  $HPO_4^{2-}$ ,  $H_2PO_4^-$ ) ё кристалл вомехӯрад. Микдори катион ва анионҳо дар муҳити дарун ва беруни ҳучайра фарқ мекунад. Дар натиҷа дар байнин муҳити дохилий ва берунни ҳучайра фарқи потенсиалҳо ба вучуд меоянд. Ин фарқият ҷараёнҳои муҳимро мисли гузарондани импулсҳои асаб ва кўтоҳшавии торҳои мушакро таъмин мекунанд.

Ионҳо дар ҳучайра функцияҳои муҳимро ичро мекунанд.

- ҳусусиятҳои барангезиши организми катионҳои  $K^+$ ,  $Na^+$ ,  $Ca^{2+}$ -ро таъмин мекунад;
- барои фаъолияти ферментҳои катионҳои  $Mg^{2+}$ ,  $Mn^{2+}$ ,  $Zn^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$  зарур;
- дар ҷараёни фотосинтез ҳосилшавии карбогидратҳо ба  $Mg^{2+}$  шомили таркиби хлорофилл вобаста аст;
- анионҳои кислотаи бекувват саботи муҳити дохилии ҳучайра – буфериро таъмин мекунад.

Ҳусусияти хифзи доимии муҳити дохилии ҳучайра дар ҳолати ишқории бекувва буферӣ номида мешавад. Дар дохили ҳучайра анионҳои формула, моеъи байниҳуҷайравӣ ва аниони формула дар плазмаи хун системаҳои таъминкунандаи буферӣ номида мешаванд.



Функцияҳои об дар ҳучайра ниҳоят зиёд аст. 80 фоизи массаи бадани организмҳои бисёрхучайраро об ташкил мекунад. Микдори оби ҳучайра ба интенсивии мубодилаи моддаҳои ин ҳучайра вобаста аст. Дар ҳучайра барои дар муҳити обӣ гузаштан мутобиқшавии чараёнҳои ҳаётӣ далели сабиткунандай пайдоиши ҳаёти нахустин дар об мебошад.

Функцияҳои биологии об бо ҳусусиятҳои физикиву кимиёвии он муайян карда мешавад. Молекулаи об аз атоми оксиген ва дуто атоми гидрогени ба он ба воситаи бандҳои ковалентӣ вобаста ташкил ёфтааст. Як тарафи молекулаи об мусбат, тарафи дуюмаш бошад, манғӣ неру (заряд) гирифта, дипол–молекулаи дукутбӣ гуфта мешавад (расми 3). Дар байнин атоми оксигени заряди манғӣ гирифтаи молекулаи об ва атоми гидрогени мусбӣ заряд

гирифтаи молекулаи оби дуюм банди гидрогенӣ ҳосил мешавад. Ҳар якто молекулаи об бо 4-то молекулаҳои обии ҳамшафат банди гидрогенӣ ҳосил карда пайваст мешавад (расми 4).

Ҳусусиятҳои дар боло овардашудаи об функцияҳои онро муайян мекунад. Об бештар барои организмҳои зинда муҳити зист ба ҳисоб меравад ва ба ор-

Расми 3. Молекулаи об.

ганизм моддаҳои ҳўрока, маҳсулоти метаболизмро мекашонад. Моддаҳои минералии дар об маҳлулшу-да ба воситаи бофтаҳои интиқолдиҳандаи растаниҳо ба ҳамаи органҳо расонда мешавад.

Об дар ҳуҷайра маҳлулкунандай мухим ба шумор меояд. Барои он ки молекулаҳои об қутбноканд, дар он моддаҳои қутбнок хуб маҳлул мешаванд. Моддаҳои дар об хуб маҳлулшавандаро моддаҳои гидрофил меноманд (расми 5). Ба онҳо намаки ош, моносахаридҳо, дисахаридҳо, спиртҳои оддӣ, аминокислотаҳо мисол шуда метавонанд. Моддаҳои дар об бад ва умуман, маҳлулнашавандаро моддаҳои гидрофоб меноманд. Ба онҳо полисахаридҳо (крахмал, гликоген, клетчатка), АТФ, липидҳо, баъзе сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин доҳил мешаванд.




**Калимаҳои такягоҳӣ:** макроэлементҳо, микроэлементҳо, пайвастҳои ғайриорганикӣ, пайвастҳои органикӣ, катионҳо, анионҳо, буферӣ, гидрофил, гидрофоб.




### Савол ва супоришҳо:

- Аҳамияти элементҳои шомилии таркиби ҳуҷайрапо эзоҳ дихед.
- Функцияҳои обро дар ҳуҷайра гуфта дихед.
- Аҳамияти намакҳои минералиро дар фаъолияти ҳуҷайра эзоҳ дихед.
- Системаҳои таъминкунандай хусусияти буферии ҳуҷайрапо гӯед.



Расми 4. Бандҳои гидрогени байни молекулаи об.



Расми 5. Дар об маҳлулшавии моддаи гидрофил. 1 – пайвастагии гидрофил; 2 – молекулаҳои об.

## § 5. КАРБОГИДРАТҲО ВА ЛИПИДҲО

Дараачаи молекулавии ҳаёт дар фаъолияти молекулаҳои биологӣ – ДНК, РНК, АТФ, сафедаҳо, карбогидратҳо, липидҳо намоён мегардад. Қатъи назар аз ба қадом навъ мансуб будани ин моддаҳо барои ҳуҷайраҳои ҳамаи организмҳои зинда соҳти умумӣ дорад. Моддаҳои молекулярии болой – сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин, полисахаридҳо биополимерҳо ба ҳисоб мераванд. Биополимерҳо аз алоқамандии байніҳамдигарии мономерҳо ҳосил мегарданд. Полимерҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Полимерҳои аз мономерҳои типашон якхела ба вучуд омада (гликоген, крахмал, селлулоза) гомополимерҳо, полимерҳои аз типҳояшон гуногун ба вучуд омада (сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин) гетерополимерҳо номида мешаванд.

**Карбогидратҳо.** Карбогидратҳо пайвастҳои муҳимтарини органикии ҳуҷайра ба ҳисоб мераванд. Формулаи умумии карбогидратҳо  $C_n(H_2O)_n$  мебошад.

Наздик ба 80 фоиз массаи моддаи ҳушки растаниҳо, наздик ба 2 фоизи массаи моддаи ҳушки ҳайвонҳоро карбогидратҳо ташкил мекунанд. Карбогидратҳо бинобар таркиб ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: моносахаридҳо, дисахаридҳо ва полисахаридҳо (схемаи 2).

Моносахаридҳо биомолекулаҳои ба қисмҳои таркибии хурд гидролиз-нашаванда мебошанд. Номи онҳо ба микдори атоми карбогидрати таркиби онҳо вобаста аст. Дар триозаҳо микдори атоми карбогидрат 3-то ( $C_3H_6O_3$ ), дар тетрозаҳо 4-то ( $C_4H_8O_4$ ), дар пентозаҳо 5-то ( $C_5H_{10}O_5$ ), дар гексозаҳо 6-то ( $C_6H_{12}O_6$ ) аст. Ҳамаи моносахаридҳо моддаҳои берангे мебошанд, ки таъми ширин дошта, дар об ҳуб маҳлул мешаванд.

Ба триозаҳо кислотаи об ( $C_3H_6O_3$ ), кислотаи пироузум ( $C_3H_4O_3$ ), ки маҳсулоти мубодилаи моддаҳо мебошанд, шомиланд. Ба моносахаридҳои аз ҳама зиёд паҳншуда пентозаҳои дорои панҷ атоми карбогидрат – рибоза ва дезоксирибоза ва гексозаҳои дорои шаш атоми карбогидрат – глюкоза, фруктоза мисол мешаванд. Рибоз ва дезоксирибоза ба таркиби кислотаҳои нуклеин ва АТФ дохил мешаванд. Шириншавии меваҳои гуногун, ҳамчунин, асал ба глюкоза ва фруктозаи таркиби онҳо вобаста аст. Массаи молекулярии глюкоза  $C_6H_{12}O_6$  ба 180 баробар аст. Дар ҳолати озод дар моеъҳои бофтаи ҳуҷайра, дар плазма мешавад. Глюкоза дар таркиби хун доимо дар концентратсияи маълум мавҷуд буда, эҳтиёчи ба энергия доштаи бофтаҳоро таъмин мекунад. Микдори глюкоза дар хуни инсонҳо ба 4,5–5,5 миллимил (80–120 мг%) баробар аст. Он қанди хун номида мешавад. Зиёдшавӣ ё камшавии микдори глюкоза дар хун аз вайроншавии мубодилаи моддаҳо дарак медиҳад.

Глюкоза ва фруктоза дар об хуб маҳлул мешаванд.


Дисахаридҳо аз павастшавии дуто моносахарид ҳосил мегарданд (расми 6). Дар натиҷаи ба ҳамдигар ба воситай банди гликозид вобасташавии дуто моносахарид дисахарид –  $C_{12}H_{22}O_{11}$  ҳосил мешавад.

Схемаи 2

### Таснифи карбогидратҳо

#### КАРБОГИДРАТҲО

Моносахаридҳо	Дисахаридҳо	Полисахаридҳо
Триозаҳо	Сахароза	Крахмал
Гліцералдегид	Малтоза	Гликоген
Тетрозаҳо	Лактоза	Селлюлоза
Эритроза		Хитин
Пентозаҳо		Пектин
Дезоксирибоза		Лихенин
Рибоза		Гепарин
Гексозаҳо		
Глюкоза		
Фруктоза		
Галактоза		




#### Расми 6. Дисахаридҳо.

Дисахаридҳо ҳам мисли моносахаридҳо дар об хуб маҳлул шуда, таъмиширин доранд. Аз дисахаридҳо сахароза (шакари лаблабу ё шакарқамиш) ва

лактоза (шакари шир) муҳим аст. Шакари шир барои организми дар ширхӯрон ривоҷёбанда муҳим аст.

Малтоза шакари дони рӯёндашуда номида мешавад. Чунки он дар давраи сабзиши дон аз парчашавии крахмал ҳосил мегардад.

Полисахаридҳо пайвастҳои молекулярии баланд буда, массаси молекулярии он ба ҷандин ҳазор, ҳатто то ба миллион мерасад. Онҳо бетаъм буда, дар об маҳлул намешаванд. Мономери полисахаридҳо моддаҳои гомополимерии аз моносахаридҳо ташкилёфта мебошанд. Мономерҳои онҳо ба воситаи бандҳои гликозиди байниҳамдигарӣ пайваст шудаанд.



Ба полисахаридҳо крахмал, клетчатка, селлулоза, гликоген, хитин ва пектин доҳил мешаванд. Мономерҳои крахмал, клетчатка, селлулоза глюкоза мебошад.

Баъзе карбогидратҳо бо сафедаҳо гликопротеинҳо, бо липидҳо бошад, гликолипидҳоро ҳосил мекунанд.

Крахмал аз полисахаридҳои муҳиме ба шумор меравад, ки дар танаи растаниҳо зиёд ҷамъ мешаванд. Он хусусан, дар дони растаний бисёр мешавад. Масалан, дар дони шолӣ ва ҷуворимакка то 80%, дар бони гандум то 60–70%, дар лӯндаи картошқа то 20% крахмал мавҷуд аст.

Гликоген, яъне, полисахариди крахмали ҳайвон номидашаванда дар организми одам, ҳайвон, замбӯруғ ба сифати моддаи озуқавии захиравӣ вомехӯрад.

Селлулоза дар таркиби растаниҳо зиёд буда, онҳо асоси девори ҳуҷайраро ташкил медиҳанд. 15-30 фоизи бофтаи барги растаниҳо, 50 фоизи ҷӯби онҳо аз селлулоза иборатанд.

Функцияҳои дар организм ичрошавандай карбогидратҳо гуногунанд.

Карбогидрат	Функцияи карбогидрат
<b>Функцияи энергетикий</b>	
Глитсералдегид	Махсулоти зинаи бе оксигени мубодилаи энергетикий
Глюкоза	Манбаи энергия барои ҷараёни нафасирии ҳуҷайра
Малтоза	Манбаи энергия барои тухмии рӯянда
Сахароза	Манбаи асосии глюкоза
Фруктоза	Манбаи энергия барои ҷараёнҳои зиёди дар организм содиршаванда
<b>Маводи структура – соҳтмон (функцияи пластикӣ)</b>	
Селлулоза	Ба ғилофи ҳуҷайраҳои растаний устуворӣ мебахшад

Хитин	Ба ғилофи хучайраи замбўруғ ва рўйпўши танаи бандпойҳо устуворӣ мебахшад
Рибоза	Дар тартиб додани структураи молекулаҳои АТФ ва РНК ширкат мекунад
Дезоксирибоза	Ба таркиби нуклеотидҳои ДНК дохил мешавад
<b>Функцияи захира</b>	
Лактоза	Ба таркиби шири ширхӯрон дохил мешавад
Крахмал	Дар бофтаҳои растаний ба сифати моддаи захира чамъ мешавад
Гликоген	Дар бофтаҳои ҳайвонот ба сифати моддаи захира чамъ мешавад
<b>Функцияи ҳимоя</b>	
Гепарин	Ба лахташавии хуни ҳайвонҳо монеъ мегардад

**Липидҳо.** Ба таркиби ҳучайраҳои организмҳои зинда дохил мешавад. Липид молекулаҳои қутбнашуда, гидрофоб мебошад.

**Равғанҳои нейтралӣ** – липидҳои ба табиат зиёд паҳншуда буда, аз пайваشتшавии 3-то кислотаи равған ва 3 спирти атомӣ – глитсерин ҳосил мегардад. Ба ин гурӯҳ равғани ҳайвонот ва растаниҳо дохил мешаванд. Мумҳо аз пайваشتшавии кислотаҳои равған ва спиртҳои бисёратома ҳосил мегарданд. Мумҳо пўст, пашиби ҳайвонот, пати паррандаҳоро пўшонда меистанд, онҳоро мулоим карда, аз об муҳофиза месозанд. Рўйпўши мум барг, поя ва меваҳоро аз таъсири об, хушкшавӣ ҳимоя мекунад. Фосфолипидҳо – соҳтори мембранадори ҳучайраро ҳосил мекунанд. Гликолипидҳо – пайвасти бо карбогидратҳо ҳосилкардаи липидҳо, липопротеин – бо сафедаҳо ҳосилкардаи липидҳоянд. Холестерин – мансуби стероидҳо, қисми муҳими таркибии мембранаи ҳучайра аст. Дар ғадуди болои гурда, ғадудҳои ҷинсӣ аз холестерин гормонҳои стероид синтез карда мешавад. Холестерини зиёдатӣ дар рагҳои хунгард чамъ шуда, рагҳоро танг мекунад, омили бемории атеросклероз мешавад. Витаминҳои А, Д, Е, К ҳам ба моддаҳои равғанмонанд шомиланд.

**Функцияҳои липидҳо.** Липидҳо дар ҳучайра функцияҳои гуногунро ичро мекунанд. Ба липидҳои функцияи пластикӣ (масолехи соҳтмон)-ро ичроқунанда фосфолипидҳо, холестерин, липопротеинҳо, гликолипидҳои шомили таркиби соҳти мембрананоки ҳучайраҳо мисол мешаванд.

Гормонҳои кортикостероиди аз ғадуди болои гурда чудошаванда ва гормонҳои ғадудҳои ҷинсӣ ба қатори стероидҳо дохил мешаванд ва функцияи гормоналиро ичро мекунанд. Ҳангоми пурра оксидшавии 1 г равған 9,3 ккал ё 38,9 кҶ энергия чудо мешавад.

Клетчаткаи равғани зери пўст аз таъсириҳои механикӣ ҳимоя мекунад. Липидҳо, ба туфайли бад гузарондани гармӣ, дар организм барои нигоҳ доштани гармӣ ёрдам медиҳанд. Равған дар растаниҳо ва ҳайвонҳо ба

ҳолати захира чамъ мешавад. Дар ҳайвонҳои чўл ва ҳайвонҳои дар зимистон хобмерафта равғани захира манбаи энергия ва об шуда хизмат мекунад. Витаминҳои дар равған маҳлулшавандай А, D, E, К қисми коферменти ферментҳоро ташкил медиҳанд.

**!** **Калимаҳои такягоҳӣ:** глитсералдегид, глюкоза, малтоза, сахароза, фруктоза, селлулоза, хитин, рибоза, дезоксирибоза, лактоза, крахмал, гликоген, гепарин, фосфолипидҳо, гликолипидҳо, стероидҳо.

### **Савол ва супоришиҳо:**

1. Мафхумҳои гомополимер ва гетерополимерро шарҳ дихед.
2. Карбогидратҳо ва гурӯҳҳои онҳоро гуфта дихед.
3. Функцияҳои карбогидратҳоро гуфта дихед.
4. Липидҳо ва гурӯҳҳои онҳоро гуфта дихед.
5. Функцияҳои липидҳоро гуфта дихед.

**Супориш барои иҷрои мустақилона:** Ба равиши мувофиқ ба хусусиятҳои карбогидратҳо рақамҳои дахлдорро нависед. 1) рибоза; 2) дезоксирибоза; 3) глюкоза; 4) фруктоза; 5) сахароза; 6) малтоза; 7) лактоза; 8) крахмал; 9) гликоген; 10) клетчатка.

Хусусиятҳои карбогидратҳо	Рақам	Хусусиятҳои карбогидратҳо	Рақам
Дар таркиби нуклеотидҳои РНК мешавад		Дар таркиби нуклеотидҳои ДНК мешавад	
Дар меваҳо, нектарҳо, асал мешавад		Шакари мева	
Крахмали ҳайвон		Аз чиҳати миқдор дар байни моддаҳои органикӣ дар ҷойи аввал меистад	
Шакари шир		Шакари дон	
Дар чигар ба сифати захира чамъ мешавад		Манбаи асосии энергияи хучайраҳо	
Бо таъсири ферментҳои птиалин, амилаза парча мешавад		Мономери крахмал, гликоген, селлулоза	
Шакари ангур, қанди хун		Дар вируси мозаикаи тамоку мешавад	
Дар таркиби сахароза, малтоза ва лактоза мешавад		Дар таркиби АТФ мешавад	
Бо таъсири йод ба ранги кабуд мешавад		Шакари лаблабуи қанд	


Дар таркиби **сафедаҳо** полимерҳои биологии молекуляри баланди C, O, H, N, S дошта мавчуд аст, ки онҳо аз 20 навъи аминокислотаҳо таркиб ёфтаанд. Онҳо барои он ки аҳамияти аввалиндарачаи биологӣ доранд, протеинҳо (аз грекии “протос” – асосӣ, муҳим) номида мешаванд. Ҷараёни ҳаёти организмҳои зинда аз бисёр ҷиҳат ба моддаҳои сафеда ва функсияи биологии онҳо вобаста аст.

Сафедаҳо қисми таркибии чудонашавандай вирусҳо ва ҳамаи организмҳои зинда: бактерияҳо, замбӯруғҳо, растаниҳо, ҳайвонҳо ба ҳисоб мераванд. Дар дигаргунихои кимиёвие, ки дар ҳуҷайра содир мешаванд, сафедаҳо иштирок доранд. Сафедаҳо моддаҳои полимерӣ буда, мономерҳои онҳо аминокислотаҳо мебошанд.

**Аминокислотаҳо.** Аминокислотаҳо пайвастҳои органикӣ хурди молекуладор буда, ҳосилаи кислотаҳои карбонӣ органикӣ мебошанд. Гуногуни навъҳои сафедаи организмҳои зинда ба туфайли он ки дар варианҷҳои гуногун аминокислотаҳои таркиби сафедаҳо комбинатсияҳо ҳосил меқунанд, таъмин карда мешавад.


Молекулаи аминокислотаҳо аз ду қисми барои ҳамаи аминокислотаҳо якхела, аминогурӯҳ ( $-\text{NH}_2$ ) ва гурӯҳи карбоксил ( $-\text{COOH}$ ) ва аз қисми барои ҳар як аминокислота маҳсус – радикал иборат аст (расми 7). Ҳамаи аминокислотаҳои шомили таркиби сафедаи ҳуҷайраҳои растаний ва бисёр микроорганизмҳо аз моддаҳои дигари дар табииат дучоршаванд синтез карда мешавад. Аммо ин ҳусусият дар инсон ва ҳайвонот (ба ғайр аз баъзе хичвиндорон) мавчуд нест. Одам ва ҳайвонот якчанд аминокислотаҳоро аз моддаҳои дигари органикӣ синтез карда наметавонанд. Ин аминокислотаҳо ба организми онҳо дар таркиби ҳӯрок бояд қабул карда шаванд. Ин аминокислотаҳо аминокислотаҳои ивазнашаванд номида мешаванд. Масалан, валин, изолейтсин, лейтсин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. Дар организми инсон ва ҳайвон аминокислотаҳои аз моддаҳои органикӣ дигар синтезшаванд аминокислотаҳои ивазшаванд номида мешаванд.

**Соҳтори сафедаҳо.** Аминокислотаҳо дар таркиби сафедаҳо байни ҳамдигар банди пептид ҳосил карда, пайваст мешаванд (расми 8). Бинобар ин,



Расми 7. Формулаи умумии аминокислота.

сафедаҳо полипептидҳо ҳам гуфта мешаванд. Дар ин ҳолат аз пайвастшавии аминокислотаҳои ҳамшафат як молекула об чудо мешавад. Массаи молекулярии миёнаи аминокислотаҳо ба 138, массаи молекулярии миёнаи бокимондаи аминокислотаи таркиби сафеда ба 120 баробар гуфта гирифтан мумкин.



### Расми 8. Ба ҳам пайвастшавии аминокислотаҳо.

Дар молекулаи сафеда тартиби чойгиршавии аминокислотаҳо хосияти тағиیرнаёбандай намуд буда, вақти синтези сафеда дар асоси ахбори ирсии ДНК мураттаб мешавад. Ҳар як молекулаи сафеда соҳти маҳсуси худро дорад. Сафедаҳои таркиби хучайраи организм (ферментҳо, гормонҳо) ба як хел функцияро ичро кардани худ нигоҳ накарда, бинобар таркиби аминокислотаҳо байни ҳамдигар фарқ мекунанд. Намудҳо аз ҷиҳати асли баромад аз ҳамдигар ҳар қадар дур бошанд, фарқи байни сафедаҳои онҳо низ ҳамон андоза калон мешавад.

Дараҷаҳои соҳти молекулаи сафеда (расми 9).

Соҳтори сафедаҳо	Бандҳои структураро медоштагӣ	Хусусияташ	Мисолҳо
Соҳтори асосӣ	Бандҳои пептид байни гурӯҳҳои амино ва карбоксили аминокислотаҳои ҳамшафат	Дар молекулаи сафеда бо тартиби чойгиршавии силсилавии аминокислотаҳо муайян карда мешаванд	Инсулин
Соҳтори дуюмӣ	Бандҳои гидрогени байни пеҷҳои ҳамшафати спиралӣ	Бо шакли спиралии занҷири полипептид муайян карда мешавад	Коллаген, кератин
Соҳтори сеюмӣ	Бандҳои гидроген, ион, дисулфид, гидрофоб	Бо ҳосил кардани шакли глобулаи полипептиди спиралшакл муайян карда мешавад	Миоглобин, ферментҳо
Соҳтори чорумӣ	Бандҳои гидроген, ион, дисулфид, гидрофоб	Бо пайвастшавии молекулаҳои полипептиди (суббирӣ) якчанд глобулашакл муайян карда мешавад	Гемоглобин

Нестшавии сохтори табиии молекулаи сафеда денатуратсия номида мешавад. Денатуратсияро ҳарорати баланд, моддаҳои кимиёвӣ, дурахшиш ва омилҳои дигар ба вучуд меоранд.

**Функцияҳои сафеда.** Дар байни биомолекулаҳо сафедаҳо аз ҷиҳати гуногун будани функцияҳо дар ҷойи аввал меистанд.


**Функцияи пластикӣ.** Сафедаҳо асоси ҳамаи сохторҳои мембронадори ҳуҷайраро ташкил медиҳанд. Сафедаи коллаген ба таркиби бофтаи васлкунанда, сафедаи креатин ба таркиби пашм, нохуни ширхорон, пари паррандаҳо, сафедаи эластин ба пай, девори раги хунгард дохил мешаванд. Элементҳои ситоскелети ҳуҷайра аз сафедаи тубулин таркиб ёфтааст. Сафедаҳо ба таркиби хромосомаҳо, рибосомаҳо ҳам дохил мешаванд.

**Функцияи ферментативӣ.** Ферментҳо дар реакцияҳои мубодилаи пластикӣ ва энергетикӣ вазифаи катализаторро иҷро мекунанд. Ҳамаи ферментҳо табииати сафеда доранд. Ҳар як фермент ба як моддаи маълум (субстрат) таъсир мерасонад ва реакцияни типи маълумро метезонад.

**Функцияи транспортӣ.** Дар хуни ҳайвонҳои сутунмуҳрадор гемоглобин, дар хуни ҳайвонҳои бесутунмуҳра гемосианин, дар бофтаи мушак транспорти миоглобин  $O_2$  ва  $CO_2$ , сафедаи плазмаи хун – транспорти липидҳои албумин, кислотаҳои равған ва моддаҳои биологии фаъоли дигарро таъмин мекунад. Сафедаҳои мембронаи ҳуҷайра бошад, ба воситаи мемброна вазифаи интиқоли моддаҳоро иҷро мекунад.

**Функцияи ҳимоя.** Сафедаҳои антитана, антитоксин, интерферон организмо аз моддаҳои бегона ҳимоя мекунанд. Сафедаи иммунноглобулини таркиби хун вирус ва бактерияҳои дохили хунро мешиносад, безараар месозад. Сафедаҳои фибриноген, тромбини таркиби плазмаи хун лахташавии хунро таъмин мекунанд.






**Функцияи токсин (захр).** Баъзе ҳайвонҳо барои худро аз душман ҳимоя кардан заҳрҳои маҳсус мебароранд. Захри микробҳои барангезандай бемориҳои ботулизм, вабо ва дифтерия ҳам табииати сафеда дорад.



Расми 9.

- А – сектори якумини сафеда;
- В – сектори дуюмини сафеда;
- С – сектори сеюмини сафеда;
- Д – сектори чорумини сафеда.

## Асосҳои азотдор

Асосҳои пурин	Асосҳои пиримидин
	
Аденин	Гуанин
	
Ситозин	Тимин
	Уратсил

## Расми 10. Асосҳои азотнок.

**Функцияи гормоналий.** Гормонҳое мисли инсулин, соматотропин, вазопресин табиати сафедаро доранд.



**Функцияи ҳаракат.** Маҷмӯи сафедаҳои актин ва миозими шомили таркиби хучайраҳои мушак – актомиозин аз ҳисоби энергияи АТФ қашидашвии мушакҳоро таъмин мекунад.

**Функцияи энергетикий.** Ҳангоми пурра оксидшавии 1 г сафеда 4,1 ккал ё 17,6 кҶ энергия чудо мешавад.

**Кислотаҳои нуклеин.** Кислотаҳои нуклеин полимерҳо буда, мономерҳои онҳо нуклеотидҳо ба ҳисоб мераванд. Ҳар як мононуклеотид аз 3-то компонент таркиб ёфтааст: асоси азотӣ (расми 100, моносахарид (расми 11), бокимондаи кислотаи фосфат.

Нуклеотидҳои шомили таркиби ДНК дезоксирибонуклеотидҳо, нуклеотидҳои

шомили таркиби РНК рибонуклеотидҳо гуфта мешаванд (расми 12-13).

Асоси азотдор	Дезоксирибоза		Азоти азотдор	Рибоза	
Дезоксирибонуклеотид			Рибонуклеотид		

## Расми 12. Намуди умумии нуклеотидҳои ДНК ва РНК.

Нуклеотидҳо дар хучайра дар шакли озод ҳам дучор меоянд ва дар бисёр ҷараёнҳои физиологӣ ҷойгоҳи муҳим доранд. АТФ (аденозинтрифосфат), АДФ (аденозиндифосфат), АМФ (аденозинмонофосфат) аз ҷумлаи онҳоянд.

Нуклеотидҳои ДНК	Нуклеотидҳои РНК

Расми 13. Нуклеотидҳои ДНК ва РНК.

**Аденозинтрифосфат – АТФ.** Молекулаи АТФ аз аденин, рибоза ва боқимондаи се кислотаи фосфат иборат аст (расми 14). Байни боқимондаҳои кислотаи фосфат дуто бандҳои бузурги ҳифзи энергия мавҷуд ҳаст.



Расми 14. Сохтори АТФ.


АТФ ба организмҳои зинда манбаи энергияи универсалист. Энергияи дар реаксияҳои оксидкунонӣ, сӯзиш чудошаванда ба АТФ ҷамъ мешавад. Синтези АТФ дар хучайра тавассути реаксияҳои фосфоршавии АДФ содир мешавад.




Ҳамаи реаксияҳои биосинтетикии ҳуҷайра, фаъолияти орган ва бофтаҳо, интиқоли фаъоли моддаҳо тавассути мембрана, ҷараёнҳои эндоситоз, экзоситоз аз ҳисоби энергияи АТФ содир мешавад.



**Сохтори полинуклеотидҳо.** Мононуклеотидҳо ба ҳам пайваст шуда, полинуклеотидҳо ҳосил мекунанд. Мононуклеотидҳо ба занчири полинуклеотид бо ёрии банди фосфодиэфир байнин ҳам вобастаанд. Боқимондаи кислотаи фосфат бо атоми 3' карбони пентозаи нуклеотиди дар пеш буда, бо 5' атоми карбони баъдинаи он вобаста мешавад. Як нӯги занчири полинуклеотид охири 5' нӯги дуюмаш охири 3' гуфта хоҳад шуд. Дар полинуклеотидҳо муттасил ҷойгиршавии мононуклеотидҳо соҳт аввалиндараваи онро ташкил медиҳад.



Расми 15. Сохтори ДНК.



Расми 16. ДНК.

**Сохтори ДНК.** Молекулаи ДНК якчоя ба тарафи рост тоб ҳўрда, аз ду занчири полинуклеотиди спирали чуфт ҳосилкунанда иборат аст. Инҳо ба ҳам антипараллел буда, яке бо карбони 3' оғоз шуда, бо карбони 5' ба охир расад, дуюмаш бо карбони 5' сар шуда, бо карбони 3' ба охир мерасад. Асосҳои пурина ва пиридин даруни спирал ҷойгиранд (расми 15).

Асоси пурини як занцир бо асоси примидини занчири дуюм ба ҳамди-

гар бо банди гидроген вобаста шуда, чуфти комплементхоро хосил мекунанд. Байни аденин ва тимин ду банди гидроген хосил шавад, байни гуанин ва ситозин се банди гидроген хосил мегардад (расми 16).

Қонуниятҳои комплементарии асосҳои азотӣ дар қоиди Е. Чаргафф инъикос шудааст:

1. Миқдори асосҳои пурина ба миқдори асосҳои пиримидин баробар аст.

2. Миқдори аденинҳо ба миқдори тиминҳо, миқдори гуанинҳо ба миқдори ситозинҳо баробар аст: A=T, G=C


3. Суммаи миқдори аденин ва гуанинҳо ба суммаи миқдори ситозинҳо ва тиминҳо баробар аст: A+G=T+C

Комплементарии асосҳои азотдор асоси кимиёвии вазифаи хифз ва аз насл ба наслгузаронии ахбори ирсии ДНК ба хисоб меравад. Баъди хифз гардидани пайдарҳамии нуклеотидҳо ахбори ирсӣ аз насл ба насл бехато гузаронда мешавад.


**Соҳти РНК.** Молекулаи РНК аз як занчири полинуклеотид иборат аст (расми 17). Бинобар соҳт, хурдиву калонии молекула, чойгиршавӣ дар хучайра ва вазифаи иҷроқунӣ З хел РНК фарқ мекунад.

РНК информатсионӣ (РНК-и) ахбори генетикиро дар бораи структураи сафеда аз ядро ба рибосомаҳо мерасонад. РНК рибосомалӣ (РНК-р) ба таркиби рибосомаҳо шомил аст, дар ядро дар қисми ядроча ҳосилмекардаи хромосома синтез мешавад. РНК транспортӣ (РНК-т)

дар ядро ҳосил мешавад, аминокислотаҳоро алоқаманд карда, ба чойи ҷамъшавии занчири полипептиди рибосома – ба рибосома мерасонад. РНК-т ба структураи дуввумдараҷаи “барги беда” номидашаванд соҳиб аст. Дар молекулаи РНК-т ду қисми фаъолаш мавҷуд буда, яке аз онҳо триплети антикодон ва дуюмияш нӯғи аксептор аст. Триплети антикодон ба кодони РНК-и комплементар аст. Ба нӯғи аксептор аминокислотаҳо алоқаманд мешаванд (расми 18). Молекулаҳои РНК ба яке занчири ҷуфтӣ молекулаи ДНК ба тарзи комплементар синтез мешавад.



Расми 17. Соҳтори РНК.



Расми 18. т-РНК.

## Хусусиятҳои ДНК ва РНК

Хусусиятҳо	ДНК	РНК
Воҳӯрӣ дар хучайра	Ядро, митохондрия, хлоропласт	Ядро, рибосома, ситоплазма, митохондрия, хлоропласт
Воҳӯрӣ дар ядро	Хромосомаҳо	Ядроча
Соҳтораш	Занчири полинуклеотиди чуфт	Занчири полинуклеотиди якка
Мономерҳояш	Дезоксирибонуклеотидҳо	Рибонуклеотидҳо
Таркиби нуклеотидҳо	Асосҳои пуурин – аденин ва гуанин, асосҳои пиримидин – тимин ва ситозин, карбогидрат – дезоксирибоза, зиёдатии кислотаи фосфат	Асосҳои пуурин – аденин ва гуанин, асосҳои пиримидин – уратсил ва ситозин, карбогидрат – рибоза, зиёдатии кислотаи фосфат
Синтезшавияш	Дар асоси комплементарӣ, ре-дупликатсия	Дар асоси комплементарӣ, транскрипсия
Вазифааш	Ҳифз, зиёдкунӣ ва аз насл ба насл гузарондани ахбори генетикӣ	Дар биосинтези сафеда ширкат кардан



**Калимаҳои такягоҳӣ:** валин, изолейтсин, лейтсин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин, пуурин, пиримидин.



### Савол ва супоришҳо:

1. Кадом гурӯҳҳои полимерҳои биологиро медонед?
2. Таркиб, соҳт ва хосиятҳои аминокислотаҳоро гуфта дихед.
3. Аминокислотаҳои ивазшаванд ва ивазнашавандаро эзоҳ дихед.
4. Дараҷаҳои соҳти молекулаҳои сафедаро фаҳмонед.
5. Функцияҳои сафедаҳо аз чиҳо иборат аст?
6. Дар бораи соҳт, таркиби кислотаи дезоксирибонуклеин чиҳо медонед?
7. Соҳт, таркиби кислотаи рибонуклеинро эзоҳ дихед.



### Супориш барои ичрои мустақилона:

**Супориши 1.** Ҷиҳатҳои умумӣ ва фарқиятҳои ДНК ва РНК-ро муайян намуда, дар диаграмма инъикос кунед.

**Супориши 2.** Ҷадвалро пур кунед.

Хусусиятҳояш	ДНК	РНК
Воҳӯрияш дар ҳуҷайра		
Функцияш		
Занчири полипептид		
Карбогидратҳояш		
Асосҳои пурин		
Асосҳои пиримидин		

## БОБИ III. ҚОНУНИЯТҲОИ УМУМБИОЛОГӢ ДАР ДАРАҶАИ ҲУҶАЙРАИ ҲАЁТ

### § 7. ДАРАҶАИ ҲУҶАЙРАИ ҲАЁТ ВА ЧИҲАТҲОИ БА ХУД ХОСИ ОН


**Ҳуҷайра воҳиди соҳт, функсионалӣ, ривоҷёбии зист.** Ҳамаи организмҳои зинда аз ҳуҷайра таркиб ёфтаанд, ҷараёнҳои ҳаётӣ дар ҳуҷайра амалӣ мешавад. Бинобар ин ҳам, ҳуҷайра воҳиди соҳт, функсионалӣ, ривоҷёбӣ ва ирсии ҳаёт мебошад. Дар баробари ин, ҳуҷайра хусусиятҳои хоси худро дорад, системаи биологие мебошад, ки дар асоси қонуниятҳои маълум ба вучуд омадааст.

Ҳуҷайра ба сифати воҳиди соҳти ҳаёт низоме ба ҳисоб меравад, ки аз биомолекулаҳо таркиб ёфтааст. Хусусиятҳои ҳуҷайра ба сифати низом аз бисёр ҷиҳат ба дараҷаи молекула, яъне, ба компонентҳои он ва дар фаъолияти ин компонентҳо инъикос мешавад. Молекулаи ДНК коди генетикии муайянкунандай идораи ҷараёнҳои синтези сафедаҳои ҳуҷайраро ҳифз мекунад. Сохторҳои асосии мембранныдори ҳуҷайра аз молекулаҳои липид ва сафеда таркиб ёфтаанд (расми 19).

Дар дараҷаи молекулярӣ механизмҳои ҷараёни редупликацияи ДНК инъикос шавад, дар дараҷаи ҳуҷайраи ҳаёт ин ҷараён ба сифати фаъолияти ҳуҷайра намоён мешавад. Дараҷаи ҳуҷайраи ҳаёт аз маҷмӯъҳои пайвастҳои кимиёвӣ, мембранаи плазматикӣ, органоидҳо, ядро барин қисм (компонент)ҳои таркибӣ иборат аст. Хусусиятҳои ҳуҷайраро ба сифати низоми яклухт муносибатҳои байніҳамдигарии ин компонентҳо муайян мекунанд.

Дар ҷараёни эволютсия бори нахуст хусусиятҳои ба дараҷаи ҳуҷайра

хос – хусусиятхое мисли метаболизми ҳучайра, аз ҳучайра ба ҳучайра дода шудани ахбори генетикй пайдо шудааст. Пайдоиши ҳаёт дар Замин айнан ба пайдоиши ҳучайра вобаста аст.



**Расми 19.** Соҳти мембранаи плазматикӣ.

Дар дараҷаи ҳучайраи ҳаёт ҳодисаҳои муҳиме мисли функсиҳои биологии ДНК ва РНК, реаксияҳои синтези матритсадор, идораи ферментативии ҷараёнҳои ҳаётии ҳучайра содир мешаванд. Бо оғоз аз дараҷаи ҳучайра тавассути аз насл ба насл гузарондани ахбори генетикй давомияти авлодон ва пайдарҳамии ҳаёт таъмин карда мешавад.

Дар натиҷаи эволютсия ба туфайли ихтисоснокшавии ҳучайраҳо, ҳучайраҳои гуногуни аз ҳамдигар бо шакл, ҷараёнҳо ва фукнсиҳояшон мутафовит пайдо шудаанд. Ин бошад, дар навбати худ ба пайдошавии бофта ва органҳо, дар натиҷа барои низоми яклухти ҳаёти мустақилона гузаронанда, яъне, ба вуҷудои организмҳои бисёрхӯҷайра оварда расонд. Бинобар ин ҳам, ҳучайра воҳиди соҳт ва функсиюи хурдтарини зист ба ҳисоб меравад (расми 20).

**Қоидаҳои асосии назарияи ҳучайра.** Назарияи ҳучайра – қонунияти умумбиологие, ки як будани асли пайдоиш, соҳт, инкишофи ҳамаи организмҳои зиндаро эътироф мекунад.

Теодор Шванн ва Маттиас Шлейден ба маълумотҳои дар бораи ҳучайра

чамъшуда такя карда, назарияи ҳучайраро оғариданд (солҳои 1838-1839). Тамоилҳои ҳучайравиеро, ки барои организмҳои растаний ва ҳайвонот умумӣ ба хисоб мераванд, нишон доданд.

Инкишофи минбаъдаи назарияи ҳучайра ба қашфиётҳои зиёд вобаста аст. Рудолф Вирхов бе ҳучайра набудани ҳаёт, ҳучайра факат аз тақсимшавии ҳучайраҳои мавҷудаи аввал пайдо шудан, элементи хурдтарини морфологӣ будани ҳучайра, ки дорои ҳамаи хосиятҳои ҳаёт мебошад, ҳамчунин, элементи структураи асосии ҳучайра будани протоплазма ва ядрои онро событ карда дод. Карл Бер ривоҷёбии ҳамаи организмҳои бисёрҳуҷайра аз як ҳучайратухм оғоз ёфтанашро исбот намуд. Айни замон қоидаҳои асосии назарияи ҳучайра аз инҳо иборат аст:

1. Ҳучайра воҳиди соҳт, функсия ва рушди зист мебошад.



Расми 20. 1 – ҳучайраи ҳайвон; 2 – ҳучайраи растаний; 3 – ҳучайраи бактерия.

2. Ҳар як ҳучайраи нав дар натиҷаи тақсимшавии ҳучайраи нахустин ҳосил мегардад.
3. Ҳучайраҳои организмҳои як ва бисёрҳучайра аз ҷиҳати ҷараёнҳои физиологӣ ва соҳт монанд аст.
4. Дар организмҳои бисёрҳучайра ҳучайраҳои гуногун ихтисосонида шуда, дар якҷоягӣ бофтаҳоро ҳосил мекунанд.
5. Соҳти ҳучайравӣ ҳифз ва ба наслҳо интиқол додани аҳбори ирсиро таъмин мекунад.

### Характеристикаи қиёсии ҳучайраҳои организмҳои зинда

Ҳучайраи бактерия	Ҳучайраи замбӯрг	Ҳучайраи растаний	Ҳучайраи ҳайвон
Аҳбори ирсӣ дар ситоплазма дар нуклеоид ва плазмидаҳо ҷойгир шудааст	Аҳбори ирсӣ дар ядро дар хромосомаҳо ҷойгир шудааст	Аҳбори ирсӣ дар ядро дар хромосомаҳо, дар митохондрияҳо, дар плас-тидаҳо ҷойгир шудааст	Аҳбори ирсӣ дар ядро дар хромосомаҳо, дар митохондрия ҷойгир шудааст
Филофи ҳучайра аз моддаи муреин иборат аст	Филофи ҳучайра аз моддаи хитин иборат аст	Филофи ҳучайра аз моддаи селлулоза иборат аст	Ҳучайраи гафс филоф надорад
Ба рибосомаҳо, баъзан вакуолаи газнок – аэросомаҳо соҳибанд	Ба митохондрия, тӯри эндоплазматикӣ, рибосома, маҷмӯаи Голҷӣ, ситосклет, маркази ҳучайра (дар растаниҳои мукаррарӣ), пластида, вакуолаи бошираи ҳучайра пуршуда соҳибанд	Ба митохондрия, тӯри эндоплазматикӣ, рибосома, маҷмӯаи Голҷӣ, ситосклет, маркази ҳучайра, вакуолаи кӯтоҳшаванда, вакуолаи ҳазмкунанда соҳибанд	Ба митохондрия, тӯри эндоплазматикӣ, рибосома, маҷмӯаи Голҷӣ, ситосклет, маркази ҳучайра, вакуолаи кӯтоҳшаванда, вакуолаи ҳазмкунанда соҳибанд
Усули ҳӯрокхӯрӣ гетеротроф (паразит, сапрофит) ва автотроф	Усулм ҳӯрокхӯрӣ гетеротроф (сапрофит, паразит)	Усули ҳӯрокхӯрӣ автотроф, гетеротроф (паразит)	Усули ҳӯрокхӯрӣ гетеротроф (головой, паразит)
Синтези АТФ дар ситоплазма, мезосома, о содир мешавад	Синтези АТФ дар ситоплазма, митохондрияҳо содир мешавад	Синтези АТФ дар ситоплазма, митохондрия ва хлоропластҳо содир мешавад	Синтези АТФ дар ситоплазма, митохондрияҳо содир мешавад
Моддаҳои захиравӣ – полифосфатҳо	Моддаи захиравӣ – гликоген	Моддаи захиравӣ – краҳмал	Моддаи захиравӣ – гликоген

**Аҳамияти назарияи ҳучайра.** Ҳучайра асоси организмҳои бисёрхучайра буда, масолеҳи асосии соҳтмон ба ҳисоб меравад. Ривоҷёбии организмҳо аз як ҳучайра – зигота сар мешавад, бинобар ин, ҳучайра воҳиди рушди организмҳои зинда мебошад. Назарияи ҳучайра монандии соҳт ва ҷиҳати кимиёвии ҳамаи ҳучайраҳои организми зинда ва воҳиди олами органикӣ будани онро тасдиқ мекунад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** Теодор Шванн, Маттиас Шлейден, Рудолф Вирхов, Карл Вер, аэросомаҳо, мезосомаҳо.



### Савол ва супоришҳо:

1. Ҳучайра воҳиди соҳт, функсия ва рушди зист гуфта чиро мефаҳмед?
2. Ҷиҳатҳои ба худ хоси дараҷаи ҳучайраи ҳаётро эзоҳ дихед.
3. Моҳият ва аҳамияти назарияи ҳучайраро фаҳмонда дихед.
4. Ба ҳучайраҳои организми зинда характеристика дихед.



**Супориш барои ичрои мустақилона:** дар асоси донишҳои дар синфи 9 гирифтаатон мувофиқати байни органоид ва функсияҳои ҳучайраро муайян кунед.

T/p	Органоид	T/p	Вазифаи органоид
1	Митохондрия	A	Дар тақсимшавии ҳучайра нақши муҳим дорад
2	Мачмӯаи Голҷӣ	B	АТФ синтез мекунад
3	Пластида	C	Тургории ҳучайраро таъмин мекунад
4	Рибосома	D	Дар фотосинтез ширкат мекунад
5	Лизосома	E	Дар синтези сафеда ширкат мекунад ва маҳсулоти синтезшударо ба мачмӯаи Голҷӣ мерасонад
6	Вакуола	F	Дар синтези карбогидрат ва липидҳо ширкат мекунад
7	Тӯри эндоплазматикии донадор	G	Дар ҳосил карданни моносахарид ва дисахаридҳо иштирок мекунад
8	Тӯри эндоплазматикии сүфта	H	Дар доҳили ҳучайра дар ҳазм шудани моддаҳо иштирок мекунад
9	Сентриола	I	Сафедаро синтез мекунад
10	Лейкопласт	K	Ба гул ва меваҳо ранг медиҳад
11	Хлоропласт	L	Карбогидрати асосӣ синтез мекунад
12	Хромопласт	M	Маҳсулоти синтезшударо ҷамъоварӣ ва пахн кардан


## § 8. МУБОДИЛАИ МОДДАХО – АСОСИ ФАҶОЛИЯТИ ҲАЁТИИ ҲУЧАЙРА

**Мубодилаи моддаҳо** маҷмӯи тағйиротҳои кимиёвие мебошад, ки содиршавии беист байни организм ва муҳити берунӣ, афзоиш, фаҷолияти ҳаётӣ, зиёдшавии организмҳои зиндаро таъмин мекунад. Организмҳои зинда барои ҳуҷайраҳои худ баҳри синтезқунии пайвастҳои органикии зарурӣ, нигоҳ доштани саботи таркиби кимиёвӣ моддаҳои заруриро аз муҳити берунӣ ба сифати ҳӯрока аз худ мекунанд. Ин моддаҳо барои синтез кардани моддаҳои биологии ба ҳуҷайра хос ва бо энергия таъмин кардани ҳуҷайра сарф мешаванд.

Аз функцияҳои муҳими мубодилаи моддаҳо дар ҳуҷайра таъмини ҳуҷайра бо масолехи соҳтмон мебошад. Дар ҷараёни мубодилаи моддаҳо ҳуҷайраҳои организми зинда барои ҳифзи саботи фаҷолияти ҳаёт, яъне гомеостаз сафеда, липидҳо ва карбогидратҳои шомили таркиби мембрANAva органоидҳоро, ки структураи ҳуҷайраанд, синтез мекунад. Маҷмӯи реаксияҳои биосинтетикии таъмингари навшавии соҳт ва таркиби ҳуҷайра мубодилаи пластикӣ (ассимилятсия, анаболизм) номида мешавад.

Боз як функцияи муҳими мубодилаи моддаҳо дар ҳуҷайра таъмини ҳуҷайра бо энергия аст. Ҳар як намуди фаҷолияти ҳаётии организм, яъне, ҳаракаткунӣ, таъсирпазирӣ, гизогирӣ, фаҷолияти бофта ва органҳо, ҳифзи ҳамешагии ҳарорати бадан сарф кардани энергияро талаб мекунад. Барои бо энергия таъмин кардани ҳуҷайра аз энергияи дар натиҷаи парчашавии моддаҳои органикӣ ва реаксияҳои кимиёвӣ чудошаванда истифода мебаранд. Маҷмӯи реаксияҳои таъмингари ҳуҷайра бо энергия мубодилаи энергетикӣ (диссимилатсия, катаболизм) номида мешавад. Маҷмӯаи реаксияҳои мубодилаи пластикӣ ва энергетикии таъмингари ҳифзи доимии фаҷолияти ҳаёти ҳуҷайра метаболизм, маҳсулоти метаболизм бошад, метаболитҳо гуфта мешавад (расми 21).

Мубодилаҳои пластикӣ ва энергетикӣ бо ҳам муттасил пайванданд. Манбаи зарурии энергия АТФ барои реаксияҳои мубодилаи пластикӣ дар реаксияҳои мубодилаи энергетикӣ ҳосил мегардад. Барои ба вучуд омадани реаксияҳои мубодилаи энергетикӣ ферментҳои зарурӣ дар реаксияҳои мубодилаи пластикӣ синтез карда мешаванд. Тавассути мубодилаҳои пластикӣ ва энергия ҳуҷайра бо муҳити берунӣ пайваст мешавад. Ин ҷараёнҳо шарти асосии давомёбии ҳаёти ҳуҷайра, манбаи рӯйи об омадани афзоиш, рушд ва функцияҳои он мебошанд.



**Расми 21.** Тағйиротҳои дар мубодилаи пластикӣ ва энергия содиршаванд.

Хӯчайраи зинда системаи кушод аст, зоро байнӣ хӯчайра ва муҳити атроф моддаҳо бо энергия беист мубаддал шуда меистанд.

Мубодилаи энергетикӣ – диссимилатсия. АТФ захираи энергияи универсалии ҳама хӯчайраҳо ҳисоб мешавад. АТФ дар хӯчайра дар натиҷаи реаксији фосфоршавӣ ҳосил мегардад.



Энергияи барои синтези АТФ даркорӣ дар хӯчайра бо парчашавии моддаҳои органикӣ ҳосил мегардад. Ин энергия дар бандҳои кимиёвии АТФ нигоҳ дошта мешавад.

**Марҳилаҳои мубодилаи энергетикӣ.** Ҷараёни мубодилаи энергетикии дар хӯчайра рӯйдиҳанда нафағирӣ хӯчайра ҳам номида мешавад. Организмҳои дар ҷараёни нафағирӣ аз оксиген истифодабаранда организмҳои аэроб, организмҳои дар ҷараёни нафағирӣ дар муҳити беоксиген рӯйдиҳанда организмҳои анаэроб гуфта мешаванд. Дар организмҳои аэробӣ мубодилаи энергетикӣ дар се зина мегузарад (расми 22):

1. *Зинаи тайёрӣ.*
2. *Зинаи беоксиген – гликолиз.*
3. *Зинаи беоксиген – нафағирӣ хӯчайра.*




**Расми 22.** Марҳилаҳои мубодилаи моддаҳо.

**1. Марҳилаи тайёри.** Ин марҳила дар органҳои ҳазми хӯроки организмҳои зинда ва бо иштироқи ферментҳои лизосомаи хӯчайра мегузарад. Дар ин марҳила пайвастҳои органикии молекулааш баланд дар органҳои ҳазми хӯрок бо таъсири ферментҳои истеҳсолкунанда ба молекулаҳои хурд, яъне, ба аминокислотаҳои сафедаҳо, ба кислотаҳои глитсерин ва равғани липидҳо, полисахаридҳо бошанд, ба моносахаридҳо тақсим мешаванд.

Энергияи дар марҳилаи тайёри ҳосилшуда ба сифати гармӣ пурра тақсим мегардад. Як қисми моддаҳои дар ин марҳила ҳосилшуда ба синтезкунии моддаҳои органикии барои ҷараёнҳои ҳаётии хӯчайра зарур сарф карда мешавад, як қисмаш бошад, тақсим мегардад.

**2. Марҳилаи беоксиген.** Дар марҳилаи беоксиген (гликолиз)-и моддаҳои органикии молекулааш хурди дар марҳилаи тайёри омодашуда, масалан, глюкоза бидуни иштироқи оксиген бо таъсири ферментҳо тақсим мешавад. Гликолиз – тақсимшавии бисёрзинаи бидуни оксигени глюкоза мебошад. Дар натиҷаи гликолиз аз як молекула глюкоза 2 молекула кислотаи шир (C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub>), 2 молекула АТФ ҳосил мешавад ва 2 молекула об чудо мегардад. Дар натиҷаи тақсимшавии бидуни оксигени як молекула глюкоза ҳамагӣ 200 кҶ энергия чудо мешавад. 40 фоизи ин энергия ба бандҳои фосфати АТФ ҷамъ мешавад. 60 фоиз энергияи боқимонда бошад, ба сифати гармӣ паҳн мешавад.



Чараёни тақсимшавии анаэроб дар хуҷайраҳои растаний, ҳайвон, замбӯруғ, бактерия содир мешавад. Дар натиҷаи меҳнати ҷисмонии вазнин дар бофтаҳои мушак оксиген нарасида мемонад ва аз глюкоза ба микдори зиёд кислотаи шир ҳосил мегардад. Дар натиҷа дар мушакҳо ҳолати мондашавӣ ба вучуд меояд.

**3. Тақсимшавии оксигенӣ.** Дар организмҳои аэроб баъди гликолиз марҳилаи охирини мубодилаи энергетикӣ – тақсимшавии оксигенӣ содир мешавад. Дар ин ҳол моддаҳои дар ҷараёни гликолиз ҳосилшуда то маҳсулоти охир метаболизм ( $\text{CO}_2$  ва  $\text{H}_2\text{O}$ ) тақсим мегардад. Дар ин ҳол аз 2 молекула кислотаи шир 36 молекула АТФ, 42 молекула  $\text{H}_2\text{O}$  ва 6 молекула  $\text{CO}_2$  ҳосил мегардад.



Дар марҳилаи оксигенӣ дар натиҷаи тақсимшавии пурраи 2 молекула кислотаи шир 2600 кҶ энергия чудо мегардад. Аз ин 1440 кҶ энергия ба бандҳои фосфати АТФ пайваст мешавад. 1160 кҶ боқимонда ба сифати энергияи гармӣ паҳн мешавад. Маҷмӯи реаксияҳои мубодилаи энергетикии хуҷайра ба таври зер аст:



Аз ин мебарояд, ки дар 1520 кҶ I-и энергияи 2800 кҶ, ки дар натиҷаи пурра оксидшавии 180 г глюкоза чудошаванд дар хуҷайра дар шакли АТФ ҷамъ мешавад.



**Калимаҳои тақягоҳӣ:** метаболизм, ассимилятсия, анаболизм, диссимилиятсия, катаболизм, анаэроб, аэроб.



### Савол ва супоришҳо:

- Моҳияти ҷараёни мубодилаи моддаҳо дар чист?
- Функцияи мубодилаи моддаҳоро дар хуҷайра фахмонед.
- Ҷараёнҳои дар марҳилаи гликолиз амалишавандаро фахмонед.
- Реаксияҳои марҳилаи тақсимшавии оксигендорро фахмонед.
- Ба ҳамдигар вобастагии мубодилаи пластикиро бо мубодилаи энергия эзоҳ дихед.



### Супориш барои иҷрои мустақилона:

**Супориши 1.** Мутобииқ ба зинаҳои ҷараёни нафасигирӣ аломати «+»-ро гузоред.

Т/п	Хусусиятҳои хос	Марҳилаҳои ҷараёни нафасгирӣ		
		I	II	III
1	Дар митохондрия содир мешавад			
2	Берун аз хучайра содир мешавад			
3	Дар ситоплазма содир мешавад			
4	Микдори энергияи ба АТФ ҷамъшаванда 0 кЧ			
5	Микдори АТФ-и синтезшаванда 2-то			
6	Микдори АТФ-и синтезшаванда 36-то			
7	Дар шароити аэроб содир мешавад			
8	Дар шароити анероб содир мешавад			
9	Бо иштироқи ферментҳои амилаза, пепсин, липаза мегузарад			
10	Ба ҳисоби парчашавии глюкоза меравад			
11	Ба ҳисоби парчашавии кислотаи шир меравад			
12	Биополимерҳо ба мономерҳо тақсим мешаванд			
13	100 фоизи энергияи чудошуда ба тарзи гармӣ паҳн мешавад			
14	Кислотаи шир ҳосил мегардад			
15	$H_2O$ ва $CO_2$ ҳосил мегардад			

**Супориши 2.** Дар асоси такрори мавзӯи гузашта ҷадвали зеринро пур қунед:

Марҳила	Реаксия	Дар кучо содир мешавад	Микдори энергияи чудошаванда	Микдори АТФ-и ҳосилшаванда
I				
II				
III				


## § 9. МУБОДИЛАИ ПЛАСТИКӢ. ФОТОСИНТЕЗ, ХЕМОСИНТЕЗ

Хучайраҳои организми зинда барои нигоҳ доштани саботи фаъолияти ҳаёт дар ҷараёни мубодилаи моддаҳои сафеда, липидҳо, карбогидратҳо, ки ба таркиби мембрана ва органоидҳо – сохторҳои хучайра дохил мешаванд, беист синтез карда мешавад. Мачмӯи реаксияҳои биосинтетикии таъминкунандай таҷдиди таркиби кимиёвӣ ва сохтори хучайра мубодилаи пластикӣ (ассимилятсия, анаболизм) номида мешавад.

Организмҳо бинобар истифода аз қадом манбаи энергия ва карбогидрат ба автотрофҳо ва гетеротрофҳо тақсим мешаванд. Ҳангоми аз моддаҳои гайриорганикӣ моддаҳои органикро синтез кардан организмҳои аз манбаи

карбогидрати ғайриорганикӣ истифодабаранд орғанизмҳои автотроф номида мешаванд. Дар синтезкунии моддаҳои органикӣ орғанизмҳои автотрофи аз энергияи равшанӣ истифодабаранд фототрофҳо, орғанизмҳои аз энергияи реаксияҳои кимиёвӣ истифодабаранд хемотрофҳоянд.


**Фотосинтез.** Ба орғанизмҳои фототроф орғанизмҳои пигменти хлорофиллдор, растаниҳои сабз, лишайникҳо ва байзе бактерияҳо шомиланд. Бо ёрии хлорофилли дар хлоропластҳои ҳуҷайраи растаниҳои сабз ҷамъшуда энергияи равшанӣ ба энергияи кимиёвӣ табдил меёбад. Аз ҳисоби энергияи равшанӣ синтезшавии пайвастҳои органикӣ фотосинтез номида мешавад (расми 23).



Расми 23. Ҷараёни фотосинтез.

Фаъолияти ҳаётин ҳамаи орғанизмҳои зинда бо ҷараёни фотосинтез бевосита ё бавосита вобаста аст. Моддаҳои органикӣ дар ҳуҷайраҳои орғанизми автотроф ҳосилшуда дар натиҷаи фотосинтез, дар навбати аввал барои ҳуҷайраҳои ҳамин орғанизм ва ҳамаи орғанизмҳои гетеротроф манбаи озука ва энергия мебошад.

Ҷараёни фотосинтезро ба воситай формулаи умумии зерин ифода кардан мумкин.



Пигменти хлорофилл соҳти маҳсуси кимиёвӣ ва ҳусусияти нигоҳдории қантҳои равшаниро дорост. Ҷараёни фотосинтез ба соҳтори фотосинтезкунданаи ҳуҷайра дар ду марҳила мегузарад: марҳилаҳои равшанӣ ва торикӣ (расми 24).



## Расми 24. Соҳти хлоропласт.

ионҳои гидроген ( $H^+$ ) сарф карда мешавад. Дар натиҷа об ба фотолиз дучор мешавад. Парчашавии об бо таъсири энергияи равшаний фотолиз номидা мешавад. Атомҳои гидрогени ҳосилшуда ба молекулаҳои НАДФ (никотинамидадининдинуклеотидфосфат) – аксепторҳо пайваст шуда, НАДФ·Х ҳосил мешавад. Ионҳои  $OH^-$  (гидроксил) электронҳояшро ба молекулаи хлорофилл интиқол дода, ба радикалҳои OH табдил меёбад, аз таъсири байніҳамдигарии радикалҳо об ва оксигени молекулярӣ ҳосил мешавад.

Дар марҳилаи равшаний чараёни фотосинтез ба сифати маҳсулоти охирин  $O_2$ , АТФ, НАДФ·Х ҳосил мешавад. Оксигени молекулярӣ ба атмосфера бароварда мешавад, АТФ, НАДФ·Х-и аз энергия ғанӣ ба реаксияҳои марҳилаи торикӣ сарф мешавад.

Марҳилаи торикии фотосинтез дар қисми стомаи хлоропластҳо амалӣ мешаванд, дар ин ҳолат ба сифати маҳсулоти ибтидой  $CO_2$ , АТФ, НАДФ·Х ширкат мекунанд.


Атомҳои H ва молекулаҳои  $CO_2$  таркиби молекулаи НАДФ аз ҳисоби энергияи АТФ пайваст шуда, карбогидрати нахустин – глюкоза синтез карда мешавад.

Реаксияи умумии фотосинтез	$12H_2O + 6CO_2 = C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$
Фотолизи об	$12H_2O = 6O_2 + 24H + 24 \bar{e}$
Ҳосилшавии НАДФ·Х	$24NADF + 24H + 24 \bar{e} = 24 NADF \cdot H$
Фотофосфоршавӣ	$18ADF + H_3PO_4 = 18ATF$
Реаксияҳои равшаний	$12H_2O + 24NADF + 18ADF + 18H_3PO_4 = 6O_2 + 24NADF \cdot H + 18ATF$
Реаксияҳои торикӣ	$6CO_2 + 24NADF \cdot H + 18ATF = C_6H_{12}O_6 + 24NADF + 18ADF + 18H_3PO_4 + 6H_2O$


Карбогидратҳои нахустини дар ҷараёни фотосинтез ҳосилшуда дар натиҷаи як қатор реаксияҳо ба моддаҳои дигари органикӣ, яъне ба аминокислота ва кислотаи равған табдил мешаванд, аз онҳо бошад, сафеда ва липидҳо синтез карда мешаванд. Ин моддаҳои органикӣ ба воситаи занчири ғизо ба организмҳои гетеротроф мегузаранд. Оксигени озоди дар фотосинтез ба атмосфера ҷудо шуда баромада бошад, барои нафасирии организмҳои аэроб сарф мешаванд. Канданиҳои фоиданоке мисли ангишт, нефт, газ, торф, ки ба ҳайси сӯзишворӣ истифода мешаванд, аз боқимондаҳои растаниҳои қадими миллионҳо сол пеш зиста ҳосил шудаанд.

**Хемосинтез.** Ҳодисаи хемосинтезро соли 1887 олим рус С.Н. Виноградский қашф кардааст. Хемотрофҳо ҳангоми моддаҳои органикиро аз моддаҳои ғайриорганикӣ синтез кардан, аз энергияи дар реаксияҳои оксидшавии моддаҳои ғайриорганикӣ ҳосилшуда истифода мегардад. Энергияи дар ҳуҷайраҳои организмҳои хемоавтотрофҳо аз оксидшавии пайвастҳои ғайриорганикӣ ҳосилшуда ба энергияи бандҳои фосфати АТФ табдил мөёбад, ба синтези моддаҳои органикӣ АТФ сарф мегардад. Ҷанд навъи бактерияҳои хемосинтезкунанда маълум аст.

Бактерияҳои оҳан оҳани дувалентнокро то пайвастҳои севалентӣ оксид кунонда, аз ҳисоби энергияи ҳосилшуда аз пайвастҳои ғайриорганикӣ карбон моддаҳои органикиро синтез мекунад.





Бактерияҳои нутрификатор аммиаки аз баромадани моддаҳои органикӣ ҳосилшударо ба нитритҳо ( $\text{HNO}_2$ ), нитритҳоро то нитратҳо ( $\text{HNO}_3$ ) оксид кунонда, аз энергияи дар ин ҷараёни ҳосилшаванда истифода мегардад:



Кислотаи азот бошад, бо минералҳои хок пайваст шуда, нуриҳои азотдори растаниҳо азхудмекардагӣ ҳосил мекунад.

Бактерияҳои олтингӯирд сулфиди гидрогенро ба олтингӯирд молекулярӣ ё то кислотаи сулфат оксид кунонда, дар танаи худ олтингӯирд ҷамъ мекунанд. Вақти норасонии сулфиди гидроген бактерияҳо олтингӯирдид дар танаи худ ҷамъшударо аз энергияи то оксидшавии сулфат ҷудошаванда истифода мебарад.



**Бактерияҳои гидроген.** Бактерияҳои гидроген гидрогенро оксид мекунанд.



Энергияи дар чараёни хемосинтез дар реаксияҳои кимиёвий чудошуда аз  $\text{CO}_2$ , ки манбай карбон мебошад, ба синтези моддаи органикӣ ( $\text{CH}_2\text{O}$ ) сарф карда мешавад.

Бактерияҳои хемосинтезкунанда дар гардиши моддаҳо дар табиат, хусусан, дар мигратсияи биогени атомҳо аҳамияти қалон доранд. Бактерияҳои нитрификатор хокро бо пайвастҳои азотдори барои растани зарур ғанӣ месозад. Кислотаи сулфати дар фаъолияти бактерияҳои олтингӯтирд ҳосилшуда дар вайроншавии ҷинсҳои кӯҳӣ сабаб мешаванд. Дар натиҷаи фаъолияти бактерияҳои оҳан маъданӣ оҳан ҳосил мешавад.

 **Калимаҳои такяғоҳӣ:** автотроф, фототроф, хемотроф, фотосинтез, қантроф, равшаниӣ, фотонҳо, бактерияҳои оҳан, бактерияҳои нитрификатор, бактерияҳои олтингӯтирд, бактерияҳои гидроген.

 **Савол ва супоришҳо:**

- Дар бораи реаксияҳои пластикӣ чиҳо мединед?
- Чараёни фотосинтезро фаҳмонед.
- Марҳилаи торикии фотосинтезро фаҳмонед.
- Марҳилаи равшании фотосинтезро фаҳмонед.
- Дар бораи чараёни хемосинтез гуфта дихед.

 **Супориш барои иҷрои мустақилона:** Ҷадвалро пур қунед.

Ҷиҳатҳои муқоисашаванда	Фотосинтез	Нафасигирӣ
Дар қадом қисми ҳучайра содир мешавад?		
Марҳилаҳояш		
Махсулоти ибтидой		
Махсулоти охирин		
Ифодашавии реаксияш		
Аҳамияташ		

Организмҳои зинда хусусияти зиёдшавӣ, яъне, оғаридани ба ҳудашон монандро соҳиб буда, ин хусусият бо аз насл ба насл гузарондани ахбори генетикӣ вобаста аст. Ба хусусияти зиёдшавӣ дар дараҷаи молекулярӣ нигоҳ карда шавад, ин ҳодиса бо ду ҳисса зиёд шудани молекулаи ДНК ифода мешавад. Дар дараҷаи ҳучайра ин хусусият дар тақсим гардида зиёдшавии митохондрияҳо ва хлоропластҳо, ҷараёнҳои митоз ва мейоз акс меёбад.

Ҳучайра воҳиди ирсие мебошад, ки ҳуд ахбори ирсиро ба равиши барқарор ва пай дар пай ба авлоди баъдина расонда метавонад ва бардавомии авлодҳоро таъмин месозад. Молекулаи ДНК, ки асоси моддии ирсият мебошад, хусусияти ҳудафзой дорад, лекин ин ҷараён фақат дар ҳучайраи зинда амалӣ мешавад.

**Реаксияҳои синтези матритсанок.** Ахбори генетикӣ дар пайдарҳамии нуклеотидҳои молекулаи ДНК ифода шудааст. Дар асоси ахбори генетикӣ синтезшавии биополимерҳои реаксияҳои синтези матритсанок номида мешавад. Ба ин реаксияҳо синтези ДНК – редупликатсия, синтези РНК – транскрипсия, биосинтези сафеда – транслатсия доҳил мешавад. Дар асоси синтези матритсанок комплементарии байніҳамдигарии нуклеотидҳо мекунад.

**Редупликатсияи ДНК.** Аз насл ба наслгузаронии ахбори ирсӣ ба хусусияти фундаменталии молекулаи ДНК – редупликатсия вобаста аст. Ду ҳисса зиёдшавии молекулаи ДНК редупликатсия аст. Нахустин занчири ҷуфтни молекулаи ДНК бо ёрии ферменти махсус ба ду занҷир ҷудо мешавад. Як занчири ДНК ба синтези занчири нав матритсанда ҳизмат мекунад. Бо ферменти ДНК – полимераза аз нуклеотидҳои озоди ҳучайра истифода бурда, аз энергияи АТФ занчири нави комплементарии ДНК синтез мешавад. Ин дар даври синтези марҳилаи интерфазаи сикли ҳучайра содир мешавад.

**Амалишавии ахбори ирсӣ дар ҳучайра.** Шарти асосии ҳаёти организмҳо – ин қобилияти синтезкунии молекулаи сафедаи ҳучайраҳо мебошад. Ҳар як намуд дорои маҷмӯи сафедаҳои аз дигар намудҳо фарқкунанда, беҳамто мебошад. Сафедаҳои дар организмҳои гуногун функцияҳои якхеларо ичроқунанда ҳам бо миқдор ва пайдарҳамии аминокислотаҳо фарқ мекунад. Сафедаҳои ичроқунандаи функцияҳои ҳаётии муҳим дар ҳамаи организмҳо монанданд.

Сафедаҳои ба таркиби гизо қабулшуда ҷойи сафедаҳои ҳучайраҳои ин организмро гирифта наметавонанд. Ин сафедаҳо дар организмҳои ҳозимаи организм ба аминокислотаҳо таҷзия мешаванд. Ин аминокислотаҳо аз рӯда ба хун ҷаббида шуда, ба ҳучайраҳо рафта мерасанд. Ҳар як ҳучайра дар асоси ахбори генетикӣ сафедаҳои ба ҳуд хосро синтез мекунанд. Муддати фаъолияти

сафедаҳо маҳдуд буда, баъди вақти муайян онҳо таҷзия мешаванд. Ба чойи онҳо беист сафедаҳои нав ҳосил мегарданд.

Структураи сафедаҳоро пайдарҳамии нуклеотидҳои ДНК муайян мекунад. Ахбори генетикӣ дар бобати структураи нахустини сафедаҳо дар занчири ДНК ба тарзи пайдарҳамии нуклеотидҳо паси ҳам чойгир шудаанд. Аминокислотаҳо ё рибосомалӣ дар як занчири полипептиди ДНК буда ва як қисми пайдарҳамии нуклеотидҳои молекулаҳои РНК транспорт ген номида мешавад.

Нуклеотид					
1-й	2-й				3-й
У	Ц	А	Г		
У УУУ УУЦ УУА УУГ	Фенилаланин Лейцин	УЦУ УЦЦ УЦА УЦГ	Керин	УАУ УАЦ УАА УАГ	Тиозин Кодонҳои ист
Ц ЦУУ ЦУЦ ЦУА ЦУГ	Лейцин	ЦЦУ ЦЦЦ ЦЦА ЦЦГ	Пролин	ЦАУ ЦАЦ ЦАА ЦАГ	Гистидин Глутамин
А АУУ АУЦ АУА АУГ	Изолейцин Метионин	АЦУ АЦЦ АЦА АЦГ	Треонин	ААУ ААЦ ААА ААГ	Аспарагин Лизин
Г ГУУ ГУЦ ГУА ГУГ	Валин	ГЦУ ГЦЦ ГЦА ГЦГ	Аланин	ГАУ ГАЦ ГАА ГАГ	Кислотаи аспарагин Кислотаи глутамин
				ГГУ ГГЦ ГГА ГГГ	Глицини
					У Ц А Г

**Расми 25.** Коди генетикӣ. Эзоҳ: AUG – кодони старт; UAA, UAG, UGA терминатор – кодонҳои ист.

Бо ёрии сето нуклеотиди (триплет, кодон) дар кислотаҳои нуклеин пайдар пай чойгиршуда ифодашавии ҳар як аминокислотаи таркиби сафедаҳо коди генетикӣ номида мешавад. Дар таркиби ДНК мавҷудияти 4-то нуклеотиди ҳархела ба назар гирифта шавад,  $4^3=64$ -то код ҳосил мешавад. Якто аминокислота бо ёрии 2, 3, 4, 6-то код кодгузорӣ мешудааст. Коди генетикӣ соли 1962 аз ҷониби биохимикҳои Америка М. Ниренберг ва С. Очоа муайян шудааст.

Хусусиятҳои коди генетикӣ:


1. Ҳар як аминокислотаро триплети нуклеотидҳо кодгузорӣ мекунанд.
2. Ҳар як триплет (кодон) якто аминокислотаро ифода мекунад.

3. Як аминокислотаро якчанд триплет кодгузорй карданаш мумкин.
4. Коди генетикй барои ҳамаи организмҳои зинда универсиалист.

5. 61-тои коди генетикй “маънодор”, яъне, триплетҳои аминокислотаҳои маълумро ифодакунанда аст. UGA, UAA, UAG аминокислотаҳоро ифода намекунанд. Онҳо кодонҳои терминатори ифодакунандаи тамомшавии занчири полипептид мебошанд (расми 25).

**Транскрипсия (Синтези РНК).** Дар ин ҷараён ДНК матритса ҳисоб мешавад.

Ахбор оид ба соҳти сафеда дар ядро, дар ДНК нигоҳдорӣ мешавад. Синтези сафеда бошад, дар ситоплазма, ба рибосома мегузарад.




**Расми 26.** Транскрипсия.

Ахбор оиди таркиби сафеда аз ядро ба ситоплазма аз ҷониби и-РНК гузаронда мешавад. Як қисми занчири чуфти ДНК ёзонда шуда, дар яке аз занчирҳо дар асоси комплементарӣ (A-U, G-S) бо ёрии ферменти РНК-полимераза и-РНК синтез карда мешавад. Аз ДНК ба и-РНК кӯчидашавии ахбор оиди пайдарҳамии аминокислотаҳо транскрипсия номида мешавад (расми 26).

**Транслатсия (синтези сафеда).** Дар ин ҷараён и-РНК матритса ба ҳисоб меравад.

Транслатсия – ахбори ирсиро аз забони и-РНК ба забони аминокислотаҳо тарчима кардан. Дар ҷараёни транслатсия дар асоси ахбори РНК дар рибосомаҳо структураи асосии молекулаи сафеда ҳосил карда мешавад. Рибосомаҳо бо нӯги синтези сафедаи и-РНК саршаванда пайваст мегарданд. Дар ин нӯги и-РНК триплети AUG ҷойгир гардида, ин оғозкунандаи транслятсияи триплет “старт кодон” номида мешавад. Антикодонҳои т-РНК ба кодонҳои и-РНК дар рибосомаҳо ба тарзи комплементарӣ пайваст мешаванд. Аминокислотаҳои аз ҷониби т-РНК овардашуда бо ёрии ферментҳо аз ҳисоби энергияи АТФ тавассути бандҳои байниҳамдигарии пептид пайваст мешаванд, яъне сафеда синтез карда мешавад (расми 27).



Расми 27. Ҷараёни транслятсия.

Пас, интиқоли ахбори генетикӣ ба воситаи реаксияҳои синтези матритсадор ҷараёнхое мисли зиёдшавии организмҳо, регенератсияи он, тақсимшавии ҳуҷайраҳо таъмин мегардад.

**Калимаҳои тақягоҳӣ:** синтези матритсадор, редупликатсия, транскрипсия, транслатсия, коди генетикӣ, кодони старт, кодони ист.

### Савол ва супоришҳо:

1. Маънои калимаҳои репликатсия, транскрипсияро фаҳмонед.
2. Механизми синтезқунии РНҚ-ро аз ДНҚ эзоҳ дихед.
3. Ҳусусиятҳои коди генетикӣ аз чиҳо иборат аст?
4. Синтези матритсадор чист?
5. Дар синтези сафеда рибосомаҳо қадом функцияҳоро ичро мекунанд?
6. Функцияи т-РНҚ-ро дар биосинтези сафеда эзоҳ дихед.

## § 11. СИКЛИ ҲАЁТИИ ҲУҶАЙРА

Ҳусусияти муҳимтарине мисли ахбори ирсиро ҳифз ва ба авлоди минбаъда расондани организмҳои зинда ба ДНҚ-и хромосомаҳо вобаста аст. Дар давраи аз як тақсимшавӣ то тақсимшавии дуюм ҳар як хромосома аз якто ДНҚ иборат аст. Пеш аз тақсимшавии ядро ба туфайли редупликатсия микдори молекулаҳои ДНҚ ду ҳисса меафзояд. Дар натиҷа ҳар як хромосома аз дуто хроматида иборат мешавад. Пеш аз тақсимшавии ядро хромосомаҳо дар микроскопи равшанӣ дақиқ дида нашуда, лекин бо ёрии рангҳои маҳсус дар ҳолати намуди дароз ва борики рангуборшаванда буда, ин соҳтҳо хро-

матин номида мешаванд. Бинобар дарацаи спиралшавй дар хроматин ду хел қисмхоро фарқ кардан мумкин аст.

**Эухроматин** – қисми спиралнашуда, дар микроскоп нонамоёни борик, аз чиҳати генетикӣ фаъоли хроматин. Гетерохроматин – қисми спиралшуда, зичгардида ва аз чиҳати генетикӣ ғайрифаъоли хроматин.

Пеш аз тақсимшавии ядро хроматин структура, саҳт спиралишуда, калоншуда, ғафсшуда, хромосомаро ҳосил мекунад. Хромосомаҳо бори аввал аз чониби Флеминг (1882) ва Страсбургер (1884) муайян гардидаанд. Истилоҳи “хромосома”-ро ба фан Валдейер пешниҳод кардааст.

Хромосомаҳо функцияҳои зеринро ичро мекунанд: ҳифзи ахбори ирсӣ, дар ташкил кардани фаъолияти ҳуҷайра истифода аз ахбори ирсӣ, хондашавии ахбори ирсиро назорат кардан, ахбори ирсиро ду ҳисса зиёд кардан, аз насл ба наслгузарии онҳоро таъмин кардан.

Хромосомаҳо бинобар таркиби кимиёвӣ аз ДНК (40) ва сафедаҳо (60 фоиз) таркиб ёфтаанд. ДНК функцияҳои ҳифзи ахбори ирсӣ, таркиб ва регулятсия (идоракунӣ)-и сафедаро ичро мекунад. Дар ҳуҷайраҳои тақсимшавандаги хромосомаҳо ба туфайли спиралшавии пуркуват масолеҳи ирсӣ ба шакли мӯҷаз медарояд. Ин ҳолат барои дар давраи митоз саросари ҳуҷайра ҳаракат кардани хромосомаҳо аҳамияти мухим касб мекунад. Дарозии умумии ДНК-и ҳуҷайраи одам 2 метр бошад, дарозии умумии хромосомаҳои спиралшуда ба 150 мкм (микрон) баробар мешавад (расми 28).


Хромосомаҳо дар ҳуҷайраҳои тақсимшавандаги, хусусан, дар метафазаи митоз бо микроскопи равшаний хуб дида мешавад. Ин гуна хромосомаҳо аз ду китф иборат буда, дар байни онҳо камарбанди асосӣ (центромера) ҷойгир мешавад. Шакли хромосомаҳо айнан ба ҷойгиршавии центромера вобаста аст.

Асосан се намуди хромосомаҳо фарқ мекунанд: 1) дорои китфи баробар – метасентрӣ; 2) дорои китфи нобаробар – субметасентрӣ (як китфаши аз дигараш дарозтар); 3) таёқчашакл – акросентрӣ (як китфаши хеле дароз, дуюмаш хеле кӯтоҳ).

Дар хромосома китфҳои (1) аз хромотидаҳо (2) иборат, камарбанди нахустин (3), камарбанди дуюмин (4) мавҷуд аст. Камарбанди дуюмини хромосома хромосомаи ҳамроҳо ҳосил мекунад (расми 29).

Ҳангоми тақисимшавии ҳуҷайра ба центромераи нахустини хромосома микронайчаҳо пайваст мешаванд ва онҳоро ба қутбҳо мекашанд. Дар ин давр ҳар як хромосома аз дуто хроматида иборат аст.

Дар ҳуҷайраи ҳар як намуди организмҳои зинда миқдори хромосомаҳо тағиیر намеёбад, яъне, як хел аст. Ин ҳолат қоиди доимияти миқдори хромосома номида мешавад.



**Расми 28.** Таркиби хромосома.

Дар ҳучайраҳои чинсӣ нисбат ба ҳучайраҳои соматикӣ (бадан) микдори хромосомаҳо ду ҳисса кам мешавад. Хромосомаҳо дар ҳучайраҳои чинсӣ дар маҷмӯи гаплоид, дар ҳучайраҳои соматикӣ бошад, хромосомаҳо ҷуфт, яъне дар маҷмӯи диплоид мешаванд. Маҷмӯаи хромосомаҳо бо ҳарфи *n*, микдори ДНК-и ба ин маҷмӯа хос бо ҳарфи *c* ифода мешавад. Хромосомаҳои андоза ва шаклашон якхела, яке аз падар, дигаре аз модар гузаранда хромосомаҳои гомолог номида мешаванд. Масалан, дар ҳучайраҳои соматикии одам 23 ҷуфт хромосома мавҷуд аст. Маҷмӯи нишонаҳои микдор (адад, андоза) ва сифат кариотип номида мешавад. Доимияти адад ва соҳтори хромосомаҳо барои намуди биологӣ ҳусусияти хос ба ҳисоб меравад.

**Сикли ҳаётии ҳучайра.** Тақсим гардида зиёдшавии ҳучайрай аз тақсимшуда афзоиши модархӯчайра ҳосилшуда ё даври то нобудшавӣ сикли ҳаёти (сикли ҳучайра) номида мешавад. Сикли ҳаётии ҳучайра аз якчанд давр иборат аст:

**Даври тақсимшавӣ.** Дар ин ҳолат тақсимшавии ҳучайра содир мегардад.

**Даври афзоиш.** Баъди тақсим шуда афзоиши ҳучайра то андозаҳои маълум ҳаҷмаш меафзояд, нумӯ мекунад.

**Даври дифферентсиатияшавӣ (ихтисосшавӣ).** Дар ин давр ҳучайра дорои ҳусусиятҳои соҳторӣ ва функсионалии маълум мегардад.

**Даври камолот.** Ҳучайра мутобики ихтисоснокӣ ин ё он функсияро иҷро мекунад.

**Даври пирӣ.** Ин давр бо коҳиш ёфтани функцияҳои ҳаёти хучайра ифода мешавад, бо тақсимшавӣ ё нобудшавии хучайра ба охир мерасад.

Ду усули тақсимшавии хучайра мавҷуд аст: митоз ва мейоз.

**Митоз** – ҷараёни тақсимшавии хучайра эукариот буда, дар натиҷаи он нахуст масолеҳи ирсӣ ду ҳисса зиёд мешавад, баъд дар байнини хучайраҳои модина баробар тақсим мегардад.

**Сикли митоз** – маҷмӯаи ҳодисаҳои ба ҳам вобаста ва пайдарҳам меомадаи ҷараёнҳои тақсимшавии хучайра – интерфаза ва тақсимшавии митоз.


Интерфаза гуфта, вақти байнини ду тақсимшавии хучайра мадди назар аст. Давомияти интерфаза одатан, 90 фоизи сикли хучайраи умумиро ташкил меқунад. Интерфаза аз се давр иборат аст:

- пеш аз синтез – даври пресинтетикӣ ( $G_1$ );
- синтез (S);
- баъди синтез – даври постсинтетикӣ ( $G_2$ );

$G_1$  – даври пресинтетикии интерфаза бевосита баъди митоз шурӯъ шуда, даврест, ки давомнокии он аз 10 соат то якчанд шабонарӯз идома мейёбад. Дар ин давр хучайраи ҷавон қалон шуда, аз ҷиҳати ҳаҷм меафзояд. Дар ситоплазма синтези сафедаҳо, синтези РНҚ, синтези ферментҳои катализ-кунандай редупликатсияи ДНҚ шиддат мейёбад, моддаҳои ба таркиби ДНҚ дохилшаванд ҷамъ мегарданд. Ҳамин тавр, дар даври  $G_1$  ҷараёнҳои омодагӣ ба даври баъдинаи интерфаза – даври синтез амалӣ мешаванд.

Дар интерфаза даври S аз якчанд дақиқа (дар бактерияҳо) то 6-7 соат (дар ширхӯрон) идома мейёбад. Дар ин марҳила молекулаи ДНҚ ду ҳисса зиёд мешавад. Дар натиҷа ҳар як хромосома аз дуто хроматида иборат мешавад. Синтези сафедаҳои гистони ба таркиби хромосомаҳо дохилшаванд, синтези РНҚ давом мейёбад. Сентриолаҳо ду ҳисса зиёд мешаванд. Даври пас аз синтези ДНҚ-и интерфаза даври  $G_2$  номида шуда, то 3-4 соат идома мейёбад. Дар ин давр ҳам синтези сафедаи тубулини шомили таркиби микронайчаҳо, ки дар ҳосил кардани РНҚ ва меҳвари тақсимшавӣ ширкат меқунанд, амалӣ мешавад.

Баъд аз он дар хучайра митоз шурӯъ мешавад (расми 30). Митоз аз ду ҷараёни пайдарҳам содиршаванди иборат аст: қариокинез – тақсимшавии ядро ва ситокинез – тақсимшавии ситоплазма, ду



**Расми 29.** Соҳти хромосома.

хұчайраи модинаи аз ин ҳосилшуда ба яктоғй ядро соҳиб мешавад. Дар тақсимшавии бевоситай хұчайра одатан 1–3 соат сарф мегардад, яъне, қисми асосии ҳаёти хұчайра дар даври интерфаза мешавад.


Марҳилаи якуми тақсимшавии митоз **профаза** (pro – намоён, phosis – давр) буда, дар ин ҳол аз ҳисоби спиралшавии хроматинҳо ғафсшавӣ ва калоншавӣ мушоҳид мешавад. Онҳо дар ҳолати хроматидаҳои чуфт-чуфт буда, дар заррабини равшанӣ ба назар намоён мешаванд. Хроматидаҳои хромосомаҳо ба воситай сентромера пайваст мешаванд. Ядроча таҷзия мешавад. Сентриолаҳо аз ҳамдигар тела ҳўрда, ба тарафи кутбҳои хұчайра ҳаракат мекунанд, тири тақсимшавӣ шакл мегирад. Дар охири профаза ғилоғи ядро таҷзия мешавад, дар натиҷа хроматидаҳои чуфт-чуфт дар массаи умумии ситоплазма ва кариоплазма ҷойгир мешаванд.

Дар **метафаза** (meta – баъд) хроматидаҳо зич гардида, ғафс шуда, пурра ба маркази хұчайра чамъ мешаванд. Сентромераи хроматидаҳо дар ҳамвории экватор ҷойгир мешаванд. Риштаҳои тири тақсимшавӣ (риштаҳои ахроматин) ба сентромераи ҳар як хромосома аз ду кутб пайваст мешаванд.

Дар **марҳилаи анафаза** (ana – аз нав) сентромераҳои хромосома тақсим шуда, хроматидаҳои ҳолати якка аз ҳисоби ихтисоршавии тири тақсимшавӣ ба кутбҳо пахн карда мешаванд. Дар ҳар як қутб хромосомаҳои баробармиқдор пахн мешаванд ва ба адади хромосомаи хұчайраи пеш аз тақсимшавии онҳо мувоғиқ мегарданд.

Дар **телофаза** (telos – мукаммал) пахншавӣ, борикшавӣ ва дарозшавии риштаҳои хромосома мушоҳид мегардад. Дар атрофи ҳар як гурӯҳи хромосома ғилоғи ядро пайдо мешавад ва якдроча ташаккул меёбад. Меҳвари тақсимшавӣ таҷзия мегардад. Баъд аз ин ситокинез шурӯъ мешавад. Дар ҳамвории эквоториали хұчайраҳои ҳайвон фурӯрафтагӣ пайдо шуда, он амиқтар шудан мегирад ва тақсимшавии ситоплазма ба охир расонда мешавад. Ба сабаби мавҷудияти ғилоғи селлулозаи ғафс ҷараёни ситокинези хұчайраи растани дар қисми экватори хұчайра ба воситай тӯри эндоплазматикӣ бо монеа ҳосил шудан аз моддаҳои маҳсуси қашондашуда шурӯъ мегардад. Баъд дар ду тарафи садд мембранаи хұчайра ва ғилоғи хұчайра ташаккул ёфта, дуто хұчайраи модина пайдо мешавад. Хұчайраҳои модинаи нав ҳосилшуда ба марҳилаи интерфаза мегузаранд.

Давомнокии ҷараёни митоз ба навъю синни хұчайра, шароитҳои муҳити берунӣ вобаста аст. Тақсимшавии хұчайра мумкин аст бо таъсири ҳарорати баланд, дозаи қалони радиатсия, моддаҳои нашъавӣ ва заҳрҳои растани бозистад.




**Расми 30.** Марҳилаҳои митоз.

**Аҳамияти биологии митоз.** Дар натиҷаи митоз ду ҳучайра ҳосил мегардад, дар модархӯчайра чанд хромосома бошад, дар онҳо низ ҳамон қадар ҳучайра мешавад. Ба сабаби он ки хромосомаҳои ҳучайраҳои модина аз репликацсияи дақики ДНК-и модархӯчайра ҳосил шудаанд, генҳои онҳо айнан ахбори ирсии якхеларо нигоҳ медоранд. Ҳучайраҳои модина аз ҷиҳати генетикӣ бо модархӯчайра як хеланд. Ҳамин тавр, митоз аз модархӯчайра ба ҳучайраҳои модина гузаштани ахбори ирсиро таъмин мекунад.

Дар натиҷаи митоз дар организм адади ҳучайраҳо зиёд мешавад, ин бошад, яке аз асоситарин механизми афзоиш аст. Намудҳои зиёди растаний ва ҳайвонҳо бо ёрии тақсимшавии митози ҳучайраҳо бо роҳи ғайричинсӣ зиёд мешаванд, ҳамин тавр, митоз дар асоси зиёдшавии вегетативӣ меҳобад.

Митоз дар ҳамаи организмҳои бисёрхӯчайра регенератсияи қисмҳои бадани нестшударо дар ин ё он дараҷа таъмин мекунад. Тақсимшавии митози ҳучайра генетикӣ назорат карда мешавад. Ҳучайраи митоз қисми марказии сикли ҳаётро фаро мегирад.

**Мейоз.** Мейоз тақсимшавии махсуси хучайраҳои эукариот буда, дар хучайраҳои дар натичаи ин тақсимгардӣ ҳосилшаванд миқдори хромосомаҳо ду ҳисса коҳиш меёбад. Мейоз ҳам мисли митоз аз интерфаза шурӯъ мешавад. Дар интерфаза хромосомаҳо ду ҳисса зиёд мешаванд. Мейоз аз ду тақсимшавии пайдарҳам иборат аст. Якум – дар тақсимшавии редуксионӣ (мейоз I) миқдори хромосомаҳо ду баробар коҳиш меёбанд. Дуюм, дар тақсимшавии экватсионӣ (мейоз II) хучайраҳои хромосомаҳои гаплоиддор ҳосил мешаванд. Тақсимшавии редуксионӣ аз профаза – I-и ядро оғоз шуда, то телофаза – I идома меёбад. Тақсимшавии экватсионӣ бошад, даври аз профаза II то телофаза II-ро дар бар мегирад.



**Расми 31.** Ҷараёни кросинговер. 1 – хроматидаҳо; 2 – сентромера; 3 – хромосомаҳои гомологикӣ; 4 – тетрадаи хроматидаҳо дар ҷараёни конюгатсия; 5 – ҷараёни кросинговер; 6 – хромосомаҳои кроссовер.

Дар профаза I хромосомаҳои аз хроматидаҳои чуфт таркибёфта спирал шуда, ғафс гардида, кӯтоҳ мешаванд. Баъд хромосомаҳои гомологикӣ ба ҳамдигар наздик гардида, паҳлу ба паҳлу ҷойгир мешаванд ва тетрадаи хроматидаҳоро ҳосил мекунанд. Ин ҷараён конюгатсия номида мешавад. Дар натичаи дарҳам-барҳамии қисмҳои монанди байнҳамдигарии хромосомаҳои гомологӣ мумкин аст баъзе қисмҳои хроматидаҳо иваз шаванд. Ин ҳодисаи кросинговер номида мешавад (расми 31).

Ба ғайр аз ҷараёнҳои қайдшуда дар профаза I ғилофи ядро таҷзия мешавад, ядроҷаҳо гум мешаванд. Сентриолаҳо ба ду кутб равона мегарданд.

Дар метафаза I хромосомаҳо якҷо бо сентромерҳои худ саросари ҳамвории экватор ҷойгир мешаванд. Дар анафаза I хромосомаҳои гомологӣ аз хроматидаҳо ҷудо нашуда, ба кутбҳои муқобил паҳн мешаванд. Хромосомаҳои падар ва модари ҳар як чуфт ба қутбҳо дар комбинатсияҳои тасодуфӣ паҳн мешаванд. Фазаи навбатии тақсимшавии редуксионӣ тело-

фаза I буда, он муддати кўтоҳ давом мекунад. Дар ин марҳила хроматинҳо деспирал мешаванд, гилофи ядро ҳосил мегардад. Хромосомаҳо ду хучайраи модинаи молики маҷмӯи гаплоиди баробарададро пайдо мекунад.

Марҳилаи байни тақсимшавии якум ва дуюмини мейоз интеркинезномида мешавад. Ба сифати аз интерфаза фарқкунанда дар интеркинез репликацияи ДНК содир намешавад. Профаза II аз профазаи митоз фарқ намекунад. Дар метафаза II хромосомаҳои дорои хроматидаи чуфт бо сентромерҳои худ дар ҳамвории экватор чойгир мешаванд. Дар анафаза II сентромерҳо тақсим гардида, ҳар як хроматида ба хромосомаҳои мустақил табдил мёбанд. Дар телофаза II хромосомаҳо ба кутбҳо пахн мешаванд ва ситокинез амалӣ мегардад (расми 32).

**Аҳамияти биологии мейоз.** Дар ҷараёни мейоз аз хучайраи дорои маҷмӯаи 1-то диплоид 4-то хучайраи гаплоид ҳосил мешавад. Туфайли он ки дар комбинатсияҳои тасодуғӣ хромосомаҳои гомологӣ, кроссинговер, конюгатсия дар ҷараёни мейоз содиршаванда пахн мегарданд, аз ҳам ва модарҳуҷайраи ибтидой аз ҷиҳати генетикӣ фарқ мекунанд. Дар асоси ҷараёни мейоз тағйирёбии комбинативӣ меҳбод.




**Калимаҳои тақягоҳӣ:** хромосома, хроматида, гетерохроматин, эухроматин, сентромера, метасентрӣ, субметасентрӣ, акросентрӣ, амитоз, сикли митотик, митоз, кариокинез, интерфазаи ситокинез, профаза, метафаза, анафаза, телофаза, мейоз.



### Савол ва супоришиҳо:

1. Ба хучайраҳои эукариот бо қадом роҳ тақсим гардида зиёдшавӣ ҳос аст?
2. Дар прокариотҳо зиёдшавии бинари oddī чӣ гуна амалӣ мешавад?
3. Митоз чист? Фазаҳои митозро тавсиф қунед.
4. Чӣ гуна дар натиҷаи тақсимшавии митоз хучайраҳои модина дорои ахбори ирсии айнан яхела мешаванд? Митоз чӣ гуна аҳамияти биологӣ дорад?




**Расми 32.** Мейоз. 1 – профаза I; 2 – метафаза I; 3 – анафаза I; 4 – телофаза I; 5 – профаза II; 6 – метафаза II; 7 – анафаза II; 8 – телофаза II. 32-rasm.

5. Дар натиҷаи тақсимшавии митоз (а) ва мейоз (б) чӣ гуна хучайраҳои дорои маҷмӯи хромосома ҳосил мешаванд?



**Супориш барои иҷрои мустақилона:** Супориши 1. Рақами расмҳои марҳилаи ҷараёни митоз инъикосшударо ба тариқи мувофиқ ба ҷадвал на-висед.

			
1	2	3	4
			
5	6	7	8

Интерфаза - | Профаза - | Метафаза - | Анафаза - | Телофаза -

**Супориши 2.** Адади хромосома –  $n$ , аз они хроматида –  $c$ . Дар хучайраҳои соматикии одам дар даврҳои зерини интерфаза ва митоз мувофиқати байни нисбатҳои  $n$  ва  $c$ -ро наслб кунед. Дар охири 1) даври G1; 2) даври G2; 3) профаза; 4) метафаза-дар ҳар як кутби хучайра; 6) дар охири телофаза дар ҳар як хучайра модина.

- a)  $n = 23$ ,  $c = 23$  b)  $n = 23$ ,  $c = 46$  c)  $n = 46$ ,  $c = 46$  d)  $n = 46$ ,  $c = 92$

## МАШҒУЛИЯТИ ЛАБОРАТОРИИ 1

**Маевзӯъ:** Доир ба қонуниятҳои умумбиологӣ масъала ва машқҳо ҳалкардан.

**Мақсад:** Ба воситаи ҳалли масъалаҳо доир ба қонуниятҳои умумбиологии дар дараҷаи молекула ва хучайраи ҳаёт ташаккул додани компетенси-яи мушоҳида, таҷрибагузаронӣ ва хулосабарории ҷараёнҳои дар объектҳои биологӣ содиршаванда.

**Ҷиҳозҳо:** расмҳои ранга, слайдҳои инъикоскунандай қонуниятҳои умумбиологӣ дар дараҷаи молекула ва хучайраи ҳаёт.

**Тартиби кор:**

- Ҳалли масъалаҳо доир ба соҳти ДНК ва РНК.
- Ҳалли масъалаҳо доир ба биосинтези сафеда.
- Ҳалли масъалаҳо доир ба мубодилаи энергия дар хучайра.

## IV. Хулоса.

I. Масъалаҳои дар зер доир ба сохтори ДНК ва РНК додашударо ҳал кунед.

1) Молекулаи ДНК аз 6000 нуклеотид иборат аст. Дарозии ҳамин молекулаи ДНК-ро муайян кунед.

2) Молекулаи ДНК аз 3000 нуклеотид иборат аст, аз ин 650-тояшро нуклеотидҳои ситозиндор ташкил мекунад. Дарозии ҳамин молекулаи ДНК ва адади нуклеотидҳои дигарро муайян кунед.

3) Дар як занчири адади бандҳои гидрогени молекулаи ДНК-ро, ки пайдарҳамии нуклеотидҳои GTCATGGATAGTCCTAAT мебошад, муайян кунед.

4) Дар натиҷаи санчиш дар таркиби и-РНК мавҷудияти 34 фоиз гуанин, 18 фоиз уратсил, 28 фоиз ситозин, 20 фоиз аденин муайян гардид. Фоизи нуклеотидҳои таркиби ДНК-ро, ки барои ҳамин и-РНК матритса мебошанд, муайян кунед.

5) Дарозии молекулаи ДНК ба 850 нм баробар аст. Адади нуклеотидҳои молекулаи ДНК-ро муайян кунед.

Эзоҳ: байнини нуклеотидҳои ҳамшафат 0,34 нм, боқимондаи як нуклеотид ба ҳисоби миёна 345.

II. Доир ба биосинтези сафеда масъалаҳои дар зер додашударо ҳал кунед.

1) Дар асоси занчири додашудаи ДНК аз ҷадвали коди генетикӣ истифода бурда, ҷадвалро пур кунед.

Занчири якуми ДНК	A	T	G	T	T	T	A	A	T	C	C	G	T	T	A	C	T	C
Занчири дуюми ДНК																		
и-РНК																		
антикодон																		
Аминокислота																		

2) Пайдарпайии нуклеотидҳои молекулаи и-РНК-и дар асоси молекулаи ДНК, ки аз пайдарҳамии нуклеотидҳои GTCATGGATAGTCCTAAT иборат аст, синтезгардида ва адади аминокислотаҳои сафедаро муайян кунед.

3) Аминокислотаҳо дар молекулаи сафеда чунин ҷойгиранд. ser–glu–asp–tri–fen–ley–ala. Бо истифода аз ҷадвали коди генетикӣ мутобики ин аминокислотаҳо пайдарҳамии нуклеотидҳои молекулаи и-РНК-ро нишон дихед.

4) Дар молекулаи и-РНК ба тартиби UGCAAGCUGUUUAUAACCGAU пайдарҳамии нуклеотидҳо дода шудааст. Аз ҷадвали коди генетикӣ истифода

бурда, мутобик ба пайдарҳамии ин нуклеотидҳо пайдарҳамии аминоксилотаҳоро муайян кунед.

5) Адади нуклеотидҳои и-РНК, ки дар асоси қисми ДНК-и аз чуфтии 450 нуклеотид иборатбуда синтез гардидааст, адади аминокислотаҳои сафеда ва массаси сафедаро муайян кунед.

6) Массаси сафеда ба 36 000 баробар бошад, мувофиқ ба ин сафеда адади нуклеотидҳои и-РНК ва ДНК-ро муайян кунед.

III. Масъалаҳои дар зер оиди мубодилаи энергия дар ҳучайра додашударо ҳал кунед.

1) 675 г глюкоза бо иштироки ферментҳо дар шароити аэроб зина ба зина таҷзия шавад, чӣ қадар энергия ҳосил мешавад?

2) Дар ҷараёни гликолиз 4500 г глюкоза таҷзия шуда бошад, дар ҳучайра чӣ қадар кислотаи шир ҳосил мешавад?

3) Дар мушакҳо 7 мол глюкоза таҷзия гардид. Аз он 3 мол глюкоза бо иштироки оксиген, 4 мол глюкоза бидуни иштироки оксиген таҷзия гардид. Чӣ қадар  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ , кислотаи шир ҳосил мегардад?

4) Дар ҷараёни нафасирии анаэробӣ дар ситоплазма 14 молекула шир ҳосил шуд. Миқдори глюкозаи таҷзияшударо муайян кунед.

5) Дар ҷараёни диссимиляция 7 мол глюкоза таҷзия шудааст. Агар 2 мол глюкоза пурра таҷзия шуда бошад, чӣ қадар (мол) АТФ синтез гардидааст?

## БОБИ IV. ҚОНУНҲОИ УМУМБИОЛОГӢ ДАР ДАРАҶАИ ОРГАНИЗМИ ҲАЁТ

### § 12. ДАРАҶАИ ОРГАНИЗМИ ҲАЁТ ВА ҶИҲАТҲОИ БА ХУД ХОСИ ОН

Дар дараҷаи организми тадқиқ кардани хусусиятҳои маҳсуси ҳаёт гуногунии организмҳои зинда, хусусиятҳои ба худ хоси ҷараёнҳои ҳаётӣ омӯхта мешавад.

**Организм низоми биологии худидоракунанда.** Организм хусусияти бо тарзи мураттаб дар дараҷаи баланд намоён кардани ҷараёнҳои ҳаётӣ, худидоракунӣ ва барқароркуниро молик аст, низоми яклухтест, ки барқарор интиқол додани ахбори ирсиро аз авлод ба авлод таъмин мекунад.

Дар фанни таълимии ботаника дар бораи организми яклухт будани растани маълумот дода шудааст. Ба он ба тарзи иловагӣ дар растаниҳо ҷараёнҳои ҳаётӣ: нафасирий, фотосинтез, оббухоркуний, ҳаракаткуний, нумӯ, ривоҷёбӣ ба тарзи мураттаб дар дараҷаи баланд намоён мешавад, дорони хусусиятҳои

худидоракунй ва барқарорсозӣ, зиёдшавӣ мебошад, низоми биологии таъминкунандай аҳбори ирсии дар худ мавҷударо ба авлоди баъдина барқарор расонанда буда-нашро таъкид кардан зарур аст (расми 33).

Организм ё ки фарди алоҳида гирифташуда ба таркиби популятсия ба сифати як қисми молики таркиби соҳт ва функсији муайян доҳил мешавад ва дар ҷараёни популятсия – намуд нақши муҳим дорад.

Дар бораи системаи яклухти биологии худидоракунй будани организми одам, идорашавии ҷараёнҳои ҳаётӣ дар системаи органҳо содиршаванда, таъсири омилҳои муҳити берунӣ, ба тарзи ҳаётӣ солим ва қоидаҳои гигиена риоя накарда, бемориҳои гузаранда ва доимӣ ба вучуд омадан ба шумо аз фанни таълимии одам ва саломатии ў маълум аст (расми 34).

Дар ҷараёни эволютсия дар организмҳои бисёрхӯҷайра аввал идоракуни гуморалӣ ба вучуд омадааст. Дар худидоракуни ҳайвон ва инсон, ки ба дараҷаи баланд оғарида шудаанд, дар қатори идоракуни гуморалӣ низоми асаб ҳам нақши муҳим дорад. Он барқарорӣ, ҳамешагӣ ва давомнокии ҷараёни ҳаётӣ организмҳои зиндаро амалӣ мекунад, дар ҳолатҳои зарурӣ ислоҳ мекунад ва муносабати байни муҳити берунӣ ва организмро мувофиқ месоазд. Системаи асаб дар таъмин кардани яклухтии организм ва пойдории гомеостаз аҳамияти алоҳида дорад.


Идоракуни гуморалӣ ба идоракуни тавассути асаб такя намуда, системаи ягонаи асаб-гуморалро ҳосил мекунад. Низоми асаб-гуморали организм дар асоси аҳбори ирсӣ ба вучуд меояд ва дар ҳар як организм ҳусусияти ба худ ҳосро соҳиб мешавад. Аҳбори ирсии ҳар як организм идоракуни ҷараёнҳои ҳаётӣ организмро таъмин намуда, барои мутобиқ шудан ба муҳити берунии доимо тағиyrёбанда ёрдам медиҳад.

Идоракуни организмҳои якхӯҷайра бо роҳи гуморал-кимиёвӣ амалӣ мегардад.

Дар растаниҳо афзоиш ва ривоҷёбии морффизиологиро моддаҳои фаъоли биологӣ стимулаторҳо – фитогормонҳо (ауксин, гиббереллин, ситокинин) идора мекунанд.



**Расми 33.** Мубодилаи моддаҳо дар растаниҳо.



**Расми 34.** Мубодилаи моддаҳо дар байни организм ва мухити берунӣ.

Организмҳои як ва бисёрхӯчайра ва дар фаъолияти ҳаётӣ хусусиятҳои ба худ хоси онҳо.

Дар ҳамаи организмҳои зинда ҷараёнҳои ҳаётӣ мисли ҳаракаткунӣ, нафасигирӣ, ғизогирӣ, чудошавӣ, мубодилаи модда ва энергия, ба омилҳои мухити дохилӣ ва берунӣ ба воситаи ангезиш ҷавоб додан, ҳимоякунӣ, афзиш, ривоҷёбӣ, ба воситаи зиёдшавӣ ахбори ирсиро аз насл ба насл гузарондан мушоҳида мешавад.

Организмҳои якхӯчайрадор дар биосфера нақши мухим доранд. Дар байни онҳо автотрофҳо (обсабзҳои сабз, сианобактерияҳо)-и фотосинтезро амаликунанда, фитотрофҳои бо обсабзҳо ғизогиранда, геторотрофҳои даррандагӣ ва туфайлиҳӯрикунанда, сапрофитҳои бо бокимондаи растаний ва ҳайвон ғизогиранда мавҷуд аст. Дар якхӯчайрадорон ҷараёнҳои метаболитӣ бо шиддат содир мешавад, аз ин сабаб, дар биогеосеноз дар мубодилаи модда ва энергия, хусусан, дар саросари давра гардиши карбон аҳамияти мухим дорад.

Бадани организмҳои бисёрхӯчайраҳо аз бофта, органҳо ва системаи органҳои ба ичрои вазифаи муайян ва адади дақиқ ихтисосёфта иборат аст. Ҳӯчайраҳои бадани онҳо бинобар вазифаҳои ичроқунандаашон: ба

хучайраҳои соматикӣ ва ҷинсӣ чудо мешаванд. Ҳучайраҳои соматикӣ афзоиш ва ривоҷёбии организмро таъмин кунанд, ҳучайраҳои ҷинсӣ вазифаи зиёдшавиро иҷро мекунанд.

Бо фарқ аз организмҳои якхучайра дар бисёрхучайраҳо ҳучайра, бофта, органҳо ва системаи органҳо мавҷуд аст, ки ба амалисозии ҳар як ҷараёни ҳаётӣ ихтисосонида шудаанд. Фаъолияти ҳаётии организмҳои бисёрхучайра ба мунтазам дар алоқаи ҳамдигарӣ коркунни организмҳои ихтисосонида вобаста аст.

Ихтисосонидани ҳучайра, бофта ва организмҳо ба воҳиди соҳт ва функция асоснок мегардад, дар соҳти ҳар як бофта ва организмҳо мувоғиқ будани онҳоро ба функцияни иҷро мекардаашон дидан мумкин.

Ҳангоми омӯзиши дараҷаи организми ҳаёт аз қонуниятҳои умумбиологие мисли системаи биологии организм, ирсият ва тағйирёбӣ, мубодилаи модда ва энергия, зиёдшавӣ ва ривоҷёбӣ истифода мебаранд.



**Калимаҳои такяғоҳӣ:** организм, автотроф, гетеротроф, мубодилаи моддаҳо, организми аэроб ва анаэроб, ихтисосшавии бофта ва организмҳо, зиёдшавии ҷинсӣ ва ғайричинсӣ, низоми асаб-гуморал.



### Савол ва супоришҳо:

- Хусусиятҳои барои дараҷаи организми ҳаёт хосро гӯед.
- Хусусиятҳои дараҷаҳои молекула ва ҳучайраро бо хусусиёти дараҷаи организми ҳаёт муқоиса кунед. Хусусият ва фарқашро муайян кунед.
- Муттасилии байни хусусиятҳои дараҷаи ҳучайраро бо дараҷаи организми ҳаёт фаҳмонед.



**Супориш барои иҷрои мустақилона:** Дар мавзӯи “Ҷараёнҳои дар организмҳои як ва бисёрхучайра содиршаванд” реферат нависед.

## § 13. НАВҲОИ ОРГАНИЗМҲОИ ЗИНДА БИНОБАР ҒИЗОГИРӢ

Ҳамаи организмҳои зиндаи сайёраамон системаи кушоди биологӣ мебошанд, яъне бо онҳо дар байни муҳити атроф мунтазам мубодилаи модда ва энергия ба вуҷуд меояд. Барои ҷараёнҳои ҳаётии организмҳои зинда, реаксияҳои пластикии ҳучайра, интиқоли моддаҳо ба воситаи мембрANA, афзоиш ва тақсимшавии ҳучайраҳо, фаъолияти бофта ва организмҳо, нигоҳ доштани устувории ҳарорати бадан энергия лозим аст. Ин энергия дар ҷараёни таҷзияшавии моддаҳои ғизой ҳосил мегардад. Азхудкуни мадда ва энергияҳо аз ҷониби организмҳои зинда ғизогири гуфта мешавад. Ғизогири хусусияти муҳими организмҳои зинда ба шумор меравад.

Организмҳо зинда бинобар аз кадом манбаи карбон ва энергия истифода бурдан ба автотроф ва гетеротрофҳо чудо мешаванд.

Автотрофҳо организмҳое мебошанд, ки моддаҳои органикро аз моддаҳои ғайриорганикӣ синтез мекунанд. Барои синтез кардани моддаҳои органикӣ энергия зарур аст. Автотрофҳо бинобар аз кадом навъи энергия истифода бурдан ба фототроф ва хемотрофҳо чудо мешаванд. Фототрофҳо организмҳоеанд, ки аз энергияи равшаний истифода бурда, моддаҳои органикро синтез мекунанд. Ба фототрофҳо ҳама растаниҳои сабз ва сианобактерияҳо дохил мешаванд.

Химотрофҳо организмҳое мебошанд, ки энергияи аз оксидшавии моддаҳои ғайриорганикӣ ҳосилшударо ба энергияи пайвастҳои органикӣ табдил медиҳанд. Ба хемотрофҳо нитрификатор, олтингӯтирд, гидроген ва бактерияҳои оҳан шомиланд.

Гетеротрофҳо организмҳое мебошанд, ки аз манбаи карбони органикӣ истифода мебаранд, яъне, бо моддаҳои органикӣ тайёр ғизо мегиранд. Организмҳои гетеротроф энергияи барои ҳаёти худ заруриро аз ҳисоби таҷзияи пайвастҳои органикӣ мегиранд. Ба гетеротрофҳо ҳамаи ҳайвонҳо, растаниҳои паразит, замбӯруғҳо ва бактерияҳои зиёд шомиланд. Гетеротрофҳо моддаҳои дар таркиби ғизо дар организми худ имкони синтезкунияш набударо, масалан, витаминҳои барои ҳаёт зарурро ҳам аз худ мекунанд.

Қатъи назар аз бо кадом усул азхудкунии ғизо роҳҳои дар организм тағиیرёбии моддаҳои ғизой, масалан, ба мономерҳо бо иштироки ферментҳо дар органҳои ҳозима таҷзияшавии макромолекулаҳо, ҷаббидашавии маҳсулоти таҷзияшуда, дар ҳуҷайраҳо интиқол ёфтани барин ҷараёнҳо дар ҳамаи организмҳои гетеротроф мушоҳида мегардад.

Якчанд навъи ғизогирии гетеротроф фарқ мекунад. Асосии онҳо ғизогирии голозой, сапрофит, паразит ба ҳисоб меравад.

Ғизогирии голозой аз якчанд марҳила иборат аст: фурӯбарии ғизо, ҳазмшавии он, яъне, бо таъсири ферментҳо таҷзияшавӣ, ҷаббидашавӣ. Ин навъи ғизогирий ба ҳайвонҳои алафхӯр ва дарранда хос аст.

Бо фарқ аз ғизогирии голозой марҳилаҳои ғизогирии сапрофит ба тартиби зерин содир мешавад: ба муҳити берунӣ ҷудо шудани ферментҳои ҳозима, бо таъсири ферментҳо таҷзияшавии ғизо, аз ҷониби организм қабул гардиҳани маҳсулоти таҷзияшуда. Ба организмҳои сапрофит замбӯруғҳо, баъзе бактерияҳо мисол мешаванд.

Паразитҳо аз ҳисоби моддаҳои органикӣ организмҳои хӯҷаин зиндагӣ мекунанд. Организмҳои ҳаётгузаронандай паразитӣ ба баъзе бактерияҳо (ангезандаҳои сурфаи кабудак, вабо, тоун, кузоз), замбӯруғҳо (вертисиллиум, занги дуда, замбӯруғҳояш), растаниҳо (раффлезия, девпечак, зарпечак,

шумгиёҳ), ҳайвонҳо (лейшмания, паразити вараҷа, трипаносома, аскарида, кирми чигар) хос аст.

**Гизогирии минералии растаниҳо.** Барои ҷараёнҳои ҳаётии организми растаниҳои сабз нафақат карбонҳо, балки сафедаҳо, липидҳо, кислотаҳои нуклеин, витаминҳо, фитогормонҳо ҳам заруранд. Ба таркиби ин моддаҳо ба гайр аз карбон, гидроген ва оксиген азот, олтингӯтирид, фосфор ва элементҳои дигар ҳам шомиланд. Ин элементҳо аз ҷониби растаниҳо дар наਮуди моддаҳои минералий: сулфатҳо, нитратҳо, фосфатҳо қабул карда мешаванд. Растаниҳо моддаҳои дар об маҳлулишударо аз ҳок ҷаббида мегиранд.

**Гизогирии минералии ҳайвонҳо.** Ҷараёнҳои пластикии дар организмҳои гетеротроф содиршаванд, таҷдиди бофтаҳо аз бисёр ҷиҳат ба моддаҳои минералий ҳам вобастаанд. Масалан, намаки са ба таркиби денти дандон, хун ва устухон шомил аст, лахташавии хун ва қашидашавии мушакҳоро таъмин мекунад. Дар гузарондани импулсҳои асад иштирок мекунад ва фишори таровишии ҳучайраро таъмин менамояд. Фосфор ба таркиби кислотаҳои нуклеин, АТФ, ферментҳо, бофтаи устухон дохил мешавад, элементи оҳан дар таркиби сафедаҳои миоглобин, гемоглобин қашондани  $O_2$ -ро таъмин месозад. Фтор ба таркиби эмали дандон дохил мешавад.



**Калимаҳои такяғоҳӣ:** автотроф, хемотроф, фототроф, гетеротроф, паразит, голозой.



### Савол ва супоришҳо:

1. Ҷӣ гуна организмҳои организмҳои автотроф ном доранд?
2. Ба организмҳои фототроф ва хемотроф таъриф дихед.
3. Организмҳои гетеротроф гуфта ҷӣ гуна организмҳоро мефаҳмедин ва қадом ҳелҳои онҳо мавҷуд аст?
4. Муносабати байниҳамдигарии организмҳои автотроф ва гетеротрофро эзоҳ дихед.
5. Аҳамияти организмҳои автотроф, гетеротрофро эзоҳ дихед.



**Супориш барои ичрои мустақилона:** Дар асоси донишҳои аввал омӯхтаатон организмҳоро ба тариқи мувоғиқ ба ҷадвал нависед.

Сапрофит	Паразит	Фототроф	Хемотроф

## § 14. ЗИЁДШАВИИ ОРГАНИЗМХО. ЗИЁДШАВИИ ҒАЙРИЧИНСӢ

Зиёдшавӣ аз ахбори генетикии организмҳои зинда истифода бурда, хусусияти ба худ монандҳоро оғарида тавонистан аст. Ба туфайли хусусияти зиёдшавии организмҳои зинда дар доираи намуд муттасилии мубодилаи авлодҳо таъмин карда мешавад. Ба туфайли дар ҷараёни зиёдшавӣ ҳосил гардиданӣ комбинатсияҳои гуногуни масолеҳи генетикӣ организмҳои дорои нишонаҳои нави ирсӣ пайдо мешаванд. Ин бошад, омили дар дохири намуд таъминкунандай гуногуннавӣ мебошад.

Дар табиат ду намуди зиёдшавӣ: зиёдшавии ғайричинсӣ ва ҷинсӣ фарқ мекунад.

**Зиёдшавии ғайричинсӣ.** Зиёдшавии ғайричинсӣ дар табиат васеъ паҳн гардида, дар организмҳон як ва бисёрхӯҷайра мушоҳида мешавад.

Хусусиятҳои ба зиёдшавии ғайричинсӣ ҳос: дар зиёдшавӣ факат якто модарорганизм иштирок мекунад, бо ёрии ҳучайраҳои соматикӣ амалӣ мегардад, организми нави ба ҷараёни митоз асоснокшуда ва ҳосилгардида аз ҷиҳати генетикӣ нусхаи асли модарорганизм мешавад.



**Аҳамияти зиёдшавии ғайричинсӣ дар эволютсия.** Дар шароити созгор зуд ва бисёр наслгузории индивидҳоро таъмин кардан мебошад. Лекин дар зиёдшавии ғайричинсӣ тағйирӣӣ, мубодила ва афзоши гуногунии ахбори генетикӣ, ки таъминкунандай мутобиқшавии организм дар шароити муҳити нав мебошад, мушоҳида намегардад. Бинобар ин, бисёр организмҳо нафакат ғайричинсӣ, балки бо усули ҷинсӣ ҳам зиёд мешаванд.

**Тақсимшавии бинари** оддӣ дар организмҳои прокариотӣ мушоҳида мегардад. ДНК-и ҳалқашакли ҳучайраи прокариот репликация карда мешавад, дар байнҳои ҳучайра монеа ҳосил шуда, ҳучайра ба ду тақсим мегардад (расми 35). Аз ҳайвонҳои содай якхӯҷайра тақсимшавии бинарии ҳайвонҳое мисли амёба, эвглена, инфузория ба ҷараёни митоз асоснок карда шудааст.

Дар сикли ҳаётии паразити варача **шизогония** – бисёртақсимшавӣ содир мегардад. Ядрои хӯчайра якчанд маротиба митоз тақсим гардида, хӯчайраҳои ҷавонро ҳосил мекунад.

Обсабзҳое мисли хлорелла, хламидомонада, замбӯруғҳо **ба воситаи спораҳо** зиёд мешаванд. Спораҳо хӯчайраҳои гаплоиди бо усули митоз ҳосил шаванда буда, барои паҳншавӣ хизмат мекунанд.


**Муғча баста** зиёдшавӣ дар асоси митоз содир шуда, дар замбӯруғҳои туршонида мушоҳида мегардад. Дар модархӯчайра барҷастагии ҳифзкунандай ядро пайдо шуда, организми мустақил мешавад. (расми 36).

Дар организмҳои бисёрҳӯчайра зиёдшавии ғайричинсӣ ба таври зерин амалӣ мегардад.


**Фрагментатсия** – усули зиёдшавӣ ба воситаи қисмҳои бадан буда, ба ҷараёни регенератсия асоснок карда шудааст. Фрагментатсия дар обсабзҳо (спирогита), дар сўроҳбаданҳо, дар ковокидорон, дар кирмҳои паҳн, дар сўзанбаданҳо мушоҳида мегардад.

Муғча баста зиёдшавӣ дар сўроҳбаданҳо, ковокидорон ва баъзе кирмҳои ҳалқадор дидо мешавад.


Замбӯруғҳо (замбӯруғҳои кулоҳдор), обсабзҳо, ушнаҳо, сарахсҳо, чилбуғумҳо дорои ҳусусияти зиёдшавӣ ба воситаи спораҳо мебошанд. Спораҳои сабук барои дар табиат васеъ паҳн гардидани растаниҳо имкон медиҳанд.



**Расми 35.** Тақсимшавии хӯчайраи бактерия.




Муғча баста зиёдшавии замбӯруғи туршӣ



**Расми 36.** Зиёдшавии ғайричинсии организмҳои якҳӯчайра.




Муғчабандий полипи гидроид



Дугоникҳои аз як тухм ривоҷёбанд



Зиёдшавии планарияи сафед ба воситай қисмҳои тана



Аз спора зиёдшавии замбўруғ

### Расми 37. Зиёдшавии гайричинсии организмҳои бисёрхучайра.

Дар ҳайвонҳои баланд (зиреҳдорон) эмбриони аз зигота инкишофёбанда дар марҳилаи нахусти ривоҷёбӣ ба якчанд флагментҳо тақсим гардида, аз ҳар як флагмент организми нав ривоҷ меёбад. Ин ҳодиса полиэмбриония номида мешавад. Дар одамҳо ривоҷёбии дугоникҳои яктухма низ мисоли равшани ин аст.

Дар табиат органҳои вегетативии растаниҳо – ба воситай реш, поя ва барг зиёдшавии вегетативӣ васеъ паҳн гардидааст (расми 37).



**Калимаҳои такягоҳӣ:** гайричинсӣ, чинсӣ, хучайраи соматикӣ, хучайраи чинсӣ, спора, шизогония, муғчабандӣ, фрагментатсия, полиэмбриония.

**Савол ва супоришҳо:**

- Кадом навъҳои зиёдшавии гайричинсиро медонед?
- Зиёдшавии гайричинсии якхучайраҳоро гуфта дихед.
- Зиёдшавии гайричинсии бисёрхучайраҳоро гуфта дихед.
- Аҳамияти зиёдшавии гайричинсиро эзоҳ дихед.



**Супориш барои ичрои мустақилона:** Усулҳои зиёдшавии организмҳои дар ҷадвал додашударо нависед.

Организмҳои зинда	Усули зиёдшавӣ	Организмҳои зинда	Усули зиёдшавӣ
Хлорелла		Сарахсҳо	
Спирогита		Инфузория	
Паҳнкирмҳо		Сўзанбаданҳо	
Замбӯруғҳои кулоҳдор		Евглена	
Чилбуғумҳо		Паразити вараҷа	
Ушнаҳо		Обсабзҳо	
Замбӯруги хамиртуруш (ачитқи замбӯруги)		Амёба	

## § 15. ЗИЁДШАВИИ ЧИНСИИ ОРГАНИЗМҲО


Дар зиёдшавии чинсӣ организми нав бо иштироки ҳучайраҳои чинсии организмҳои падар ва модар – гаметаҳо ҳосил мешавад. Дар натиҷаи ҷуфтшавии ҳучайраҳои чинсии нарина ва модина зигота ҳосил мегардад. Аз зигота организми нав ривоҷ мейбад. Генотипи организми нав аз генотипи падару модар фарқ мекунад. Дар асоси зиёдшавии чинсӣ тағиیرёбии комбинативӣ меҳобад.

**Аҳамияти зиёдшавии чинсӣ.** Зиёдшавии чинсӣ дар эволютсияи организмҳо нақши муҳим дорад. Ин ҷараён ба муттаҳидшавии нишонаҳои ирсии падару модар имкон медиҳад. Авлоди нави ҳосилшуда нисбат ба падару модараш чонсахт ва ба шароити муҳити тағиирёфта мутобиқшаванд мегардад.

**Шаклҳои зиёдшавии чинсӣ.** Изогамия – шакли зиёдшавии чинсии шакл ва андозааш якхела, бо ҷуфтшавии гаметаҳои нарина ва модинаи ҳаракаткунанда амалишаванд (улотрикс). Гетерогамия бо гаметаҳои нарина ва модина ҳаракаткунанда, лекин бо гаметаҳои модина нисбат ба гаметаҳои нарина калон гардидан характернок аст (хламидомонада). Оогамия – як шакли зиёдшавии чинсӣ буда, гаметаҳои модина калон, беҳаракат, тухмхучайра


номида мешавад, гаметаҳои нарина хурд буда, ҳаракаткунанда бошад, сперматозоид (ҳайвонҳо, ушнаҳо, сарахсҳо), беҳаракат бошад, спермий (растаниҳои гулдор) номида мешавад.

**Зиёдшавии чинсӣ дар растаниҳои гулдор.** Ҳучайраҳои чинсӣ дар растаниҳои гулдор дар гарддони гардгузор ва муғчатухми тухмигузор расонда мешавад. Ҳучайраи микроспоротсити диплоиди халтаи чанг бо роҳи мейоз тақсим шуда, 4 микроспораро ташкил мекунад. Баъд ҳар як микроспора бо роҳи митоз тақсим гардида, ба ду: ба донаи чанги дорои ҳучайраҳои вегетативии калон ва генеративии хурд табдил мейбад. Ҳучайраи генеративӣ боз ба усули митоз ба ду тақсим шуда, дуто спермийро ҳосил мекунад (расми 38).



**Расми 38.** Ривоҷёбии гаметаҳои нарина дар растаниҳои тухмӣ. 1 – гардгузор; 2 – ҳучайраи микроспоротсит; 3 – микроспораҳо; 4 – донаи гард; 5 – ҳучайраи вегетативӣ; 6 – ҳучайраи генеративӣ; 7 – спермийҳо.

Ҳучайраи мегаспоротсити маҷмӯии диплоиди муғчатухми лўнда баъд аз тақсимшавии мейоз 3-то ҳучайраи хурд, 1-то ҳучайраи калон – мегаспораро ҳосил мекунад. Ҳучайраҳои хурд ба зудӣ нобуд мешаванд. Мегаспора 3 маротиба бо роҳи митоз тақсим мешавад ва халтаи чанини ҳаштядроиро ҳосил мекунад. Дар як қутби ҳучайраи чанин сето, дар қутби дуввуми он ҳам сето, дар марказаш бошад, ҳучайраи марказии аз пайвастшавии байнҳамдигарии ду ҳучайра ҳосилшуда ҷойгир мегардад. Ҳучайраи калонтари байни се ҳучайраи тарафи микропилиеи халтаи чанин тухмҳучайра ба ҳисоб меравад (расми 39).



**Расми 39.** 1 – тухмгузор; 2 – ҳучайраи мегаспоротсит; 3 – мегаспора; 4, 5, 6 – тақсимшавии митоз; 7 – халтаи чанин; 8 – тухмҳучайра; 9 – ҳучайраи марказӣ.

Баъди гардолудшавӣ гарди ба минкорчаи тухмгузор афтода ба оҳистагӣ афзоиш мекунад. Хучайраи вегетативии он афзоиш ёфта, роҳи найчай дароз ва борикро ҳосил мекунад. Найчай гард тез афзоиш ёфта, ба ҷониби лӯндаи тухмгузор нумӯ карда ба муғчатухм расида меравад. Ба воситай ду найчай гарди спермийи ҳосилшуда чанини муғчатухм ба халта медарояд. Яке аз спермийҳо бо хучайратухм, дуюмӣ, бо хучайраи марказӣ ҷуфт карда мешавад. Ин ҷараён дар растаниҳои гулдор ҷуфттухмгузорӣ номида мешавад (расми 40).



**Расми 40.** Ҷараёни ҷуфттухмгузорӣ дар растаниҳои гулдор.

Хучайраҳои тухмгузоштаи муғчатухм ба тақсимшавии бисёрмаротибагӣ шурӯъ мекунад. Аз тухмхучайраи тухмгузошта – зигота ҷанин, аз хучайраи марказии тухмгузошта бошад, эндосперм ривоҷ мейбад. Ҷанин ва эндосперм дар якҷояй тухмиро ҳосил мекунанд. Ҳамин тавр, баъд аз ҷуфттухмгузорӣ муғчатухм ба тухмӣ табдил мейбад. Аз пӯсти он пӯсти печонандаи ҳамин тухмӣ, аз қисмҳои дигари лӯнда ва гул бошад, мева ҳосил мегардад.

**Зиёдшавии ҷинсӣ дар ҳайвонҳо.** Дар организмҳои якхучайра ҷараёни ҷинсӣ – ҷараёни копулатсия (лотинии copulatio - ҷуфтшавӣ) мушоҳида мешавад. Дар ин ҳол хучайраҳои ҷинсии маҳсус – гаметаҳо ҷуфт шуда, зигота-

ро ҳосил мекунанд. Дар ин организмҳо – гаметаҳо дар натиҷаи бисёр дафъа тақсимшавии модархуҷайра ҳосил мегардад. Баъд аз даври осудагӣ гузаштан аз зиготаҳои аз ҷуфтшавии гаметаҳо ҳосилшуда организмҳои нави ҷавон ҳосил мегарданд.


Дар ҷараёни конюгатсия ҳуҷайраҳои маҳсуси чинсӣ ҳосил намешаванд. Конюгатсия (аз лотинии *konyugatsiya* – аз калимаҳои пайвастшавӣ, васлшавӣ гирифта шудааст) дар инфузорияҳо мушоҳид мешавад. Инфузория аз ядрои калони патакча пеш маҳлул мегардад. Ядрои хурд тақсим гардида, ду ядрои гаплоидро ҳосил мекунад. Дуто патакча ба ҳамдигар наздик омада, дар байни онҳо кафки пайвасткунандаи ситоплазмаи ҳуҷайраҳои ҷуфт ба вучуд меояд. Яке аз ядроҳои ҳарду патакча бо мои ситоплазма ба дигарааш мегузараад. Ду ядрои гаплоиди ҳар як патакча ба ҳамдигар пайваст шуда, ядрои диплоидро ҳосил мекунанд. Патакчаҳои дар конюгатсия иштирокнамуда пахн гардида, ҳаёти алоҳида мегузаронанд. Барои он ки дар натиҷаи конюгатсия мубодилаи аҳбори генетикий (рекомбинатсия) содир мегардад, генотипи инфириодҳои нав ҳосилшуда аз генотипи инфириодҳои нахустин фарқ мекунанд.

Дар организмҳои бисёрхуҷайра тухмӣ гузашта ва тухмӣ нагузашта (партеногез) афзоишёбӣ фарқ мекунад.

**Гаметогенез.** Ҷараёни дар ҳайвонҳо ҳосилшавии ҳуҷайраҳои чинсӣ гаметогенез номида мешавад. Дар организмҳои бо роҳи чинсӣ афзоишёбанда ҳуҷайраҳои чинсӣ дар ғадудҳои чинсӣ ҳосил мешаванд. Ҳуҷайраҳои чинсии нарина дар тухмидон, ҳуҷайраҳои чинсии модина дар тухмидон ривоҷ меёбад. Дар тухмидон ва тухмидон (-и модина) мавзеъҳои маҳсус буда, дар ҳар як мавзезъ ҷараёнҳои ба ҳуд ҳос содир мегарданд.

T/p	Минтақаҳо	n va c	Ҷараёнҳо
1	Мавзеи зиёдшавӣ	2 n, 2c	МИТОЗ. Ҳуҷайраҳои ибтидоӣ бо усули митоз тақсим гардида, миқдорашон меафзояд. Дар онҳо маҷмӯи диплоиди хромосомаҳо нигоҳ дошта мешавад
2	Даври нумӯ	2n, 4c	ИНТЕРФАЗА. Баъзе ҳуҷайраҳо калон гардида, захираҳои озука ҷамъоварӣ мекунанд, миқдори ДНК ду хисса меафзояд
3	Давраи пухта расидан		МЕЙОЗ. Ҳуҷайраҳо бо усули мейоз тақсим гардида, ҳуҷайраҳои дорои 4-то маҷмӯи гаплоид ҳосил мекунанд
4	Давраи ташак-кулёбӣ	n, c	Дар сперматозоидҳо қисмҳои сар, гардан, дум шакл мегиранд. Ядро дар қисми сар, митохондрияҳо дар қисми дум ҷойгир мешаванд. Дар тухмҳуҷайраҳо рӯпӯши иловагии ба дохил шудани беш аз якто сперматозоид роҳнадиҳанда ҳосил мегардад

**Фарқи ҷараёнҳои овогенез ва сперматогенез.** Овогенез нисбат ба сперматогенез муддати дароз давом меёбад. Зеро дар тухмхучайраҳо нисбат ба сперматозоидҳо бештар озуқа чамъ мешавад. Дар ҷараёни мейози сперматогенез ситоплазма ба ҳама ҳучайраҳо ба миқдори баробар тақсим мегардад. Дар овогенез бошад, фақат дар яктои ҳучайраҳои тақсимшаванд ситоплазма зиёд, дар дигарҳояш ба миқдори хеле кам мегузарад. Дар охири сперматогенез 4-то ҳучайраҳои якхела, дар овогенез бошад, 1-то калон, 3-то хурд шакл мегиранд. Се ҳучайраи хурд байдар нобуд мешаванд. Ҳучайраи аз ситоплазмайи калон ғаний бошад, ба тухмхучайра табдил меёбад (расми 41).



**Расми 41.** Ҷараёни гаметогенез дар ҳайвонҳо.

Тухмгузорӣ гуфта дар натиҷаи ҷуфтшавии тухмхучайра ва сперматозоид ҳосишавии зигота дар назар дошта мешавад. Аз зигота организми нав ривоҷ меёбад.

**Партеногенез.** Дар байзе ҳайвонҳо, аз ҷумла, дар кирмҳо, оруи асал, мӯрчаҳо, шабушкҳои растаний, ҳарчангашаклҳои қабех мумкин аст, ки тухмхучайра тухмӣ нагузошта, ривоҷ ёбад. Ин гуна ривоҷёбӣ партеногенез номида мешавад. Партеногенези табий дар оруи асал дига мешавад.

вад. Аз тухмхучайраҳои дар оруи асал тухмӣ гузошта модазанбӯрҳо, аз тухмхучайраи тухм нагузошта нарзанбӯрҳо – трутенҳо ривоҷ мейбанд. Айни замон партеногенез фақат дар ҳолати табий вонахӯрда, балки имкони сунъӣ гирифтани он низ мавҷуд аст. Дар ин ҳол аз омилҳои физикӣ (таясирҳои механикӣ, кувваи электр, гармӣ ва ғайраҳо) ва кимиёвӣ истифода мебаранд. Масалан, ба тухмхучайраи ғуки тухмнамонда бо сӯзан таясир расонда, аз он қурбоққаи комилро ривоҷ додан мумкин, ҳамаи онҳо дорои чинси модина мебошанд. Б. Л. Астауров (1904-1974) бо ёрии партеногенези сунъӣ усули оғаридани кирмҳои пиллаи ҷинсашон наринаро кор карда баромадааст.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** изогамия, гетерогамия, оогамия, копулатсия, конюгатсия, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, партеногенез.



### Савол ва супоришҳо:

1. Кадом навъҳои зиёдшавии ҷинсиро медонед?
2. Зиёдшавии ҷинсии якхучайраҳо гуфта дихед.
3. Фарқи конюгатсия ва копулатсияро таъриф кунед.
4. Зиёдшавии ҷинсии бисёрхучайраҳо гуфта дихед.
5. Тухм нагузошта зиёдшавиро дар бисёрхучайраҳо таъриф кунед.
6. Аҳамияти афзоиши ҷинсиро эзоҳ дихед.



### Супориш барои иҷрои мустақилона:

**Супориши 1.** Ҷараёни сперматогенез ва овогенезро муқоиса кунед.

Сперматогенез	Чиҳатҳои умумӣ	Овогенез
Чиҳатҳои ба худ ҳос		Чиҳатҳои ба худ ҳос

**Супориши 2.** Ҷараёнҳои ҳосилшавӣ ва тухмгузории хучайраҳои ҷинсиро дар ҳайвонҳо ва растаниҳои гулдор муқоиса кунед.

Растаниҳои гулдор	Чиҳатҳои умумӣ	Ҳайвонҳо
Чиҳатҳои ба худ ҳос		Чиҳатҳои ба худ ҳос

## § 16. ОНТОГЕНЕЗ – РИВОЧЁБИИ ИНФИРОДИИ ОРГАНИЗМҲОИ ЗИНДА

Мачмӯи дигаргуниҳои морфологӣ, физиологӣ, биокимиёвии аз оғози ташаккул то охири ҳаёти организми зинда пайдарпай содиршаванд ривоҷёбии инфиродӣ ё онтогенез (аз калимаҳои юнонӣ onton – мавҷудот, genezis – ривоҷёбӣ гирифта шудааст) номида мешавад. Мағҳуми онтогенез соли 1866 аз ҷониби Э. Геккел ба илм дохил карда шудааст.

Онтогенез дар организмҳои чинсӣ зиёдшаванда аз ривоҷёбии тухмхӯчайра, дар организмҳои ғайричинсӣ зиёдшаванда аз чудошавӣ аз модарорганизм шурӯй мешавад ва то охири умри он идома меёбад. Се типи онтогенез фарқ меқунад.

**Ривоҷёбии кирмақдор.** Онтогенези кирмақдор дар организмҳои дар тухмхӯчайра моддаи зардияшон кам, масалан, дар ҳашаротҳо, моҳиҳо ва амфибиийҳо мушоҳида мегарданд. Аз тухми онҳо кирмаки аз формаҳои мӯкаммал бо соҳти худ фарққунанда, мустақил озуқагиранда ривоҷ меёбад. Дар организмҳои кирмақдор ривоҷёбанда ҳодисаи метаморфоз мушоҳида мешавад. Метаморфоз дигаргуниҳои амиқест, ки дар давоми ривоҷёбии инфиродии организм дар соҳтори он содир мегардад. Метаморфоз дар ҳайвонҳо, асосан, дар ҳолати вобаста ба тарзи ҳаёт ё тафйирёбии муҳити зист амалӣ мегардад. Дар сикли ҳаёти ҳайвонҳои бо метаморфоз ривоҷёбанда даври кирмақдорӣ дар як ё якчанд марҳила ба амал меояд. Дар ин гуна ҳайвонҳо функцияҳои ҳаётии муҳими мавҷудияти навъи ҳамин организм дар ҳар як зинаи онтогенез мансубро таъминкунанда амалӣ мегардад. Масалан, ҷараёнҳои дар давраи кирмакӣ саросари ареал паҳншавӣ, дар даври камолот зиёдшавӣ мушоҳида мегардад. Ривоҷёбии кирмақдор ба паҳншавии кирмакҳои организмҳои муқим зиндаги-кунанда ва васеъшавии ареал имкон медиҳад. Ба туфайли дар муҳити гуногун зистан, бо ғизоҳои гуногун ғизогирии кирмакҳо ва формаҳои ба воя расидан як намуд шиддати муборизаи доҳили намуд коҳиш меёбад. Кирмакҳои баязе ҳайвонҳо хосияти афзуншавӣ ҳам доранд (кирми чигар, эхинококк).

Ривоҷёбӣ дар тухм дар ҳазандаҳо (рептилияҳо), дар паррандаҳо ва ширхӯрони тухмгузор мушоҳида мегардад. Дар тухмхӯчайраи онҳо зардӣ зиёд мешавад ва эмбрион муддати дароз дар доҳили тухм ривоҷ меёбад.

**Ривоҷёбӣ дар бачадон.** Дар инсон ва ширхӯрони баланд ривоҷёбӣ дар шиками модар мушоҳида мегардад. Тухми уруғгузошта дар роҳи тухм ривоҷ меёбад, Да ин гуна ҳолат дар байни эмбрион ва организми модар вобастагӣ ба воситаи ҳамроҳ ба вучуд меояд. Ҳамаи ҷараёнҳои ҳаётии эмбрион (ғизогирий, нафасгирий, ҷудошавӣ) ба воситаи ҳамроҳ аз ҳисоби организми модар таъмин карда мешавад. Ривоҷёбӣ дар бачадон бо таваллуди эмбрион ба охир мерасад.

ОНТОГЕНЕЗ АСОСАН БА ДУ ДАВР ТАҚСИМ МЕГАРДАД. ДАВРИ РИВОҶЁБИИ ЭМБРИОНАЛӢ. ДАВРИ РИВОҶЁБИИ ПОСТЭМБРИОНАЛӢ.

**Давраи ривоҷёбии эмбрионалӣ.** Ин давр бо ҳосилшавии зигота оғоз шуда, то таваллуд ё аз пӯҷоқи тухм баромадан давом мекунад. Даври эмбрионалӣ ба марҳилаҳои хурдшавӣ, гаструлятсия, органогенез тақсим мешавад. Зигота – марҳилаи якхӯчайрагии организмҳои бисёрхӯчайра буда, дар ин ҳол тайёрий ба митоз мушоҳида мегардад.


**Хурдшавӣ.** Баъд аз чанд соати ҳосилшавии зигота марҳилаи хурдшавӣ

шурӯъ мегардад. Ҳучайраҳо бо усули митоз ба тақсимшавӣ шурӯъ мекунанд, барои он ки ҳучайраҳои тақсимгардида нумӯ намекунанд, андозаи ҳучайраҳои ҳосилшуда торафт хурд мегарданд. Ҷӣ гуна хурдшавии зигота ба миқдори моддаи зарди тухмҳучайра вобаста аст. Микдори зардӣ кам ва дар ситоплазма як хел тақсим шуда бошад, зигота пурра ва як хел хурд карда мешавад (лансетник). Агар моддаи зардӣ зиёд гардида, дар ҳучайра нобаробар тақсим гардида, хурдшавии зигота ҳам пурра нашуда, нобаробар рӯй медиҳад. Моддаи зардӣ ба тақсимшавии ҳучайра халал мерасонад. Ин гуна ривоҷбии тухмҳучайраҳои моддаи зардияшон зиёд дар парранда, ҳазандаҳо мушиҳида мегардад. Дар хурдшавӣ зигота нахуст дар саросари ҳамвории меридиан тақсим мегардад ва ду ҳучайраи ба ҳамдигар баробар ҳосил мешаванд. Инҳо бластомерҳо номида мешаванд. Тақсимшавии дуюмӣ ба ҳамвории аввалий дар самти перпендикуляр содир мешавад, дар натиҷа 4-то бластомер ҳосил мегардад. Хати тақсимшавии сеюмӣ саросари экватор равона карда мешавад ва 8-то бластомер ҳосил мегардад. Тақсимшавии самти меридиан ва экватор пайдарпай тақрор мешаванд ва ҳучайраҳо торафт хурд мегарданд. Хурдшавӣ бо ҳосилшавии бластула ба охир расонда мешавад. Бластула дар шакли қурамонанд буда, девори он аз як қабат ҳучайраҳо ташкил меёбад ва *blastoderma* номида мешавад. Дохили бластула бо моеъ пурра гардида, *blastotcel* номида мешавад.

**Гаструлятсия.** Ривоҷбии ҳомила давом ёфта, дар натиҷаи тақсимшавӣ ва ҷойивазкунии ҳучайраҳо ба оҳистагӣ ба марҳилаи гаструла мегузарад. Зинаи дуқабатии ҳомила гаструла буда, ҷараённи ҳосилшавии он гаструлятсия номида мешавад. Қабати берунии гаструла эктодерма, қабати дохилии он энтодерма номида мешавад. Эктодерма ва энтодерма варақаҳои ҳомила, ҳолигии дохили гаструла рӯдai нахустин номида мешавад. Он ба берун тавассuti даҳони нахустин кушода мегардад. Дар байнини эктодерма ва энтодерма мезодерма ривоҷ меёбад. Баъдтар танҳо дар сӯроҳбаданҳо ва масомадорҳо мезодерма ҳосил намешавад. Ҳамин тавр, дар ҷараённи гаструлятсия сето қабати ҳомила ҳосил мегардад. Қабатҳои ҳомила дар натиҷаи таҳассусшавии ҳучайраҳои гаструлаи нисбатан якхела ҳосил мешаванд.

**Органогенез.** Дар ин марҳила нахуст маҷмӯи органҳои асосӣ: наиि асаб, ҳорда, найчай рӯда ҳосил мешаванд (расми 42).

Қабатҳои ҳомила маҷмӯи ҳучайраҳои ба тартиби маълум ҷойгиршуда буда, аз ҳар якеи онҳо бофтаҳо ва аъзоҳои ба он қабат ҳос ривоҷ меёбанд. Аз эктодерма системаи асаб, узвҳои ҳис, қисми эпидермиси пӯст ва ҳосилаҳои он (пашм, пар, ноҳун), қисми эмали дандон ривоҷ меёбад. Аз энтодерма меъда, рӯда, эпителияи роҳҳои нафас, чигар, эпителлияи рӯдаи байн, ғадудҳои ҳозима, эпителлияи ғалсама ва шушҳо ривоҷ меёбанд.



**Расми 42.** 1–4 – хурдшавӣ; 5 – бластула; 6–7 – гаструлятсия; 8 – нахустин органогенез; 9 – органогенез.

Аз мезодерма бофтаҳои пайвасткунанда ва мушак, системаи раги хунгард, узвҳои чудошавӣ ва чинсӣ ривоҷ меёбанд. Дар ҷараёни ривоҷёбии ҳомила пайдошавии фаркиятаҳо дар соҳт ва функцияҳои қисмҳои баъзе ҳучайраҳои он ва торафт зиёдшавии фарқҳо дифференсиатсияшавӣ (ихтисосшавӣ) номидад мешавад. Аз ҷиҳати морфологӣ дар натиҷаи дифференсиатсияшавӣ типҳои бисёр ҳучайра ҳосил мегарданд. Аз ҷиҳати биокимиёвӣ дар натиҷаи дифферентсияшавӣ дар ҳучайраҳо (махсус) сафедаҳо синтез карда мешаванд (масалан, дар ҳучайраҳои пӯст – меланин, дар ҳучайраҳои ғадути зери меъда – инсулин).

Дар ҳайвоноти дараҷаи паст тиҷиҳати ҳучайраҳои дифференсияшуда он қадар зиёд нест. Дар ҳайвонҳои ба дараҷаи баланд таркибёфта фарқи байни ҳучайраҳо торафт меафзояд. Ҷараёни дифференсиатсияшавӣ дар дараҷаи молекула – ҳучайра – бофтаи ҳаёт содир мегардад. Дар ин ҷараён баъзе генҳои ҳучайра фаъолияти ҳифз мекунанд, баъзеашон фаъолияти худро куллан нигоҳ медоранд. Генҳои фаъолияти худро нигоҳдошта ба хроматини зичшуда табдил меёбанд.

**Даври ривоҷёбии постэмбрионалий.** Баъд аз тавлид ё аз тухм баромадан даври постэмбрионалии онтогенез шурӯъ мешавад.

Ривоҷёбии постэмбрионалий даврҳои зеринро дар бар мегирад. Даври ювенил – даври ба воя расидан, даври пубертат – даври ба воя расида, даври камолот, даври пиршавӣ.

Даври ювенил аз тавлид сар шуда, то ба балоғати чинсй расидан идома меёбад. Ин давр бо ду роҳи аз ҳамдигар фарқкунанда мумкин аст амалӣ шавад. Ин роҳҳои ривоҷёбӣ ривоҷёбии бевосита (дуруст, бидуни метаморфоз) ва бавосита (нодуруст, метаморфознок) номида мешавад.


**Ривоҷёбии бевосита.** Ҳар гуна ривоҷёбӣ чараёни физиологии мураккаби дигаргунихои сифатии организмро дарбаргиранда мебошад. Дар ривоҷёбии бевосита индивиди аз тухм бароянда ё тавлидшаванд ба индивиди ба воя расида монанд мешавад. Лекин нисбат ба индивиди ба воя расида фаъолияти системаи асабаш андаке содда, ҷисмонан хеле заиф, ҳамчунин, бაъзе органҳояш (узвҳои чинсй) норасида мебошад. Ин навъи ривоҷёбӣ дар ҳазандахо, паррандаҳо, ширхӯрон дида мешавад.

**Ривоҷёбии бавосита.** Ин навъи ривоҷёбӣ ҳам мисли ривоҷёбии бевосита бо рӯйиш давом меёбад. Дар даври ба воя расида кирмакҳои исфандчҳои муқим зиндагиқунанда, актинияҳо, полипҳои коралл, кирмҳои ҳалқадори бисёрпашма ҳаракатнок гардида, паҳншавиро таъмин мекунанд. Дар ҳашаротҳо метаморфози пурра ва нопурра фарқ мекунад. Барои намудҳои гурӯҳҳои сахтболҳо (гамбускҳо), пардаболҳо, дураҳшболҳо дуболҳо, кайкҳо метаморфози пурра, барои намудҳои гурӯҳҳо мисли нонхӯрак, каноҳо, ростболҳо, гаҳворачунбон, шабушк, арзамӯракҳо метаморфози нопурра хос аст. Дар метаморфози пурра аз тухм кирмак, аз он зоча, аз зоча ҳашароти ба воя расида ривоҷ меёбад. Метаморфози нопурра аз марҳилаҳои тухм, кирмак, ҳашароти камолёфта иборат аст.

Типи хордадорон дар вакили типи кенчаи хордадорони кирмак – ассидия бо дигаргуншавии тарзи зисти чараёни метаморфоз вобаста аст. Дар кирмаки ассидия системаи асаб, хорда, ҷашми ба ҳайвонҳои хордадор хос инкишифёфта мебошад. Кирмак баъдтар ба гузарондани ҳаёти муқимӣ майл карда, дар ҷараёни ба воя расидан дар организм метаморфози регрессивӣ рӯй медиҳад. Хорда ба лўндаи қисми асосии системаи асабаш гумшуда табдил меёбад (расми 43).

Аз метаморфози ҷонварони хушкии дар об ҳам зиндагиқунанда бо фарқ аз метаморфози ассидия мураккабшавии системаи аъзо мушоҳида мегардад. Метаморфоз дар қурбокқа, ки намояндаи синфи обҳокиҳо мебошад бо дигаргуншавии муҳити зист вобаста аст. Оногенези растаниҳо ба тарзи ба худ хос мегузарад.

Дар растаниҳои гулдор онтогенез аз даврҳои зерин иборат аст. Даври эмбрионалӣ аз зигота шурӯй шуда, бо ҳосилшавии тухмӣ ва пухта расидани он ба охир мерасад. Даври ҷавонӣ бо мушоҳидашавии сабзиши тухма ва



**Расми 43.** Метаморфози ассидия. 1 – кирмаки ҳаракаткунанда; 2-3 – метаморфози вобаста ба ҳаёти муқимӣ мегузаронда; 4 – ассидияи ба воя расида.

ташаккули органҳои вегетативӣ, пайдошавии органи генеративӣ – муғчаҳои гул анҷом меёбад. Дар даври афзоиш ҳосилшавии гул, мева, тухмӣ мушоҳида мешавад. Дар давраи пирӣ онтогенез ҷамъбаст мешавад, растаний меҳушкад.

Дар растаниҳои якосла онтогенез як сол давом кунад, дар растаниҳои бисёрсола даврҳои эмбрионал, ювенил (чавонӣ) як маротиба содир мешавад. Даври сеюм бошад, бисёр маротиба такрор мегардад.

Ба ривоҷи инфиродии организм таъсири омилҳои беруна қалон аст. Таъсири омилҳои муҳити берунӣ дар даври эмбрионал ҳам, дар даври постэмбрионал ҳам мушоҳида мешавад. Ба инкишофи организмҳо омилҳои абиотикӣ ҳарорат, равшаний, намӣ, оксиген, ҳар гуна пайвастҳои кимиёвӣ таъсир мерасонанд.

**Гомеостаз.** Организм дар шароити доимо тағийирёбанда мезияд. Ба тағийирёбии таъсири омилҳои муҳити берунӣ нигоҳ накарда, хусусиятҳои морфологӣ, анаомӣ, физиологӣ, хусусияти нисбатан доимии таркиби кимиёвӣ, муҳити доҳилии худро нигоҳ доштани организми зинда гомеостаз номидад мешавад. Барои таъмин кардани гомеостаз низомҳои таъминкунандай иммунитет, регенератсия аҳамияти муҳим дорад. Регенератсия гуфта дар давоми фаъолияти ҳаётӣ ё натиҷаи ягон таъсир тамомшавии муддати зисти организмҳо ё аз нав барқароршавии ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ё аъзоҳои осебидада дар назар дошта мешавад.

**Биоритмҳо.** Фаъолияти ҳаётии организмҳо ба равиши ритмӣ, яъне, дар давоми шабу рӯз, моҳ ва мавсими тағийир меёбад. Фаъолияти ҳаётии организмҳои зинда ба тағийиротҳои ритмӣ вобаста буда, дар натиҷаи эволютсия ташаккул меёбад ва биоритмҳо номидад мешавад. Биоритмҳо – натиҷаи интихоби табии мебошанд. Дар мубориза барои зист организмҳои ҷараёнҳои биологии худро ба тағийиротҳои ритмӣ мутобиқ кунонда нигоҳ дошта мешаванд. Тағийироти ритмии ҷараёнҳои физиологии организм дар давоми як шабонарӯз биоритмҳои шаборӯзӣ номидад мешавад. Нишондодҳое мисли ҳарорати бадани инсон, фишори артериалий, тағийироти ритмӣ дар давоми

шаборўзӣ, суръати тақсимшавии митози ҳучайраҳо, миқдори элементҳои хуншакл дар давоми шабу рӯз ритмӣ тағиیر ёфта меистанд. Ба биоритмҳои мавсимий фотопериодизм мисол мешавад. Организмҳо дар давоми сол ба тағиироти дарозии рӯз мутобиқ мешавад ва ҷараёнҳои физиологии дар онҳо содиршаванд аиваз мегарданд. Дар натиҷаи биоритмҳои мавсимий ҳодисаҳое мисли гулкунии дарахтон, ҳазонрезӣ, тулаккунӣ ва ба хоби зимистона рафта ни ҳайвонҳо мушоҳид мегардад.

**Анабиоз.** Дар шароити муҳити номусоиди давом додани ҷараёнҳои ҳаётӣ организм ба ҳолати анабиоз мегузараад. Дар организмҳои ҳолати анабиоз мавҷуд мубодилаи моддаҳо суст мешавад. Анабиоз дар шароити номусоид яке аз механизмҳои мутобиқшавии муҳими организм аст. Спораҳои микроорганизмҳо, тухмии растаниҳо, системаи ҳайвонҳо, тухмҳояшон ба анабиоз мисол шуда метавонад.



**Калимаҳои тақяғоҳӣ:** инкишофи эмбрионалӣ, инкишофи постэмбрионалӣ, даври ювенил, даври пубертат, гомеостаз, биоритм, анабиоз.



### Савол ва супоришҳо:

1. Даврҳои онтогенезро фаҳмонед.
2. Марҳилаҳои хурдшавӣ, бластула, гаструла ва нейруларо эзоҳ дихед.
3. Инкишофи бо тағииротҳои пурра ва нопурра гузарандаро мӯқоиса кунед.
4. Ритмҳои биологиро ифода карда, мисолҳо оред.
5. Анабиоз чист, аз он чӣ гуна истифода бурдан мумкин аст?
6. Моҳият ва аҳамияти гомеостазро фаҳмонед.



**Супориш барои иҷрои мустақилона:** Бо такя ба донишҳои гирифтаатон ба ритмҳои ҳаёти инсон мисолҳо оред.

## § 17. ҚОНУНИЯТҲОИ УМУМИИ ИРСИЯТ. ҚОНУНҲОИ ИРСИЯТИ Г. МЕНДЕЛ ВА МОҲИЯТИ ОНҲО

Генетика фанне мебошад, ки ҳусусияти ба ҳамаи организмҳо зинда хос қонунҳои ирсият ва тағиирёбирио меомӯзонад. Ирсият – ҳоссияти ба авлодҳои оянда интиқол додани ҳусусиятҳои алломат ва инкишофи организм буда, монандии индивидҳои доираи намудро таъмин мекунад. Ирсият барои аз авлод ба авлод нигоҳ доштани алломатҳои ҳарактерноки намуд, зот ва навъи ҳайвонҳо, растаниҳо, микроорганизмҳо имкон медиҳад.

Тағиирёбӣ ҳоссияти дар ҷараёни инкишофи инфириодии организмҳо ҳосил кардани алломатҳои нав мебошад. Тағовутҳои байнӣ индивидҳои як намуд ба тағиирёбии асосҳои моддии ирсияти организм вобаста аст. Тағиирёбӣ бо

шароитҳои муҳити берунӣ ҳам муайян карда мешавад. Тағйирёбӣ гуногуни табииати зиндаро оғарида, барои интихоб масолеҳ расонда медиҳад, ирсият бошад, аз байни ин гуногуниҳо аз ҳама мутобиқшудаашро ҳифз мекунад, натиҷаҳои тағйирёбиро устувор месозад. Ин ду хусусияти ҳаёт – ирсият ва тағйирёбӣ асоси эволютсияи олами органикиро ташкил медиҳанд.

Фикрҳои нахустин дар бораи механизмҳои ирсият бо номи Г. Мендел вобаста аст.

Хеле пеш аз оғарида шудани қашфиёти Г. Мендел усули дурагакунии сунъӣ истифода гардида, хусусияти доминантикий алломатҳо қашф гардида бошад ҳам, қонунҳои ирсият айнан аз ҷониби ҳамин олим оғарида шудааст. Г. Мендел барои омӯзиши ирсият роҳи навро пеш гирифт, усули анализи гибридологиро такомул дод. Усули гибридологӣ (дурагакунӣ) – ба ҷуфтикунонии организмҳои дорои алломатҳои аз ҳамдигар куллан фарқкунанда (алтернатив) ва таҳлил карданни дар авлодҳои минбаъда зоҳир шудани ин алломатҳо асоснок гардидааст.

Барои корбасти усули гибридологӣ ба инҳо эътибор додан лозим: ирсияшавии баъзе алломатҳо (одатан алломатҳои алтернативии 1 ё 2 ҷуфт); барои дурагакунонӣ аз ҳатҳои соғ ё гомозиготаҳо истифода бурдан; алоҳида таҳлил карданни авлоди аз ҳар як индивид гирифташуда; ҷудо карданни алломатҳои як ё ҳамдигарро инкоркунанда аз алломатҳои хеле зиёд ва ба якчанд авлодҳои пайдарҳам оянда зоҳир шудани онҳоро таҳлили миқдории дақиқ кардан.

Г. Мендел аз болои растании нахӯд (*Pisum sativum*) таҷриба гузаронд. Ин растаний ҳуд ба ҳуд ва аз берун гардолуд карда мешавад, дорои алломатҳои хеле зиёди муқобил мебошад (расми 44).

нахӯди донаш зард	X	нахӯди донаш сабз
нахӯди донаш ҳамвор	X	нахӯди донаш ноҳамвор
нахӯди гулаш сурх	X	нахӯди гулаш сафед

гули бағали барг	X	гули нұғи поя	=	гули бағали барг
инахұди пояш дароз	X	нахұди пояш калон	=	нахұди пояш дароз
нахұди ғилофакаш оддій	X	нахұди ғилофакаш g'imli	=	нахұди ғилофакаш оддій
нахұди ғилофакаш сабз	X	нахұди ғилофакаш зард	=	нахұди ғилофакаш сабз

**Расми 44.** Нишонаҳои растании нахұди аз чониби Г. Мендел омӯхташуда.

**Доминантии пурра.** Г. Мендел омӯзиши қонуниятҳои ирсиятро аз чуфтқунонии монодурага, яъне, аз дурагакуни падару модари фақат бо як чуфт аломати алтернативӣ фарққунанда шурӯй кард. Нахұдҳои зард ва сабз чуфт кунонда шавад, ҳамаи дурагаҳои авлоди якум як хел, яъне, ба ранги зард мешаванд. Аз ин таҷриба қонуни якхелагии дурагакуни авлоди якум ба вучуд меояд.

Доминанти дар авлоди якум зохиршуда доминант (латинии «dominans» – болоравӣ кардан), аломати намоён нашуда бошад, ретсессив (латинии recessus – ақибнишинӣ) номида мешавад. Генҳои аломатҳои алтернативии ҳамдигарро инкорқунанда – гелҳои аллел номида мешавад. Онҳо дар локусҳои (дар чойҳои) якхелаи хромосомаҳои гомолог чойгир мешаванд. Организми аз аллелҳои доминант (AA) ё ретсессив (aa)-и якхела ташкилшуда гомозиготадор номида мешаванд ва гаметаҳои якхела ҳосил мекунанд. Организми аз аллелҳои ҳархела

(якто доминант ва якто ретсессив - АА) ташкилшуда гетерозиготадор номида мешаванд ва гаметаҳои духеларо ҳосил мекунанд.

Ҳангоми ҷуфткунонии байниҳамдигарии дурагаҳои авлоди якум дар байни дурагаҳои гирифташуда дар баробари нахӯдҳои зардранг нахӯдҳои сабзранг низ ҳосил гардид. Бинобар фенотип ба нисбати 3:1, бинобар генотип ба нисбати 1:2:1 чудошавӣ рӯй дод. Аз ин таҷриба қонуни дуюми Г. Мендел ба вучуд меояд: организмҳои бо аломатҳои алтернативии як ҷуфт фарқкунанда ҳангоми ҷуфткунонии байниҳамдигарӣ ба авлоди минбаъда бинобар фенотип ва генотип чудошавӣ медиҳанд. Ин қонун қонуни чудошавии аломатҳо номида мешавад.

Ҳамин тавр, ҳангоми ҷуфткунонии монодурага дар қисми  $\frac{3}{4}$ -и  $F_2$  доминант аллел, дар қисми  $\frac{1}{4}$  ретрессив аллел зоҳир мешавад.

**Ҷуфткунонии таҳлили.** Организмҳои дорои аломати доминант аз ҷиҳати фенотип монанд бошанд ҳам, аз ҷиҳати генотип фарқ мекунанд. Барои муайян кардани генотипи онҳо ҷуфткунонии таҳлили (бекросс) гузаронда мешавад.

Дар авлоди  $F_1$  намоён нагардидаи аломатҳои ретсессив, дар  $F_2$  бошад, дар як қатор бо организмҳои дорои аломати доминант ҳосил гардидаи организмҳои дорои аломати ретсессивро таҳлил карда, Г. Мендел фарзияи соғ будани гаметаҳоро пешниҳод кард. Дар организмҳо омилҳои ирсӣ ҷуфт мешаванд. Онҳо яке аз омилҳои ирсиро аз падар, дигареро аз модар мегиранд. Дар дурагаҳо омилҳои ирсии падару модар омехта намешаванд. Ўз ин ҳодисаро бо дар авлоди  $F_2$  пайдо шудани организмҳои дорои аломати ретсесив фаҳмонд. Пас, ҳангоми аз авлод ба авлод гузаштан омили ирсӣ тафийр намеёбад. Ҳуҷайраи ҷинсӣ фақат ба яке аз омилҳои ирсӣ соҳиб мешавад, яъне, онҳо дар ҳолати “соғ” мешаванд.



Расми 45. Ирсишавии ранги тори ғӯза.

Гипотезаи соғи гаметаи Г. Мендел ба ҷараёни ситологӣ асос дарад.

**Доминантни нопурра.** Дар ин таҷрибаи аз ҷониби Г. Мендел гузарондашуда як алломат аз болои алломати дигар пурра донминантӣ мекунад. Аммо дар ирсишавии алломатҳои организм ҳодисаи доминантни нопурра ҳам дида мешавад.

Олими англис У. Бетсон дар яке аз таҷрибаҳои худ зотҳои тухми дорои парҳои сиёҳ (AA) ва сафед (aa)-ро ба ҳамдигар ҷуфт намуд. Ҳамаи авлоди гирифташудаи  $F_1$  (Aa) дорои пари ҳаворанг шуданд. Дар  $F_2$  бошад, дурагаҳо ба 3 хел синфи фенотипӣ чудошавӣ медиҳанд, яъне қисми 1/4 сиёҳ, қисми 2/4 ҳаворанг, қисми 1/4 сафед гардид. Нисбати чудошавии генотипӣ ва фенотипӣ 1:2:1 шуд. Ирсишавии ранги нах дар ғӯза (сиёҳтоб – AA, наботранг – Aa, сафед – aa), ранги гулточибаргҳо дар гули намози шом ранги гулточибаргҳо (сурх – AA, гулгун – Aa, сафед - aa), дар инсонҳо ирсишавии тори мӯй (чингалак – AA, тунук – Aa, ҳамвир - aa) дорои характеристики фосилавӣ аст (расми 45).

**Зиёдаллелигӣ.** Баъд аз тадқиқоти Г. Мендел фурсати зиёд гузаштан нисбӣ будани “гени доминант” ва “геси доминант” маълум шуд. “Холатҳо”-и дигари гени ягон алломатро доминант, ретсессив номидан ғайриимкон буданаш ҳам мумкин. Ҳодисаи дар натиҷаи мутатсияҳои ген пайдо шудани дуто не, сето ё аз он зиёд аллелҳои ҳолати болой зиёдаллелигӣ номида мешавад.

**Кодоминантӣ.** Дар ҳуҷайраҳои соматикӣ дутогӣ генҳои аллел мешавад: онҳо аз волидайн гузаштаанд. Дар бисёраллелигӣ “хелҳо”-и ин гуна генҳо дар организмҳо ҳархелаи ба якто популятсия мансуб бо назардошти аз падару модар қадом генҳо гузаштан гуногун аст. Масалан, гурӯҳи хуни инсон бо гени дорои сето аллел (A, B, 0) муайян карда мешавад. Дар ин ҳолат A ва B – аллелҳои доминант, 0 бошад, аллели ретсессив. Ҳамин тавр, дар инсонҳо комбинатсияҳои зерини ин аллелҳо ҳаст: 00 – яқум, AA ва AA ва A0 – дуюм, BB ва B0 – сеюм, AB – гурӯҳи чоруми хун. Ба инкишифӣ ягон алломат дар якҷоягии генҳои аллел ин гуна таъсир кодоминантӣ ном дорад.



**Калимаҳои такъягоҳӣ:** ирсият, тағиیرёбӣ, гибридологӣ, алтернатив, бек-кросс, қонуни I Г. Мендел, қонуни II Г. Мендел, бисёраллелигӣ, кодоминантӣ.



### Савол ва супоришҳо:

- Ирсият чист?
- Ба тағиирёбӣ таъриф дихед.
- Дар бораи усули гибридологӣ гуфта дихед.
- Оиди қонуни I Г. Мендел ҳарф занед.
- Оиди қонуни II Г. Мендел ҳарф занед.
- Г. Мендел аз насл ба насл интиқоли алломатҳои мувофиқи ҷуфтӣ чанд рас-тани нахӯдро мушоҳида кард?

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Супориш барои ичрои мустақилона:

**Масъалаи 1.** Ҷавони чашмкабуд (а) – и падару модараш сиёҳчашм (А) ба зани падараши сиёҳчашм, модараши кабудчаши хонадор шудааст. Аз ин никоҳ писари кабудчаши ба дунё омад. Генотипи падару модар ва фарзандро мурдайян кунед.

**Масъалаи 2.** Ранги сиёҳтоби нах дар гӯза бо гени ҳолати гомозигота ифода карда мешавад. Аллели ретсессиви ин ген ранги сафедро ба вучуд меорад. Дар индивидҳои ҳолати гетерозигота торҳояш наботранг мешаванд. Ҳангоми ҷуфтқунонини навъҳои гӯзай тораш сиёҳтоб ва сафедтор дар F<sub>1</sub> 1800-то растани гирифта шудааст. Аз ин тори ҷандтои он наботранг мешавад?

## § 18. ҶУФТҚУНОНИИ ДИДУРАГА ВА ПОЛИДУРАГА. ҚОНУНИ СЕЮМИ Г. МЕНДЕЛ

Дар ҷуфтқунонии дидурага барои дурагакунӣ нахӯдҳои дорои ду ҷуфт аломати алтернативӣ, масалан, бо ранг ва шакл фарқкунанда ҷуфт қунонда мешаванд. Организмҳои дорои дигомоигота аз ҷуфтқунонии организмҳои AAB<sub>B</sub> (зард, ҳамвор) ва aabb (сабз, чиндор) дар F<sub>1</sub> организмҳои ҳамвори зарди AaBb (100%) гирифта мешавад. Дар ин ҳолат дар авлоди якум ба вучуд омадани қонуни якхелагӣ (якхелагияш)-ро мебинем. Баъд ҳангоми ҷуфтқунонии байниҳамдигарии дурагаҳои дигетерозигота натиҷаи зерини F<sub>1</sub> – ро ба даст меорем: ҳамвори зард A– B– ; чиндори зард A– bb; ҳамвори сабз aaB–; чиндори сабз – aabb.

Аз ҷиҳати фенотипӣ дар F<sub>2</sub> дурагакунихо 9:3:3:1, аз ҷиҳати генотипӣ ба нисбати 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ҷудошавӣ меорад.

Ҳамин тавр, аз маҷмӯи аломатҳои барои ҷуфтқунонӣ гирифташуда комбинатсияи нави аломатҳои берунӣ ба вучуд омад. Аз ин таҷриба Г. Мендел ба хулосае омад, ки варианҷҳои ҳамдигарро инкоркунандаи дуто аломатҳои ҳархела мустақил комбинатсия карда шуданаш мумкин будааст ва қонуни саввуми он – тақсимшавии аломатҳо дар ҳолати мустақил номида мешавад.

Он ба тарзи зерин таъриф карда мешавад: организмҳои гетерозиготаи дорои ду ё аз он беш аломатҳои алтернативӣ ҳангоми ҷуфтқунонии байниҳамдигарӣ аз насл ба насл гузаштани аломатҳо ё комбинатсияшавияш мушоҳида мегардад. Аммо ин ҷизро набояд фаромӯш кард, ки ин қонун факат ҳангоми чойгиршавӣ дар хромосомаҳои ногомологи генҳои ноаллел амалӣ мегарданд.

Ҳангоми ҷуфтқунонии дидурага дар авлоди F<sub>2</sub> аллелҳо комбинатсияи зерини аллелҳо аз ҷиҳати фенотипӣ зоҳир шуданаш мумкин: зард ва ҳамвор = 3/4x3/4 = 9/16; сабз ва ҳамвор = 3/4x1/4 = 3/16; зард ва чиндор = 3/4x1/4 = 3/16; сабз ва чиндор = 1/4x1/4 = 1/16.

Хулоса карда гўем, нисбати аломатҳои доминант ва ретсессив дар тачрибахои Г. Мендел 3:1-ро ташкил меқунад.

Организмҳои аз ҷуфтшавии формаҳои бо се, ҷорӣ ва аз он беш аломати фарқунанда ҳосилшуда полидурагаҳо номдоранд. Масалан, навъи донаш зард, сатҳаш ҳамвор, гулточибаргаш сурхи нахӯд бо навъи донаш зард, сатҳаш чиндор, гулточибаргаш сафедранги он ҷуфт кунонда шавад, дурагаҳои  $F_1$  донашон зард, сатҳашон ҳамвор, гулточибаргҳояшон сурханг мешаванд.

Агар дурагаҳои  $F_1$  байни ҳамдигар ҷуфт кунонда шаванд, дар оқибати пайвастшавии 8 хел гаметаҳои модина, 3 хел гаметаҳои нарина 64-то зигота ҳосил мегардад. Фенотипи онҳо: 27-то донаш зард, ҳамвор, гулаш сурх, 9-то донаш зард, ҳамвор, гулаш сафед, 9-то донаш зард, чиндор, гулаш сафед, 9-то донаш сабз, ҳамвор, гулаш сурх, 3-то донаш зард, чиндор, гулаш сафед, 3-то донаш сабз, ҳамвор, гулаш сафед, 3-то донаш сабз, чиндор, гулаш сурх, 1-то донаш сабз, чиндор, гулаш сафед мешавад.

зард ҳамвор сурх      сабз чиндор сафед  
 $P$  <sub>Фенотип</sub>                   $x$                   <sub>Генотип</sub>  $AABBCC$                    $aabbss$   
 гамета     $ABC$                    $abc$

зард ҳамвор сурх      зард ҳамвор сурх  
 $F_1$  <sub>Фенотип</sub>                   $x$                   <sub>Генотип</sub>  $AaBbCc$                    $AaBbCc$

$\delta$	$ABC$	$ABc$	$AbC$	$Abc$	$aBC$	$aBc$	$abC$	$abc$
$ABC$	3.х.с. AABBCC	3.х.с. AABBCCe	3.х.с. AABbCC	3.х.с. AAbC <sup>e</sup>	3.х.с. AaBBC <sup>e</sup>	3.х.с. AaBBCe	3.х.с. AaBbCC	3.х.с. AaBbCc
$ABc$	3.х.с. AABBCCe	3.х.саф. AABBe <sup>c</sup>	3.х.с. AABbCC	3.х.саф. AABbe <sup>c</sup>	3.х.с. AaBBC <sup>e</sup>	3.х.саф. AaBBCe	3.х.с. AaBbCC	3.х.саф. AaBbCc
$AbC$	3.х.с. AABbCC	3.х.с. AABbCCe	3.б.с. AAbbCC	3.б.с. AAbbCCe	3.х.с. AaBbCC	3.х.с. AaBbCc	3.б.с. AabbCC	3.б.с. AabbCc
$Abc$	3.х.с. AABbCc	3.х.саф. AABbc <sup>c</sup>	3.б.с. AAbbCc	3.б.саф. AAbbCc <sup>c</sup>	3.х.с. AaBbCc	3.х.саф. AaBbc <sup>c</sup>	3.б.с. AabbCc	3.б.саф. AabbCc <sup>c</sup>
$aBC$	3.х.с. AaBBC <sup>e</sup>	3.х.с. AaBBCe	3.х.с. AaBbCC	3.х.с. AaBbCCe	сабз.х.с. aaBBC <sup>e</sup>	сабз.х.с. aaBBCe	сабз.х.с. aaBbCC	сабз.х.с. aaBbCc
$aBc$	3.х.с. AaBBCe	3.х.саф. AaBBC <sup>c</sup>	3.х.с. AaBbCc	3.х.саф. AaBbCc <sup>c</sup>	сабз.х.с. aaBBCe	сабз.х.саф. aaBBC <sup>c</sup>	сабз.х.с. aaBbCc	сабз.х.саф. aaBbc <sup>c</sup>
$abC$	3.х.с. AaBbCC	3.х.с. AaBbCCe	3.б.с. AabbCC	3.б.с. AabbCCe	сабз.х.с. aaBbCC	сабз.х.с. aaBbCc	сабз.б.с. aabBC <sup>e</sup>	сабз.б.с. aabBCe
$abc$	3.х.с. AaBbCc	3.х.саф. AaBbc <sup>c</sup>	3.б.с. AabbCc	3.б.саф. AabbCc <sup>c</sup>	сабз.х.с. aaBbCc	сабз.х.саф. aaBbc <sup>c</sup>	сабз.б.с. aabbCc	сабз.б.саф. aabbCc <sup>c</sup>

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки адади ҷуфтҳои аллел ҳар қадар зиёд бошад,

синфҳои чудошавӣ, имкониятҳои комбинатсияшавии онҳо, адади синфҳои фенотипӣ ва генотипӣ ҳам зиёд мешавад. Инро дар ҷадвали зарин дақик дидан мумкин аст:

Адади ҷуфтҳои аллел	Адади хелҳои гамета	Адади комбинат сияшавии гаметаҳо	Адади синфҳои генотипӣ	Адади синфҳои фенотипӣ	Формулаи фенотипии чудошавӣ
1	$2^1 = 2$	$4^1 = 4$	$3^1 = 3$	$2^1 = 2$	$(3:1)^1 = 3:1$
2	$2^2 = 4$	$4^2 = 16$	$3^2 = 9$	$2^2 = 4$	$(3:1)^2 = 9:3:3:1$
3	$2^3 = 8$	$4^3 = 64$	$3^3 = 27$	$2^3 = 8$	$(3:1)^3 = 27:9:9:9:3:3:3:1$



**Калимаҳои такягоҳӣ:** Қонуни III Г. Мендел, ирсишавии фосилавӣ.



**Савол ва супоришҳо:**

1. Мохияти ҷуфткунии дурагаро фахмонед.
2. Ҳангоми ҷуфткунонии дурага дар  $F_2$  бинобар фенотип дар чӣ гуна нисбатҳо чудошавӣ рӯй медиҳад?
3. Қонуни сеюми Г. Менделро таъриф дихед.
4. Ҷуфткунонии полидурага гуфта чиро мегӯянд?
5. Дар ҷуфткунонии седурага дар  $F_2$  бинобар генотип ва фенотип дар қадом нисбатҳо чудошавӣ рӯй медиҳад?
6. Дар ҷуфткунонии полидурага чӣ гуна адади гамета, генотип ва фенотипҳои гуногуни ҳосилшаванд ҳисоб карда мешавад?



**Супориш барои иҷрои мустақилона:**

**Масъалаи 1.** Дар растании ғӯза шохи ҳосил дар типи маҳдуднашуда ва маҳдудшуда, ранги тор бошад, сиёҳтоб ва сафед мешавад. Ба типи маҳдуднашуда тақсимшавии шоҳ аз болои тақсимшавӣ дар типи маҳдуд доминантӣ пурра, ба ранги сиёҳтоб тақсимшавии тор бошад, аз болои ранги сафед доминантӣ нопурра мекунад. 1) ҳангоми ҷуфткунонии растаниҳои ғӯзагии дорои ранги сиёҳтоб, шохи маҳдуднашуда бо растаниҳои торашон сафед ҳамаи растаниҳои дар  $F_1$  гирифташуда шоҳи маҳдуднашуда ва тори наботранг додаанд. Растаниҳои  $F_1$  ба ҳуд ҷуфт кунонда шуда, авлоди минбаъда гирад, генотипи онҳо чӣ гуна мешаванд? Нисбати синфҳои фенотипи-ро муайян кунед. 2) растаниҳои дар  $F_1$  гирифташуда бо растаниҳои шоҳноки маҳдудшуда ва торашон сафед ҷуфт кунонда шаванд, генотип ва фенотипи растаниҳои дар авлоди минбаъда гирифташударо муайян кунед.

**Масъалаи 2.** Дар одамон полидактилия ва ростдастӣ аломатҳои доминантӣ аст. Аз оилаи падараш шашангушта, модараш нисбат ба ҳарду аломат солим бачаи чапдаст ва адади ангуштҳояш дар меъёр таваллуд шуд. Дар ин оила боз чӣ гуна бачагони фенотипдор таваллуд шуданашон мумкин аст?

**Масъалай 3.** Мўйк ва рўйпўши меваи шафтолу аз болои ҳамвории он, ба ранги сафед будани мағзи мева аз болои зардии он доминантӣ мекунад. Дар тачриба бинобар ҳарду аломат растани гетерозиготанок ва растани дори меваи сафеди мўяқдор чуфт кунонда шудааст.

75 фоиз аз 96 растани ба авлод гирифташуда мевааш мўяқдор ва рангаш сафед, 25 фоизи мевааш мўяқдор ва рангаш зард будааст. Чандтои растаниҳои гирифташуда бинобар аломати дуюм доминанти гомозиготадор мешавад?

**Масъалай 4.** Дароз будани пашми сагҳо, сиёхранг будани танаи онҳо ва оvezon будани гӯшҳояшон нисбат ба кўтоҳ будани пашм, чигарранг будани тана ва рост будани гӯши онҳо боло меистад. Саги гетерозигота бинобар ҳамаи аломатҳо бо саги ретсессиви гомозигота бинобар ҳамаи аломатҳояш чуфт кунонда шуда бошад, бадани чанд фоизи сагҳои дар авлод гирифташуда ранги сиёҳ мешавад?

## § 19. НАЗАРИЯИ ХРОМОСОМАИ ИРСИЯТ

У. Бетсон ва Р. Пеннет соли 1906 растаниҳои нахӯдии хушбӯйро чуфт кунонда, ба авлоди минбаъда мустақил ирсӣ нашудани шакли донаи гард ва ранги гулро, дар дурагаҳо такроршавии аломатҳои формай волидайнро мурдиян карданд. Маълум шуд, ки дар авлодҳо мустақил ирсишавии аломатҳо ва комбинатсияшавии озод барои ҳамаи аломатҳо хос нест.

Томас Морган ва шогирдони ўз аз авлод ба авлод гузаштани алomати генҳои мустақил ирсишавандаро омӯхтанд. Агар Г. Мендел тачрибай худро дар растани нахӯд гузаронда бошад, барои Морган пашшай мева дрозофилайи объекти асосӣ хизмат мекунад. Дрозофилайо барои тачриба гузарондан объекти хеле мусоид мебошанд. Зоро онҳо дар шароити лаборатория зуд зиёд мегарданд, миқдори хромосомаҳо ба 8 баробар аст. Конуни комбинатсияшавии мустақили генҳо, агар генҳои омӯхташаванд дар хромосомаҳои ногомологӣ чойгир шаванд, мавқеънок аст. Ба сабаби он ки адади генҳо аз миқдори хромосомаҳо хеле зиёд аст, дар як хромосома хеле генҳои зиёд чойгир мешаванд ва дар ҳолати пайваст ирсӣ мегарданд. Мачмӯи генҳои дар як хромосома чойгиршуда гурӯҳи пайвастшавӣ ном гирифтааст.

Гурӯҳи пайвастшавии генҳои организм ба маҷмӯи гаплоиди хромосомаҳои ҳамин организм баробар аст. Аз ҷумла, маҷмӯи гаплоид ва гурӯҳи пайвастшавии хромосома дар ҷуворимакка (*Zea mays*) ба 10, дар нахӯд (*Pisum sativum*) ба 7, дар пашшай дрозофилай мева (*Drosophila melanogaster*) ба 4, дар инсон (*Homo sapiens*) ба 23 баробар аст.

Бо мақсади хуб дарк кардани ин ҳодиса бо аз насл ба насл гузаштани ду чуфт аломатҳо дар дрозофилайо шинос мешавем. Дар дрозофилайо гени мурдиянкундандаи хокистаррангии бадан (A) аз болои гени ранги сиёҳ (a) доминанта мурдиянкундандаи хокистаррангии бадан (a) аз болои гени ранги сиёҳ (A) доминантӣ мекунад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

нантй мекунад. Гени боли меъёр (B) бошад, аз гени муайянкунандай боли кўтоҳ (b) боло мейистад.

Пашшаҳои хокистар ва болашон муттадиле бо пашшаҳои кўтоҳбол чуфт кунонем, пашшаҳои хокистарранг, болҳояшон дар меъёр ҳосил мешаванд.

Дрозофилаҳои баданашон хокис-тарранг, болҳояшон дар меъёри дар  $F_1$  ҳосилшударо бо дрозофилаҳои модинаи сиёҳбадани кўтоҳбол байни ҳамдигар чуфт кунанд,  $\frac{1}{2}$  қисми авлоди дар  $F_2$  гирифташударо индивидҳои баданашон хокистарранг, болҳояшон дар меъёр,  $\frac{1}{2}$  қисмашро индивидҳои сиёҳбадан, кўтоҳбол ташкил мекунанд. Ин гуна пайвастшавӣ пайвастшавии пурра номида мешавад (расми 46).


Агар пашшаи дигетерозиготаи модинаро бо усули дурагакуни таҳлилӣ санҷем, нисбат ба таҷрибаи аввала натиҷаи дигархелтарро мушоҳида мекунем. Дар ин ҳол авлоди дорои аломатҳои 4 вариант ҳосил мегардад. Лекин аз нисбати 1:1:1:1, ки дар таҷрибаҳои Г. Мендел мушоҳида шудааст, фарқ карда, аломатҳои ба волидайн монанд зиёдтар (дорои бадани хокистарранг, боли дароз – 41,5 %, дорои бадани сиёҳ, боли кўтоҳ – 41,5%), аломатҳои нав пайдошуда бошад, хеле кам (дорои бадани хокистарранг, боли дароз – 8,5 %, дорои бадани сиёҳ, боли кўтоҳ – 8,5%) вомехӯрад. Ин хели пайвастшавии генҳо пайвастшавии нопурра номида мешавад (расми 47).

Барои фаҳмидани сабаби пайвастшавии нопурраи генҳо мейози дар расидани ҳуҷайраҳои чинсий мушоҳидашавандаро ёдовар мешавем. Дар профазаи мейоз I кроссинговер мушоҳида мегардад. Хромосомаҳои гомологӣ конюгатсия шуда, мубодилаи генҳои аллелӣ содир мешаванд.

Дар натиҷа як қисми гаметаҳои дорои комбинатсияи генҳои нав мешаванд. Пас дар авлоди нав комбинатсияи аломатҳои нави аз волидайн фарқунанда ба вучуд меоянд. Гаметаҳои дар натиҷаи кроссинговер ва авлоди аз ҳамин гаметаҳо ҳосилшуда бо номи якхела кроссоверҳо номдоранд. Авлоди бо иштироки гаметаҳои ба кроссинговер дучорнашуда ғайрикроссинговерҳо номдоранд.



Расми 46. Пайвастшавии пурра.



Расми 47. Пайваشتшавии нопурра.

Қонуни Т. Морган ба таври зерин тавсиф карда мешавад: генҳои дар як хромосома қойғиршуда гурӯҳсои пайваشتшавиро ҳосил мекунанд ва аз насл ба насл дар ҳолати пайвааст мегузаранд. Эҳтимоли пайваشتшавии онҳо ба ма-софаи байни ҳамин генҳо мутаносиби чаппа мебошад. Масофаи байни генҳо бо воҳиде таҳти унвони морганида чен карда мешавад; 1 морганида ба 1% ма-софаи байни генҳои мушоҳидашавандай кроссинговер баробар аст. Масофаи байни дуто гени мо дар мисоли боло дидамон ба 17 морганида баробар аст.

Ба дар ҳолати пайвааст ирсишавии аломатҳо, ҳодисаи кроссинговер такя намуда, Т. Морган бо шогирдони худ назарияи хромосомаи ирсиятро оғарид. Мазмуни он ба таври зерин аст:

- генҳои дар хромосома дар пайдарҳамии як хати маълум қойғир мешаванд;
- ҳар як ген дар хромосома ҷойи (локус) худро дорад; генҳои аллелӣ дар локусҳои айнан яхелаи хромосомаҳои гомологӣ қойғир мешаванд;
- генҳои дар якто хромосома қойғир гурӯҳи пайваشتшавиро ҳосил карда, дар якҷояй ирсӣ мешаванд; адади гурӯҳсои пайваشتшавӣ ба маҷмӯи гапло-иди хромосомаҳо баробар ва барои ҳар як навъ доимиянд;

– дар ҷараёни кроссинговер мумкин аст пайвастшавии генҳо вайрон шавад, дар ин ҳолат хромосомаҳои рекомбинантӣ ҳосил мешаванд; суръати кроссинговер ба масофаи байни генҳо вобаста аст: масофа ҳар қадар дур бошад, кроссинговер ҳамон қадар зиёд мегардад;

– дар асоси фоизи рекомбинатсия масофаи байни генҳо муайян карда мешавад, ин бошад, барои таҳияи ҳаритай хромосомаҳо имкон медиҳад.

Натиҷаи тадқиқоти ин соҳа ба оғаридани ҳаритай генетикӣ ва ситологии хромосома имконият дод. Тасвири ҷойгиршавии генҳои шомили гурӯҳи пайвастшавии маълум ҳаритай генетикӣ гуфта мешавад. Дар ҳаритай генетикӣ ҳар як гурӯҳи пайвастшавии организм алоҳида тасвир мешавад ва номи ихтиisorшудаи генҳои ҷойгиршуда дода шуда, масофаи байни генҳо бо назардоши натиҷаи фоизҳои кроссинговер муайян мешавад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** гурӯҳи пайвастшавӣ, кроссинговерҳо, гайрикросинговерҳо, ҳаритай генетикӣ.



### Савол ва супоришҳо:

- Ҳодисаи ирсишавӣ нахуст аз ҷониби киҳо муайян карда шудааст?
- Т. Морган дар таҷрибаҳои ҳуд аз қадом объект ва барои чӣ истифода бурданашро эзоҳ дихед.
- Чаро пайвастшавии пурра ва қисман мегӯянд?
- Кроссинговер чист? Моҳияти таҷрибаи исботкунандаи онро фаҳмонед.
- Организмҳои кроссинговер гуфта чиро мефаҳмединд?
- Миқдори кроссинговер чӣ гуна ҳисоб карда мешавад?



### Супориш барои иҷрои мустақилона:

**Масъалаи 1.** Ҳангоми ҷуфткунонии формаи ҳамвор ва рангаи тухмии ҷуворимакка бо формаи чиндор ва берангӣ он дар авлоди 1 тухмиҳои ҳамвор ва рангшуда ҳосил гардид, ҳангоми бо организми ретсессиви дурагаҳои авлоди якум бинобар ҳарду алломат ҷуфт кунондан дар авлод 8304-то тухмии растанини ҷуворимаккаи рангаи ҳамвор; 298-то чиндори ранга; 304-то ҳамвори беранг; 8326-то чиндори беранг гирифта шуда бошад, растаниҳои генотипашон ба волидайн монанд ҷандо ғоизро ташкил мекунанд?

**Масъалаи 2.** Зард ё ҷилодор гардиданӣ майсаи ҷуворимакка нисбат ба сабз ва хира шудан алломати ретсессивӣ мебошад. Ин дар ҳоли пайвастшавии генҳо ирсӣ мешавад. Аз 726-то растанини дар натиҷаи ҷуфткунонӣ аз растанини дигетерозигота гирифташуда 128-тоҷаш формаҳои кроссовер буданаш муайян гардид. Майсаи ҷандо растанини ҳосилшуда ранги сабз дорад?

**Масъалай 3.** Генҳои ифодакунандаи шакли бол ва ранги бадани пашшай дрозофиладар як хромосома чойгиранд. Ба пашшадор дрозофиладар нарина ва модина генҳои А ва Б фақат аз падараш гузаштааст. Пашшадор нарина ва модинаи дорон бадани хокистарранг ва боли дар меъёри дигитерозигота байнин ҳам ҷуфт кунонда шуданд. Дар натиҷаи дар авлод чойивазкуни генҳои аллелӣ фоизи кроссинговер 17%-ро ташкил кард. Ҷанд фоизи авлодро пашшадор баданашон хокистарранги болқӯтоҳ ва сиёҳбадани болхояшон дар меъёр ташкил мекунанд?

## § 20. ГЕНЕТИКАИ ЧИНС

Чинс маҷмӯи аломат ва соҳтори таъминкунандаи ба авлодҳо додани ахбори ирсӣ ва фароҳамсози имконият барои фарқунии организмҳои нарина ва модина мебошад. Дар организмҳои зинда ду хел чинс: чинси нарина ва модина фарқ мекунад. Дар марҳилаи маълуми эволютсияи олами организмӣ дар рӯйи замин байзе организмҳои чинсдор пайдо шудаанд. Аломатҳои чинс дар ҳайвонҳо ба воситаи ҳусусиятҳои морфологӣ, физиологӣ ва биокимиёӣ, ҳатту ҳаракатҳои мураккаб намоён мегардад. Аломатҳои чинсӣ аввалин ва дуюмӣ мешаванд. Аломатҳои аввалини чинсиро низоми органҳои чинсӣ ифода мекунанд, онҳо ҳосилшавии гаметаҳо ва тухмгузориро таъмин мекунанд. Алломатҳои дуюмини чинсӣ дар давраи ба воя расидан ба воситаи гормонҳо инкишоф ёфта, дар давоми ҳаёт ҳифз карда мешаванд. Масалан, баланд ва зебо будани танаи наринаи парандаҳо ва ҳайвонҳои ширхӯр, дар одамон бошад, ришу мӯйлаб, овози ғафс доштани мардон. Фарқи намуди зоҳирӣ организмҳои нарина ва модина диморфизми чинсӣ гуфта мешавад. Диморфизми чинсӣ дар бисёр ҳайвонҳо, инсонҳо баръало ба назар мерасад. Нисбати чинсҳо дар одам, ҳайвон ва растаниҳо як хел 1:1 мешавад. Чинс бештар дар ҷараёни тухмгузорӣ маълум мешавад. Дар муайян кардани чинс кариотип нақши асосӣ мебозад. Кариотипи ҳар як организм дар ҳар ду чинс аз хромосомаҳои якхела – аутосомаҳо, хромосомаҳои ҳамдигар фарқ кардани чинсҳои наринаву модинаро таъминкунанда – хромосомаҳои чинсӣ иборат аст. Масалан, кариотипи пашшай дрозофиладар аз 6-то аутосома ва дуто хромосомаи чинсӣ иборат аст.


Чинси кариотипаш дорони хромосомаҳои чинсии якхела, ҳосилкунандаи гаметаҳои якхела чинсии гомогаметадор гуфта мешавад. Чинси кариотипаш дорони хромосомаҳои чинсии ҳархела, ҳосилкунандаи гаметаҳои ҳархела чинси гетерогаметадор номида мешавад. Модинаи одамон, ширхӯрон, байзе ҳашаротҳо гомогаметадор, наринаҳояш гетерогаметадор мешаванд. Дар паррандаҳо, ҳазандаро ва байзе ҳашаротҳо бошад, баръакс, наринаҳояш гомогаметадор, модинааш гетерогаметадор мешаванд.

Организмҳо	Чинси гетерогаметадор	Сперматозоид	Тухмхучайра	Зиготаҳо	
Инсон, дрозофил ва дигарон	Нарина	X ва Y	X ва X	XX ♀	XY ♂
Кана (протенор)	Модина	X ва X	X ва O	XX ♀	XY ♂
Малаҳ	Нарина	X ва O	X ва X	XO ♀	XX ♂
Паррандаҳо, шапалакҳо	Модина	Z ва Z	Z ва W	XX ♀	XO ♂


Индивидҳои гетерогаметадор дар ҷараёни мейоз ба миқдори якхела гаметаҳои дорои хромосомаи X ва Y ҳосил мекунанд. Ба ин сабаб, адади индивидҳои нарина ва модинаи баъд аз афзоиши чинсӣ ҳосилшуда баробаранд. Масалан, ирсишавии чинс дар организмҳо (дрозофилы)-и наринаҳояшон гетерогаметадор шуда дар расми 48 дода шудааст.

Организми гомогаметадор XX, организми гетерогаметадор XO мешавад. Дар организми модинаи кана ва сӯзанак хромосомаҳои чинсии XX, дар наринааш XO, дар куякамалакаш бошад, барьакс дар модинаҳояш XO, дар наринаҳояш XX мавҷуд аст. Дар наринаи кана 13-то хромосома, дар модинааш 14-то хромосома аст. Аз он 12-тояш хромосомаҳои аутосомаанд.

Ирсишавии чинсии организм (парранда)-ҳои наринаҳояшон гомогаметадор дар расми 49 дода шудааст.



Расми 48. Ирсишавии чинс дар пашшай мева дрозофилы.



**Расми 49.** Ирсишавии чинс дар паррандаҳо.

Типҳои програм, эпигам, сингами муайянкунии чинс мавҷуд аст. Дар типи програми муайянкунии чинс чинс то тухмгузорӣ маълум мешавад. Масалан, дар коловраткаҳо организми модинаи тухмҳуҷайрааш аз ситоплазма ғаний, аз тухмҳуҷайраи ситоплазмааш кам нарина ривоҷ меёбад.

Дар типи эпигами муайянкунии чинс чинс ба муҳити берунӣ вобаста мешавад. Масалан, тухмҳуҷайраи баъзе кирмҳои ҳалқагӣ ҳаёти мустақил гузаронад, модина, паразитӣ карда, ҳаёт гузаронда, организми нарина инкишоф меёбад. Типи сингами муайянкунии чинс васеъ паҳн гардида, дар вақти тухмгузории чинс маълум мешавад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** деморфизм, аутосома, хромосомаи чинсӣ, гомогаметадор, гетерогаметадор.



### Савол ва супоришҳо:

- Ҳангоми гомогаметадор гардидани организми модина ирсишавии ба чинс пайвастро бо мисолҳо навишта фаҳмонед.
- Ҳангоми гомогаметадор гардидани организми модина ирсишавии ба чинс пайвастро бо мисолҳо эзоҳ дихед.
- Ҳангоми паҳн нагардидани X-хромосома ирсишавии аломатҳо дар пашши мева дрозофилада чӣ гуна мешавад?
- X-хромосома ҳангоми пайваст тақсим шудан оид ба ирсишавии аломатҳо мисол оред.
- Организмҳои гетерогаметадор ва гомогаметадор дар навишт чӣ гуна ифода карда мешаванд?




**Супориш барои ичрои мустақилона:** Ҷадвалро пур кунед.

T/p	Организмҳои модинаашон гомогаметадор	Организмҳои наринаашон гомогаметадор

Генҳо факат дар аутосома не, балки дар хромосомаҳои чинсӣ ҳам ҷойгир шудаанд. Фаъолияти генҳои аутосома дар организмҳои нарина ва модина як ҳел намоён аст. Генҳои дар хромосомаҳои чинсӣ ҷойгир дар вобастагӣ бо чинс аз насл ба насл мегузаранд. Ин ҳодиса аз ҷониби Т. Моргани амрикӣ ва шогирдони ў дар дрозофилла омӯхта шудаанд. Морган ирсишавии ранги ҷашми дрозофиларо омӯҳт. Ранги сурхи ҷашм доминант, ранги сафедаш ретсессив будааст. Генотипи дрозофилайи гомозиготаи сурхҷашми модинаи барои ҷуфтқунонӣ гирифташуда  $XW+XW+$ , наринаи ҷашмсафедаш  $XWY$  мешавад. Дар натиҷаи ҷуфтқунонии онҳо ҷашми дрозофилайи нарина ва модинаи дар  $F_1$  буда сурх мешавад. Дрозофилайи модинаи дар  $F_2$  буда ҷашмсурх, лекин  $\frac{1}{2}$  қисми онҳо дар ҳолати гомозигота,  $\frac{1}{2}$  қисмашон дар ҳолати гетерозигота,  $\frac{1}{2}$  қисми наринаҳояш сурхҷашм,  $\frac{1}{2}$  қисмаш сафедҷашманд.

Барои ҷуфтқунонӣ пашшахои модинаи сафедҷашм бо пашшахои наринаи сурхҷашм гирифта шаванд (ҷуфтқунонии ресипрок), дрозофилайои наринаи дар  $F_1$  ҳосилшуда сафедҷашм, модинааш сурхҷашм мешаванд.  $\frac{1}{2}$  қисми дрозофилайои модинаи  $F_2$  сурхҷашм,  $\frac{1}{2}$  қисмаш сафедҷашм аст,  $\frac{1}{2}$  қисми наринаҳояш сурхҷашм,  $\frac{1}{2}$  қисмаш сафедҷашм мешавад (расми 50).



**Расми 50.** Дар ҳолати пайваст ба ҷисм ирсишавии ранги ҷашм дар пашшай меваи дрозофилла.  $W+$  – сурхий ранги ҷашм,  $W-$  – сафедии ранги ҷашмро ифода мекунад.

Организми модина гомогамета, нарина гетерогамета бошад ҳам, аломатҳои вобаста ба чинс дар организмҳои дигар низ бо ҳамин усул аз авлод ба авлод дода мешавад. Гемофилия, далтонизм, дистрофилии мушак дар вобастагӣ ба хромосомаи X ирсӣ карда мешавад.

Дар организмҳои модинааш гетерогамета ирсишавии аломатҳои бо чинс пайваст дигархелтар мегузарад. Масалан, алобуло гардидани пари мурғ ва хурӯс ба доминант, ба ранги сиёҳ шудани он ба генҳои ретсессивӣ вобаста аст. Онҳо дар хромосомаи X чойгир шудаанд. Агар мурғи параш сиёҳ (b) бо хурӯси параш алобуло (B) ҷуфт кунонда шавад, пари мурғ ва хурӯси дар авлоди  $F_1$  буда алобуло,  $\frac{1}{2}$  қисми мурғҳояш алобуло,  $\frac{1}{2}$  қисмашро параш сиёҳ мешавад.

	сиёҳ ♀	алобуло ♂		
P Фенотип	$X^bY$	x		
Генотип	$X^bX^b$			
гамета	$X^b$	$Y$		
	алобуло ♂	chipor ♀		
F Фенотип	$X^BX^b$	x		
1 Генотип	$X^BX^b$	$X^bY$		
гамета	$X^B$	$X^b$		
	$X^B$	$X^b$		
	$X^B$	$X^B$		
	$X^b$	$Y$		
$F_2$ Фенотип	алобуло ♂	алобуло ♂	алобуло ♀	сиёҳ ♀
Генотип	$X^BX^B$	$X^BX^b$	$X^bY$	$X^bY$

Дар ҷуфткунонии ретсипрок, яъне, паррадаҳои  $F_1$  аз ҷуфткунонии мурғи ало бо хурӯси сиёҳ гирифташударо мурғаш сиёҳ, хурӯсаш алоранг мешавад. Дар авлоди дуюми онҳо  $\frac{1}{2}$  қисми мурғ ва хурӯсҳо алобуло, пари  $\frac{1}{2}$  қисмашон сиёҳранг мешавад.

Баъзе аломатҳои организмҳо тавассути генҳои дар хромосомаи Y чойгиршуда ирсӣ карда мешавад.



**Калимаҳои тақяғоҳӣ:** ҷуфткунонии ресипрок, гемофилия, далтонизм, дистрофилии мушак.



### Савол ва супоришҳо:

1. Фарқи T. Морганро аз таҷрибаҳои Г. Мендел фаҳмонед.
2. Қонуниятҳои ирсишавии ранги чашмро дар пашибаи мева дрозофила фаҳмонед.

3. Ирсишавии аломатҳои дар мурғ ва хурӯс будародар вобастагӣ бо чинс фаҳмонед.
4. Ирсишавии аломатҳои бо чинс маҳдудшударо фаҳмонед.



### Супориш барои ичрои мустақилона:

**Масъалаи 1.** Дар бачагон норасои иммунитет дар натиҷаи дар хун синтез нашудани  $\gamma$  – глобулин ба вучуд меояд. Як навъи гени ин касалиро ба вучуд овардан дар аутосома, навъи дуюмаш дар X хромосома ҷойгир шудааст. Аломати беморӣ дар ҳар ду ҳолат ретсесив ирсӣ карда мешавад. Модар бинобар ду аломат гетерозиготадор, падар солим ва дар авлоди ўбеморӣ мушиҳидаша нашуда бошад, ҷанд фоизи фарзанди тавлидшуда бинобар аломати 1 солим мешавад?

**Масъалаи 2.** Аломатҳои далтонизм ва қариву гунгӣ аломатҳои ретсесивӣ мебошанд. Гени далтонизм дар X хромосома, гени қариву гунгӣ дар аутосома ҷойгир шудаанд. Ҳангоми марди далтонӣ ва қару гунг ба зани солим оиладор шудан дар оила якто писар далтонӣ, қару гунг, якто дуҳтар далтонӣ, лекин хуб шунаво таваллуд шудааст. Дар ин оила бинобар ду аломат ҳам дуҳтари касал таваллуд шуданаш мумкин аст?

## § 22. ТАЪСИРИ БАЙНИҲАМДИГАРИИ ГЕНҲО

Аломатҳои организм чунонки дар қонуни Г. Г. Мендел нишон дода шудааст, фақат бо таъсири як ген не, балки бо таъсири байниҳамдигарии якчанд генҳои ҷуфтӣ ғайриаллелӣ ҳам ирсӣ карда мешаванд. Генҳои ғайриаллелӣ дар ҳар ҳел локусҳои хромосомаҳо ҷойгир шудаанд ва генҳои таъминкунандай синтези ҳар гуна сафедаҳо мебошанд.

Ба таъсири байниҳамдигарии генҳои ғайриаллелӣ: эпистаз, комплементарӣ, полимерия мисол мешаванд.

**Таъсири комплементарии генҳои ғайриаллелӣ.** Калимаи комплементария аз англisisи «complement» – маънои пурқуниро мефаҳмонад. Дар натиҷаи ҳамдигарро пур кардани генҳои ғайриаллелӣ аломати нав инкишоф меёбад. Ба туфайли таъсири генҳои ғайриаллелии ба инкишофи аломат таъсиргузор ҷудошавии аломатҳо дар авлоди  $F_2$  ба нисбати 9 : 7; 9 : 6 : 1; 9 : 3 : 4; 9:3:1 мешавад. Масалан, ҳар як гени ғайриаллелӣ ба равиши мустақил аломати навро зоҳир намояд, ҷудошавӣ дар  $F_2$  ба нисбати 9:3:3:1 мешавад.

Ба сифати мисол ба ирсишавии комплементарӣ ирсишавии ранги пари тӯтиҳои ҳолдори австралиягири, ки барои ҳаваскорони паррандапарвар шинос аст, гирифтан мумкин.

Ранги пари тӯтиҳои ҳолдор сафед, зард, ҳаворанг, сабз мешавад. Агар тӯтии параш ҳаворанг бо тӯтии параш сафед ҷуфт кунонда шавад, дар авлоди якум аломати ҳаворангӣ пар доминантӣ мекунад. Тӯтиҳои ҳаворангӣ нарина ва модинаи авлоди якум байни ҳамдигар ҷуфт карда шаванд, дар байни 4 – Биология 10<sup>та</sup> предоставлена исключительно в образовательных целях

тўтиҳои авлоди  $F_2$  75% ҳаворанг, 25% ранги сафеднок мешавад. Айнан чунин ҳолатро мо ҳангоми чуфткунонии тўтии параш зард бо тўтии параш сафед низ мебинем. Дар ин тачриба тўтиҳои авлоди якум дорои пари зард буда, наринаву модинаи онҳо байни ҳамдигар чуфт кунонда шаванд, дар авлоди дуюми ҳосилшуда 75% тўтиҳо зард, 25% тўтиҳо дорои ранги сафед мешаванд.


Тафсилоти ҳар ду тачрибаро таҳлил карда, ранги пар дар тўтиҳои холдор бо таъсири якторий ген инкишоф меёбад гуфта хулоса кардан мумкин. Аммо хулосаи мазкур дар чуфткунонии тўтиҳои дорои пари ҳаворанг бо тўтиҳои парашон зард тасдики худро намеёбад. Зоро пари тўтиҳои авлоди якуми аз чуфткунонии минбаъда гирифташуда ба ранги сабз мешавад. Дар авлоди дуюми нарина ва модинаи онҳоро чуфт кунонда гирифта бошад, мисли чуфткунонии дидурага 4-то синфи фенотипӣ, яъне, 9-то тўтиҳои сабз, 3-то ҳаворанг, 3-то зард, 1-то сафедпар инкишоф меёбанд (расми 51).

	AB	Ab	aB	ab
AB				
AABB	AABb	AaBB	AaBb	
Ab				
AABb	AAbb	AaBb	Aabb	
aB				
AaBB	AaBb	aaBB	aaBb	
ab				
AaBb	Aabb	aaBb	aabb	

Генҳои доминанти аллелӣ набуда алоҳида-алоҳида ба равиши мустақил ба аломат таъсир расонда натавонанд, дар  $F_2$  ба нисбати 9:7 чудошавӣ мебидҳад. Ҳангоми чуфткунонии аз ҷиҳати фенотипӣ дорои гули сафеди монанд, лекин бинобар генотип фарқкунандай растанини нахӯди хушбӯй ҳамин гуна натиҷа гирифта шудааст (расми 52).

Генҳои комплементарӣ ба равиши мустақил ин ё он аломатро зоҳир созанд,

**Расми 51.** Таъсири комплементарии байниҳамдигарии генҳо ба нисбати 9:3:3:1.




**Расми 52.** Таъсири комплементарии байниҳамдигарии генҳо ба нисбати 9:7.


дар  $F_2$  бинобар генотип ба нисбати 9:6:1 чудошавй диди мешавад (расми 53).

Таъсири эпистази генҳои ғайриаллелй. Яке аз болои дигар доминантӣ карда, ба дар генотип намоён шудани он монеа шудани генҳои ғайриаллелй ирсишавии эпистатикии генҳои ғайриаллелй номида мешавад. Таъсири ягон гени ба худаш аллелй набударо фишордиханда, яъне, гени ҳукмрон гени эпистатикӣ (ингибитор) ба ҳисоб меравад.

Агар гени доминантӣ ғалаба кунад, эпистази доминантӣ, гени ретсессивӣ ғалаба кунад, эпистази ретсессивӣ номида мешавад. Дар эпистази доминантӣ ба сифати генҳои ингибитор генҳои доминантӣ иштирок мекунанд. Дар эпистази доминантӣ дар бинобар фенотип ба нисбати 13:3 ва 12:3:1 чудошавии аломатҳо диди мешавад (расмҳои 54-55).




**Расми 53.** Таъсири комплементарии байниҳамдигарии генҳо ба нисбати 9:6:1.



**Расми 54.** Таъсири эпистатикии байниҳамдигарии генҳо ба нисбати 13:3.

**Таъсири полимерии генҳои ғайриаллелӣ.** Типи полимерии генҳои ғайриаллелӣ аз комплементария ва эпистаз куллан фарқ мекунад. Агар дар ир-



**Расми 55.** Таъсири эпистатикии байниҳамдигарии генҳо ба нисбати 12:3:1.

сишавии комплементарий аломат бо таъсири аллелҳои гени асосӣ, пуркунанда пайдо шавад, дар эпистаз ба аломат як гени аллелӣ бевосита, гени дуюми аллелӣ набуда бавосита таъсир расонад, дар полимерия генҳои ба ҳамдигар аллелӣ набуда дар як равия ба аломат таъсир расонда, онро инкишоф медиҳаид. Ирсишавии полимерӣ ба полимерияи кумулативӣ ва ғайрикумулативӣ чудо мешавад.

Дар полимерияи кумулативӣ бо иштироки ду ҷуфт гени ғайриаллелӣ дар  $F_2$  бинобар фенотип нисбат 1:4:6:4:1 мешавад. Дар одамҳо ирсишавии ранги пӯстро гирифтсан мумкин, ин аломат ба таъсири кумулативии ду ҷуфт гени ғайриаллелӣ вобаста гардида, зохир мешавад (расми 56).

Дар полимерияи ғайрикумулативӣ дар генотип ягон доминант аллелӣ бошад ҳам, аломат зохир мешавад. Адади аллелҳои доминантӣ ба дараҷаи зохир шудани аломат таъсир намерасонад. Бо иштироки ду ҷуфт гени ғайриаллелӣ дар полимерияи ғайрикумулативӣ дар  $F_2$  бинобар генотип нисбат 15:1 мешавад. Масалан, дар растанини ҷағҷағ ғилофаки мевааш секунча ва тухмшакл мешавад. Агар ҷағҷағи ғилофакаш секунча бо ҷағҷағи ғилофакаш тухмшакл ҷуфт карда шавад, дар авлоиди  $F_1$  шакли секунҷаи меваҳои ғилофак ҳосил мешавад.  $\frac{15}{16}$  қисми дурагаҳои  $F_2$  секунча,  $\frac{1}{16}$  қисмаш бошад, дорои меваи шаклаш тухммонанд мешавад.

♀	A <sub>1</sub> A <sub>2</sub>			
A <sub>1</sub> A <sub>2</sub>				
	A <sub>1</sub> A <sub>1</sub> A <sub>2</sub> A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> A <sub>1</sub> A <sub>2</sub> a <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> a <sub>2</sub>
A <sub>1</sub> a <sub>2</sub>				
	A <sub>1</sub> A <sub>1</sub> A <sub>2</sub> a <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> A <sub>1</sub> a <sub>2</sub> a <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> a <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> a <sub>1</sub> a <sub>2</sub> a <sub>2</sub>
a <sub>1</sub> A <sub>2</sub>				
	A <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> A <sub>2</sub>	a <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> a <sub>2</sub>
a <sub>1</sub> a <sub>2</sub>				
	A <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> a <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> a <sub>1</sub> a <sub>2</sub> a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub> a <sub>1</sub> A <sub>2</sub> a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub> a <sub>1</sub> a <sub>2</sub> a <sub>2</sub>

**Расми 56.** Таъсири полимерии байниҳамдигарии генҳо ба нисбати 1:4:6:4:1.

**Плейотропия.** Таъсири бисёртарафаи генҳо плейотропия номида мешавад. Таъсири плейотропии генҳо ба табиати биокимиёй соҳиб аст: якто сафедаи зери назорати якто ген ҳосилшаванда – фермент на фақат барои ба рӯйи об баромадани якто аломат, ҳамчунин, ба аломат ва хусусиятҳои гунонгун ҳам таъсир расонда, дар онҳо тағириот ба вучуд меорад. Таъсири плейотропи генҳо бори аввал аз ҷониби Г. Мендел муайян карда шудааст. Дар ин ҳолат он дар бағали барги растаниҳои дорои гули сер доғҳои сурҳро, пӯсти тухмӣ бошад, ба ранги хокистарӣ ё бӯр шуданашро мушоҳида кардааст. Ривоҷёбии ин гуна омилҳо бо таъсири як омили ирсӣ (ген) амалӣ мешавад.

Дар одам касалии ирсии ретрессивӣ – анемияи ўроқмонанд дида мешавад. Ҷойивазкунии яке аз аминокислотаҳо дар молекулаи гемоглобин ба тағириёбии шакли эритротсит оварда мерасонад. Дар баробари ин дар як вақт дар системаҳои рагҳои хунгард, асад, ҳозима, ҷудошавӣ тағириотҳои амиқ ба вучуд меояд. Бинобар касалии мазкур организми гомозигота дар бачагӣ нобуд мешавад.

Ҳамин тавр, ибораи «ген рушди аломатро муайян мекунад» ба дараҷаи маълум шартлист, зоро таъсири ген ба генҳои дигар вобаста аст. Барои зуҳур кардани таъсири байнҳамдигарии генҳо омилҳои муҳити берунӣ ҳам таъсир мерасонад. Генотип низоми генҳои байни ҳамдигар таъсиррасон мебошад.

**Таъсири модификатории генҳо.** Дар генотипи организм ба ғайр аз гени ба аломат бевосита таъсиркунанда генҳои фабъолияти ин генҳоро пурзӯр ё сусткунанда ҳам мавҷуд аст. Ин гуна генҳо генҳои модификаторӣ номида мешаванд. Чунончи, пашми моли сиёҳ баъзан алобуло мешавад. Ин аломат бо таъсири якто гени ретсесивии асосӣ ва дуто генҳои модификаторӣ ривоҷ меёбад. Якеи он ҳосилшавии ранги сафедро пурзӯр мекунад, дуюмияш бошад, қоҳиш медиҳад. Дар натиҷа дар ҳолати якум дар пӯст доғҳои сафедранг, дар ҳолати дуюм доғҳои сиёҳранг бештар мешаванд.

Касалии брахидақтилия шаклҳои аз камтар қўтоҳшавии ангуштон сар карда то бештар қўтоҳшавии онҳоро дорад. Генотипи одамони ангушташон қўтоҳ гетерозигота ( $Bb$ ), генотипи одамони солим ( $bb$ ) мешавад. Ба туфайли омӯзиши шаҳараи одамони ба ин мутатсия дучоршуда ин аломат дар фенотип ба ғайр аз фенотипи асосӣ ( $B$ ) бо иштироки генҳои модификаторӣ намоён шуданаш муайян гардид. Генҳои ретрессивии модификаторӣ ( $n$ ) дар ҳолати гомозигота бошад, ба якбора қўтоҳшавии ангуштон оварда мерасонад. Аллели доминантии генҳои модификаторӣ ( $N$ ) дар ҳолати гомозигота ба камтар қўтоҳшавии ангуштон оварда мерасонад.



**Калимаҳои такъягоҳӣ:** аллелӣ, гайриаллелӣ, кумулативӣ, гайрикумулативӣ, плейотропия, модификатор.



### Савол ва супоришҳо:

1. Кадом намудҳои таъсири байнҳамдигарии генҳои аллелӣ мавҷуд аст?
2. Кадом намудҳои таъсири байнҳамдигарии генҳои гайриаллелӣ мавҷуд аст?
3. Комплémentарӣ гуфта чиро мефаҳмедин? Ба он мисолҳо оред.
4. Ирсишавии эпистазизро бо ёрии мисолҳо фаҳмонед.
5. Полимерия чист? Генҳои полимерӣ гуфта чӣ гуна генҳо дар назар аст?



### Супориш барои иҷрои мустақилона:

**Масъалаи 1.** Ҳангоми синтез кардан пигменти хлорофилл дар растанини ҷав 2-то фермент иштирок мекунад. Набудани онҳо ба вайроншавии синтези пигмент оварда мерасонад. Синтези ҳар як фермент бо генҳои доминантӣ (A ва B)-и дар аутосомаҳои гуногун ҷойгиршуда ифода карда мешавад. Агар якто фермент набошад, растаниҳо ба ранги сафед, дуто фермент набошад, ба ранги зард мешаванд. Набудани ҳарду фермент ранги сафеди растаниҳо, будани ҳардии онҳо ранги сабзро таъмин мекунад. Агар ҷавҳои дигетерозигота байни ҳамдигар ҷуфт карда шаванд, ҷанд фоизи дурагаҳои дар авлод гирифташуда факат ба ранги сабз мешавад? **Масъалаи 2.** Ранги пӯсти одам бо дуто гени ҷуфти гайриаллелӣ муайян карда мешавад. Пӯсти одамони генотипашон BBCC сиёҳ, одамони генотипашон bbcc сафед мешавад. Дар генотип 3-то гени доминантӣ баробар бошад, пӯст сиёҳтоб, 2-то бошад, мобайн, 1-то бошад, сафедтоб мешавад. Марди пӯсташ гандумгун ба зани сафедтоб хонадор шудааст. Дар 6/8 қисми фарзандони онҳо ранги пӯст гандумгун, сафедтоб; дар 2/8 қисмаш сиёҳтоб ва сафед будааст. Генотипи мард ва занро ёбед. **Масъалаи 3.** Дар пойи мурғҳо пар будан аз ҷониби дуто гени ҷуфти гайриаллелӣ муайян гардида, ба типи полимерии нокумулативӣ ирсӣ карда мешавад. Агар дар генотип гени доминантӣ бошад, дар пойи мурғ пар ҳосил мешавад, агар генҳои ретсессивӣ бошанд, пар ҳосил намешавад, мурғи дар поящ пар надошта ҳангоми ҷуфткунонӣ бо ҳурӯси патдори гомозиготадори доминантӣ дар  $F_1$  120-то, дар  $F_2$  1120-то ҷӯча гирифта шуд. Ҷандтои авлоди ў гомозиготадор мешавад? **Масъалаи 4.** Аломати ҳокистарранги пашми аспҳо бо иштироки ду хел гени доминанти аллелӣ набуда ривоҷ меёбад. Дар онҳо B ранги сиёҳ, b ранги малларо ифода мекунад. Гени I-и дар хромосомаи дигар ҷойгиршуда функцияи генҳои B ва b-ро коҳиши медиҳад ва ранги аспҳо ҳокистарранг мешавад. Бо байтали ҳокистарранги гомозигота айғири пашмаш мала ҷуфт кунонда шудааст. Дар  $F_1$  аспҳои ҳокистарранг гирифта шудаанд. Ҳангоми байни ҳамдигар ҷуфткунонии онҳо  $F_2$  12-то ҳокистарранг, 3-то сиёҳ ва якто аспи пашмноки мала гирифта шудааст. Генотипи байтал ва айғири дар ҷуфткунонӣ иштирокнамуда, генотипи аспҳои дурагаи  $F_1$  ва  $F_2$ -ро муайян кунед.

## § 23. ЙОНУНИЯТХОИ УМУМИИ ТАҒИЙРПАЗИРӢ

Ба туфайли тағиyrпазирӣ дар организм аломат ва хусусиятҳои нав пайдо мешаванд. Тағиyrпазирӣ ба ирсӣ ва ғайрииrsӣ чудо мешавад. Тағиyrёбии ғайрииrsӣ тағиyrпазирӣи фенотипикӣ ҳам номида мешавад. Ду намуди тағиyrпазирӣ ирсӣ: тағиyrпазирӣи модификатсионӣ ва онтогенетикӣ фарӯ мекунад. Тағиyrпазирӣи онтогенетикӣ – ин тағиyrпазирӣ дар натиҷаи фаъолии дифференсиалии генҳо дар ҷараёни онтогенез содиршаванда, ба таъсири муҳит новобаста мебошад. Таъсири модификатсионӣ бошад, тағиyrпазирӣ мебошад, ки бо таъсири омилҳои муҳити берунӣ дар фенотип намоён мешавад.

Барои он ки тағиyrпазирӣ ирсӣ дар натиҷаи тағиyrёбии генотипӣ содир мешавад, тағиyrпазирӣи генотипикӣ ҳам номида мешавад. Ба намудҳои тағиyrпазирӣи генотипикӣ тағиyrпазирӣи комбинативӣ ва тағиyrпазирӣи мутатсионӣ дохил мешавад. Тағиyrпазирӣи комбинативӣ дар ҷараёни мейоз натиҷаи пеҷдарпечии байниҳамдигарии хромосомаҳои гомологӣ, дар зинаи анафазаи мейоз ба қутбҳо тасодуфан паҳншавии хромосомаҳои волидайн ва дар ҷараёни тухмгузорӣ тасодуфан комбинатсияшавии гаметаҳои волидайн мебошад.



Тағирипазирии мутатсионӣ натиҷаи аз ҷиҳати сифат ва адад тағириёбии генҳо ва хромосомаҳои организм мебошад.

**Тағирипазирии мутатсионӣ.** Истилоҳи «мутатсия»-ро ба фан аввалин шуда олими генетики голландӣ Г. Де-Фриз дохил кард. Ў дар давоми солҳои зиёд мутатсиояҳои дар организмҳо дучоршавандаро омӯхта, солҳои 1901-1903 таълимоти мутатсионии худро оғарида. Айни замон ғояҳое, ки дар таълимоти мутатсионӣ пеш бурда мешаванд, инҳоянд:

1 – мутатсияҳо ногаҳон пайдо мешаванд, равия надорад ва тайғирпазирии ирсӣ мебошад;

1 – мутатсияҳо характеристи инфириодӣ доранд, яъне, дар баъзе инфириодҳои популяция содир мешаванд;

1 – аломатҳои нави дар натиҷаи мутатсия пайдошуда доимиянд;

1 – дар натиҷаи мутатсияҳо аз ҷиҳати сифат тайғиротҳо содир мешаванд;

2 – мутатсияҳо дар ҳар намуд шуда, фоиданок ва зарарнок, бетараф буданашон мумкин;

– эҳтимоли наслгузории мутатсияҳо ба миқдори организмҳои омӯхташуда вобаста аст;

– мутатсиояҳо монанд мумкин аст якчанд маротиба пайдо шаванд. Таълимоти мутатсионӣ баъдтар ҳаматарафа ривоҷ дода шуд ва бисёр намудҳои мутатсия муайян гардид.

**Мутатсиояҳои ген.** Мутатсияи ген дар дарачаи молекулаҳо содир мешавад. Мутатсияи ген дар аксари ҳолат дар фенотип аломати навро ривоҷ медиҳад. Мутатсияи ген бо зиёдшавии миқдор, чойивазқунии нуклеотидҳо ба амал меояд. Чойивазқунии нуклеотидҳои ДНК дуҳ ел мешавад:

а) бо ивазшавии асоси пурини дуюми азотдори асоси пурини азотдори якум ё асоси дуюмин пириимидини азотдори асоси якумин пириимидини азотдор **транзитсия** номида мешавад;


б) бо асоси пириимидин ивазшавии асоси пуринар баръакс бо пуринар чойивазқунии асоси пириимидин **трансверсия** номида мешавад.

Коди аминокислотаи лизин аз AAA ба UAA, коди глутамин аз CAG ба UAG мумкин аст тағири ёбад (57). Ба туфайли мутатсия ба коди UAG терминатор тағири ёфтани коди ҳар гуна аминокислота ба барвақт ҳатмшавии синтези полипептид оварда мерасонад.

Бо назардошти дар организм пайдошавии гетерозигота:

1. Мутатсиояҳои доминантӣ. 2. Мутатсиояҳои ретсессивӣ.

Ба мутатсиояҳои доминантӣ полидактилия (зиёдангуштӣ), катаракта (хирашавии пардаи асосии ҷашм), брахидақтилия (кӯтоҳангуштӣ) баринҳо мисол мешаванд. Ба мутатсиояҳои ретсессивӣ гемофилия, далтонизм, ношунавонии модарзодӣ, албинизм баринҳо мисол мешаванд.



**Расми 57.** Мутатсияи ген. 1 – Структураи ДНК ва сафеда пеш аз мутатсия;  
2 – Структураи ДНК ва сафеда пеш аз мутатсия.

Агар мутатсия доминант бошад, дар худи авлоди якум зохир мешавад. Ретсессивий бошад, дар авлоди дуюм ё пас аз онҳо пайдо шуданаш мумкин аст.

Мутатсияҳо бинобар асли пайдоиш ба: спонтан ва индуктиршуда чудо мешаванд. Сабаби ба вучудоваранда мутатсияҳои спонтан маълум нест, онҳо мутатсияҳои аз сари худ пайдошавандаанд. Дар муҳити атроф омилҳои мутаген зиёд бошад, мутатсияҳои спонтанро чанд маротиба зиёд мекунанд.

Мутатсияҳои индуктиршуда (мутатсияҳои ба вучуд овардашуда) аз чониби инсон бо мақсадҳои маълум ҳосил карда мешаванд. Мутагенҳои ин гуна мутатсияҳоро ба вучудоваранда ба З ғурӯҳ чудо мешаванд: физикӣ (нурҳои радиоактивӣ, нурҳои рентгенӣ, ҳарорат); кимиёвӣ (моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ); биологӣ (вирусҳо, токсинҳо).

Бо назардошли ба ирсият дода шудан мутатсияҳои генеративӣ ва соматикӣ фарқ мекунанд. Мутатсияҳои генеративӣ, яъне мутатсияҳои дар ҳуҷайраҳои ҷинсӣ содиршаванда ва аз насл ба насл гузаранда мебошанд. Бинобар табиат мутатсияҳои генеративӣ аз мутатсияҳои соматикӣ фарқ надоранд, зоро ҳардудяш ҳам дар натиҷаи тағйирёбии структураи хромосомаҳо мушоҳида ме-

гарданд. Лекин бо хусусияти зохиршавй ва нақши худ дар табиат ва селексия фарқ мекунанд.

Мутатсияҳои соматикӣ дар хучайраҳои соматикӣ содир шуда, бо зиёдшавии чинсӣ аз насл ба насл интиқол намеёбанд. Лекин бо усули вегетативӣ дар организмҳои зиёдшаванда авлодҳои дорои чунин аломат пайдо мешаванд.



**Расми 58.** Мутатсияҳои хромосома. (Ҳар як ҳарфи алифбо якто ген қабул карда шудааст).

Ба мутатсияҳои нимлеталӣ гӯсфандҳои кӯтоҳпой ва мурғҳоро мисол кардан мумкин. Мутатсияҳое, ки аз зинаи нахустини ривоҷёбии эмбрионалӣ ё постэмбрионалӣ ба марг мерасонанд, мутатсияҳои леталӣ мебошанд.

**Мутатсияҳои хромосома.** Ҳар як намуди биологӣ аз намуди дигар бо микдор, шакл ва намуди хромосома фарқ мекунад. Мутатсияҳои вобаста ба тағириёбии структураи хромосома **мутатсияҳои хромосома** номида мешаванд (расми 58).

**Делетсия** – нестшавии қисми миёни хромосома; **дупликация** – ду маҷориба зиёдшавии баъзе қисмҳои хромосома; **инверсия** – чойи худро тағири додани баъзе қисмҳои хромосома; **транслокация** – бо баъзе қисматҳои байни ҳамдигар чойивазқунии хромосомаҳои ногомологӣ.

**Мутатсияҳои геном.** Полиплоидия – қараштак зиёдшавии маҷмӯи гаплоиди хромосомаҳо. Олимон ба тухми растаниҳо бо моддаи колхитсин таъсир расонда, бисёр формахои гаплоидӣ гирифтанд. Моддаи колхитсин ҳосилшавии дуки таҳсимшавиро вайрон мекунад ва оқибат дар метафазаи митоз хромосомаҳо ба ду қутб паҳн нашуда, дар маркази модархӯҷайра мемонанд.

Полиплоидия ду хел мешавад: **автополиплоидия** ва **аллополиплоидия**. Автополиплоидия каратнок зиёдшавии хромосомаҳои организми ба як намуд мансуб. Автополиплоидҳо ба мувозинатнок ( $4n$ ,  $6n$ ,  $8n$  ва ғайра) ва бемувозинат ( $3n$ ,  $5n$ ,  $7n$  ва ғайра чудо мешаванд. Поя, барг, гул, тухми меваи хромосомаи автополиплоидҳои мувозинатнок нисбат ба организмҳои диплоид қалон мешаванд.

Аллополиплоидҳо аз муттаҳидшавии хромосомаҳои организми ба ҳар гуна намуд мансуб ҳосил мешаванд. Аллополиплоидия каратнок зиёдкуни мачмӯи хромосомаи организми дурагаи байни намудҳо мебошад. Солҳои 20-уми асри XX Г. Д. Карпченко карам (*Brassica oleraceae*) ва турб (*Raphanus sativus*)-ро ҷуфт қунонда дурага гирифтааст. Органҳои вегетативии ин гуна дурагаҳои байни намуд пурзӯр ривоҷ ёбад ҳам, онҳо бепушт шудаанд. Чунки дар дурагакуни байни намудҳо миқдори хромосомаҳо 18-то бошад ҳам, ба сабаби 9-тои онҳо дар карам, 9-тои дигарааш дар турб будан хромосомаҳои онҳо ба ҳамдигар конюгатсия намешаванд ва дар натиҷа ҳосилшавии гаметаҳо мұттадил намешавад. Г. Д. Карпченко муайян намуд, ки баъзе гаметаҳои тухмгузор ва гардгузор ба мачмӯи хромосомаҳои ду авлод ( $9R+9B$ ) молик аст. Аз ҷуфтқунонии байніҳамдигарии ин гуна гаметаҳои тухмгузор ва гардгузори дорои хромосомаи мачмӯи диплоидӣ рас тании наслдиҳандай тетраплоиди 36 хромосомадор гирифта шуд. Намудҳои хромосомадори тетраплоид ( $28$ ) ва гексоплоид ( $42$ )-и гандум, хромосомадори тетраплоид ( $52$ )-и ғўза мавҷуд аст.

Ходисаи **анеуплоидия** ба зиёдшавӣ ё камшавии миқдори хромосомаҳо вобаста аст. Дар баъзе ҳолатҳо мумкин аст дар ҷараёни мейоз хромосомаҳо ба ду ҳуҷайраи дуҳтарӣ тақсим нашаванд. Дар ин ҳолат ба як гамета якто, дуто, сето хромосома зиёд, ба гаметаи дуюм ҳамин қадар хромосома кам тақсим карда мешавад. Агар дар зигота як хромосома зиёд бошад, трисомик, як хромосома кам бошад, моносомик, як ҷуфт зиёд бошад, тетрасомик, як ҷуфт кам бошад, нуллисомик номида мешавад. Аз ҷиҳати миқдор зиёд ё кам будани хромосомаҳо дар фенотип тағйиротҳои ҷиддиро ба вучуд меорад.

**Қонуни қаторҳои гомология тағйирпазирии ирсӣ.** Қонуни қаторҳои гомология тағйирпазирии ирсӣ аз ҷониби олими машҳури рус Н.И. Вавилов дар оилаҳои гандумиҳо қашф карда шудааст. Мувофиқи ин қонун агар дар ягон авлоди шомили оилаи ғаллагулдорон ягон тағйирпазирии ирсӣ мушоҳида шавад, ин гуна тағйирпазирии ирсӣ дар авлодҳои дигари он низ дучор омаданаш мумкин. Дар авлодҳои гандум, ҷав, сулӣ ҳуртумон, арзан, маккачуворӣ, шолии ғаллагулдорон баъзе алломатҳо, масалан, ба ранги са фед, сурх, сиёҳ, бунафш будани ранги дон; гирд, дарозрӯя шудани шакли

дон; мувофиқи тарзи зист дар формаҳои тирамоҳӣ, баҳорӣ, нимтирамоҳӣ, пагоҳӣ, бегоҳӣ такрор шуданашро дидан мумкин. Қонуни қатори гомологияи тағийирпазирии ирсӣ дар ҳайвонҳо низ тасдиқи худро меёбад. Ҳусусан, ҳамаи синфҳои ҳайвонҳои муҳрадори албинизм – моҳиҳо, обҳокиҳо, ҳазандашо, паррандаҳо, дар авлодҳои мансуб ба ширхӯрон, намудҳо мушоҳида мешавад. Селексионерҳо ба қонуни қатори гомологияи тағийирпазирии ирсӣ такя намуда, ба ҷамъоварии коллексияи ғании растаниҳои маъданӣ ва ҳангоми аз онҳо пайдо кардани навъҳои нав истифода мебаранд.

**Тағийирпазирии модификатсионӣ.** Дар организмҳои молики генотипи якхела тафовутҳои фенотипии бо таъсири омилҳои берунӣ пайдошаванд тағийирпазирии модификатсионӣ номида мешавад. Ба сабаби он ки генотип тағийир намеёбад, тағийирпазирии модификатсионӣ аз насл ба насл дода намешавад. Тағийирпазирии модификатсионӣ бо хос буданаш қариб ба ҳамаи организмҳои дар популятсия буда тасвиф карда мешавад. Маълумотҳои бинобар тағийирпазирии модификатсионӣ ҷамъоваришуда барои фаҳмиданӣ чӣ гуна дар фенотип намоён шудани аҳбори ирсии воеъ дар кислотаҳои нук-леин ёрдам медиҳад. Мачмӯи аломату ҳосиятҳои морфологӣ, физиологӣ, биокимиёвии ҳар гуна мавҷудоти зинда, яъне фенотипаш фақат аз гени волидайн гирифташуда не, балки ба дараҷаи маълум ба таъсири омилҳои гуногуни муҳити ривоҷёбии ҳамин организм ҳам вобаста аст.

Ба тағийирпазирии модификатсионӣ тағийирпазирии шакли барги растани лютик едкий (чинораки тез)-и обиро мисол овардан мумкин. Бехи як растаний бо шакли баргҳои зериобӣ ва болои об фарқ кунад ҳам, генотипи онҳо як хел мешаванд. Шакли баргҳо ба равшаний вобаста аст.

Бо назардошти шароити муҳит ҳудуди ба рӯйи об баровардани ҳар хел фенотипи якто генотип меъёри реаксия номида мешавад. Аҳамияти эволюционии тағийирпазирии модификатсионӣ аз он иборат аст, ки он ба организмҳо дар онтогенези худ имконияти мутобиқшавӣ ба омилҳои беруниро фароҳам меорад. Организмҳои меъёри реаксияшон васеъ дар интиҳоби табии ба созгориҳои ноил мешаванд. Қад, масса, пигментатсияи организмҳо ва бисёр аломатҳои ба ҳамин монанд ба тағийирпазирии модификатсионӣ моилианд. Пайдоиши модификатсиоя дар организм ба ин ё он тараф тағийирёбии реаксияҳои биокимиёвӣ ва ферментативӣ вобаста аст.

Аломат ва ҳусусиятҳои организмҳои зинда, масалан, дар пӯст истеҳсоли пигмент албатта, ба генотип вобаста аст. Лекин дар пӯст ҳосилшавии пигментро миқдори нури офтоб муайян мекунад. Зоҳир шудани аломат ба моил будани (корой) генотип ба ягон таъсири муҳити берунии маълум вобаста аст. Барои ҳамин бо дар як чойи маълум густариш ёфтани бемории сироят-

кунанда ҳамаи аҳолии он қо ҳам касал намешаванд. Он фақат дар генотипи шахсоне, ки ба ин касалӣ моилий доранд, зоҳир мешавад.

Чавоби организм ба таъсири шароити муҳити берунӣ ба ҳамин таъсири мутобиқшавияшро мефаҳмонад. Бо аз сатҳи баҳр ба боло баромадан миқдори эритротсит дар хуни одам меафояд. Дар одамон дар тобистон дар пӯст зиёдшавии меланин, дар ҳайвонҳо бо сар шудани сардӣ ғафсшавии паshm низ мутобиқшавӣ ба шароит мебошад. Растанӣ дар маҳалли камравшанӣ парвариш карда шавад, пластинкаҳои барги он калон мешавад, яъне сатҳи содиршавии фотосинтез зиёд мешавад ва ба ҳамин шароит мутобиқ мегардад.

Аломатҳои миқдории организмҳо бо таъсири шароити муҳити берунӣ нисбатан пурзӯр тағиیر меёбад. Қад, барг ва миқдори тухмӣ, ҳосилдории растаниҳои маъданӣ, вазни ҳайвонҳои хонагӣ, маҳсулдории шир ба шароити парвариш ва бонӣ кардани онҳо вобаста аст. Ба ғайр аз ин, ирсишавӣ ва гу ногунии аломатҳои миқдорӣ ба фаъолияти генҳои байни ҳамдигар ва бисёр тарафа таъсиррасон вобаста аст. Бинобар ин, ҳангоми омӯзиши ирсишавии аломатҳои миқдорӣ ва тағиирпазирии модификатсионӣ аз усулҳои маҳсуси статистикӣ истифода бурда мешавад.

Моҳияти ин усулҳо чунин аст: навъҳои растании омӯхташаванда, зотҳои ҳайвон ва намояндагони ба қадри имкон зиёди дурагаҳои онҳо ба таҷриба ҷалб карда мешаванд. Дар ҳар яке аз онҳо нишондодҳои миқдории ифодагари аломати омӯхташаванда, масалан: массааш бо грамм ё килограмм, баландияш бо сантиметр ё метр муайян карда мешавад. Дар асоси далелҳои гирифташуда қатор ва графики вариатсионӣ тартиб дода мешавад ва нишондоди миёнаи аломати омӯхташаванда муайян карда мешавад.

Тағиирпазирии модификатсионӣ дар тибб аҳамияти калон дорад. Ҳар як беморӣ вобаста ба меъёри реаксия дар ҳар шахс ҳар хел гузаштанаш мумкин.



**Калимаҳои тақяғоҳӣ:** транзитсия, трансверсия, делетсия, дупликатсия, инверсия, транслокатсия.



**Савол ва супоришиҳо:**

1. Дар бораи тағиирпазирии ирсӣ гуфта дихед.
2. Мутатсияни ген чист?
3. Мутатсияҳои геномро шарҳ дихед.
4. Аҳамияти тағиирпазирии модификатсиониро шарҳ дихед.



**Супориши барои иҷрои мустақилона:**

Дар мавзӯи “Аҳамияти мутатсияҳо” реферат нависед.

Дар нигоҳдорй ва мустаҳкамкуни саломатии инсон ва пешгирии касалиҳои ирсӣ шоҳаи фанни генетика – генетикаи одам аҳамияти муҳим дорад.

Одам ба намуди *Homo sapiens* мансуб буда, бинобар назарияи биология он қисми таркибии олами органикӣ ва маҳсули ҷараёни эволюсияи дарозмуҳлат аст. Ба ин боис ҳам қонуниятҳои умумибиологии ба организмҳои зинда корбастваванда дар омӯзиши ирсияти одам истифода мегардад.

Дар ташаккули инсон барои зинаи баланди шаҷарай олами органикро соҳиб шудани он дар баробари омилҳои умумгенетикӣ омилҳои иҷтимоӣ ҳам аҳамияти қалон доштаанд. Одам ба сабаби он ки дар муҳити иҷтимоӣ зиндагӣ мекунад, дар онҳо ҳусусиятҳои ба фаъолияти асаби олӣ даҳлдор мисли ақл, идрок, қобилият, нутқ, меҳнат кардан пайдо шудааст. Ирсияшавии ин ҳусусиятҳо хеле мураккаб буда, он таҳти таъсири умумии низоми омилҳои генетикӣ ва иҷтимоӣ амалӣ мешавад. Бинобар ин, ҳангоми омӯзиши генетикаи одам тарафҳои маҳсус аз мавқеи дар табиат ва ҷамъият доштаи он бадароянда ва душвориҳояш мавҷуд аст. Ҳангоми омӯзиши генетикаи одам методи дурагакуни генетикаро корбаст кардан намешавад. Кам будани шумори фарзандон дар оила барои муайян кардани ирсияшавии алломат ва ҳосиятҳо имкон намедиҳад, ба ин боис ирсияти одам бо ёрии методҳои генеологӣ, ситогенетикӣ, иммунологӣ, биокимиёвӣ ва статистикаи популятыонӣ омӯхта мешавад.

Генетикаи одам дар мустаҳкамкуни саломатии инсон аҳамияти амалӣ дорад, қонуниятҳои ирсият ва тағиیرпазирӣ одамро дар дараҷаҳои молекула, ҳуҷайра, организм ва популятсия омӯхта, қонуниятҳои ирсияшавӣ ва тағиирпазирӣ ҳолати меъёр ва патологии алломат ва ҳусусиятҳо кашф карда мешавад. Комёбиҳои солҳои охири генетикаи одам барои омӯхтани соҳти молекулярии ирсият, касалиҳои ирсии бо мутатсия ва оқибати он ба вуҷудоянда имкон медиҳад. Касалиҳои ирсӣ дар натиҷаи вайроншавии ҷараёни нигоҳдорӣ ва аз авлод ба авлод гузарондани ахбори ирсӣ ба вуҷуд меояд ва аз насл ба насл мегузарад.

Мисли ҳамаи организмҳои зинда дар ирсияти одам ҳам тағиирпазирӣ мутатсионӣ рӯй медиҳад. Мутатсияҳо бинобар таъсири ба организми одам ва ҷараёнҳои ҳаётии он нишондодаашон ба намудҳои фоиданок, заарнок, нейтрал, летал, нимлетал чудо мешаванд.

Дар солҳои минбаъда дар 70 фоизи одамони миёнасол тағиирпазирӣ ирсии тасодуфӣ – зид воҳӯрдани мутатсияҳо муайян карда шудааст. Мутатсияҳои

мазкур касалиҳои тағийирпазирии ҷиддии ирсӣ, маҳдудкунандай давомияти ҳаёти инсон, ҳамчунин, ба ҳаёт ва фаболияти кории инсон таъсири ҷиддӣ расонандаро ба вучуд меоранд. Яке аз муаммоҳои асосии имрӯза ба воситаи нигоҳ доштани генофонди инсон мустаҳкам кардани саломатӣ мебошад.

Дар омӯзиши ирсияти одам аз методҳои зерин истифода мебаранд:

**Аз методи шаҷарасозӣ (генеологӣ)** бо мақсади омӯзиши сабабҳои хусусиятҳои аломати меъёр ва касалии одам барои ҷамъоварӣ ва таҳлил кардани маълумот оиди наслу наслаби авлоди ба қадри имкон зиёд истифода бурда мешавад. Бо ёрии методи мазкур барои муайян кардани бисёр аломатҳои инсон, аз ҷумла, қонуниятҳои аз насл ба насл гузаштани касалиҳои ген шароит фароҳам меояд. Бо ёрии методи шаҷарасозӣ (генеологӣ) ба омилҳои ирсӣ вобаста будани ривоҷёбии қобилияти, истеъдод ва фазилатҳои дигари одам бо усули генеологӣ муайян карда шудааст. Масалан, истеъдод ва қобилияти ба мусиқӣ ва математика буда. Ҳангоми тартиб додани шаҷара аз аломатҳои рамзии маҳсус истифода бурда мешавад (расми 59).

Аломатҳои рамзӣ	Маънои аломатҳо		
	Мард		Дугоникҳои аз як тухм ривоҷёфта
	Зан		Дугоникҳои аз ҳар хел тухм ривоҷёфта
	Никоҳ		Гетерозиготаҳо
	Пробанд		Шахси дорои аломати омӯхташаванда
	Фарзандони як падару модар	<b>Расми 59.</b> Аломатҳои генетикии ҳангоми тартиб додани шаҷара истифодашаванда.	


Мувофиқи қонуни Г. Мендел якчанд аломати дар одам аз насл ба насл гузаранда дар зер ба тариқи мисол оварда мешавад.

Аломатҳои доминантӣ	Аломатҳои ресесивӣ
Мӯйи чингалак (дар гетерозиготаҳо қабза-қабза)	Мӯйи рост
Барвакт резиши мӯй	Мӯйи муътадил
Мӯйи малла нашуда	Мӯйи малла
Гӯсфандчашм	Чашми қабуд ё хокистарранг
Доги кунҷитакҳо	Доги кунҷитакҳо набудан
Паканагӣ	Қади муътадил
Полидактилия	Муътадил шудани миқдори ангуштҳо

Дар ҳолати ретсесивӣ аз насл ба насл гузаштани бисёр қасалиҳо бо усули генеологӣ муайян шудааст. Диабети қанд, ношунавоии модарзодӣ, гемофилия, баъзе формахои шизофрения аз ҷумлаи онҳост. Усули генеалогия ба муайян кардани дар ҷонд ҷондӣ мешавад.


Тартиб додани шаҷара: дар зинаҳое мисли ҷамъоварии маълумотҳо, шаҷара тартиб додан, шаҷараваро таҳлил кардан, ҳулоса навиштан амалӣ мешавад.

Дар ҷамъоварии маълумотҳо кори пурсучӯй, пур кардани анкетаҳо ва аз муоинай тиббӣ гузарондан бурда мешавад. Дар бораи пробанд маълумот ҷамъ карда мешавад (Пробанд – шаҳсе, ки барои муайян кардани шаҷарави авлодҳо лозим аст).




Бародару додар ё апаву ҳоҳари пробанд сибсҳо номида мешаванд. Дар бораи ҳар як аъзои шаҷара, ба пробанд алоқамандии он маълумот навишта, дар ҷадвал ифода карда мешаванд. Дар тартиб додани шаҷара типи ирсишавии аломати пробандро ҳам муайян кардан мумкин. Ирсишавӣ дар типи доминантӣ аутосома (A–D) – ба генҳои доминантӣ дар аутосомаҳо ҷойгиршуда вобаста аст. Масалан: чингалак будани мӯй, сиёҳии ҷашм, мио-пия, брахидақтилия, полидактилия, гурӯҳҳуна мусбати резус ( $R^+$ ), ва ғайра (расми 60) – и гурӯҳи худ ва ғайраҳо (расми 60).

**Расми 60.** Ирсишавии гени доминантии аутосома.



**Расми 61.** Ирсишавии гени ретсессивии аутосома.



**Расми 62.** Ирсишавии гени ретсессивии хромосома X.

**Аутосома** – ирсишавӣ дар типи ретсессивӣ ( $A-R$ ) – ба генҳои ретсессивии дар аутосома ҷойгир вобаста. Албинизм, чапдастӣ, ҷашмкабуд, махинмӯй, фенилкетонурия, манфии резус ( $Rh-$ ), гурӯҳи хуни I ва ғайра (расми 61).

**Ирсишавии гени доминантии ба X – хромосома пайвастшуда ( $X-D$ ).** Масалан: диабети қанд, рахити бо витамини D табобатнашаванд, набудани дандони пеши дуюм, сиёҳтоб (бӯр) будани эмали дандон ва ғайраҳо.

**Ирсишавии гени ретсессивӣ ( $X-R$ )-и ба X – хромосома пайваст.** Масалан: гемофилия, далтонизм, нобиноии намозишомӣ (расми 62).

**Ирсишавии гени ба Y – хромосома пайваст.** Масалан: гипертрихоз, ихтиоз.

**Ирсишавии ситоплазматикӣ** – ба генҳои митохондрия, хлоропластҳо ва плазмидиа вобаста аст. Мисолҳо: маълулии асаби биноии одам, ситопатияи митохондриалий ва ғайра. Фақат аз модар ба фарзандон мегузараад (дар писарон ҳам, дар духтарон ҳам як хел мушоҳида мешавад).

**Методи ситогенетики** солҳои охир аҳамият қасб кард. Он барои фахмидани сабабҳои касалии ирсии одам материал медиҳад. Ин усул ба омӯзиши тафийиротҳои намоён дар маҷмӯи хромосомаи одам имкон дод.

Мутатсияҳои хромосома ва геном бо усули ситогенетикӣ муайян карда мешавад. Усулҳои наве, ки барои осон ва тез омӯхтани соҳт ва миқдори хромосомаи ҳар гуна одам, ба он зарар нарасонда, имкон медиҳад, кор карда шудааст, масалан, лейкотситҳои хуни таркиби хуни одам чудо карда гирифта, дар 37°C дар муҳити ғизои алоҳида гузашта мешавад, аз онҳо препаратҳои миқдор ва соҳти хромосомаҳо тайёр карда мешавад. Бо рангҳои алоҳида усулҳои рангуборкуни хромосомаҳои одам кор карда шуд, инҳо ба ғайр аз шумурда хисоб кардани миқдори хромосомаҳо ба омӯзиши тағйиротҳои но-зуки баъзе хромосомаҳо низ имкон дод.

**Методи дугоникҳо** аз омӯзиши ривоҷёбии аломатҳои дугоникҳо иборат аст. Дугоникҳо аз як ва ҳар хел тухмҳучайра ривоҷ меёбанд. Дугоникҳои аз як тухмҳучайра ривоҷёфта яқчинса ва ба дараҷаи ба ҳамдигар дар ҳайрат афтанд монанд мешаванд, чунки генотипи якхела доранд, тафовути байни онҳо фақат ба таъсири муҳит вобаста мешавад. Дугоникҳои аз ҳар тухм ривоҷёфта мисли бародарон ва хоҳарон яқчинса ё гуногунчинс мешаванд.

**Методи иммунологӣ** аз методҳои замонавӣ буда, дар асоси омӯзиши гурӯҳҳои хун ва ирсишавии резус-омил ба вучуд омадааст. Дар омӯзиши хелҳои ирсишавии низоми иммуни одам корбаст мегардад. Ба туфайли ин тадқиқотҳо ба сабаби банақшагирии оила ва резус-муаммо пеши роҳи нобудшавии ҳомиларо гирифтан мумкин. Барои трансплантатсияи орган ва бофтаҳо ҳангоми интиҳоби донорҳо аз ин метод истифода бурда мешавад.

**Методи биокимиёвӣ.** Бисёр ҳолатҳои патологии дар одам дучоршаванда ҳангоми одатан амалишавии мубодилаи моддаҳо барои ҳар гуна тағйиротҳо ба вучуд омадан вобаста мегардад, инро бо усулҳои биокимиёвии даҳлдор муайян кардан мумкин аст. Бо ёрии ин усул сабабҳои касалии диабети қанд омӯхта мешавад. Ин касалӣ ба вайроншавии фаъолияти одатии ғадуди зери меъда вобаста аст, ин ғадуд ба хун ҳормони инсулинро кам чудо мекунад. Дар натиҷа мичдори қанди хун зиёд шуда, дар мубодилаи моддаҳои организми одам тағйиротҳои ҷиддӣ содир мешавад.

**Методи статистикии популяционӣ** аз методҳои муҳими генетика мебошад. Дар популятсия миқдори қашонандаҳои ин ё он аллел (генотипи одами алоҳида гирифташуда не) ва нисбати фоизи генотипҳои гуногун, яъне, структураи генофонд муайян карда мешавад. Соли 1908 математики англisis Г. Харди ва антропогенетики олмонӣ В. Вайнберг формулаэро, ки ҳоло қонуни Харди-Вайнберг номида мешавад, кор карда баромаданд. Мувофиқи ин қонун нисбати генотипҳоро дар популятсия хисоб карда ёфтган мумкин. Миқдори вакилони якто генотип (масалан, гомозиготаи ретсессивӣ – aa)-ро доноста, миқдори вакилони дигар (масалан, гетерозигота - Aa)-ро ҳисоб

карда ёфтад мумкин. Бо ин метод структураи генетикии популятсия муайян карда мешавад, яъне нисбати генҳои меъёр ва патологияшон мавҷуд ҳисоб карда ёфта мешавад. Ин формула барои популятсияи идеалӣ кор карда шуда, канорагирӣ аз нишондодҳои он барои муайян кардани самти чараёни мутатсионӣ, пешакӣ башорат додани ояндаи популятсияҳо имкон медиҳад.

Методҳои омӯзиши ирсияти одам барои дар бораи типҳои ирсишавии аломатҳои организм хуносай муайян баровардан имкон медиҳад. Генетикаи одам аҳамияти амалии калон дорад, қонуниятҳои ирсишавӣ ва тағиیرёбии ҳолати мұттадил ва патологии аломат ва хусусиятҳои одамро қашғ мекунад. Генетикаи одам қонуниятҳои ирсият ва тағиирпазирии одамро дар дараҷаи молекула, ҳучайра, организм ва популятсия меомӯзад.

 **Калимаҳои такягоҳӣ:** методи генеологӣ, шаҷара, пробанд, сибс, методи дүгоникҳо, методи биокимиёвӣ, методи статистикии популятсионӣ.

 **Савол ва супоришҳо:**

1. Дар бораи аломатҳои дар ҳолати доминантӣ дар одам ирсишаванда гуфта дихед.
2. Дар бораи аломатҳои дар ҳолати ретсессивӣ дар одам ирсишаванда чӣ медонед?
3. Методи генеологиро фаҳмонда дихед.
4. Моҳияти методи ситогенетикиро фаҳмонед.
5. Методи дугоникҳо бо қадом мақсадҳо амалӣ мешаванд?
6. Дар бораи методи иммунобиологӣ гуфта дихед.
7. Дар бораи методи биокимиёвӣ чиҳо медонед?

 **Супориш барои иҷрои мустақилона:** Тавассути ҳар гуна типҳои ирсишавӣ эҳтимоли таваллудшавии фарзандҳои солим ва беморро бо фоиз ифода кунед.

Типи ирсишавӣ	Падар	Модар	Писарон		Духтарон	
			солим	касал	солим	касал
Аутосомадоминант	AA	aa				
	Aa	Aa				
	Aa	aa				
Аутосомаретсессив	AA	aa				
	Aa	Aa				
	Aa	aa				

X – доминант	X <sup>A</sup> Y	X <sup>A</sup> X <sup>a</sup>				
	X <sup>a</sup> Y	X <sup>A</sup> X <sup>a</sup>				
	X <sup>A</sup> Y	X <sup>a</sup> X <sup>a</sup>				
X – ретсессив	X <sup>a</sup> Y	X <sup>A</sup> X <sup>a</sup>				
	X <sup>A</sup> Y	X <sup>a</sup> X <sup>a</sup>				

## § 25. КАСАЛИҲОИ ИРСИИ ДАР ОДАМ ДУЧОРШАВАНДА. САЛОМАТИИ РЕПРОДУКТИВӢ

Ба саломатии репродуктивӣ ба сифати қисми таркибии асосии ҳифз ва мустаҳкамкунии саломатии инсон эътибор дода мешавад. Дар республикаи мо бинобар ҳизфи саломатии инсон як қатор хучҷатҳои меъёрий қабул карда шудааст. Репродуктив (лот. ге – ба маънои барқароршавӣ, такроршавӣ, produco – меофарам). Саломатии репродуктивӣ гуфта дар натиҷаи ахбори дар худи инсон мавҷударо ба мутатсияи генҳо дучор нашуда, ба авлоди минбаъда яклухт гузарондан аз худ насли солим гузошта, таъмин кардани бардавомии авлодҳо мешавад.

Саломатии репродуктивӣ – ин дар бораи ҳамаи масъалаҳои ба низоми репродуктивӣ ва фаъолияти ба он вобаста фақат бо набудани камбуниҳо ва касалиҳо маҳдуд нашуда, балки ҳолати муваффакиятҳои мукаммали ҷисмонӣ, ақлӣ ва иҷтимоӣ низ мебошад. Ҳуқуқи репродуктивӣ – ин дар бораи миқдори фарзандони ҳамаи ҷуфтҳои зану шавҳар ва шахсони алоҳида, фосилаи байни онҳо ва вақти таваллудашон бо ҳисси масъулияти озод ва пурра қарор қабул кардан ва барои он ҳуқуқҳои асосии оиди соҳиб шудан ба маълумот ва воситаҳои шартиро эътироф кардан ба ҳисоб меравад. Барои ба саломатии репродуктивӣ ноил шудан ба тамоилҳои зерин: пешгирии касалиҳои бо роҳи ҷинсӣ гузаранда, ташхис ва табобат (пешгирии СПИД), пешгирии бепуштӣ, пешгирии касалиҳои саратон ва пеш аз саратон, фарзандҳоро бо шири модар парвариш кардан, муҳофизати модарӣ ва бачагӣ, ба саломатии репродуктивӣ ва тарбияи ҷинсии наврасон амал кардан лозим. Дар мамлакати мо ҳифзи саломатии репродуктивии бачагон ва наврасон аз масъалаҳои ба дараҷаи сиёсати давлатӣ мавриди эътибор мебошад. Дар республикаи мо низоми ҳифзи саломатии модар ва кӯдак ривоҷ ёфта, дар ҳар як вилоят ва шаҳрҳои калон марказҳои перинатал ва скрининг кушода шудааст. Бинобар ба воя расондани фарзанди солим,

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

мустаҳкам кардани саломатии репродуктивии аҳолӣ, хусусан, бачагон ва наврасон корҳои амалӣ бурда мешавад.

Ҳар як нафар донишомӯз бояд омилҳои ба саломатии репродуктивий таъсири манғӣ мерасондaro дониста, онҳоро аз эътибор соқит насозад. Ниҳоҳ дар байни хешу табор, ҳомиладории барвақт, истеъмоли моддаҳои нашъамандӣ ва машруботи спиртӣ, кашидан ва таъсири он ба ҳомила, экология ва ҳолати иҷтимоӣ аз чумлаи омилҳои ба саломатии репродуктивий аз ҷиҳати манғӣ таъсиргузор мебошанд.

Саломатии репродуктивий на фақат саломатии зан, балки саломатии мардон низ дар даври аз худ зурриёт гузошта тавонистан мебошад. Хусусан, дар ин бора ба саломатии писарону духтарони наврас эътибори ҷиддӣ додан зарур аст. Эътибори асосӣ ба таъмини фаровонии оила, дар онҳо ҳукмронӣ кардани иқлими психологии мусбӣ, нигоҳ доштани саломатии модар ва кӯдак, ба маънои том таъмини мустаҳкамшавии оила дар назар дошта мешавад. Дар оилаҳое, ки одатҳои заарарнок мисли нотинҷӣ, майзадагӣ, истеъмоли моддаҳои нашъамандӣ мавҷуд аст, ба фарзандҳои таваллудшуда, ҳамчунин, ҷавонони ба саломатии репродуктивии худ беэътибор, хусусан, одатҳои зарароваре мисли кашидани тамокӯ, нӯшидани машруботи спиртӣ, нашъамандӣ рӯй овардани модарони оянда ба саломатии репродуктивий таъсири манғӣ мерасонад. Таҳти таъсири омилҳои нишондодшуда дар оилаи онҳо ба дунё омадани фарзандони ба касалиҳои ирсӣ гирифтор, вайронашвии ҳолати мутъадили ҷараёнҳои физиологӣ дар ҳомила мушоҳида мешавад.

Аз омилҳое, ки ба саломатии репродуктивий таҳди迪 пурзӯр мерасонанд, касалиҳои ирсӣ мебошад. Бо мақсади пешгирии дар насл дучор наомадани касалиҳои ирсӣ аз консултатсияи тиббиву генетикӣ гузаштани ҷавонони ниҳоҳшаванда бо қонун муайян карда шудааст.

Касалиҳои модарзодиро аз касалиҳои ирсӣ бояд фарқ кард, касалиҳои модарзод бо таъсири вайроншавии ривоҷёбии ҳомила, масалан, дар даври ҳомиладорӣ ба касалиҳои инфексияи вазнин гирифтор шудани модар, қабул кардани кашидан ва машруботи спиртӣ, нотинҷии оиласӣ, вайроншавии асаб, омилҳои заарарноки муҳити дохилӣ ва берунӣ ба вучуд меояд, дар аксари ҳолат аз насл намегузарад.

Ба дараҷаи молекулярӣ омӯхташавии ирсияти одам барои таҳлил кардани қонуниятҳои ирсишавии аломат ва хусусиятҳои одам, дар популятсияи паҳншавии аломатҳои мазкур, муайян кардани ба ирсият таъсири омилҳои мутатсияро ба вучудоваранда имкон медиҳад.

Яке аз соҳаҳои асосии генетика, ки генетикаи тиббиёт мебошад, ба қонуниятҳои умумии генетика асоснок гардида, роҳҳои муайян кардан, пешгирий ва табобати бемориҳои ирсиро кор карда мебарояд.

**Касалиҳои ген ва сабабҳои пайдоиши онҳо.** Хромосомаҳои хучайраи одам ба хромосомаҳои аутосом ва чинсӣ чудо мешаванд. Дар натиҷаи мутатсияи генҳои хромосомаи аутосома касалиҳои зерин ба вучуд меоянд.


Дар баъзе одамон пайвастшавии панчаҳои даст ва пой – синдактилия, дар панчаҳо ҳосил шудани ангуштони иловагӣ – полидактилия касалиҳои ген ба ҳисоб рафта, дар ҳолати доминантӣ ирсӣ карда мешаванд. Касалиҳои гени дар натиҷаи мутатсияи дар одам ба вучуд оянда муайян карда шудааст. Масалан, касалии албинизм бо набудани пигментҳо дар пӯст, мӯй, пардаи камалаки чашм ҳарактернок мебошад.

Ба шумо маълум аст, мұтадил гузаштани ҷараёни мейоз ҳосилшавии гаметаҳоро таъмин мекунад (расми 63). Мутатсияҳои геноми касалиҳои дар натиҷаи тағийирёбии миқдори баъзе хромосомаҳои ҷуфт (аз мейёр гузаштан ё кам шудан) пайдошаванда муайян карда шудааст.

Ба туфайли тағийирёбии миқдори хромосомаҳои аутосома ба сифати касалии зоҳиршаванда “Синдроми Даун”-ро гирифтап мүмкін аст. Барои пайдоиши “Синдроми Даун” якто зиёд шудани 21 ҷуфт хромосомаи гомологӣ, яъне, дар ҳолати трисомикӣ будан сабабгор аст. Дар қариотипи шахсони ба “Синдроми Даун” дучоршуда миқдори хромосомаҳо 47-то мешавад. Ба сабаби он ки касалии мазкур дан натиҷаи тағийирёбии хромосомаҳои аутосома ба вучуд омадааст, дар зан ва мардон дучор меояд.

Аломатҳои ба беморони ба ин касалӣ гирифторшуда аз инҳо иборат аст: сари бемор нисбатан хурд, рӯй ва пешонааш васеъ, ҷашмонаш хурд, ба ҳамдигар наzdик ҷойгир шудаанд, даҳонаш ним кушод, ақлаш заиф, бепушт мешавад.

Сабаби асосии ба вучуд омадани “Синдроми Даун” дар натиҷаи қашидан, моддаҳои нашъамандӣ ё спиртӣ истеъмол кардани волидайн, ба сабаб он ки



**Расми 63.** Дар ҷараёни мейоз дар мардон ва занон ба хучайраҳо тақсимшавии мұтадили хромосомаҳо.

дар тақсимшавии мейози хучайраҳои чинсии ибтидоӣ аз ҷуфтҳои худ ба пуррагӣ чудошавии 21 ҷуфт хромосомаҳо содир намешавад, ё дар тухмхӯҷайра ё дар сперматозоид ба ҷойи 23-то хромосома 24-то хромосома мешавад. Дар натиҷаи тухмгузории хучайраи мазкури чинсӣ зиготае, ки дар қариотипаш 47-то хромосома дорад, аз он дар оянда организми дорои ҳусусиятҳои аломати ба “Синдроми Даун” ҳос ривоҷ меёбад.

Касалии синдроми клайнфелтер фа-


қат дар мардон дида мешавад. Дар натиҷа таҳлили ситогенетикӣ миқдори хромосомаҳои “X”-и ҷинсии онҳо нисбат ба меъёр якто афзуданаши муайян гардид. Оқибат касони ба синдроми Клайнфелтер дучоршуда бинобар хромосомаҳои ҷинсӣ ба генотипи XXY соҳиб мешаванд. Аз ҳамин ҳисоб миқдори хромосомаҳои диплоиди онҳо чун одат 46-то не, балки 47-то мешавад.

Дар шахсони ба касалии синдроми Клайнфелтер гирифтор аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ақлӣ тағйиротҳо пайдо мешаванд. Даст ва пойҳои онҳо аз ҳад зиёд дароз мешавад. Китф нисбат ба илтивои гӯш танг гардида, ривоҷёбии ғадудҳои ҷинсӣ вайрон мешавад. Аз даври ба балоғат расидан шурӯъ карда, як андоза ночории ақлӣ ба вуҷуд меояд. Ин касалӣ ба ҳисоби миёна аз 500 нафар кӯдаки нав таваллудшуда дар якеаш дида мешавад.


Дар занон касалии “Синдроми Шерешевский-Тернер”, ки ба мутатсияи хромосомаҳои ҷинсӣ вобаста аст, дучор мешавад. Ба заноне, ки ба ин касалӣ гирифтор шудаанд, миқдори хромосомаҳои ҷинсии ҷуфтӣ гомологӣ якто кам мешавад. Дар онҳо миқдори хромосомаҳо 46-то не, балки 45-то шуда мемонад. Қади ин гуна занон хеле паст, гарданашон хеле кӯтоҳ мешавад. Дар онҳо тухмдан ривоҷ наёфтааст, аломатҳои ҷинсии дуюмдараҷа низ хеле суст намоён мегардад. Касалии “Синдроми Шерешевский -Тернер” ба ҳисоби миёна дар яке аз 500 духтари нав таваллудшуда дида мешавад (расми 64).

Дар кишвари мо ба саломатии модар ва кӯдак ба дараҷаи сиёсати давлатӣ эътибори қалон дода мешавад. Зоро авлоди дорои саломатии мустаҳкам пойдевори мустаҳкам оянда, пойгоҳи рушди давлат ва ҷамъият мебошад.

Маркази “Скрининги модар ва кӯдак”-и республика барои амалий кардани



**Расми 64.** Оқибати дар мардон дар ҷараёни мейоз вайроншавии ба ҳуҷайраҳо тақсим гардида миқдори хромосомаҳо: 1,2 – синдроми Клайнфелтер; 3,4 – Синдроми Шерешевский -Тернер.



**Расми 65.** Оқибати дар занон дар ҷараёни мейоз вайроншавии ба ҳуҷайраҳо тақсим гардида миқдори хромосомаҳо: 1 – трисомияи X; 2 – синдроми Клайнфелтер; 3 – Синдроми Шерешевский –Тернер; 4 – устувор нест.

тамойили “Модари солим – кўдаки солим” хизмат мекунад. Пеш аз таваллуди кўдак дар бораи саломатии ў доистан мумкин. Ҳамаи ин ҳангоми ташкил кардан скрининг (аз англисии screening – интихоб карда гирифтан, саракунй), яъне ҳифзи тандурустӣ барои амалӣ кардан стратегияи ба муайян кардан касалиҳои бидуни аломати клиникӣ содиршаванда имкон медиҳад. Мақсади стратегияи мазкур ба қадри имкон аз барвақт муайян кардан касалиҳо иборат буда, он барои пешгирий кардан ногирой дар саривақт шурӯъ кардан табобат аҳамияти муҳим дорад.

Бинобар маълумоти созмони ҳифзи тандурустии ҷаҳонӣ 5 фоизи кўдакони дунё бо бемориҳои ирсӣ ва модарзодӣ таваллуд мешаванд. Дар даври ҳомиладорӣ касалиҳои сиротякунандай шадидро аз сар гузарондан, бемориҳои эндокринӣ ва давомдор, нодуруст хўрокхӯрии модарони оянда, дар организми занон норасои յод, кислотаи фолий, намак, омилҳои экологӣ, аз чумла, қабул кардан баъзе препаратҳои дору сабабҳои асосии он мебошанд.

Айни замон низоми скрининг аз ҳудуди ҳамаи вилоятҳо, Маркази скрининги Республикаи Қароқалпоқистон ва шаҳри Тошканд иборат буда, онҳо занони ҳомиладор ва кўдаконро аз муоинаи скринингӣ мегузаронанд. Фаъолияти ин баҳшҳо ба пешгирии бо бемориҳои модарзодӣ ва ирсӣ таваллуд шудани кўдакон дар оила нигаронда шудааст. Гирифтани маслиҳати шифокорони генетик, невропатолог, эндокринолог, гинеколог, ҳамчунин, бо ёрии усулҳои маҳсус беморро муоина кардан, ба касалии ирсӣ ташхис гузошта, бо назардошти аломатҳои касалӣ табобат намудан дар оила барои бо касалии ирсӣ ба дунё омадани кўдакро пешгирий кардан имкон медиҳад.

Дар лабораторияи генетикае, ки дар Маркази “Скрининги модар ва кўдак”-и республикавӣ фаъолият дорад, кўдакони нав таваллудшуда бинобар касалии гипотиреози модарзод ва фенилкетонурия, ҳамчунин, барои муайян кардан синдромҳои хромосомаҳои дигар муоина гузаронда, ташхис гузошта мешавад.

 **Калимаҳои такягоҳӣ:** фертил, кариотип, микротсефалий, трисомаи X, синдроми Клайнфелтер, синдроми Шерешевский – Тернер, невропатолог, эндокринолог, гинеколог.

### Савол ва супоришҳо:

1. Дар кишивари мо барои ҳифзи саломатии модарон ва кўдакон чӣ гуна корҳо ба роҳ монда шудааст?

2. Дар бораи касалиҳои ген ва пайдоиши онҳо гуфта дихед.
3. Аломатҳои касалиҳои синдроми Клайнфелтер, синдроми Шерешевский – Тернер, Даунро фаҳмонед.
4. Ба барвақт муайян кардан ва пешгирии касалиҳои ирсӣ чӣ кор кардан лозим?
5. Дар ҳифзи саломатии репродуктивӣ фаъолияти Маркази “Скрининги модар ва кӯдак”-и республикаро тавзех дихед.



**Супориш барои ичрои мустақилона:** Дар мавзӯи “Саломатии инсон – сарвати ҷамъият” реферат нависед.

## § 26. ОБЪЕКТҲОИ ТАДҚИҚОТИ МУҲАНДИСИИ ГЕН ВА ТАЪРИХИ РУШД

Манфиатҳои инсонро ба назар гирифта, тағйир додани генҳои организм ё ки фаъолияти маҷмӯи генҳо муҳандисии ген (инженерияи ген ё инженерияи генетикӣ) номида мешавад. Муҳандисии ген – маҷмӯи технология ва усулҳои рекомбинант РНК ва ДНК гирифтан, аз организм (ҳучайра) генҳоро ҷудо кардан, генҳоро идора кардан (манипуляция), генҳоро ба организмҳои дигар дохил кардан ва бо роҳи аз ДНК генҳои интихобшударо гирифта партофтган организмҳои сунъиро оваридан.

Ба синтези биологии як молекула сафеда ҷавобгар, қатори нуклеотидҳои занчири ДНК ген номида мешавад. Якчанд генҳое, ки дар идоракунии пайдарҳамии ҷараёни мураккаби биологӣ иштирок мекунанд ва бинобар соҳти генетикӣ қариб ба ҳамдигар монанданд, маҷмӯа ё ки оилаи генҳоро ташкил мекунад. Мақсади фанни муҳандисии ген соҳти дохилӣ ва мавқеи дар хромосома доштаи генҳоро ба эҳтиёҷ мувофиқ карда, тағйир дода, фаъолияти онҳоро идора кардан мебошад. Дар натиҷа ҳар гуна мавҷудоти зиндаро, албатта, ба дараҷаи имконият бо роҳи ба мақсад боз ҳам бештар мувофиқ кунондан усулҳои дар миқёси саноат истехсоли моддаҳои сафеда, намудҳои растаний ва ҳайвонро ба эҳтиёҷи инсон мутобиқ кунонда тағйир додан, касалиҳои ирсӣ ва сирояткунандаро дақиқ ва зуд ташхис кардан, ҳамчунин, сабабҳояшро муайян кардан оварида шуд.

Фанни муҳандисии ген (инженерияи ген) дар натиҷаи қашф гардида ни усули энзимҳо, ки асоси моддии ирсият – молекулаи ДНК-ро ба тарзи спетсификӣ ба қисмҳо ҷудо карда, ҳар гуна қисми ДНК-ро ба ҳамдигар нӯг ба нӯг пайваст мекунад, ҳамчунин, электрофорез, ки қисмҳои ДНК-ро бинобар дарозӣ аз ҳам ҷудо мекунад, ба вучуд омад. Ҳусусан, қашф гардида ни усул ва ускунаҳои муайян кардани пайдарҳамии спетсификии нуклеотидҳои

ташкилкунандаи молекулаи ДНК ва қисми ДНК-и дилҳоҳро автоматӣ синтез кардан бо суръат ривоҷёбии ин фанро таъмин кард.

**Объектҳои тадқиқоти муҳандисии ген.** Объектҳои тадқиқоти муҳандисии ген вирусҳо, бактерияҳо, ҳучайраи замбӯруғҳо, ҳайвон ва растаниҳо мебошанд. Бо назардошти объекти тадқиқот инченерияи генетикӣ равияҳоеро мисли муҳандисии ген, муҳандисии хромосома, муҳандисии ҳучайраро дар бар мегирад. Молекулаҳои ДНК-и соҳтори зинда баъди аз моддаҳои дигари ҳучайра тоза карда гирифтан, фарқи моддии байни онҳо гум мешавад. Молекулаи ДНК-и аз ҳар гуна манба чудо карда, тозашуда мумкин аст ба қисмҳои спетсификӣ тақсим шавад ва ин қисмҳо аз нав ба воситай энзимҳои васлкунанда ба равиши ба эҳтиёҷ мувофиқ васл гардад. Ба воситай усулҳои инченерияи генетикии замони ҳозира дар пробирка ҳар гуна қисми молекулаи ДНК-ро зиёд кардан ё нуклеотиди дилҳоҳи занчири ДНК-ро бо дигарааш иваз кардан мумкин. Албаттa, ба ин гуна комёбиҳои баланд дар натиҷаи бо пайдарҳамӣ тадқиқ кардани қонуниятҳои ирсият ноил гардиданд. Ин технология аз соҳаҳои ояндадори фанни биологияи кунунӣ мебошад.

**Таърихи омӯзиши асосҳои моддии ирсият.** Олимни бузурги фаронсавӣ Луи Пастер гуногунии бактерияҳо, мавҷудияти ирсияти онҳо ва ба ирсият пурра вобастагии ҳусусиятҳояшро бо усули клонсозии бактерияҳо бори нахуст нишон дод.

Соли 1952 Ҷошуа ва Эстер Ледербергҳо дар бактерияҳо худ аз худ содиршавии мутатсияи генҳоро ба воситай корбасти усули нусхабардорӣ (реплика) аз колонияҳои бактерия исбот карданд. Ин олимон ҳучайраҳои мутантро бо усули рӯбардории реплика чудо карданро кор карда баромаданд.

Ҳучайраҳои бактерияи ба як намуд мансуб, лекин бо баъзе генҳо аз ҳамдигар мутафовит алоҳида штамм номида мешаванд. Ҳусусиятҳои генетикиро ба ҳисоб гирифта, ба штаммҳо ном дода мешавад. Масалан, дар штамми “лак”(лак, минус) фаъолияти гени порчакунандаи лактоза он формаи ғайрифаъоли ферменти мазкур, яъне мутантро синтез мекунад. Мачмӯаи ҳучайраҳое, ки дар оқибати ҳар гуна мутатсияи оид ба штамм тағиیر ёфта, дар натиҷаи як дона бактерияи тақсим гардида зиёдшуда ҳосил мегарданд, клони штамми мазкур номида мешавад. Ирсияти ҳучайраҳои бактерияи шомили таркиби як клон яхела аст.

Соли 1915 Туорт ва Д’Эррел исбот намуданд, ки фагҳо дар дохили бактерияҳои заарардида худ аз худ зиёд шуда, онҳоро гирондан мумкин аст. Микробиологҳо аз фагҳо ба муқобили микробҳои ангезандай қасалиҳои инфексионии хавфнок истифода бурданро умед карда буданд. Лекин чунонки мо дар боло дидем, бактерияҳо ба туфайли мутатсияҳои худ аз худ ба равиши

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

спонтан ҳосилшаванд ба фагҳо ба хосияти бадоштӣ соҳиб мешаванд. Ба насл додашавии ин мутатсияҳо бактерияро ба аз ҷониби фаг қуллан нобудшавӣ нигоҳ медорад.

Солҳои 1950-1970 занчири ҷуфт будани ДНК, ферменти рестриктазаи буррандаи қисми маълуми ДНК, коди генетикӣ ва аҳамияти он дар синтез кардани сафеда омӯхта шудааст, дар шароити лаборатория ген синтез карда шудааст. Солҳои 1970-1990 бо роҳи технологияи клонкунии ДНК, гибрид-кунии ҳучайраҳои соматикӣ гибридомаи истеҳсолкундандаи антитанаи моноклонал оғарида шудааст, бо ёрии бактерияҳои рекомбинант бори аввал ҳормони соматостатин гирифта шуда, растании трансген оғарида шудааст. Истиқболи истифода аз ДНК-и рекомбинант барои дар фан пайдо шудани равияни нав – муҳандисии ген замина гузошт.

Мақсади фанни муҳандисии ген – генҳои дорои хусусияти қиматбаҳои як организмро ба организми дуюм рӯбардор карда гузарондан ё тавассути пурзӯр кардани фаъолияти ҳамин генҳо тағйиротҳо (трансформатсия)-и ба организми дуюм равонашударо ба вуҷуд овардан ва аз ин тағйиротҳо дар роҳи манфиатҳои инсон истифода бурдан мебошад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** маҷмӯи генҳо, гени рекомбинант, трансформатсия.



**Савол ва супоришиҳо:**

1. Инченерияи генетикӣ чӣ гуна фан аст?
2. Дар бораи пайдоиш ва мақсади фанни инченерияи генетикӣ гуфта дихед.
3. Объекти тадқиқоти инченерияи генетикӣ аз чиҳо иборат аст?
4. Оиди таърихи ривоҷёбии фан чиҳо медонед?

## § 27. ЭЛЕМЕНТҲОИ ГЕНЕТИКИИ ҲУҶАЙРА

**Хромосомаҳо.** Ҳамаи шаклҳои ҳаёт элементҳои ирсии муайянкундандаи соҳт ва фаъолияти худро доранд. Элементҳои ирсии вирусҳо дар молекулаи ДНК ё РНК ифода мегардад. Дастигоҳи асосии насли прокариот аз ДНК-и ҳалқамонанд иборат буда, нуклеоид гуфта мешавад ва дар ситоплазма ҷойгир аст. ДНК-и бактерия бо сафедаҳои гистондор комплекс ҳосил намекунад, дар натиҷа ҳамаи генҳои шомили таркиби хромосома “кор карда меистанд”. Ахбори ирсии эукариотҳо дар хромосомаҳо мұчассам гардидаанд, хромосомаҳо аз ДНК ва сафедаҳои гистондор иборат мебошанд. Аз ҳамдигар фарқияти эукариотҳо ба гуногунии ахбори ирсии онҳо вобаста аст. Онҳо бо микдори хромосомаҳо ва микдори сифати генҳои онҳо фарқ мекунанд.

**Плазмидҳо.** Плазмидҳо аз ҳалқаи чуфтзанцири ДНК, ки чандин сад барабар аз хромосомаи асосии ҳучайра хурд аст, иборат мебошад. Плазмидҳо ба ҳисоби миёна аз 3-10 дона генҳо таркиб ёфтаанд ва ба ду тоифа тақсим мешаванд. Аввалини онҳо *плазмиди трансмиссибл* буда, мисли транспозон ё молекулаи ирсии бактериофаг пайдарҳамии ДНК-и маҳсуси хромосомаи асосии ҳучайраро бурида, рекомбинатсия тақсим карда метавонад. Плазмиди трансмиссибл баъди пайвастшавӣ ба хромосомаи асосӣ мустақилияти худро гум мекунад. Аз хромосомаи асосӣ худро ба равиши мустақил репликатсия карда наметавонад. Айни замон генҳои дар ин гуна плазмидҳо ҷойгиршуда дар хромосомаи асосӣ фаъолияти худро иҷро мекунанд.

Ҳангоми тақсимшавии ҳучайра генҳои плазмиди рекомбинатсиякунанда бо генҳои хромосомаи асосӣ аз насл ба насл мегузаранд. Плазмидҳои тоифаи дуюм дар ҳолати автономӣ плазмидҳои репликатсиякунанда номида мешаванд. Ин гуна плазмидҳо ба хромосомаи асосӣ пайваст шуда наметавонанд, аз хромосомаҳои асосӣ мустақил худро бо роҳи репликатсия садҳо маротиба афзун карда метавонанд. Плазмидҳои автономӣ ҳангоми тақсимшавии бактерия ё замбӯруғ байни ҳучайраҳои духтарӣ тасодуфӣ тақсим мегарданд. Плазмиди автономӣ аз як ҳучайра ба дуюмияш аз сӯроҳи мембрана ва ғилоғи ҳучайра гузашта метавонад. Таркиби плазмидҳо аз генҳои синтезкунандаи антибиотикӣ ё ферменти парчакунандаи токсини заҳрнок иборатанд. Туфайли он плазмидҳо ба антибиотик ва токсинҳои заҳрнок устувории бактерия, ҳамирмоя ва замбӯруғҳоро таъмин мекунанд.

Генҳои парчакунандаи антибиотикии плазмид аз як плазмид ба дуюмияш дар ҳоли бо транспозонҳо пайваст ҳам мегузарад. Ин ҷараёни молекулярӣ ба антибиотикҳо тобоварии микробҳои даъваткунандаи қасалиро зиёд мекунад. Аз ин ҳусусияти плазмидҳо дар инченерияи генетикӣ вектор истифода бурдан мумкин.

**Транспозонҳо.** Элементҳои муҳочир воҳидҳои генетикӣ мебошанд, ки дар эволютсияи организм мавқеи муҳим доранд, онҳо фрагменти аз як ҷой ба ҷойи дигар муҳочиршавандай хромосомаҳо мебошанд. Ин гуна элементҳо солҳои 40-уми асли гузашта аз ҷониби олимай американӣ **Б. Мак Клинток** қашғардида ва барои ин кор ўсоли 1984 бо мукофоти байналхалқии Нобел сазовор гардидааст. Се навъи элементҳои муҳочир мавҷуд буда, онҳо аз ҳамдигар бо соҳт, типи кӯчбандӣ ва ба вирусҳо монандӣ ё ғайри монандӣ фарқ мекунанд. Аз инҳо аввалинаш **транспозонҳо** буда, онҳо аз як ҷойи ДНК ҷудо шуда, ба ҷойи дигари он рафта ҷойгир мегарданд. Дар ин ҳолат ДНК аз ҷиҳати микдор тағиیر намеёбад. Ба гуногун будани транспозонҳо

нигоҳ накарда, дар ду канори ҳамаи молекулаи транспозон пайдарҳамии нуклеотидҳои маҳсус, дар қисми марказияш бошад, гене мавҷуд аст, ки молекулаи ДНК-ро дар чойи муайяншуда ферменти транспозазаи нӯгҳои “часпанд” ҳосил карда буррандаро синтез мекунад. Ҳангоми дар хромосома чойи худро тағиیر додани транспозонҳо ирсият ҳам тағиир меёбад.

**Ретротранспозонҳо** – як қисми ДНК буда, онҳо аз ҷиҳати соҳт вирусҳои дорандай РНК-ро ба ёд меоранд. Ин гуна элементҳо баръакси худ бо ёрии транскриптаза нусхай худро синтез намуда, ба чойи дигари ДНК кӯчондани (инсерсияшавӣ) ин нусхаро таъмин мекунанд. Дар давоми кӯчидан нусхай қуҳнаи ретротранспозонҳо дар чойи худ мемонад ва фақат нусхай онҳо рӯбардор карда мешавад. Дар натиҷа ДНК аз ҷиҳати миқдор зиёд мешавад.

Элементҳои муҳочири навъи сеюм ретропозонҳо номида мешаванд.

Ретропозонҳо – бинобар механизми кӯчидан ретро ба транспозонҳо монанд аст, нусхай онҳоро синтез намуда, ба чойи дигар мекӯчад. Аммо фарқи асосӣ дар он ки онҳо аз ҷиҳати соҳт ба вирусҳо мутлақо монанд нестанд ва барои нусхабардорӣ баръакси худ ферменти транскриптаза надоранд. Ин се навъ элементҳои муҳочири миқдори зиёди геноми организмҳоро ташкил мекунанд. Қариб 50 фоизи геноми растаниҳо аз транспозон, ретротранспозон ва ретропозонҳо таркиб ёфтаанд. Масалан, дар дони маккачуворӣ пайдо шуда нестшавии пигменти антотсиан (сурҳ) бо кӯчиданни транспозони дохили ген, ки ранги антотсианро медиҳад, эзоҳ дода мешавад.

Чунонки маълум мегардад, транспозонҳо ва ретротранспозонҳо генҳои ферменти транспозаро, ки муҳочириати ин элементҳоро муайян мекунад ё ферменти транскриптазаро, ки нусхабардорӣ мекунад, дар худ нигоҳ медорад ва барои кӯчида гузаштан нӯгҳои часпандай мувоғиқ дорад. Лекин фенотипи намоён шудани ин гуна воҳидҳо ҳангоми ба ягон гени функционалӣ пайваст шудани онҳо баръало намоён мегардад.

Ҳангоми якбора тағиир ёфтани муҳити зист кӯчида гаштани транспозонҳо зиёд мешавад. Аз ин сабаб бо иштироки элементҳои генетикии муҳочири бисёр ҷараёнҳои биотехнологии ба муҳандисии ген асоснок оғарида шудааст.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** плазмиди трансмиссибл, плазмидҳои автономӣ, транспозонҳо, ретротранспозонҳо, ретропозонҳо, инсерсия.



**Савол ва супоришҳо:**

- Плазмидҳо асосан аз чӣ гуна генҳо таркиб ёфтаанд?
- Кадом тоифаи плазмид чӣ гуна тобоварии бактерияҳоро ба антибиотик тез амалӣ мегардонад?

3. Ба ирсияти ҳучайра таъсири плазмидҳои трансмиссибл ва автономиро фаҳмонед.
4. Транспозонҳо чӣ гуна сохта шудаанд?






**Супориш барои ичрои мустақилона:** Рақами истилоҳҳоро бо таърифи онҳо ҷуфт кунед. Кори мустақилона.

1	Плазмид	A	Молекулаҳои ДНК-и ҳалқамонанди ба хромосомаи асосӣ пайвастнашаванда ва аз хромосомаи асосӣ ба равиши мустақил аз сари ҳуд репликатсияшаванда
2	Транспозон	B	Ген ё маҷмӯи генҳоро мувоғики мақсад тағиیر додан
3	Плазмидҳои автономӣ	D	Молекулаи ДНК-и ҳалқагии аз хромосома берун ҷойгир шуда ҳуд аз ҳуд репликатсияшаванда
4	Муҳандисии ген	E	Молекулаи ДНК-и вирусмонандӣ ба воситаи матритсаи и-РНК нусхай ҳудро синтез карда, ба ҷои дигари геном кӯчанда
5	Ретро транспозон	F	Усули ҷудокунӣ бинобар бузургӣ дар дохили гели маҳсуси ҳудро майдони электрии молекулаҳо ҷойгиршуда
6	Плазмиди трансмиссибл	H	Плазмидаи ҳудро таркиби хромосомаҳои ҳучайра рекомбинатсияшаванда
7	Электрофорез	G	Соҳтори генетикии аз геном ҳудро ҳазф карда, ба ҷои дигар мекӯчидা

## § 28. ҶАРАЁНҲОИ БА ТАҒИИРЁБИИ ИРСИЯТИ ҲУЧАЙРА ВОДОРКУНАНДА

Мақсади муҳандисии ген ДНК-и рекомбинант оваридан ва дар ин асос аломат ва ҳусусиятҳои нави ба организм манфиатоварро ҳосил кардан мебошад. Дар ҳуди табиат низ ба мисли ҳамин рӯй додани ҷараёнҳои комбинатсия мушоҳида мешавад. Вирусҳо, фагҳо, бактерияҳо ҳусусияти ба организмҳои дигар гузарондани моддаҳои генетикии ҳудро соҳибанд. Се усули ҳосилшавии рекомбинантҳо мавҷуд аст: трансформатсия, трансдуксия, конюгатсия.

Олимони амрикӣ Ледерберг ва Татум соли 1946 дар бактерияҳо содиршавии ҷараёнҳои ҷинсиро муайян карданд. Дар бактерияҳо ҷараёнҳои ҷинсӣ бо материали генетикӣ бо роҳи рекомбинатсияи мубодила амалӣ мегарданд.

 <p>Штамми S-и каспуда дорад</p> <p>1</p>	 <p>Штамми R</p> <p>2</p>
<p>1 - Ҳангоми штамми S-и зиндаро ба муш тазриқ кардан муш мемирад.</p>	<p>2 - Ҳангоми штамми R-и зиндаро ба муш тазриқ кардан муш зинда мемонад.</p>
 <p>Штамми S-и тафсонда күшташуда</p> <p>3</p>	 <p>Штамми R</p> <p>Штамми S-и тафсонда күшташуда</p> <p>4</p> <p>5</p>
<p>3 – Ҳангоми штамми S-и бо роҳи тафсондан безараркунондашударо ба муш тазриқ кардан муш зинда мемонад.</p>	<p>4 – Ҳангоми штамми S-и бо роҳи тафсондан безараркунондашударо бо R-и зинда омехта ба муш тазриқ кунондан муш мемирад.</p> <p>5 – аз хуни муш ҳуҷайраҳои штамми S ёфта мешавад.</p>

### Расми 66. Таҷриба Гриффит.


Дар ин ҳолат як қисми ДНК-и ҳуҷайраи донор ба ҳуҷайраи ретсириент дода мешавад ва бо ДНК-и он ҳамроҳ мегардад. Соли 1940 омӯзиши таркиби хромосомаҳо амиқ гардонда шуд. Аз ДНК ва сафеда иборат будани таркиби хромосома муайян гардид. Дар ин давр аксари олимон асоси ирсият сафеда гуфта мефаҳмиданд. Баъдтар асоси ирсият сафеда набуда, балки вобастагияш ба кислотаҳои нуклеин сабит гардид. Дар аз насл ба насл гузаштани аломат ва ҳусусиятҳои организм аҳамияти мухим доштани кислотаҳои нуклеин дар тарчибаҳои аз болои бактерияҳо бурдаи бактериологи Англия Фредерик Гриффит (соли 1928), баъдтар микробиолог-генетикии амрикӣ О. Эвери (соли 1944) муайян гардид. Нақши генетикии ДНК бори аввал дар бактерияҳои доирашакли ангезандай касалии пневмония (илтиҳоби шуш) – пневмококкҳо сабит карда шудааст.

**Трансформатсия.** Дар шароити маълум ҳодисаи пайвастшавии ҳар гуна

қисми молекулаи ирсии як организм ба таркиби молекулаи ирсии организми дуюмро “трансформатсия” меноманд.

Ходисай трансформатсия пневмококк соли 1928 аз чониби бактериологи англис Ф. Гриффит ихтироъ карда шудааст. Таҷрибаи ў аз болои ду хели пневмококкҳо – штаммҳои S ва R гузаронда шудааст. Штамми S-и бактерияи пневмококк капсулаи иловагии маҳсус дошта, сатҳаш ҳамвор, дар штамми R бошад, каспула нест ва сатҳаш дағар-буғур аст (S аз англисии smooth – ҳамвор, R аз англисии rough – дағар-буғур). Капсулаи бактерияи штамми S ба сабаби он ки таъсири системаи иммуни организми мушро намегузаронад, ба мушҳо касалии пневмонияро ба вучуд меорад ва мушҳо мемиранд.

Штамми R бошад, ба сабаби он ки касалиро ба вучуд намеорад, мушҳое, ки бо ин штаммҳо сироят шудаанд, намемиранд. Ҳангоми тафсидани штамми S, ки ангезандай касалӣ аст, онҳо мемиранд ва ҳангоми бактерияҳои мурдаро ба мушҳо равона кардан дар мушҳо касалӣ пайдо намешавад. Бактерияҳои дар натиҷаи тафсондан дар мушҳои мурда ҳангоми якҷоя гузарондани бактерияҳои зиндаи шомили штамми R, ки касалиро ангеза намебахшад, бо штамми S мурдани мушҳо мушоҳида гардидааст. Дар мушҳои мурда штамми S-и бактерияҳо ёфт шудааст. Моҳияти ин ҳодиса дар расми 66 ифода гардидааст.



Бо роҳи таҷзияи ҳучайраҳои бактерияи пневмококки штамми S бидуни ҳучайраи чудошуда экстракт гирифтани.



Бо роҳи таҷзияи ҳучайраҳои бактерияи пневмококки штамми S экстракти ҳучайраи чудошударо бо штамми R омехта карда, штамми R-ро ба штамми S трансформатсия кардан.

### Расми 67. Таҷрибаи О. Эйвери, К. Маклеод ва М. Маккартиҳо.

Дар натиҷаи ягон моддаи пневмококк аз штамми S ба штамми R гузаштан баъзе штаммҳои R ба штамми S табдил ёфтаанд, яъне, ҳодисай трансфор-


матсия рўй додааст. Лекин Ф. Гриффитс кадом моддаи бактерияҳои штамми S ахбори ирсиро интиқол медиҳад, надонистааст.

Соли 1944 О. Эйвери, К. Маклеод ва М. Маккарти тачрибаи Гриффитсро аз нав такрор карданд ва дар штамми S қашонандаи хусусияти патогении он ДНК буданашро маълум карданд. Онҳо аз болои 2 намуди бактерияҳои пневмококк штаммҳои ба стрептомитсин тобовар ва гайритобовар тарчиба гузаронданд. Дар шароити лабораторӣ дар пробирка бактерияҳои ба стрептомитсин тобоварро таъзия қунонда, моддаи ДНК-и он чудо карда шуд. ДНК-и тоза гирифташуда ба муҳити рӯяндаи бактерияҳои гайритобовар гузаронда шуд. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки бактерияҳои ба стрептомитсин тобовар бо таъсири моддаи ДНК, штамми бактерияҳои гайритобовари дар пробирка дуюм афзоишёбанда ба антибиотик тобовар аст.

Ҳамин тавр, нахуст дар бактерияҳои пневмокок ба ирсият алоқамандии ДНК исбот гардид (расми 67).

**Трансдуксия.** Ҷараёни трансдуксия соли 1952 аз ҷониби Н. Чиндер ва Ф. Ледерберг қашф гардидааст. То ин қашфиёт ҳангоми ба ҳуҷайраи бактерия даромадани материали ирсии фаг (қислотаи нуклеин) дар натиҷаи зиёд шудани фагҳо ғилоғи ҳуҷайра дарида мурданӣ бактерияҳо, яъне лизис шуданаш маълум буд. Ин ҷараён реаксияи литикии фагҳо номида мешавад. Дар ин ҳолат фагҳои ба ҳуҷайраи бактерия дохилшуда дар  $37^{\circ}\text{C}$ , дар давоми 15-60 дақика ба сикли литикий дохил мешавад.

Фаг нахуст аз нуклеотидтрифосфатҳои бактерия истифода бурда, молекулаи ДНК-ро репликатсия мекунад. Баъд ҳромосомаи фаг барои худ ғилоғи сафеда ҳосил синтез намуда, зарраҳои фаг ҳосил мешаванд. Дар натиҷа пардаи ҳуҷайраи бактерия медарад ва фаг ба муҳити беруна баромада, бактерияҳои дигарро зарар мерасонад.




Расми 68. Ҷараёни трансдуксия.

Аммо фаги ба ҳучайраи бактерия афтода доимо ҳам ин ҳучайраро нобуд намекунад. Баъзан хромосомаи фаг ба хромосомаи бактерия рекомбинатсия карда мешавад. Ин чараён дар натиҷаи молекулаи ДНК-и фаг пайдарҳами махсуси нуклеотидҳои ДНК-и бактерияро ёфта пайваст кардан содир мешавад ва бактерия ба ҳолати профаг мегузарад. Бактерияҳои дар хромосомааш профаг буда ва озод афзоишёбандаро бактерияҳои лизоген, чараёнро бошад, лизогения меноманд. Бо таъсири муҳити берунӣ дар баъзе ҳолатҳо аз бактерияи лизоген чудошавии хромосомаи фаг мушоҳида мегардад.

Ҳангоми аз ҳучайраи нобудшуда ба ҳучайраи солим гузаштани фаг ягон қисми хромосомаи бактерияи нобудшударо ҳамроҳи худ гузаронданаш мумкин. Аз ҳучайраи якто бактерия ба дуюмаш ба воситаи фагҳо гузаштани генҳо трансдуксия номида мешавад. Генҳои ба воситаи фаг ба ҳучайраи бактерияи дуюм гузашта ирсияти ин бактерияро тағиیر медиҳад (расми 68).

### Конюгатсия (лот. conjugatio – маъни «чуфтшавӣ»-ро мефаҳмонад).

Чараёни конюгатсия дар бактерияҳо усули материали генетикии ҳучайраи як бактерияро ба бактерияи дуюм гузарондан буда, дар ин ҳолат дуто бактерия бо пулчай борик пайваст карда мешавад ва ба воситаи ҳамин пулча (кӯпрукча) аз ҳучайра (донор) ба ҳучайра дигар (ретсипиент) як риштai ДНК мегузарад. Хусусиятҳои ирсии ретсипиент бо дарназардошти микдори ахбори генетикии ба қисми ДНК гузарондашуда тағиир меёбад (расми 69).



**Расми 69.** Чараёни конюгатсия дар бактерияҳо. 1-2 – бо ҳучайраи ретсипиент пайвастшавии ҳучайраи донор. 3 – ба ҳучайраи ретсипиент гузаштани як занчири ДНК-и плазмидаи ҳучайраи донор. 4 – плазмидаи ҳар ду ҳучайра занчири комплементари ДНК-ро синтез мекунад.

Пас, қараёнҳои трансформатсия, трансдуксия, конюгатсия ба тағирирёбии ирсияти бактерияҳо оварда мерасонад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** трансформатсия, трансдуксия, конюгатсия



**Савол ва супоришҳо:**

1. Молекулаи ДНК-и дар ҷараёни трансформатсия аз берун дохилшуда оё мутатсия ҳосил карда метавонад?
2. Ҷӣ гуна ҳодисаҳо ҳуҷайраи бактерияро аз ҷониби фаг аз лизисшавӣ нигоҳ медоранд?
3. Ҷараёни трнасадуксия ҷӣ гуна гузарад, дар бактерия мутатсия намешавад?
4. Дар трансдуксия фагҳо ҷӣ гуна нақш мебозанд?
5. Моҳияти ҷараёни конюгатсияро эзоҳ дидед.



**Супориш барои иҷрои мустақилона:** Ҷадвалро пур кунед.

Усулҳои инженерии генетикӣ	Аз ҷониби кӣ кашф гардидааст	Моҳияташ	Аҳамияташ
Трансформатсия			
Трансдуксия			
Конюгатсия			

## § 29. ФЕРМЕНТҲОИ ДАР МУҲАНДИСИИ ГЕН ИСТИФОДАШАВАНДА

Дар муҳандисии ген аз усули энзимҳо, ки молекулаи ДНК-ро ба тарзи спетсификӣ ба қисмҳо чудо мекунад ва ҳар гуна қисмати ДНК-ро ба ҳамдигар нӯг ба нӯг пайваст мекунад, ҳамчунин, электрофорез, ки қисматҳои ДНК-ро бинобар дарозӣ аз ҳамдигар бо дақиқии зиёд чудо мекунад, истифода бурда мешавад.

**Ферментҳои дар муҳандисии ген корбастшаванд.** Ферментҳои муҳандисии ген барои бо молекулаҳои ДНК тарчибаҳои гуногунро гузарондан ёрдам дода, онҳоро барои аз ҷойи даҳлдор буридан, қисмҳои гуногунашро васл кардан, пайдарҳамиҳои намуди нави дар табиат мавҷуд набударо синтез кардан корбаст мешавад. Дар зер ферментҳои асосии дар муҳандисии ген истифодашавандаро дида мебароем. Ҳамаи ферментҳоро ба равиши шартӣ ба гурӯҳҳои зерин чудо кардан мумкин аст: ба қисмҳои ҷудокунандайи ДНК; синтезқунандай қисмҳои ДНК дар асоси матритсаи РНК; васлкунандай қисмҳои ДНК; ферментҳои барои тағиир додани структураи нӯгҳои қисми ДНК имкондиҳанда.

**Полимеразаҳо.** Яке аз ферментҳое, ки дар муҳандисии ген васеъ корбаст мешавад, ферменти полимеразаи ДНК буда, ин фермент бори аввал соли 1958 аз ҷониби Коренберг ва ҳамкорони ўнуклетидҳои комплементари молимеразаи ДНК-и аз *Escherichia coli* (бактерияи таёқчаи рӯда) чудо карда гирифта шуда бо роҳи пайвасткунӣ дар ҷараёни редупликатсияи занчири ДНК ширкат мекунад.

Полимеразаи ДНК ҳангоми дар муҳандисии ген синтез кардани молекулаҳои нави ДНК истифода мегардад. Дар ҷараёни омӯзиши вирусҳо ҳамин ҷиз маълум шуд, ки геноми баъзе вирусҳо аз як занчири РНК иборат буда, ҳангоми дар доҳили ҳучайра ривоҷ ёфтани геноми худро дар намуди ДНК-и дузанчира гузаронда, ба геноми ҳучайраи ҳӯҷаин доҳил мекунад.

Дар асоси матритсаи РНК ферменти маҳсуси вируси синтезкунандай ДНК-и комплементарӣ, яъне, ферменти маҳсуси баръакс транскриптаза ё ревертаза номидашаванда қудо карда гирифта шудааст. Ревертазаҳо ба матритсаи РНК занчири комплементарии ДНК-ро синтез карда метавонанд. Бо ёрии ревертазаҳо нусхаҳои ДНК-и МРНК-ро гирифтани мумкин аст.

**Лигазаҳо.** Ҷараёни рекомбинатсия аз ба қисматҳо ҷудокунӣ ва васлкунии онҳо иборат будани ДНК-ро нишон дод. Тавассути барқарор кардани бандҳои фосфоди эфири байни нуклеотидҳои ҳамшафат ферменти ичрокунандай вазифаи пайвасткунии қисмҳои ДНК лигазаи ДНК номидা мешавад. Бо ёрии лигаза қисмҳои «нӯгаш часпанда», «нӯгаш ноқис»-и ҳар гуна баҳшҳои ДНК пайваст карда мешавад. Ин яке аз ферментҳои зиёд истифодашаванда аст.

**Рестриктазаҳо.** Аз нуқтаи назари дар муҳандисии ген муғид будан эндонуклеазаҳои маҳсус гурӯҳи алоҳидаро ташкил медиҳанд. Дар табиат ба ҳучайраи ягон микроорганизм материали генетикии бегона доҳил шавад, он дарҳол бо иштироки ферментҳои нуклеазаи ҳучайра пора карда мешавад. Такомулёбии усулҳои аз болои генҳо бевосита муолиҷа гузарондан бо кушодашавии эндонуклеазаҳои рестриксийонӣ (рестриктазаҳо) вобаста аст. Ҳангоми ба штамми ҳучайраи дигар даромадани ДНК-и штамми алоҳидай *Escherichia coli* (*E.coli*) одатан, фаъолии генетикӣ нишон дода наметавонад. Зоро он бо фермент-рестриктазаҳои маҳсус ба зудӣ ба қисмҳо ҷудо карда мешавад. Айни замон аз микроорганизмҳои гуногун рестриктазаҳои ҳархела ҷудо карда гирифта шудааст.



Рестриктазаҳо гурӯҳи гидролизкунандай дониста буррандаи сайтҳо (нуқтаҳо)-и рестриксияи пайдарҳамоҳои муайяни маҳсуси ДНК-и эндонуклеазаҳо ба ҳисоб мераванд. Ферменти ҳар гуна рестриктазаи парчакунандай ДНК-и бегона ба худи ДНК мувоғиқ пайдарҳамии 4-6-то нуклеотидро дониста мебуррад, дар натиҷа якчанд қисмҳои ДНК-и кунд ё нӯгаш часпанда ҳосил ме-

гардад. Занчири чуфти қисмҳои ДНК-и нӯгаш часпанда ба якчанд нуклеотид гецида ба қисматҳо чудо мешавад. Ҳамин гунна қисмҳо байни худ чуфтҳои комплементарӣ ҳосил карда, хусусияти пайвасткунӣ доранд. Қисми ДНК-и гирифташударо ба плазмида ё вируси бактерия дохил кардан мумкин.

Ҳангоми номбарии рестриктазаҳо аз сарҳарфи номи лотинии намуди бактерияи фермент чудо карда гирифта ва алломатҳои иловагӣ истифода бурда мешавад. Зоро аз бактерияҳои як намуд якчанд хел рестриктазаҳо чудо карда гирифта шуданаш мумкин.

Дар баробари ин, молекулаи ДНК-и занчири чуфт рестриктазаҳои нӯгҳои «часпанда» ҳосил карда бурранда (EcoR I), рестриктазаҳои нӯгҳои «кунд» ҳосил карда бурранда (Hpa I) ҳам дорад. Аз нӯгҳои «часпанда»-и рестриктазаҳо ҳосилкарда истифода бурда, қисмҳои ҳар гуна ДНК-ро ба ҳамдигар пайваст кардан содда мешавад. Ба туфайли чунин хусусият ин хели рестриктазаҳо дар муҳандисии ген васеъ истифода бурда мешаванд (Чадвали 1).

Ифтитоҳи ферментҳои рестриктаза молекулаҳои ДНК-ро ба қисмҳо чудо карда, барои дар дастгоҳи электрофорез аз ҳам чудо кардан имкон дод. Бо ин усул дар муҳандисии ген истифода бурда мешавад.

Мунтазамии нуклеотидҳои дониста буррандаи рестриктаза	Номи ихтизоршудаи рестриктаза	Микроорганизми рестриктаза қудо карда гирифташуда
	EcoR I	Бактерияи <i>Escherichia coli</i> . 1 – сайти рестриксия.
	Hpa I	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>

**Калимаҳои такяғоҳӣ:** Полимеразаҳо, ревертазаҳо, сайтҳои рестриксия.

**Савол ва супоришҳо:**

1. Ферментҳои дар муҳандисии ген истифодашаванд ба қадом гурӯҳҳо чудо карда мешаванд?
2. Дар бораи механизми коркунии ферментҳои полимераза гуфта дихед.

3. Рестриктазаҳо бок адом мақсадҳо истифода бурда мешаванд?
4. Дар бораи механизми коркунни ферментҳои рестриктаза гуфта дихед.
5. Моҳияти фаъолияти ферменти транскриптазаи баръаксро фаҳмонед.

## § 30. ГИРИФТАНИ ДНК-И РЕКОМБИНАНТ


Рекомбинатсияи генетикӣ – ин ҳосилшавии хромосомаи дар натиқаи генҳои аз манбаъҳои гуногун гирифта ё мубодилаи мұттадили биологии генҳо тағйирёфта. Молекулаи ДНК-и нав дар ҷараёни рекомбинатсия бо роҳи гусасташавӣ ё пайвастшавии занчири ДНК ҳосил мегардад. Дар табиат шаклҳои гузарондан, мубодила ва тағйирёбии аҳбори ирсӣ мавҷуд буда, ба-рои пайдо шудани организмҳои дорои ҳусусиятҳои нав манбаъ мебошанд.

Генҳои организмҳои гуногунро бо роҳи сунъӣ муттҳаид намуда, ДНК-и рекомбинант гирифтан мумкин. Дар ё технологияи ДНК-и рекомбинант бо роҳи таҷриба як организм (донор) материали ирсиро ба воситаи ба оғанизми дигар (ретсипиент) гузарондан ирсишавии ин генҳо таъмин мешавад.

Масалан, дар саноати микробиология бо роҳи даровардани генҳои фиксатсиякунандай азот дар баланд бардоштани ҳосилдории растаниҳо штаммҳои бактерияҳои истифодашавандага гирифта мешавад (ин истифодабарии поруҳоро кам ва ҳолати муҳити атрофро хуб месозад). Методҳои муҳандисии ген барои аз штаммҳои бактерияи рекомбинант гирифтани пайвастҳои фаъоли биологӣ, аз чумла, гормонҳо (инсулин, гормони афзоиш, соматостатин), препарати муқобили вирус – интерферон истифода мегардад. Ба геноми оғанизми дигар мустақиман гузарондани генҳо ба дуруст кардани камбудиҳои ирсӣ имкон медиҳад. Бо роҳи гирифтани ДНК-и рекомбинант табобати қасалиҳои ирсӣ пешомаднок буда, дар ин ҳолат ба ҷойи гени ба геноми бемор зарарёфта гени функционалий дароварда мешавад.

Бо равиши сунъӣ гирифтани ДНК-и рекомбинант ва клонкунии генҳо бори нахуст соли 1972 аз ҷониби олимони ИМА Боер ва Коэн амалӣ гардид. Ин олимон бо ДНК-и хромосомаи бактерияи *E.coli* ва бо ферменти рестриктазаи EcoR1 (эко-эр-як), ки ба плазмидаи ҳамин бактерия дар пробиркаи алоҳида нӯти «часпанда» ҳосил мекунанд, коркард кардаанд. Дар таркиби плазмидаи ҳалқашакл ба сабаби мунтазамии нуклеотидҳои махсус, ки фақат як дона ферменти рестриктазаи EcoR1-ро мебурранд, мавҷуд аст, рестрикта-за занчири ҷуфти ДНК-ро фақат аз як ҷой бурида, нӯти часпанда плазмидаи ҳалқашаклро ба ҳолати кушод мегузаронад. Дар молекулаи ДНК-и хромосома мунтазамии нуклеотидҳои махсуси ферменти рестриктазаи EcoR1-ро мешинохта ҳар қадар бошад, ин молекула ба ҳамон қадар қисмат ҷудо мешавад.

Қисмҳои ДНК дар дастгоҳи электрофорез дар майдони пурқуввати электрӣ бо дарназардошти ҳаҷм чудо карда мешаванд ва қисмҳои ҳосилшуда бо рангҳои маҳсус рангубор карда мешаванд. Аз гели электрофорез қисми даркории ДНК-ро дар об маҳлул карда, чудо карда гирифтан мумкин. Боер ва Коэн бо ин усулҳо қисми хромосомаи ДНК-и нӯғаш часпандаро, ки бо ҳамин усул чудо карда шудааст, бо ДНК-и плазмиди нӯғаш часпандай ҳолаташ қушод дар пробирка омехта карда, ба воситаи ферменти лигаза (васлкунанда) нӯғҳои ин ду хел қисмҳои ДНК-ро ба ҳамдигар бо ёрии бандҳои ковалентӣ васл карданд. Дар натиҷа дар таркиби плазмида қисми хромосомаи ДНК дохил карда шуд. Бо ин усул бори нахуст плазмиди рекомбинант ҳосил карда шуд. Ин дар дастгоҳи молекулярӣ (дар конструксия) функцияи вектор (равонакунанда)-и плазмиди ДНК-ро ичро мекунад, зоро, ба ДНК-и плазмида рекомбинантсия шуда метавонад. Ба сабаби он ки дар таркиби ин конструксияи векторӣ гени тобоварӣ ба антибиотик мавҷуд аст, бидуни плазмида маҳсус оғаридашуда, яъне, ба ҳучайраҳои штамми ба антибиотик ғайритобовар дохил карда шуд. Клони ҳучайраҳои бактерияи плазмида рекомбинант дохил кардашуда ба сабаби он ки дорои гени ба антибиотик тобовар мебошад, аз бактерияи бе плазмид фарқ карда, бо таъсири антибиотик нобуд намешавад. Ба ин сабаб ба пробирка таҷриба гузарондашаванда антибиотик илова карда, клони бактерияи рекомбинант чудо ва клон карда ҳоҳад шуд. Дар ҳар як бактерияи ин клонро ташкилкунанда қисми ДНК-и бегона (гетерологӣ) мавҷуд гардида, биомассаи бактерия ҳар қадар зиёд шавад, қисми ДНК-и бегона ҳамон қадар мумкин аст зиёд шавад. Ба ғайр аз он, вектори плазмиди рекомбинантӣ плазмиди репликатсиякунандай автономӣ бошад, қисми ДНК-и бегонаро боз даҳҳо баробар зиёд кардан мумкин (расми 70).



**Расми 70.** 1 – гени ба мақсад мувоғикро бо ёрии рестриктаза бурида гирифтан; 2 – вектор-плазмида; 3 – плазмидаро бо ёрии рестриктаза буридан; 4 – гени чудо карда гирифтаро бо иштироқи ферменти лигаза ба плазмида дохил карда, плазмидаи рекомбинант (конструксияи векторӣ) ҳосил кардан; 5 – векторро ба ҳучайраи бактерия дохил кардан; 6 – плазмида; 7 – ДНК-и бактерия; 8 – ба воситаи клонсозии бактерия генро зиёд кардан.

Қисми ДНК-и бегонаро ба воситаи конструксияҳои вектори рекомбинантӣ зиёд кардан **клонкунии генҳо** номида мешавад. Ҳангоми клонсозии қисми

ДНК ба сифати вектор аз молекулаи ДНК-и вирус ва фаг ё элементҳои муҳочир низ истифода бурдан мумкин.

Пас, дар муҳандисии ген инҳо амалӣ мегарданд:

1 Аз организмҳои донори дорои гени зарурӣ молекулаи ДНК-и дорои пайдарҳами генҳои зарурӣ чудо карда мешавад.

2 Гени зарурии ДНК-и донор бо таъсири ферментҳо аз қисмҳои дигар чудо карда гирифта мешавад.

3 Барои ягон генро ба хӯчайраи ретсипиент дохил кардан аз молекулаи ДНК-и ба хӯчайраи мазкур имкони дохилшавӣ дошта ва он қадар калоннабуда истифода мешавад. Ин гуна молекула вектор номида мешавад.

4 Вектори ДНК аз чое, ки дохил кардани гени донор имкон дорад, бо ёрдами фермент бурида мешавад.

5 Вектори гени чудо карда гирифташуда ба молекула «дӯхта мешавад». ДНК-и рекомбинант ҳосил карда ва клон кунонда мешавад. Молекулаи нави ДНК, ки гени дохилшударо ҳифз мекунад, ба хӯчайраи хӯҷаин-ретсипиент дохил карда мешавад.

6 Дар хӯҷаин-хӯчайра ДНК репликатсия карда мешавад ва ба воситаи тақсимшавии хӯчайра ба авлодҳо итиқол дода мешавад.

Ба хӯҷаин-хӯчайра дохил кардани ДНК-и рекомбинант трансформатсия номида мешавад. Организмҳои дорои қисми ДНК-и бегона организмҳои трансгенӣ ба ҳисоб мераванд.



**Калимаҳои такъяғоҳӣ:** EcoR1 (эко-эр-як), гели электрофорез, конструксияи векторӣ, трансформатсия, хӯчайраи трансгенӣ.

### Савол ва супоришҳо:

1. Корҳои аз ҷониби Боер ва Коэн амалишударо фахмонед.
2. Бактерияи плазмидӣ аз бактерияи белаплазмид чӣ гуна фарқ мекунад?
3. Пайдарҳами гирифтани ДНК-и рекомбинантро гуфта дихед.


## § 31. БА ИРСИЯТИ МУҲАНДИСИИ ГЕН АСОС КАРДА, ТАҒИЙИР ДОДАНИ ИРСИЯТИ РАСТАНӢ

Ҳангоми бо усули генетики классикӣ тағиӣир додани ирсият дар ҷуфткунонии организми дорои ду хел генотип генҳои ба ҳамаи ҳочагӣ молик ва молик набудаи онҳо байни ҳамдигар рекомбинатсия мешаванд. Дар натиҷа ба навъи оഫаридашуда ба ғайр аз гени тадқиқотчии генетикӣ ҳоста бисёр генҳои дигари вайронкунандай хусусияти навъ ҳам мегузараид. Ба воситаи усулои муҳандисии ген дар растаниҳои ирсияташон тағиӣирёфта аломат ва

хосиятҳои фақат барои манфиати инсон мувофиқ мұчассам мегарданд.

Барои ба ҳучайра дохил кардани як гени муайян аз плазмиди ҳучайраи Агробактериуми бактерияи хок истифода бурда мешавад. Баъзе навъҳои агробактерия (*Agrobacterium tumefaciens*) растаниҳои дутухмпаллагиро осеб расонда, дар онҳо варам пайдо кунонданаш мумкин. *Agrobacterium tumefaciens* – бактерияи хок дорои ҳусусияти ҳосил кардани варам мебошад. Ин ҳусусияташ ба плазмидаи Ти-плазмида вобаста аст. Ти-плазмида барои ба ҳучайра дохил кардани ахбори генетикӣ дорои ҳамаи ҳусусиятҳои зарурӣ мебошад, барои ба сифати вектори табий ба ҳучайра дохил кардани ахбори генетикӣ дорои ҳусусиятҳои зарурӣ аст.

Баъд аз заарнок шудани растаний як қисми Ти-плазмида ба ҳучайраҳои растаний дохил мешаванд. Ҳучайраҳои танаи растаний заардида дар натиҷаи тақсимшавии дарҳам-барҳам варам ҳосил мегардад. Ин омосро қисми Т-ДНК (ДНК-и варам ҳосилкунанда)-и геноми плазмида Ти (Ти-ай) даъват мекунад (расми 71).



**Расми 71.** Ба геноми ҳучайраи растаний пайваст шудан ва варам ҳосил кардани гени Т-ДНК.

Сабаби ин пайвастшавии Т-ДНК ба геноми ҳучайраи растаний ва ҳусусияти онро вайрон кардан аст. Аз ин ҳусусияти Т-ДНК дар муҳандисии ген васеъ истифода бурда мешавад.

Ба сабаби он ки Ти-плазмиди агробактериум андаке калон аст, аз он бо мақсадҳои инженерия ген истифода бурдан душвор аст. Ба ин сабаб барои ирсияти растаниро бо усули муҳандисии ген тағиyr додан қисми Т-ДНК-и

плазмид бо рестриктазай махсус бурида гирифта мешавад ва ба плазмидаи pBR 322 (пи-би-эр 322) рӯбардор карда гузаронда мешавад. Плазмиди сунъии оғаридашуда нисбат ба Ти-плазмида андаке хурд буда, аз онҳо истифода бурдан хеле осон ва сермаҳсул аст. Ин гуна молекулаҳо конструксияи вектор номида мешаванд. Қисми Т-ДНК-и конструксияи вектор бурида, ба он гени растани дохил карда мешавад. Дар натиҷа Т-ДНК қобилияти омос бароварданро аз даст медиҳад, зеро гени бегона Т-ДНК-ро ба ду қисм чудо кардааст. Аз геноми Ти-плазмиди конструксияи вектори дар таркибаш Т-ДНК ва гени



**Расми 72.** Гирифтани растани трансген.

бегона дошта қисми Т-ДНК гирифта партофта шудааст, ба штаммҳои агроӣ бактериуми маҳсуси барои растани зарур дохил карда мешавад. Аз хучайраи растани трансформатсия генетикий кардашуда растани трансгенӣ гирифта мешавад (расми 72). Дар натиҷаи тақсимшавии хучайраи растани трансформатсия кардашуда маҷмӯаи хучайраҳо бофтаи каллус ҳосил мешавад. Баъзе хучайраҳои бофтаи каллус бо таъсири ҳормони растани ва моддаҳои регулятории дигар бинобар барномаи маълум ба тақсимшавӣ шурӯъ мекунанд. Дар натиҷа аз ин гуна хучайраҳо зина ба зина эмбриони растани ва растани трансгени аз ҳама ҷиҳат мӯътадил, ба воя расида гирифта мешавад. Дар хромосомаи ҳар як хучайра гени рӯбардор карда интиқолшуда ҳифз карда мешавад. Аз ин сабаб ҳангоми бо роҳи ҷинсӣ зиёд шудани растани трансген гени бегона аз насл ба насл дода мешавад.

Олимон барои оғариданӣ навъҳои трансгени ба қасалиҳои гуногуни кишти ҳочагии қишлоқ ва ҳашаротҳои зааркунанда тобовар кор мебаранд. Аз ҷумла, навъҳои ба ҳашароти зааркунанда тобовар, пешпазак ва трансгени растани ғӯза оғарида шуд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** конструксияи вектор, трансген, Ти-плазмида, плазмидаи pBR 322 (пи-би-эр 322), бофтаи каллус.



**Савол ва супоришиҳо:**

1. Дар бораи нахустин растаниҳои трансген гуфта дихед.
2. Пайдарҳамии оғариданӣ конструксияи векторро ғаҳмонед.
3. Пайдарҳамии гирифтани растани трансгенро ғаҳмонед.
4. Дар бораи маҳсулоти трансген чиҳо медонед?

## §32. ДАР АСОСИ МУҲАНДИСИИ ХУЧАЙРА ТАҒИЙР ДОДАНИ ИРСИЯТИ ҲАЙВОНҲО. ГИБРИДОМА

Комёбиҳои хучайра ва муҳандисии ген барои беҳтар кардани зотҳои ҳайвон низ татбиқ карда шудааст. Яке аз биотехнологияҳои нахустини ин равия ноил гардидан ба зиёд ҳосилшавии тухмҳучайраи зотҳои моли сиёҳ, ки дорои нишондодҳои баланди ҳочагӣ ва генетикий мебошад. Маълум аст, ғов дар як сол фақат як дона, баъзан ду дона тухмҳучайра ҳосил мекунад. Ба ин сабаб зоти сиёҳмоли номдорро ба зудӣ имкони зиёдкунӣ мавҷуд набуд. Ба миқдори зиёд ба сиёҳмоли шири баландсифат диханда ҳормони маълум инъексия карда шуда, ба бисёр тухмҳучайра гирифтани ноил мешаванд. Ин тухмҳучайраҳо аз бачадон гирифта шуда, сунъӣ тухмгузорӣ карда мешавад ва зиготаи ҳосилшуда аҳамияти ҳочагияш кам, ба бачадони ғови алафхӯр дохил карда мешавад, яъне, имплантатсия карда мешавад. Дар натиҷа аз


\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

сиёҳмоли модари ўгайи алафхўр авлоди зоташ қиматбаҳо гирифта мешавад. Ин биотехнология дар мамлакати мо ҳам истифода мегардад. Ширкати ба дунё машҳури ИМА Монсанто бо усули муҳандисии ген ҳормони афзоишро (growth hormone) кор карда бароварда, ба говҳо тазриқ кард ва бо ҳамин роҳ барои зиёд кардан миқдори шири аз гов дўшидашаванда ноил шуд.

Ба зигота (тухмхучайраи тухмгузошта) ҳар гуна генҳоро микротазрик карда, гирифтани муш ё каламуши трансген дар бисёр лабораторияҳо ичро шуд. Дар мамлакати мо бо раҳбарии академик Ч.Ҳ. Ҳамидов бо ин усул ба зиготаи ҳаргӯш гени ҳормони афзоиш дохил карда ва нисбат ба одат ҳаргӯши трансгени калон ва зуд афзоишёбанда гирифта шуд.

**Клонкунии ҳайвонҳо.** Колонияи бактерияи дар натиҷаи тақсимшавии ҳучайраи як бактерия ҳосилшуда клон номида мешавад. Клони растаниҳо дар шароити сунъӣ зиёд гардида ё ки бо усули зиёдкунии вегетативӣ гирифта мешавад. Ба сабаби он ки ҳайвонҳои калон бо роҳи вегетативӣ зиёд намешаванд, гирифтани клони онҳо то рӯзҳои наздик муаммо буд.

Соли 1977 Ч. Гёрдон муҳандисии ҳучайраво кор фармуд ва биотехнологияи оғаридани клони ҳайвонҳои калон кор карда шуд (расми 73).




**Расми 73.** 1 – тухмхучайраи ядрояш гирифташудаи қурбоққа; 2, 3, 4, 5 – ба тухмхучайраи ядрояш гирифта партофташуда кӯчонда гузарондани ядрои ҳучайраи рӯдай сагмоҳӣ; 6 – ривоҷёбии қурбоққаи чавон.

Соли 1997 олимони Доңишкадаи Рослини Шотландия клони гӯсфандро оғариданд. То ин таҷриба ба зиготаи ядрояш гирифта партофташуда ядрои аз дигар ҳучайраи эмбрионалӣ гирифташуда кӯчонда гузаронда мешуд ва тухмхучайраи транспланти ҳосилшуда ба бачадони модари ўгай дохил карда (имплнатация карда) мешуд. Фарқи натиҷаи ноилшудаи олимони Доңишгоҳи Рослини Шотландия аз таҷрибаи Ч. Гёрдон дар он аст, ки онҳо бори аввал ба зиготаи ядрояш гирифта партофташуда ядрои аз ҳучайраи соматикии организми ба воя расида ҷудошударо дохил карда, организми мукаммал гирифтанд (расми 74).

**Гибридомаҳо.** Ривоҷёбии муҳандисии ҳучайра биотехнологияи гирифтани гибридомаҳоро ба вуҷуд овард ва барои синтез кардан антитанаҳои моноклонал имконият оғарид.

Маълум аст, ҳучайраҳои мұтадил хеле оқиста тақсим гардида, зиёд мешаванд ва тақсимшавии онҳо маҳдуд аст. Ҳучайраҳои рак бошад, тез ва беҳудуд тақсим мешаванд. Биомассаи ҳучайраи мұтадили ягон сафедаи муғид синтезкунандаро дар шароити сунъй зиёд карда, ҳамин моддаи сафедаро бештар истеҳсол кардан мүмкин аст. Лекин барои он ки аз ҳучайраҳои мұтадил биомассаи коғӣ гирифтан маҳдуд аст, ин гуна муаммоҳо ҳалли ҳудро наёфта буд.



**Расми 74.** Офарида шудани клони гүсфанд.

Соли 1975 олимони англис Келер ва Миштейн дар шароити сунъй дар натиҷаи ба ҳамдигар пайваст шудани ҳучайраи лимфосити синтезкунандай антитана бо ҳучайраи раки беҳудуд ва зуд тақсимшаванда ҳучайраи гибриди дар табиат дучорнашаванда офаридаланд. Ин гуна ҳучайраи гибрид гибридома номида мешавад. Дар натиҷа дар шароити сунъй ба беҳудуд зиёдшавии ҳучайраи синтезкунандай антитана ноил гардидаланд.

Ҳучайраи гибридомаро мувофиқи мақсад бо роҳи ҳар гуна ҳучайраро ба ҳучайраи рак пайваст кардан ҳосил намудан мүмкин аст. Ин технологияро айни замон бо регулятори сафедаи қиматбаҳо, дар синтези антитана ва ҳормонҳо бо муҳандисии ген баробар кор фармудан мүмкин. Барои ҳамин имконияти биотехнологияи ба муҳандисии ҳучайра асоснокшуда беҳудуд ба ҳисоб меравад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

**Калимаҳои тақягоҳӣ:** муши трансген, Гёрдон, Рослин.



## Савол ва супоришҳо:

1. Кадом роҳҳои клонкунии ҳайвонҳо мавҷуд аст?
2. Ҷӣ гуна афзалиятҳои ҳуҷайраи гибридомаро медонед?
3. Барои гирифтани клонҳои алоҳидай гибридомаи синтезкунандаи антита-наҳои моноклонал ҳуҷайраҳои гибридомаро чӣ гуна зиёд мекунед?
4. Антитанаи моноклонал чӣ гуна аҳамият дорад?



**Супориш барои иҷрои мустақилона:** Рақами истилоҳҳоро бо таърифи онҳо ҷуфт кунед.

1	Бактерифагҳо	A	Дар таркиби геном бактерияи профаги гайрифаъол нигоҳ дошта.
2	Муҳандисии ген	B	Барангезандай бактерияи касалӣ.
3	Электрофорез	D	Дар идоракунии пайдарҳамии ҷараёни биологии мураккаб иштироккунанда.
4	Биотехнология	E	Мувофиқи мақсад тағйирёбии маҷмӯи ген ё генҳо.
5	Бактерияи лизоген	F	Дар даври индуksия ягон генро аз геноми бактерия гирифта баровардани профаг.
6	Штамм	H	Технологияи аз организмҳо истифода бурда маҳсулот истеҳсол кардан ва макромолекулаҳои биологӣ.
7	Трансдуксия	G	Усули аз ҳамдигар ҷудокунии молекулаҳо бинобар ҳаҷм дар доҳили гел ба майдони электрӣ ҷойгиршуда.
8	Трансформатсия	I	Ҳуҷайраҳои бактерияи ба як намуд мансуб, лекин бо баязе генҳояш аз ҳамдигар фарқкунанда.
9	Оилаи генҳо	K	Вирусҳои дар бактерияҳо паразитикунанда ва онҳоро лизискунанда.
10	Бактерияи патоген	L	Ҳодисаи пайвастшавии дар шароити маълум ҳар гуна қисми молекулаи ирсии як организм ба таркиби молекулаи ирсии организми дуюм.

## § 33. БИОТЕХНОЛОГИЯ МУҲАНДИСИИ ГЕН ВА ҲУҶАЙРАИ АСОСНОКШУДА

Дар натиҷаи амиқ омӯхтани ҷараёни ҳаётин мавҷудоти зинда аз донишҳои қашғушуда истифода бурда, технологияи бо иштироки макромолекулаҳои биологӣ ва организмҳо оғаридашуда биотехнология номида мешавад.

Инсоният аз замонҳои қадим аз ҷараёнҳои биологӣ истифода бурда, ба равиши ғайришуурӣ аз технологияи тайёркунни аз шир ҷакка, аз гандум спирт, аз шарбати мева шароб ё сирко истифода бурда меояд.

Баъдтар ба туфайли ривоҷбии фанҳои биологӣ, хусусан, фанҳои биокимиё, микробиология ва генетика ба биотехнологияи замонавии хеле нозук ва самаранок асос гузошта шуд. Биотехнологияи замонавӣ микроорганизмҳоро дар миқёси саноат зиёд карда, аз биомассаи онҳо дар самти гирифтани моддаҳои барои инсон зарур – ферментҳо, ҳормонҳо, витаминҳо рушд меёбад.

Дар асоси биотехнологияҳои дар асри XX оғаридашуда микроорганизмҳо мөхобанд. Аз микроорганизмҳои зуд зиёдшаванд, аз ҷиҳати генетикӣ амиқ омӯхташуда истифода бурда, имконияти истеҳсоли маҳсулоти гуногун: доруву дармон, маҳсулоти ҳӯрока ва дигар моддаҳои фаъоли биологӣ мавҷуд аст. Масалан, ба воситаи багеноми бактерияҳо гени инсулини аз ғадуди зери меъданӣ инсон гирифташударо доҳил кардан бо доҳил кардани ҳормони инсулини фаъол ва тозаи биологӣ ё гени ҳормони афзоиш ҳормони соматотропинро зиёд истеҳсол кардан мумкин. Як қатор ширкатҳои биотехнологии дунё ба воситаи ҳамин усул доруву дармонҳои гуногунро истеҳсол мекунанд.

Айни замон бо усулҳои биотехнологии замонавӣ бо ёрии муҳандисии ген барои фарматсевтика интерферон, инсулин, соматотропин, ваксинаи зидди гепатит, ферментҳо, барои тадқиқотҳои клиникӣ ашёҳои ташхис (наркомания, низомҳои тестии муайян кардани гепатит ва як қатор касалиҳои сироятқунанда, реактивҳо барои тафтиши биокимиёй, пластмассаҳои биологии қатшаванд, антибиотикҳо) истеҳсол карда мешаванд.

Мувофиқи гуфтаи олимон дар нон миқдори сафеда он қадар зиёд нест. Ҳамчунин, дар нон лизин, триптофан, метионин намерасад. Ин муамморо бо роҳи биотехнологӣ осон ҳал кардан мумкин. Бинобар таъкиди олимон ҳангоми ба 1 т орд 150 грамм лизин илова кардан якбора зиёд шудани сифати сафедаи нон муайян карда шудааст.

Умуман, рушди биотехнология ва микробиология саноатӣ фақат истеҳсоли хўрокай қиматбаҳои бисёртоннаро не, балки барои истеҳсоли моддаҳои фаъоли физиологии гуногуннавъ ҳам имкон медиҳад. Муваффақиятҳои бузургтарин аз як тараф, ба туфайли муайян кардани пайдарҳамии пурраи геноми одам ба даст даромада бошад, аз ҷониби дигар ба сабаби муайяншавии таҳминан 25 ҳазор геноме, ки ҳамаи ҷараёнҳои ҳаётӣи фарогири аз тухм сабзида баромада, то гулкунӣ ва мевадиҳии растаниҳо бударо идора мекунад, дастрас гардид.

Боз яке аз муваффақиятҳо, ки вақтҳои охир дар муҳандисии ген ба даст оварда шудааст, технологияи ба воситаи ба ҳуҷайраи одам дохил кардани генҳои функционалӣ табобат кардани касалиҳои гуногуни ирсӣ мебошад. Ин терапияи генҳо номида мешавад.

Муҳандисии ҳуҷайра аз аъзои бемор якто ҳуҷайраи солимро чудо карда, ба воситаи онро дар муҳити гизои сунъӣ афзоиш додан маҷмӯи ҳуҷайраҳои ба бофтаи маълум хосро гирифта ва маҷмӯи ин ҳуҷайраҳоро барои то як аъзои яклухт барқарор кардан имкон дорад. Баъдтар ин органи нав ба танаи бемор кӯчонда гузаронда мешавад. Ин технологияи оғариданни органҳои “нав” номида мешавад. Соли 1998 олимни амрикӣ Ч.Томсон дар ҳуҷайраҳои “асос” (анг. stem cells) технологияи оғариданни органҳои “нав” –ро қашф карда, ба рушди ин равияи биотехнология имкониятҳои калон дод. Ҳуҷайраҳои “асос” ҳамон гуна ҳуҷайра, ки онҳо ба ҳуҷайраҳои эмбрионалӣ монанд шуда, аз маҷмӯаи ҳуҷайраҳои ҳоло он қадар такомулнаёфта иборат буда, қобилияти ба муҳити сунъӣ афзоиш ва то ҳар гуна бофта ривоҷёбиро моликанд. Вазифаи баъдина аз бофтаҳои гирифташуда истифода бурда, бинобар фаъолият ва шакл аъзои танаи “нав”-и ба органҳои табий монандро оғаридан аст. Аминем, ки донишомӯзони ҳозира дар қатори ҳамаи равияҳои биотехнология дар ривоҷ додани ин равия низ иштирок мекунанд ва мавқеи Ватани азизи моро дар илми дунё ба дараҷаи мамлакатҳои зиёд ривоҷёфта бардошта метавонанд.



**Калимаҳои тақиягоҳӣ:** реактивҳо, лизин, протеаза, ҳуҷайраи “асос”.



**Савол ва супоришиҳо:**

1. Бо ёрии муҳандисии ген барои фарматсевтика чӣ гуна маҳсулотҳо оғарида мешаванд?
2. Барои баланд бардоштани миқдори сафеда дар нон ва дараҷаи қифоягии он чӣ корҳо карда мешавад?
3. Дар гирифтани доруву дармон, витаминҳо, ферментҳо ба чӣ гуна натиҷаҳо ноил мегарданд?

## § 34. МУҲАНДИСИИ ГЕН ВА КОМЁБИҲОИ ФАННИ БИОТЕХНОЛОГИЯ ДАР ЎЗБЕКИСТОН

Тадқиқотҳои муҳандисии ген солҳои 1980 дар Ўзбекистон бо ташаббуси академик О.С. Содиқов шурӯъ шудааст. Раҳбари бевоситаи ин гуна тадқиқотҳо дар Ўзбекистон академик А.А. Абдукаримов буда, солҳои 1980 дар лабораторияи муҳандисии ген ва биотехнологияи дар Академияи улуми Ҷумҳурии Ўзбекистон ташкилшуда аз болои оғаридани навъҳои ғӯзai трансген тадқиқот бурда шуд. Соли 1992 дар давоми ташрифи Президенти нахустинамон И.А. Каримов бо мақсади боз ҳам ривоҷ додани муҳандисии генҳои ғӯза ва онро ба дараҷаи фанни дунё бардоштан ҳамчунин, ба соҳа тайёр кардани кадрҳои ҷавон нишондодҳои ба молиясозии мақсадноки соҳа додашуда барои ривоҷ ёфтани муҳандисии ген дар Ўзбекистон такон гардид.

Дар таркиби Академияи улум бо ташаббуси Нахустин Президенти кишварамон И.Каримов ташкил шудани Институти генетика, бо қарори ҳукумат тасдиқ гардидани барномаи илмии “Генинмар”, ки тараққиёти муҳандисии генро муайян мекунад, бо ҳамкории Кумитай давлатии фан ва техника ва Академияи улуми Республикаи Ўзбекистон ташкил шудани Маркази муҳандисии ген – “Генинмар” дар мамлакатамон барои оғаридани биотехнологияҳои ба муҳандисии ген асоснокшуда имкон дод.

Корманди ин маркази илмӣ И. Абдураҳмонов оилаи генҳоеро, ки дарозии нахи пахтаро муайян мекунад ва гулқунии ғӯзаро идора мекунад, дар ҳамкорӣ бо олимони маркази биотехнологияи Дошишгоҳи ҳочагии қишлоқ ва механикаи Техаси ИМА бори нахуст чудо карда гирифт. Баробари ин, ба биотехнологияи ба беҳсозии сифати нахи пахта равонашуда асос гузашта шуд. Олимони лабораторияе, ки профессор Ш.С. Азимова роҳбарӣ мекунад, усулҳои муҳандисии ген ва хучайрато дастгирӣ намуда, барои ташхиси бемории гепатити В, ки дар байнӣ ҳалқ бо номи “зардпарвин” машҳур аст, диагностикум ва барои пешгирии ин беморӣ бинобар оғаридани ваксинаи зарурӣ лоиҳаҳои илмиро бомуваффақият ба охир расонданд.

Гурӯҳи илмие, ки доктори илмҳои биология Р.С. Муҳамедов ва ходими пешбари илмӣ Б. Ирисбоев роҳбарӣ мекунанд, технологияи ПСР-ро дастгирӣ намуда, биотехнологияи ташхиси муҳандисии гени даҳҳо касалиҳои хавфноки сирояткунанда ва ирсиро васеъ татбиқ намуданд.

Дар ҳамкорӣ бо кардиомаркази республика қонуниятҳои ирсишавии касалии кардиомиопатия омӯхта мешавад (Б. Ирисбоев, Г. Ҳамидуллоева).

Институти экспертизаи тибии суди Вазорати адлия дар ҳамкорӣ бо Маркази “Генинмар” усули дактилоскопияи ген (дактилоскопияи ген – муентазамии ДНК-и ген ва бинобар спектри генҳо муйян кардани шахси номаълум) –ро татбиқ карданд ва боз ҳам такмил доданд (Р.С.Муҳамедов ва А. Икромов).

Профессор О.Т. Одилова аз штамми бактерияи псевдомонаси таҷзия карда безаракунандаи боқимондаҳои пеститсиди дар хок ва обҳои зеризамий ҷамъгардида гурӯҳи генҳои иҷроқунандаи ин функсияҳояшро ба бактерияи ризосфераи дар сатҳи нахҳои раги ғӯза зиндагиунанда кӯчонда гузаронд. Мақсад аз таҷрибаҳои мазкур дар пировард дар майдонҳои кишти ғӯза боқимондаи гербитсид ва пеститсиди дар давоми даҳсолаҳо ба ғӯза пошидашударо безараар кардан аст.

Аз ҷониби олимони мамлакатамон дар ғӯза сифати нах, барвақт гулкунӣ, даҳҳо генҳои ба стрессҳои гуногун тобоварӣ бахшанда ҷудо карда, клон карда шуд. Аз ҷониби олимон технологияи идорақунии фаъолии ин генҳоро ба воситаи “хомӯш карда мондани ген” (ген-нокаут) кор карда шуда, ба боздошташавии функсияи якчанд генҳои дар ғӯза ба дарозӣ ва гулкунии нах таъсири манғӣ расонанда ноил гардиданд, ҳамчунин, навъҳои ғӯзai нишондодҳои баланди агрономӣ гирифта шуд. Корҳои ба ҳамаи намудҳои киштҳои ҳочагии қишлоқ татбиқ кардани ин технологияҳои геноми пешқадам ба дараҷаи васеъ бурда мешавад.

Дар Ӯзбекистон дарасоси муҳандисии ген оғаридани навъҳои баландсифат ва серҳосили киштҳои ҳочагии қишлоқи ба норасои об, шӯрашавӣ, касалиҳо ва зааркунандаҳо тобовар талаби давр аст. Ин дар навбати худ ба зиммаи авлоди баркамол масъулияти ба пуррагӣ азхудкуни ин технология ва дар амал татбиқ кардани онро мегузорад.



**Калимаҳои тақягоҳӣ:** реаксияи занчири полимераза, дактилоскопияи ген.



**Савол ва супоришиҳо:**

1. Дар бораи омилҳое, ки ривоҷи фанни муҳандисии генро дар Ӯзбекистон муйян кардааст, сухан кунед.
2. Дар бораи тадқиқотхое, ки дар Ӯзбекистон дар соҳаи муҳандисии ген ва биотехнология амалӣ мешаванд ва натиҷаҳои гирифташуда чиҳо медонед?
3. Равияҳои биотехнологияро ҳисоб кунед.
4. Ояндаи муҳандисии ген ва ҳуҷайрато чӣ гуна тасаввур мекунед?
6. Терапияи генҳо чист?
7. Ҳуҷайраҳои “асос” чӣ гуна хусусият доранд?
8. Ба фикри шумо органҳои инсонро дар пробиркаҳо аз нав оғаридан мумкин аст?

**§35. ДАРАЦАИ НАМУД ВА ПОПУЛЯТСИЯИ ҲАЁТ. МАФҲУМИ  
НАМУД. МЕЗОНҲОИ НАМУД**

Шумо дар синфҳои аввал бо систематикаи растани ва ҳайвонҳо шинос шудед. Дар систематика воҳиди хурдтарин намуд мебошад, намуд бинобар номенқулатураи бинар бо номи чуфт номбар мегардад. Масалан, *Gossypium Hirzitum* намуди ғӯза буда, дорои хусусиятҳои аломати муайян аст.

Намудҳои инсониятро шавқмандкунанда дар табиат дар қадом равияҳо пайдо шуда, ривоҷ ёфтааст, шуморо ҳам завқманд карданаш табиист.

Дар рушди фанни биология бисёр олимон барои ҳал карданӣ ин муаммо кӯшиш кардаанд. Дар параграфҳои минбаъда бо ҷустуҷӯҳои илмии олимони мазкур шинос мешавед. Тадқиқотҳое, ки бинобар рушди олами органикӣ бурда мешаванд, аз нуқтаи назари саҳмгузор будан ба рушди фанни биология омӯхта мешаванд. Ба воситай омӯхтани боқимондаи қанданиҳои палеонтологӣ ва муқоиса бо соҳти организмҳои айни замон мавҷуд ҳамин гуна хулосаҳо бароварда шудаанд.

Бояд қайд кард, фикрҳо оиди эволютсияи олами органикӣ хулосаи дар натиҷаи тадқиқотҳои олимони биолог гирифташуда ба ҳисоб меравад.

Намуд маҷмӯи популятсияҳоест, ки бо ҳосиятҳои морфологӣ, физиологӣ, этологӣ, генетикӣ, биокимиёвӣ аз организмҳои монанд, озод чуфт шуда наслгузор, ба шароити зиндагии маълум мутобиқ, дар табиат соҳиби ареали ҳуд иборатанд.

Популятсия низомест, ки бо баязе аломат ва ҳосиятҳои ҳуд аз дигар популятсияҳои ҳамин намуд фарқ карда, нисбатан алоҳида шудааст. Ҳар як намуд дар табиат майдони маълумро ишғол мекунад ва ин майдон ареали намуд номида мешавад. Одатан ареали намуд аз майдони калон иборат аст. Дар қисмҳои гуногуни ареали намуд муҳити зист гуногун мешавад. Индивидҳои дар қисмҳои гуногуни ареал маскун ба як намуд доҳил шаванд ҳам, бо ҳусусиятҳои ҳуд аз ҳам фарқ мекунанд. Пас, ҳар гуна намуд аз индивидҳои аз ҳамдигар кам ё беш мутафовит таркиб ёфтаанд. Барои ҳамин ҳар як намуди биологӣ политипикӣ ба ҳисоб меравад. Намудҳои политипикӣ аз намудҳои кенҷаи аз ҳамдигар нисбатан алоҳидашуда, озод чуфт гардида наслгузор ва попултсияҳо таркиб ёфтаанд. Нисбат ба намудҳои маскуни ареали танг намудҳои дар ареали васеъ маскун политипикӣ ба ҳисоб мераванд. Ареал ҳар қадар васеъ бошад, байни муҳити канори ареал тафовут зиёд мешавад.


Муаммои намуд дар таълимоти эволюционӣ дар чойи марказӣ меистад. Барои ба низом даровардани растани ва ҳайвонҳои гуногуни табиат мафҳуми намуд ба сифати воҳиди систематикӣ истифода мегардад.

Истилоҳи “намуд”-ро бори аввал ба сифати воҳиди систематикӣ ботаники англис Чон Рей ба фан дохил кардааст. Дар бораи намуд олимони зиёд изҳори назар кардаанд. К. Линней дар табиат мавҷудияти реалии намудро эътироф кардааст, лекин намуд тағиیر намеёбад гуфта хулоса мекунад.


Ч.Б. Ламарк реалӣ будани намудро эътироф накарда, дар табиат факат индивидҳо мавҷуданд, гуфта ҳисоб кардааст. Бинобар фикри Ч. Дарвин дар табиат намудҳо пайдо мешаванд, нест мешавад, тағиир меёбад, як намуд ба пайдо шудани намуди нав асос мегардад.

Чиҳати мусбии таърифи ба намуд дода ин аст, ки он маҷмӯи организмҳои алоҳидай байни ҳамдигар ҷуфт шуда афзоишёбандаро ба сифати намуд талқин мекунад. Лекин инро набояд фаромӯш кард, ки ҳама организмҳо ҳам бо роҳи ҷинсӣ зиёд намешаванд. Дар табиат организмҳои бидуни роҳи ҷинсӣ ҳам зиёдшаванда мавҷуданд. Ба гайр аз ин, намудҳои дар эраҳои қадим зиста, ҳалокшуда мавҷуданд. Аз инҳо маълум мегардад, ки таърифи намуде, ки аломат ва хосиятҳои ба худ хоси ҳамаи намудҳоро дар бар мегирад, дар фанни биология ҳанӯз оғарида нашудааст. Барои ҳамин барои дар амалиёт аз ҳамдигар фарқ кардані намудҳои организм аз мезонҳои намуд истифода бурда мешавад. Намудҳо бо бисёр аломатҳояшон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Маҷмӯи аломат ва хосиятҳои барои намуд хос **мизонҳои намуд** номида мешавад.

**Мизони морфологӣ.** Мизони морфологӣ монандии соҳти берунӣ ва доҳилии индивидҳои шомили як намудро ифода мекунад. Зоғи сиёҳ ва зоғи ало, шапалаки карам ва шапалаки газна ба ҳар гуна намуд мансубанд (расми 75).



**Расми 75.** 1 – шапалаки карам;  
2 – шапалаки газна.



**Расми 76.** 1 – фотимачумчуки тоҷдор; 2 – фотимачумчуки қалон; 3 – фотимачумчуки лазоверка; 4 – фотимачумчуки московка.

Онҳоро дар асоси хусусиятҳои морфологӣ фарқ мекунед. Намудҳои ба оилаи фотимачумчукӯ мансубро ҳам дар асоси мизони морфологӣ муайян кардан мумкин (расми 76).

Лекин фақат худи мизони морфологӣ барои як намудро аз дигарааш фарқ кардан кофӣ нест. Организмҳои шомили як намуд ҳам бо баъзе аломату хосиятҳои морфологӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ҳодисаи диморфизми чинсии байни организмҳои чинсашибона ва модинаи ба як намуд мансубро дидан мумкин аст (расми 77). Дар баробари ин намудҳои аз ҷиҳати морфологӣ ба яқдигар монанд, лекин ба ҳам ҷуфтнашаванд ҳам дучор мешавад. Онҳо намудҳои ҳамқиёфа номида мешаванд. Чунончи дар дрозофил 2-то, дар магаси вараҷа ва қаламуши сиёҳ ҳам 2-то намудҳои ҳамқиёфа маълум аст. Намудҳои ҳамқиёфа дар обхокиҳо, рептилияҳо, паррандаҳо, ҳатто ширхӯрон ҳам муайян гардидааст. Мизони морфологӣ дар муайянқунии намудҳо ба муддати дароз ҷенаки асосӣ ва ягона ба ҳисоб рафтааст.



**Расми 77.** Диморфизми чинсӣ 1 – дар паррандаҳо; 2 – дар ширхӯрон; 3 – дар ҳашаротҳо.

**Мизони физиологӣ** дар индивидҳои ба як намуд мансуб монандии ҷаравиҳои ҳаётӣ: ғизогирӣ, нафастириӣ, ҷудошавӣ, афзоиш, зиёдшавӣ, ривоҷёбиро инъикос мекунад. Дар асл намояндагони ҳар гуна намуд ба ҳамдигар ҷуфт намешаванд, ҷуфт шавад ҳам, насл намедиҳад ё наслаш бепушт мешавад. Ҷуфт нашудани намудҳо бо фарқҳои соҳти органҳои чинсӣ, гуногуншавии муддати зиёдшавӣ ва хосиятҳои дигар эзоҳ дода мешавад. Лекин дар табиат баъзе намудҳо, масалан, ҳар хел намуд канареийкаҳо, аарар ва бедҳо, саг ва гург ҷуфт шуда насл доданашибон мумкин. Ин ба сари ҳуд мизони физиологӣ ҳам барои аз ҳамдигар фарқ кардани намудҳо кофӣ набуданашибон медиҳад.

**Мизони биокимиёйӣ.** Организмҳои шомили ҳар гуна намуд бо таркиби кимиёйӣ, сафеда, карбогидрат, кислотаҳои нуклеин ва моддаҳои органикӣ дигар фарқ мекунад. Лекин фарқи асосӣ барои ҳар як намуд ба ҳуд хос будани материали ирсӣ (ДНК, РНК) ва сифат ва микдори сафедаҳои ҳуҷайра мебошад.

Барои ба қадом намуд мансуб будани организмро муайян кардан аниқ кардани фарқи кислотаҳои нуклеини онҳо аҳамияти ҳалқунанда дорад.

**Мизони географӣ.** Ҳар як намуд дар табиат ареали худро дорад. Ҳудуди паҳншавии намуд қалон ё хурд, дар ҳар чой ё саросар шуданаш мумкин. Баъзан мумкин аст ареали ду, се намуд умумӣ бошад ё ареали ишғолкардаи баъзе намудҳо майдони ниҳоят васеъро соҳиб шавад. Ин дар навбати худ мизони географӣ мисли мизонҳои дигар аз нисбияташ далолат медиҳад.

**Мизони экологӣ.** Организмҳои шомили як намуд ба шароити маълум мутобиқ шуда, дар биогеосеноз мавқеи экологии худро дорад ва функцияни муайяни худро ичро мекунад. Масалан, дар сахрову адирҳо чинораки заҳрнок, дар соҳили дарё ва канори чӯйҳо чинораки хазанд, дар ботлоқзорҳо чинораки сўзонанда вомехӯрад (расми 78).

**Мизони генетикӣ.** Ҳар як намуд кариотипи хоси худро дошта, ин мизон бо миқдор, шакл, соҳт, рангубори рангҳои маҳсуси хромосомаҳо ифода карда мешавад. Дар яке аз намуди дуто ҳамқиёфаи қаламуши сиёҳ 38-то, дар дуюмаш 42-то хромосома мавҷуд аст (расми 79).

Мизони генетикӣ ҳам нисбӣ ба ҳисоб меравад. Чунки миқдор ва соҳти хромосомаҳои организмҳои ба як намуд мансуб фарқ карда, дар организмҳои ҳар хел намуд миқдори хромосомаҳо баробар шуданаш мумкин. Масалан, дар турб ва карам 18-тогӣ хромосома мавҷуд аст.

**Мизони этологӣ.** Индивидҳои мансуби як намуд аз индивидҳои мансуби намуди дигар бо хулқу атвор ва хатти ҳаракат фарқ мекунад.

Ягон мизони болой ҳам ҳартарафа мутлақ нест. Ба ин боис дар муайян кардани намудҳо аз ҳама ё бештари онҳо истифода истифода бурдан лозим.



**Расми 78.** 1 – чинораки заҳрнок; 2 – чинораки сўзонанда; 3 – чинораки хазандা.



**Расми 79.** Намудҳои ҳамқиёфаи қаламуши сиёҳ.



**Калимаҳои тақяғоҳӣ:** намуд, мезони намуд, мезони морфологӣ, мезони физиологӣ, мезони биокимиёй, мезони географӣ, мезони генетикӣ, мезони экологӣ, мезони этологӣ.

### Савол ва супоришҳо:

1. Намуд гуфта чиро мефаҳмед?
2. Дар бораи олим, ки нахустин шуда, мафҳуми намудро ба фан доҳил кардааст, маълумот диҳед.
3. Олимони нахустин дар бораи намуд чӣ гуна фикрҳо гуфтаанд?
4. Мезонҳои намуд чист?
5. Барои аз ҳамдигар фарқ кардани намуд аз мезонҳои гуногун истифода бурдан чӣ гуна аҳамият дорад?
6. Айнқувони ҳазандар дар кучоҳо вомехӯрад ва намудҳои он дар асоси камон аломатҳо фарқ мекунанд?

## § 36. ПОПУЛЯТСИЯ – СОХТИ НАМУД ВА ВОҲИДИ ИБТИДОИИ ЭВОЛЮТСИЯ

Шумо дар дарси гузашта бо мафҳуми намуд шинос шудед. Намуд соҳти мураккабест, ки аз маҷмӯи организмҳои ба ҳамдигар монанд ва ба ҳамдигар ҷуфтшаванди иборат аст. Он ба популятсияҳои намуди мазкур паҳншуда, нисбатан хурд, дар ареали алоҳида зиндагиунанда – ба ғурӯҳҳои табиии хурд тақсим мешавад. Як популятсия нисбат ба популятсияни дуюм алоҳидашуда аст.

Популятсия – ғурӯҳи организмҳои ба як ғурӯҳ доҳилшаванд, ареали намуди ҳудуди маълумро соҳибшуда, ба ҳамдигар озод ҷуфтшаванд ё ки нисбат ба популятсияҳои дигар алоҳидашуда аст. Организмҳо дар доираи популятсия оила, гала, пода шуда зиндагӣ мекунанд. Лекин онҳо муқимӣ набуда, мумкин аст, бо таъсири муҳити берунӣ паҳн гарданд ё ба ҳамдигар пайваст шаванд. Бо назардошти ҷойи дар ареал соҳибшудаи намуд дар он адади популятсияҳо ҳархела мешаванд. Дар намудҳои ҷойҳои шароиташ гуногун ва ареали васеъ адади популятсияҳо зиёд, дар намудҳои дар ареалҳои танг паҳншуда адади популятсияҳо кам мешаванд. Популятсияҳои шомили ҳар хел намуд аз ҳамдигар, аввало, бо ҳаҷми ареали соҳибшуда фарқ мекунанд. Ҳаҷми ареал ба суръати ҳаракати ҳайвонҳо, ба масофаи аз гӯша гардолудшавии растаниҳо вобаста аст. Радиуси ҳаракаткунии тӯқумшуллуки ток якчанд даҳ метра бошад, радиуси ҳаракати рӯбоҳи шимолӣ ба якчанд сад километр идома мёёбад.

Адади фардҳои популятсия ҳам гуногун мешавад. Популятсияҳо баъзе

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

ҳайвонот аз садҳо, ҳатто миллионҳо фардҳо иборат бошад, дар баъзе популятсияҳо адади фардҳо хеле кам мешавад. Масалан, популятсияи палангӣ дар Шарқи Дур паҳншуда аз 300-400-то фардҳо иборат аст.

Дар байнин индивидҳои ташкилкунандай популятсия муносибатҳои мурраккаби мутақобил мавҷуд аст. Идивидҳо мумкин аст, ки барои захираҳои ғизо, ҷойи зист дар рақобати мутақобил бошанд ё баръакс аз душман дар якҷояй ҳимоя кунанд. Фавти баъзе индивидҳои ҷисмонан заиф, қасал сифати таркибии популятсияро бех месозад, дар шароити муҳити тағирибанда ҷонсаҳтии популятсияро меафзояд.

Ба туфайли афзоиши ҷинсҳо дар доираи популятсия мубодилаи беисти генҳо содир мешавад. Ба туфайли алоҳидашавии мавҷудаи байнин популятсияҳо эҳтимоли ҷуфткунонии мутақобили организмҳои мансуб ба ҳар гуна популятсия коҳиш меёбад. Барои ҳамин ҳар як популятсия бо маҷмӯи генҳои ба ҳуд ҳос – генофонд тавсиф карда мешавад. Тағириотҳои дараҷаи популятсия содиршаванд суръат ва равияи эволютсияро муайян мекунад. Ҷараёни пайдошавии намудҳои нав аз тағири генофонди популятсия шурӯй мешавад.

### **Ҷараёнҳои ба тағири генофонди популятсия оварда расонанд.**

**Мутатсияҳо** манбаи асосии тағиирпазирии ирсӣ мебошанд. Дар авлоди ҳар як гени генофонд популятсияҳои аз ҷандин миллион индивидҳо ташкилёфта мумкин аст ба мутатсияҳо дучор шаванд. Ин мутатсияҳо ба сабаби тағирибии комбинативӣ аз насл ба насл дода мешаванд. Барои он ки бисёр мутатсияҳо ретсессивӣ мебошанд, дар фенотипи гетерозиготаҳо намоён намешаванд, баракс маҳфӣ нигоҳ дошта мешаванд. Мутатсияҳо барои ҷараёнҳои эволюционӣ масолех шуда хизмат мекунанд.

Мутатсияҳо ба ҳелҳои ген, хромосома, геном ва ситоплазматикӣ чудо мешаванд. Аксари мутатсияҳо заравар буда, ба воситаи интихобкунии табии бартараф карда мешаванд. Ин гуна мутатсияҳо ба воситаи афзоиши организмҳо ба авлоди минбаъда дода мешаванд ва бо аз насл ба насл гузаштан дар индивидҳои популятсия ҷамъ мегарданд. Тағирибии мутатсионӣ дар давоми вақти зиёд дар натиҷаи интихоби табии устувор гардида, генофонди популятсияро тағиир медиҳад. Тағирибӣ ё тағиир наёфтани генофонди популятсияро ҷӣ гуна донистан мумкин аст? Одатан, аломути бо таъсири ин ё он ген ба вучуд омадаи генофонди популятсияро ба воситаи дар ҷанд қисм ҳисоб кардани организмҳои гуногун миқдори такроршавии онҳо дар ҳар як қисм

муайян карда мешавад. Бо роҳи муқоиса кардани нисбати мутақобили онҳо дар бораи тағиیرёбӣ ё барқарории генофонди популятсия мулоҳиза ронда мешавад.

**Дрейфи генҳо** – чараёнҳои генетикӣ-автоматикӣ – дар давоми якчанд авлодҳо тағиирни тасодуфии эҳтимоли дар популятсия дучор шудани аллелиҳои ген, яъне дар байни индивидҳои популятсия ба вучуд омадани тағиирёбии тасодуфии комбинативӣ мебошад. Дар популятсияи хурд баъзе индивидҳо қатъи назар аз генотипи худ, бинобар сабабҳои тасодуфӣ авлод гузоштан ё нагузашташон мумкин аст. Ҳамаи гаметаҳои дар даври афзоиш ҳосилшаванда ҳам ба воситаи дар ҳосил кардани зигота иштирок накарданашон механизми ин ҳоди-саро фаҳмидан мумкин аст. Ин бошад, дар популятсия басомади ин ё он аллелиҳоро тағиир медиҳад. Ба равиши тасодуфӣ ба туфайли тағиирёбии басомади генҳо хифз гардидани баъзе аллелҳо, нобудшавии дигарҳояш рӯй медиҳад. Дар натиҷаи дрейфи тасодуфии генҳо популятсияҳои дар шароити якхела зиндаги-кунанда, аз ҷиҳати генетикӣ монанд ба оҳистагӣ баъзе аллелҳои худро нобуд мекунанд ва структураи генетикии популятсия тағиир мейёбад. Дрейфи генҳо аз ҷониби генетикии амрикӣ С. Райт омӯхта шудааст. Ӯ дар якчанд пробиркаҳои ғизодор дутогӣ дрозофилаҳои нарина ва модинаро, ки бинобар гени А гетерозигота мебошанд, ҷойгир кунонда, аз болои наслҳои онҳо мушоҳида гузаронд. Баъд аз якчанд авлод ҳангоми санҷидани дрозофилаҳои пробирка муайян гардид, ки дар баъзе популятсия фақат гомозиготаи мутант ҳаст, дар популятсияи дигар он куллан вонамехӯрад, дар сеюмияш бошад, формаҳои аллелии доминантӣ ва ретсессивӣ мавҷуд аст. Пас, дрейфи генҳо ба тағиирёбии генофонди популятсия оварда мерасонад. Дрейфи генҳо дар натиҷаи оғатҳои табиӣ (оташгирии ҷангалҳо, обҳезӣ), васеъ паҳншавии зааркунандаҳо ва ҳодисаҳои дигар ҳангоми якбора кам гардидани миқдори индивидҳои популятсия дақиқ намоён мешавад.

**Мавҷи популятсия** ҳодисаи тағиирёбии даврии миқдори индивидҳои ташкилкунандай популятсия мебошад. Шумо бо мушоҳидаҳои худ солҳои мусоид будани обу ҳаво зиёд шудани организмҳои шомили намуди баъзе ҳайвонҳо ва растаниҳо, дар солҳои барои ҳаёт номусоид бошад, якбора камшавии онҳоро медонед. Дар солҳои дар баҳор ҳавои боронӣ зиёд шуда растаниҳои яксола ва бисёрсола: бойчечак, **алафи Донтонӣ**, қоку, ангури сагак авҷ гирифта, сабзида, бисёр тухмӣ медиҳанд.

Зиёдшавии ҳашаротҳо, ҳайвонҳои алафҳӯр дар навбати худ ба зиёдшавии

миқдори паррандаҳои ҳашаротхӯр, ҳайвонҳои дарранда оварда мерасонад. Зиёдшавии миқдори индивидҳо барои паҳншавии бемориҳо ва камшавии миқдори индивидҳо сабаб ҳоҳад шуд. Аз чиҳати миқдор зиёд ё камшавии организмҳои таркиби популятсия мавчи популятсия номида мешавад (расми 80).

Мавчи популятсия ба туфайли тағиyrёбии мавсимии ҳарорат, намй, равшаний, зиёд ё кам шудани миқдори ғизо, оғатҳои табий мумкин аст воқеъ шавад. Дар натиҷаи мавчи популятсия зиёдшавии миқдори баъзе индивидҳо, камшавии миқдори баъзехояш мушоҳида мегардад. Генҳои дар индивидҳо ҳалокшуда ва аломатҳои мутобики онҳо дар доираи популятсия нест мешаванд.


**Алоҳидашавӣ.** Барои дар табиат омехта гардидан популятсияҳо алоҳидашвиҳои географӣ, биологӣ, экологӣ ва ғайраҳо монеа мешаванд. Алоҳидашавӣ қисман ё пурра ҷуфт нагардидан индивидҳои ҳар хел популятсияҳо мебошад. Дар байнин популятсияҳо ҷараёни генҳо тақсим шуда истад, дар онҳо фарқҳои генетикий ҷамъ намешаванд. Алоҳидашавӣ бошад, мубодилаи аҳбори ирсиро нигоҳ медорад ва популятсияро ба соҳти генетикии нави мустақил табдил медиҳад. Якчанд намуди алоҳидашавӣ фарқ мекунад.

**Алоҳидашавии географӣ** алоҳидашавии популятсияҳо дар натиҷаи пайдошавии дарёҳо, кӯҳҳо ва монеаҳои дигари географӣ мебошад.

**Алоҳидашавии экологӣ** барои дар натиҷаи дар қисмҳои муҳити гуногуни ареали паҳншудаи намуд зиндагӣ кардан барои баҳам ҷуфт нагардидан популятсияҳои намуд оварда мерасонад.

**Алоҳидашавии биологӣ** барои дар натиҷаи ба вучуд омадани тафовутҳои организми ҷинсии индивидҳои доҳили намуд, фарқҳои соҳти гул ба ҷуфт нагардидан организмҳо оварда мерасонад.

**Алоҳидашавии этологӣ** ба ҳатти ҳаракати ҳайвонҳо алоқаманд аст. Аз ҳамдигар фарқ кардани сароидани ба худ хоси баъзе паррандаҳо, ҷалб кардани модинаи онҳо ба ин мисоли равшан аст.



Расми 80. Мавчи популятсия.

Шаклҳои гуногуни алоҳидашавӣ дар давоми муддати дароз ҷуфтшавии озоди организмҳои молики ҳар гуна аллелҳоро бартараф месозад, яъне, ба алоҳидашавии репродуктивӣ оварда мерасонад. Ин дар навбати худ ба пайдошавии намудҳои нав замина фароҳам меорад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** популятсия, ареал, дрейфи генҳо, алоҳидашавии географӣ, алоҳидашавии экологӣ, алоҳидашавии репродуктивӣ.



### Савол ва супоришҳо:

1. Чиро популятсия мегӯянд?
2. Тағири тасодуфии генҳои генофонди популятсияро чӣ мегӯянд?
3. Мавчи популятсия чист?
4. Генофонди популятсия дар натиҷаи қадом ҷараёнҳо тағири мейёбад?
5. Хелҳои алоҳидашавиро дар организм гуфта дихед.

## МАШГУЛИЯТИ ЛАБОРАТОРИИ 2

**Мавзӯъ: Муайян кардани мезони морфологии намуд.**

**Мақсади машғулияти лабораторий:** аз ду хел намуди дар атрофи муасисаҳои таълимӣ васеъ паҳншуда ё гербарий ё коллексияи он истифода бурда, бо мезони морфологии намуд шинос шудан, аломатҳои морфологии ба намуд хосро муайян кардан, бинобар мезони морфологӣ мансубияти индивидҳоро ба як ё ҳар хел намуд муайян кардан.

**Чизҳозҳои лабораторий:** 3-5-тогӣ гербарийи растаниҳои мансуб ба ду намуд ё намунаҳои зиндаи онҳо.

### Рафти кор:

1. Намунаҳои растаниро бодиққат омӯзед.
2. Растаниҳоро дар асоси мезони морфологӣ ба намудҳо ҷудо кунед.
3. Ба ҳар намуд тавсифи морфологӣ дихед.
4. Ба реша, поя, барг, гулкоса, гулбарг, шакл ва ранги меваи растаниҳои ба ҳар намуд мансуб эътибор дихед.
5. Ба миқдори гул ва меваи типи растаниӣ, ранг ва шакли онҳо аҳамият дихед.
6. Ҷадвалро пур кунед.

Хусусиятҳо	Намуди растани № 1	Намуди растани № 2
Номи растаниӣ		
Ҷояш дар систематика		
Намуди низоми решаша		

Баргаш оддӣ ё мураккаб		
Рагшавии баргаш		
Чойгиришавии баргаш дар поя		
Пояш алаф ё чӯб		
Намуди он бинобар дар фазо чойгиришавии пояш		
Гулқўргонаш оддӣ ё мураккаб		
Тӯдагулаш		
Мевааш		

7. Чаро барои ба қадом намудҳо мансуб будани организмҳоро муайян кардан аз ҳамаи мезонҳо истифода бурдан лозим аст? Чаро мезони морфологӣ барои муайян кардани намудҳо ченаки асосӣ шуда наметавонад?
8. Ба нисбӣ будани мезони морфологӣ мисолҳо биёред.
9. Дар асоси мушоҳидаҳоятон хулоса бароред.

### 37-§. ПАЙДОШАВИИ ФОЯҲОИ ЭВОЛЮТСИОНӢ

**Ақидаҳо дар бораи табиат дар мамлакатҳои Шарқи қадим.** Мағхумҳо дар бораи соҳти табиат, воқеаву ҳодисаҳои дар он воқеъшаванда ҷандин ҳазор сол пеш аз соли 1800 мо дар мамлакатҳои Шарқи қадим – Миср, Хитой, Ҳиндустон пайдо шудаанд. Ҳусусан, дар Мисри қадим растаниҳои дондор, сабзвот, дарахтони мевадор парвариш карда шудаанд. Намудҳои шутури яккӯҳа, гурба, ғоз, мурғобӣ, кафтар, мурғи қу хонагӣ карда шудаанд.

Ҳиндустониҳои қадим олам аз панҷ ҷузъиёт (замин, об, оташ, ҳаво, эфир) иборат аст, гуфта ҳисоб мекарданд. Дар Хитойи қадим низ табиатшиносӣ андаке ривоҷ ёфтааст. Дар ҳочагии деҳот иваз карда коридан, порудихии замин ҷорӣ гардидааст.

Ҷаҳонбинӣ, тарзи зист, тасаввуроти одамони сокини Осиёи Марказӣ оиди табиати мурдаву зиндаи атроф дар китоби “Авасто” инъикос шудааст. Дар “Авасто” оғаридашавии дунё, табиат ва воқеаву ҳодисаҳо, тарзи зиндағии одамон тасвир гардидааст. Дар “Авасто” дар бахши оид ба тибб зарурати ба тозагии бадани одам, ҷойи зист эътибор додан, оби тозаро эҳтиёт кардан, ҷизҳои нопокро ба қудук, ҷашма наздик накардан, ба тозагӣ ва покизагӣ риоя кардан, ба ноҳун ва мӯй дар муносибати покиза будан таъкид карда мешавад. Ҳамчунин, ҳок ва замин муқаддас дониста шудааст, оғаридашавии дунё ва ҳаёт, ба ғайр аз маълумотҳои оид ба тибб, заминҳои киштро зиёд кардан, шуд-

гор намудан, ба онҳо тухмии сара коштан тавсия гардидааст, зарурати зиёд карданни ҳайвонҳои хонагӣ, ба онҳо озор нарасонда, эҳтиёт кардан фаҳмонда шудааст.

**Ақидаҳо оиди табиат дар Юнони қадим. Тасаввурҳо оиди табиат дар Юнони қадим ва Рим.** Дар Юнони қадим Арасту (солҳои 384-322 то солшумории мо), ки дар рушди табиатшиносӣ унвони муаллими аввалро гирифтааст, асоси таснифи ҳайвонҳоро тартиб додааст, дар соҳаи анатомияи муқоисавӣ, эмбриология фикрҳои нахустинро баён кардааст ва дар бораи коррелатсияи органҳо ва инкишофи оҳиста-оҳистаи табиат баъзе фикрҳо яшро пешниҳод намудааст. Ба фикри ў табиат оҳиста-оҳиста аз чизҳои бечон ривоҷ мейбад. Арасту олимест, ки наздик ба 500 намуди ҳайвонҳоро медонист ва ба таснифи олами ҳайвонот асос гузаштааст. Ў ҳангоми таснифи ҳайвонҳо факат ба баъзе хосиятҳои онҳо не, балки зарурати эътибор додан ба бисёр аломатҳои онҳоро эътироф кардааст. Ў ҳамаи ҳайвонҳоро ба ду намуд – “хундорон” ва “бехунҳо” чудо кардааст. Ин гурӯҳҳо ба ҳайвонҳои “муҳрадор” ва “бемуҳра”-и ҳозира рост меояд.

“Хундорон”-ро ба 5-то “авлоди калон” чудо кардааст. Авлодҳои калони Арасту ба синфҳои ҳозираи ҳайвонҳои муҳрадор дуруст меояд. Ба фикри олим, медуза, актиния, исфанд аз чиҳати соҳт аз як тараф ба ҳайвонҳо, аз тарафи дигар ба растаниҳо монанданд. Барои ҳамин Арасту онҳоро “зоофитҳо” ном ниҳодааст. Чунонки дар асараш “Пайдошавии ҳайвонҳо” таъкид мекунад, эмбрион дар пайдарҳамии маълум ривоҷ мейбад. Ў аввал ба зоофитҳо, баъд умуман, ба ҳайвонҳо, сипас ба соҳти ба намуди худ хос ва ниҳоят ба хосиятҳои шахсӣ молик мегардад. Ба фикри ў, дар ҳамаи ҳайвонҳои хундор узвҳои доҳилӣ ба ҳамдигар монанд ва як хел ҷойгир шудаанд.

Яке аз шогирдони Арасту Теофраст беш аз 400 намуди растаниҳоро омӯхтааст. Соҳт, физиология ва аҳамияти амалии онҳоро тасвир кардааст. Ў фикри як намуди растаний ба намуди дигар табдил ёфтанашро қувват додааст.

Олими Рим Лукретсий Кар (солҳои 99-55 пеш аз мелод) олам худ ба худ пайдо шудааст, ҳайвонҳо ҳам аз замин баромадаанд, нахуст хелҳои маъюбу маҷрӯҳи онҳо, баъдтар ҳайвонҳои дурусти ҳаракаткунанда, физогиранда, зоянда, аз душман худро ҳимоякунанда пайдо шудаанд, гуфта хулоса кардааст. Клавдий Гален (130-200) аз асосгузорони тиб будааст. Ў соҳти гӯсфанд, саг, хирс ва дигар ҳайвонҳои муҳрадорро омӯхтааст. Монандии соҳти бадани маймун ва одамро эътироф намудааст.

**Пайдошавии ғояҳои эволюционӣ дар Осиёи Марказӣ.** Китобҳои инъикоскунандаи фаъолияти дехқонӣ, чорводорӣ, тибб ва соҳаҳои дигар дар ҳаёти ҳалқҳои Осиёи Марказӣ, ҳодисаҳои табиат аз замонҳои хеле қадим

мавчуд будаанд. Чунончи, **Аҳмад ибни Насри Ҷайхонӣ** (870-912) оиди олами растаниҳо ва ҳайвоноти Ҳиндустон, Осиёи Марказӣ ва Ҳитой маълумотҳои пурқимат ҷамъоварӣ кардааст. Ў маълумотҳо оиди паҳншавии растаниҳо ва ҳайвонҳо, растаниҳо ҳалқҳои маҳаллӣ истифодабаранд, аҳамияти онҳо дар табиатро дар асарааш инъикос намудааст.



**Расми 81.** Абӯнаср  
Форобӣ.

Абӯнаср Форобӣ (873-950) дар соҳаҳои ботаника, зоология, анатомияи одам ва дигар соҳаҳои табиатшиносӣ мушоҳида гузарондааст. Ў низоми яклухт будани организми инсон, бо тағйирёбии тартиби ҳӯрокҳӯрӣ вобаста будани касалиҳои гуногунро нишон додааст (расми 81).

Форобӣ фикри нахуст аз олами ҳайвонот чудо шудани инсон, ба ин сабаб дар одам ва ҳайвонот баъзе монандиҳо боқӣ монданашро илқо кардааст. Ў интихобшавии табий, интихоби сунъиро эътироф мекунад.

Дар асрҳои миёна ба ривоҷи фанҳои табиат Берунӣ ва Ибни Сино саҳми калон гузаштаанд. Тибқи нишондоди Абӯрайҳони Берунӣ (973-1048) табиат аз панҷ элемент: хало, ҳаво, оташ, об ва хок ҳосил шудааст. Берунӣ ба таълимоти олимӣ Юнони қадим Птоломей: “Замин маркази олам буда, сайёраи беҳаракат мебошад” бо назари танқидӣ нигаристааст ва Замин дар атрофи Офтоб давр занад, ачаб нест, он дар шакли гирд аст. Бинобар ин, Берунӣ 500 сол пеш аз астрономи полякӣ Коперник асосҳои соҳти низоми офтобиро дуруст тасаввур кардааст. Ба фикри ў, дар рӯйи Замин доимо тағйиротҳо содир мешаванд: дар ҷойҳои беоб оҳиста-оҳиста дарёҳо, баҳрҳо пайдо мешаванд, онҳо низ дар навбати худ ҷойхояшонро иваз мекунанд (расми 82).



**Расми 82.**  
Абӯрайҳони  
Берунӣ.

Бинобар қайди Берунӣ, дар рӯйи Замин барои ривоҷёбии ҳайвонҳо ва растаниҳо шароит маҳдуд аст. Аз ин сабаб барои дар байни мавҷудоти зинда зиндагӣ кардан мубориза бурда мешавад. Ин мубориза мөҳияти ҳаётини онҳоро инъикос мекунад.

“Агар табиати атроф барои зодашавии ягон намуди растаниҳо ва ҳайвонот монеа нишон намедод, - гуфта таъқид мекунад олим, - ин намуд тамоми кураи Заминро фаро мегирифт”. Лекин ба ин гуна зоиш организмҳои дигар муқобилият нишон дода, муборизаи байни онҳо бештар организмҳои мутобиқшударо намоён месозад. Ба фикрҳои Берунӣ оиди мубориза барои


зиндагӣ, интихобшавии табиӣ така намуда, омилҳои ҳаракатдиҳандай эволютсияро ҳамватани мо 800 сол пеш аз табиатшиноси англис Чарлз Дарвин таъкид карданашро мебинем.

Бинобар таъкиди Берунӣ, ҳама чонзотҳо дар табиат мувофиқи қонунҳои табиат зиндагӣ карда, тағиیر меёбанд. Ў тараққиёти таърихии табиати зиндаро эътироф накунад ҳам, фарз мекунад, ки оруи асал аз растаниҳо, кирм аз гӯшт, мӯрча аз анҷир пайдо мешавад. Тибқи ақидаи олим, тағиیرёбии рӯйи Замин ба тағиирёбии растаний ва ҳайвонҳо оварда мерасонад. Берунӣ эътироф мекунад, ки ба гуногун шудани ранг, қиёфа, табиат, ахлоқи одамон фақат ирсият не, балки хок, об, ҳаво, шароити муҳит сабабгор аст. Ба фикри Берунӣ инсон бо инкишофи худ аз ҳайвонҳо хеле дур шудааст.

Олими машҳури Осиёи Марказӣ Абӯалӣ ибни Сино (980-1037) ба ҳастии объективии табиат боварӣ ҳосил мекунад. Кӯҳҳо, ба фикри ў, дар натиҷаи таъсири об ё баландшавии замин пайдо шудаанд (расми 83).

Ибни Сино дар асарҳои худ растаниҳо, ҳайвонҳо, инсонҳо байнӣ ҳамдигар монанданд, чунки ҳамаи онҳо ғизо гирифта, зиёд мешаванд, гуфта таъкид мекунад. Растаниҳо дар зинаи поёни инкишофт, ҳайвонҳо дар зинаи миёна, инсон бошад, дар зинаи аз ҳама боло меистанд.

Дар асарҳои миёна, ки омӯзиши соҳти бадани инсон манъ гардида буд, Ибни Сино бо анатомияи инсон машғул шудааст. Олим бисёр асарҳои илмӣ навиштааст. Аз онҳо то мо 242-тояш омада расидааст. Олим ба сифати яке аз асосгузорони тибб шуҳрати калон пайдо кардааст. Ў муаллифи “Қонуни тиб” мебошад, ки асари дар дунё машҳур буда, қомуси донишҳои тибии Шарқи асрҳои миёна аст. “Қонуни тиб” аз панҷ китоб иборат аст. Дар китоби якум соҳт ва функсияҳои узвҳои бадани инсон, омилҳои бавучудоии касалиҳои гуногун, усулҳои табобат баён карда мешавад. Дар китоби дуюм доруҳои аз растаний, маъдан ва ҳайвонот гирифташаванда ва ба қадом касалӣ даво будани ҳар як дору нишон дода мешавад. Китоби сеюм ба касалиҳои ҳар узви бадани инсон, усулҳои муайянкунӣ ва табобати онҳо бахшида шудааст. Дар китоби чорум оиди ҷарроҳӣ, яъне, табобати баромадан, шикастани устухонҳо сухан мераవад. Дар китоби панҷум оиди доруҳои мураккаб, тайёркунии онҳо маълумот дода мешавад. Асари “Қонуни тиб”-и Ибни Сино дар давоми 500 сол дар



Расми 83. Абӯалӣ ибни Сино.

денишгоҳҳои Аврупо ба сифати дастурамали асосии табобат истифода гардид. Олим баъзе касалиҳои инсон (чечак, вабо, сил) ба воситай организмҳои ба чашм ноаён пайдо мешавад, гуфта қайд мекунад. Бинобар ин, пеш аз кашфи микроскоп, 600-700 сол пеш аз ташаккули фанни микробиология Ибни Сино бо об ва ҳаво пахн гардидани касалиҳои гузарандаро эътироф кард.



**Расми 84.** Захириддин  
Мұхаммад Бобур.

*Захириддин Мұхаммад Бобур* (1483-1530) бар замми арбоби бузурги давлатй, шоир будан, олими табиатшинос ҳам мебошад.

Дар “Бобурнома”-и Бобур дар баробари таърих, география, тарзи ҳаёт, маданияти халқҳои Осиёи Марказӣ, Афғонистон, Ҳиндустон оиди олами растани ҳайвонот маълумотҳои ҷолиб оварда шудааст. Ў оиди соҳт, тарзи ҳаёти растани ҳайвонот, монандӣ ё фарқҳои байніҳамдигарии онҳо маълумот додааст.

Бобур ҳайвонҳоро ба чор гурӯҳ чудо мекунад: ҳайвонҳои хушкӣ, паррандаҳо, ҳайвонҳои назди об зиндагиунанда ва ҳайвонҳои обӣ.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** ҷанин, Гиппократ, Арасту, “Хундорон”, “бехунҳо”.



### Савол ва супоришҳо:

1. Фикрҳои Форобиро оиди табиат гӯед.
2. Берунӣ дар табиатшиносӣ чӣ гуна кашфиётҳо кардааст?
3. Саҳми Абӯалӣ ибни Сино ба инкишофи илми тиб аз чиҳо иборат аст?
4. Дар бораи ҷустуҷӯҳои Захириддин Мұхаммад Бобур нақл кунед.



**Супоришҳо барои иҷрои мустақилона:** Тасаввуроти табиатшиносони пеш аз мелодро оиди табиат нависед.

Мисри қадим	Ҳиндустони қадим	Хитойи қадим

Фикрҳои олимони дар асрҳои миёна эҷодкардаи Осиёи Марказиро оиди соҳти табиат нависед.

Форобӣ	Берунӣ	Ибни Сино	Бобур

## § 38. КОРҲОИ ИЛМИИ К. ЛИННЕЙ, Ч.Б. ЛАМАРК. ҒОЯҲОИ ЭВОЛЮТСИОНИИ Ч. КЮВЕ

Дар нимаи асри XV дар мамлакатҳои Аврупо ба чойи феодализм ҳокимияти буржуазия барқарор гардид. Дар натиҷа марказҳои саноатӣ, шаҳрҳои бузург бунёд гардиданд, илм ва техника андаке ривоҷ ёфт. Аз дигар чойҳо ба Аврупо намудҳои зиёди растаний ва ҳайвонҳо оварда шуданд. Ҳамаи инҳо ба омӯзиши растаний ва ҳайвонҳо иштиёқи калон бахшид.

Дар оқибат дониши одамон дар бораи растаний ва ҳайвонҳо нисбат ба дунёи антиқа якчанд баробар зиёд шуд. Барои боз ҳам ривоҷ додани фанҳои ботаника, зоология, аввало, ба гурӯҳсозии намудҳои растаний ва ҳайвонҳои маълум эҳтиёҷ пайдо шуд. Бо ин масъала олимни машҳури швед Карл Линней (1707-1778) машғул гардид (расми 85).

Ў беш аз 10 ҳазор намуди ҳайвонҳоро тавсиф карда медиҳад. Намудҳоро ба авлодҳо, авлодҳоро бошад, ба оилаҳо, оилаҳоро ба гурӯҳҳо, гурӯҳҳоро ба синфҳо муттаҳид мекунад. Шумо ҳангоми омӯзиши фанҳои ботаника, зоология бо якчанд гурӯҳи систематикии обсабзҳо, растаниҳои спорадор, тухмидорони күшода ва пӯшида, ҳайвонҳои муҳрадор ва бемуҳра шинос шудед.

Дар замони К. Линней бошад, хеле соҳаҳои зиёди биология ҳоло ривочнаёфта буд. Ба ин сабаб К. Линней фақат ба баязе алломатҳои растаний ва ҳайвонҳо такя намуда, барои тартиб додани низоми сунъӣ муваффақ гардид. Ў бо назардошти миқдори гардгиракҳои ҳамаи растаниҳо, дарозиву кӯтоҳӣ ва якҷояшавии риштаҳои гарднок ба 24 синф, ҳайвонҳоро бинобар соҳт ба 6 синф чудо кард. Дар оқибати он организмҳои асли баромад, хуни хешовандияшон наздик ба синфҳои гуногун, баръакс, организмҳои асли баромад ва хуни хешовандияшон ҳархела ба як синф муттаҳид карда шуданд. К. Линней фикр изҳор кардааст, ки намуди растаний ва ҳайвонҳо тағиیر намеёбанд. Низоми аз ҷониби ў тартибшуда сунъӣ бошад ҳам, аммо фаъолияти мазкур байдтар барои ҳаматарафа омӯхтани олами органикӣ имкон дод. Байд аз корҳои К. Линней фанҳои ботаника, зоология бо суръати баланд ривоҷ ёфтанд.

Назария дар бораи эволютсияи олами органикиро бори аввал табиатшиноси фаронсавӣ **Жан Батист Ламарк** (1744-1829) оғарид (расми 86). Ў аввалин шуда истилоҳҳои “бемуҳраҳо” ва “биология”-ро ба илм дохил кард. Фикрҳои



**Расми 85.**  
К. Линней.



Расми 86.

Ж.Б.Ламарк.

Ламарк оиди эволютсия дар асарҳои ў “Муқаддимаи зоология”(1801), “Фалсафаи зоология”(1809) баён карда шудааст.

Ламарк ба ақидаи тағиیر наёфтани намудҳо бо назари танқидӣ нигариста, таълимоти эволютсиониро тарғиб намудааст. Ба фикри Ламарк синф, гурӯҳ, авлод, намуд барин категорияҳои систематикӣ сунъист, воқеъ нест. Дар табиат фақат индивидҳо воқеянид, гуфта хисоб кардааст.

Ламарк оғаридани систематикаи табиии олами ҳайвонотро ба назди худ мақсад гузаштааст ва ба ин боис таснифи ба хуни хешовандӣ асоснокшудаи организмҳоро пеш рондааст. Ў ҳамаи ҳайвонҳоро ба 14 синф ҷудо мекунад. Аз онҳо 4 синф ба муҳрадорон, 10 синф ба бемуҳраҳо вобаста аст. Ҳайвонҳоро бо назардошлиҳо ҳӯрокхӯрӣ, гардиши хун, нафасгирӣ ва системаи асаб ба 6 зина ҷудо кард.

Олим эътироф намуд, ки модом ки ҳайвонҳо аз зинаи поёни ба зинаи бойлӣ бардошта мешаванд, системаи органҳои қайдшуда муракқаб мешаванд. Ў аз болои ба система даровардани организмҳо кор карда, мавҷудияти имконияти бо тартиб ҷойгир кардани онҳоро таъкид мекунад. Ба фикри Ламарк мавҷудоти содда худ ба худ аз табиати файриорганикӣ пайдо мешаванд. Баъдтар бо таъсири муҳити берунӣ тағиир ёфта, ба организмҳои соҳташон воло табдил меёбад. Дар тағиирёбии намудҳо вақт ба сифати омили асосӣ аҳамият дорад. Онҳо мувоғиқ ба шароити муҳит тағиир меёбанд. Ламарк бо назардошлиҳои вокуниши (реаксияи) ҷавоб ба таъсири муҳит ҳамаи организмҳоро ба 3 гурӯҳ ҷудо кардааст. Ба гурӯҳи якум растаниҳо, ба гурӯҳи дуюм ҳайвонҳои содда, ба гурӯҳи сеюм ҳайвонҳои системаи асабашон ривоҷёттаро доҳил кард. Муҳити берунӣ ба организмҳо бевосита ва бавосита мумкин аст таъсир расонанд. Муҳити берунӣ ба растаниҳо ва ҳайвонҳои дараҷаи паст бевосита таъсир мерасонад. Ба ҳайвонҳои системаи асабашон ривоҷёфта бошад, муҳит бавосита таъсир мерасонад.

Тағиироти дарозмуддати муҳит ба ҳаёти ҳайвонҳо таъсир расонда, аввали тоҷаби онҳоро тағиир медиҳад. Тағиироти тоҷаб бошад, ба тағиир додани ҳаракатҳои бо мақсади қонеъ кардани ҳамин тоҷаб анҷомшуда оварда мерасонад. Ин гуна шароит идома ёбад, ҳулқу атвори ҳайвонҳо тағиир меёбад. Ин, дар навбати худ, ба машқ кардани баъзе узвҳои ҳайвонот, ба машқ накардани дигарҳояш сабаб мешавад. Ба узвҳои машқунанда, ба сабаби моддаҳои физӣ бисёр омадан, доираи онҳо меафзояд. Баръакс ба сабаби он ки ба узвҳои машқ

намекарда моддаҳои ғизой камтар меояд, онҳо бекувват мешаванд ва ривоҷ намеёбанд. Машқ накардани узвҳо ба деградатсия (саддашавӣ) ва нест шуда ни онҳо сабаб мегардад.

Олим ба назарияи эволютсияи олами органик асос гузошта бошад ҳам, лекин барои зиндагӣ мубориза, интихобшавии табӣ будани қувваҳои ҳаркатдиҳандаи эволютсияро сарфаҳм нарафт.

Ба инкишофи фанни биология олими фаронсавӣ Ҷорҷ Кюве ҳам саҳми калон гузошт (расми 87). Ў дар соҳаҳои морфология, анатомия, систематика, палеонтология тадқиқот бурдааст. Бинобар мулоҳизаи Кюве ҳар гуна мавҷудоти зинда як системаи яклухт буда, органҳои он бо ҳам узван вобастаанд. Бинобар ин, як органи ҳайвон, масалан, тағйирёбии узви ҳозиба ба тағйирёбии дигар узвҳои алоқадор низ оварда мерасонад.

Бинобар мулоҳизаи пешрондаи Ҷ. Кюве намуди ҳар як ҳайвон мувоғиқ ба муҳити зиндагии он оғарида шудааст ва тағйирнопазир аст. Ба ин боис дар ҳайвонҳо ҳеч гуна тағйирот содир намешавад. Кюве принсиҳи коррелатсияи қашф кардаи худро ба систематикаи ҳайвонҳо низ татбиқ кард. Ў бо фарқ аз К. Линней ҳангоми дар система андохтани ҳайвонҳо зарурати эътибор додан ба соҳти система асабро ҳам таъкид кард. Бо назардошти соҳти системаи асаб олим ҳамаи ҳайвонҳоро ба 4 гурӯҳ чудо кард. Инҳо: муҳрадорон, моллюскҳо, буғумдорон, шуъладорон.

Дар рушди фанни палеонтология оиди ҳайвон ва растаниҳо хизматҳои Ҷорҷ Кюве ниҳоят калон аст. Олим беш аз 150 намуди ширхӯрон, ҳазандакоҳро омӯҳт.

Ў аз принсиҳи коррелатсия истифода бурда, ба баъзе устуҳонҳои ёфтшудаи ҳайвонҳои пеш зиста, маҳвгардида нигоҳ карда, методи аз нав барқарор кардани қиёғаи яклухти ҳайвонро қашф кард ва аз он дар амалиёт истифода бурд. Олим дар эра ва даврҳои гуногун зистани хелҳои гуногуни олами ҳайвонотро муайян кардааст. Бо гузашти вақт ба дидани мураккабшавии онҳо нигоҳ накарда, олим барои бо назарияи ҳалокат ба онҳо фаҳмонидан ҳаракат кард.

Дар асрҳои XVII–XIX дар соҳаи омӯзиши тараққиёти шахсии ҳайвон ва растаниҳо ҳам андаке тадқиқот бурда шуд. Бори аввал Карл Бер соли 1827 дар ҳайвонҳои ширхӯр тухмҳучайраро қашф кард. Олим тараққиёти чӯчаро дақиқназарона омӯҳта, ба оҳистагӣ ривоҷёбии органҳои, он монанд-



Расми 87. Ҷ. Кюве.

дихои байниҳамдигарии рушди эмбриони ҳайвонҳои ба синфҳои гуногуни муҳрадорон мансубро дар зинаҳои нахустин муайян кард.

Солҳои 40-уми асри XIX олимони олмонӣ Т. Шванн, М. Шлейден назарияи ҳуҷайраро оғариданд. Кашиф гардидан назарияи ҳуҷайра яке аз комёбиҳои бузурги фанни табиатшиносии асри XIX мебошад. Бинобар назарияи ҳуҷайра бадани ҳамаи мавҷудоти зинда (растаний, ҳайвонҳо, инсонҳо) аз ҳуҷайраҳо ташкил ёфтаанд. Назарияи мазкур ба мағҳуми ҳамаи организмҳо аз ҷиҳати соҳт ба ҳамдигар монанданд, асос шуда хизмат меқунад.



**Калимаҳои такъягоҳӣ:** флора, морфология, анатомия, систематика, палеонтология, назарияи ҳуҷайра.

### Савол ва супоришҳо:

1. Таълимоти К. Линнейро гуфта дихед.
2. Таълимоти Ч. Кюверо фахмонда дихед.
3. Дар бораи таълимоти Ч.Б.Ламарк чиҳо медонед?
4. Дар зинаҳои нахустин монандии байниҳамдигарии рушди эмбриони ҳайвонҳои ба синфҳои гуногуни муҳрадорон мансубро чӣ гуна эзоҳ медиҳед?
5. Дар бораи корҳои Ч. Кюве дар соҳаи палеонтология чиҳо медонед?



**Супориш барои иҷрои мустақилона:** Фояҳои пешрондаи Карл Линней, Чорҷ Кюве, Жан Батист Ламаркро ҷудо кунед.


Карл Линней	Чорҷ Кюве	Жан Батист Ламарк

## § 39. ФОЯҲОИ ЭВОЛЮТСИОНИИ Ч. ДАРВИН

**Дар асри XIX** Англия мамлакати қалони капиталистии саноат ва ҳочагии қишлоқ дар он рушдёбанда ба ҳисоб мерафт. Бо шиддат рушди саноат торафт афзоиши ҳомашёро, ки аз ҷорводорӣ ва ҳочагии дехот гирифта мешавад, талаб кард. Бо мақсади қонеъ кардани эҳтиёчи ашёи ҳом селексионерҳои англис затҳои гӯсфанд, моли сиёҳ, паррандаи маҳсулоташон зиёд, навъҳои сабзвот ва қиши дондорро бароварданд. Натиҷаҳои селексия ба мағҳумҳои дар он ҳукмрон: тағиирназарии организмҳои ҳайвон ва растаний хотима гузашт. Ч. Дарвин дар баровардани формаҳои нави растаний ва ҳайвонҳо ба аҳамияти селексия баҳои баланд дод, амалиёти ҳочагии қишлоқро аз ҷиҳати назарӣ кор карда баромад ва барои аз он таълимоти эволютсионӣ оғаридан истифода бурд.

Дарвин соли 1831 баъди хатм кардани донишгоҳ профессор Генсло ўро барои ба сифати табиатшинос дар таркиби ҳайати киштии “Бигл”, ки ба сафари саросари ҷаҳонӣ мебаромад, иштирок кардан тавсия намуд (расми 88).

Дарвинро ҳусусан, олами ҳайвонот ва растаниҳои галаҷазираи Галапагосси 500 км дурттар аз соҳили ғарбии Америкаи Ҷанубӣ ба ҳайрат овард. Дар он



**Расми 88.** Ч. Дарвин ва ҳатти сафари киштии “Бигл”.

ҷо паррандаҳо ва ҳазандаҳо бисёр дучор меоянд. дар ҳар як ҷазира намудҳои соҳти ба ҳуд хос доштани шомили таркиби ҳазанда сангпуштҳо, вюрокҳои шомили гурӯҳи гунчишкшаклҳоро дучор омадан мумкин аст. Вюрокҳо ба ғайр аз дигар ҳосиятҳояшон бо соҳти минқори ҳуд аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ачибаш ин ки дар ҳар гуна ҷазира вюрокҳои соҳти минқорашон гуногун паҳн шудаанд.

Умуман гирем, олами ҳайвонот ва растаниҳои галаҷазираи Галапагосси ба ҳайвон ва растаниҳои Америкаи Ҷанубӣ монанд аст, лекин бинобар баъзе аломат ва ҳосиятҳояшон фарқ мекунанд.

Монандии камдандонҳои қадимии нестшуда бо дангоса, мӯрчаҳӯр ва зиреҳдорони айни замон зиндагиунанда Дарвинро ба ҳайрат гузошт. Ин далелҳо сабаб шуд, ки байни ҳайвонҳои нестшуда ва ҳайвони давраи ҳозира хешовандии байниҳамдигарӣ ҳаст, гуфта тахмин кунад.

Баъзе ҷиҳатҳои ба ҳуд хоси паҳншавии географии ҳайвонҳо низ дар давоми сафар Дарвинро ба ҳайрат овард. Ў ҳайвонҳои Америкаи Шимолӣ ва Ҷанубиро бо ҳам муқоиса карда, дар байни онҳо фарқи калон буданашро қайд кард. Чунончи, дар Америкаи Ҷанубӣ маймунҳои васеъбинӣ, лама, тапир,

ялқов, мўрчахўр, зиреҳдорон паҳн шудаанд. Онҳо дар Америкаи Шимолӣ во-намехӯранд. Ба фикри ў дар гузашта ҳарду қисми Америка як буда, ҳайвоноташ монанд будааст, баъдтар бошад, ба туфайли дар ҷануби Мексика хушкӣ рӯй додан барои аз як қитъа ба қитъаи дигар гузаштани ҳайвонҳо монеа ҳосил шудааст. Оқибат дар байни ҳайвоноти Америкаи Шимолӣ ва Ҷанубӣ фарки ҳозира ба вучуд омадааст.

Дарвин аз сафари панчсола бо коллексияи хеле ғанӣ баргашт. Ин сафари панчсола ба ҷамъоварии далелҳо, ки барои оғаридани таълимот дар бораи эволютсияи олами органикӣ асос шуда хизмат меқунад, имконият фароҳам овард ва ояндаи Дарвинро муайян намуд.

**Асаҳои қалони Дарвин.** Дарвин баъди баргаштан аз сафари саросари дунё ташкилшуда аз болои материалҳои ҷамъшуда дар ҳамкорӣ бо олимони машҳури табиатшиноси Англия ба кор шурӯй кард. Дар баробари ин, таҷрибаи оғаридани зотҳои нави ҳайвон, навъҳои растаниро омӯхт. Ў бори нахуст соли 1842 дар бораи эволютсияи олами органикӣ асари илмӣ навишт ва онро дар давоми 15 сол васеъ намуд, амиқ кард ва бо далелҳои боварбахш ғанӣ гардонд. Соли 1859 асари машҳури “Пайдошавии намудҳо”-ро нашр намуд. Ў асаҳоеро мисли “Тағийрпазирии ҳайвонҳои хонагишууда, растаниҳои маъданӣ” (1868), “Пайдоиши одам ва интиҳоби чинсӣ” (1871), “Таъсири аз берун ва худ ба худ гардолудшавӣ дар олами растаниҳо” (1876) навишт. Олим дар ин асаҳо оид ба эволютсияи олами органикӣ далелҳои бисёр овард ва дар ин соҳа натиҷаҳои тадқиқот ва фикру мулоҳизаҳои шахсони аз ҳудаш пеш гузашта ва ҳамзамононашро баён кард. Олим кувваҳои ҳаракатдиҳандай эволютсияи олами органикӣ будани ирсият, тағийрпазирӣ, мубориза барои ҳаёт ва интиҳоби табииро эътироф кард. Ч. Дарвин соли 1882 вафот намуд.

**Интиҳоби сунъӣ.** Ч. Дарвин аз сафари саросари олам бо боварӣ баргашт, ки бо таъсири муҳити берунӣ тағийрёбии намудҳо мумкин аст. Далелҳо оид ба геология, палеонтология, анатомияи муқоисавӣ, эмбриология далолат ме-кунад, ки намудҳо сокин набуда, балки тағийрёбанд мебошанд. Ба ин нигоҳ накарда, бисёр олимони табиатшиноси таҳти таъсири ҷаҳонбинии ҳамон давр ҳукмрон монда ба дигар намуд табдил ёфтани як намудро рад намуда, эволютсияи олами органикиро тан намегирифтанд. Ба ин боис Дарвини ҷавон фаъолияти худро аз муайян кардани механизмҳои ҷараёни эволютсионӣ шурӯй кард. Аввало, сабабҳои гуногунии навъҳои ҳайвони хонагӣ ва растаниҳои маъданиро омӯхт.

**Интихоби бешууруна.** Тибқи нишоноди маълумотҳои археологӣ пеш аз пайдоиши одам дар рӯйи замин растаниҳои маъданӣ, ҳайвонҳои хонагӣ на-будаанд. Одамони ибтидой бо шикори ҳайвонҳои ваҳшӣ, истеъмол кардани тухмӣ, мева ва қисмҳои дигари растаниҳои дар табиат ёбай рӯянда зиндагӣ мегузаронданд. Аз ин 9-10 ҳазор сол пеш бо даст парвариш кардани бачаи ҳайвонҳои ваҳшӣ, хелҳои хӯрокбобро аз байни растаниҳои ёбай гирифта, дар назди ҳавлии худ коштан ба расмият даромад ва ин таҷриба аз авлод ба авлод гузаштааст.

Инсонҳо ҳар дафъа аз ҳайвонҳо ва растаниҳои зери дasti худ хелҳои бисёр маҳсулот диҳандаашро сара намуда, дигарҳояшро барои эҳтиёчи худ ис-тифода кардаанд. Ин гуна саракунӣ дар давоми ҳазорсолаҳо давом кардааст. Оқибат берун аз хоҳиши инсон зотҳои ҳайвон, навъҳои растанини маҳаллии бо аломату хосиятҳои фоидаовари худ аз ҳайвон ва растаниҳои ёбай фарқкунанда пайдо шудаанд.

Дар фаъолияти инсонҳо мақсади асосӣ набудани навъ, зоти нави дорои аломатҳои маълум гирифтсанро ба инобат гирифта, Ч. Дарвин ин гуна интихоби ибтидоиро интихоби бешууруна ном ниҳод. Айни замон ҳам рушди шакли бешуурунаи интихоби сунъӣ дар қабилаҳои ақибмонда, дар хочагиҳои дехқонӣ корбаст мегардад. Масалан, Ч. Дарвин ҳангоми сафар дар киштии “Бигл” дидаст, ки қабилаҳои сокини Замини Оташноки Америкаи Ҷанубӣ ҳангоми гурӯснагӣ саг ва гурбаҳои ба шикори видра он қадар кӯмак намекардaro хӯрда, сагҳои ёрирасонро нигоҳ доштаанд.

**Интихоби бошууруна.** Баъдтар ба туфайли рушди шуури инсоният. ри-воҷёбии илму техника бо зиёд шудани талаби одамон ба ғизо, сару либос, до-руву дармон интихоби бошууруна дар кори баровардани навъ, зот ҷои асоси-ро ишғол намудааст. Дар ин ҳол дорои қадом аломату хосиятҳои мусбӣ будани навъи растаниӣ, зоти ҳайвони оғаридашаванда пешакӣ ба нақша гирифта шудааст. Баъд дар асоси ҳамин нақша интихоби сунъӣ бурда шудааст. Ин бошад, ба ихтисор шудани муддати баровардани зот ва навъҳои нав ва аз бисёр ҷиҳат самаранок гардидани натиҷаи интихоб имкон додааст.

Модомки инсонҳо интихоби сунъӣ мегузаронанд, дар навбати аввал қонеъ кардани эҳтиёчи худро мақсад мегузаранд. Ин эҳтиёҷҳо бошанд, гуногун ме-шаванд: дар намуди қонеъсозии талаботи иқтисодӣ, хочагӣ, эстетикӣ намоён мегарданд. Ҷунончи, як одам оғаридани мурғи зиёд гӯшт диҳандаро, дуюмӣ, тухми зиёд диҳандаашро, сеюмӣ, ҷангара, чорумӣ, бошад, зоти пари думҳо-яш дароз, зеборо мақсад гузошта, ба мақсади худ ба оҳистагӣ расидаанд. Дар равияни гуногун пеш бурдани интихоби сунъӣ ба ҳамаи организмҳо тааллук



**Расми 89.** Зотҳои кафтар: 1 – кафтари кабудқояи ёбой; 2 – кафтари бўйқоқ; 3 – кафтари якобин; 4 – турман; 5 – кафтари хаткашон; 6 – товускафтар.

Масалан, зотҳои саг аз шағол ва гург, гўсфанд аз намудҳои ачдоди ёбой мисли архар, муфлон, зоти мурғ бошад, аз мурғи банкивии ёбой, зоти кафтар аз намуди кафтари кабуди ёбой, зоти моли сиёҳ аз намуди Авруопӣ навъи карам аз намуди карами ёбой ба вучуд оварда шудааст (расми 89-90).

Дарвин асоснок будани мулоҳизаҳои болоиро бо якчанд далелҳо событ кардааст. Чунончи, мурғҳои намуди ёбоии банкивии дар ҷангалзорҳои Ҳиндустан ва Осиёи Ҷануби Шарқӣ паҳншуда аз одам он қадар намераманд, шаб-



Зоти аврупой



Зоти холмагор



Зоти кострома



Сарсафеди қазоқистонӣ



Зоти ало-була



Зоти ярославий



Зоти симменталӣ



Герефорд

**Расми 90.** Зотҳои сиёҳмол ва ачдоди онҳо.

ҳо дар шохи дараҳт, бута хоб мераванд ва бо мурғҳои хонагӣ ҷуфт шуда насл медиҳанд. Ҳамаи инҳо далелҳои сабиткунанда барои аз мурғи ёбоии банкивӣ баромадани мурғи хонагӣ мебошанд. Дарвин бо ҳамин усул аз қадом намудҳои ёбӯй баромадани зотҳои дигари ҳайвони хонагишууда, навъҳои растани маъданиро асоснок намудааст.

Дарвин бо интиҳоби сунъӣ барои ба воситаи таҷриба исбот кардани имконияти хонагӣ кардани ҳайвонҳои ёбӯй муваффақ нашудааст. Дар нимаи дуюми аспи XX академик К. Д. Беляев бо роҳи интиҳоби сунъӣ мумкин будани хонагӣ кардани ҳайвонҳои ёбоиро ба воситаи таҷриба исбот кард. Ўаз болои рӯбоҳҳои сиёҳи нуқрамонанд корҳои мушоҳидавӣ гузаронда, нисбат ба одам гуногун будани ҳатти ҳаракати онҳоро муайян намуд. Як гурӯҳи рӯбоҳҳо ба одам ҳуҷумкунанда, хеле таҷовузкор, гурӯҳи дуюм барои ба одам ҳуҷум кардан метарсад, лекин чунин майл дорад, гурӯҳи сеюмӣ дорои инстинкти хотирҷамъӣ буданаш маълум шуд.

К.Д.Беляев рӯбоҳҳои нарина ва модинаи гурӯҳи сеюмро ҷудо карда, алоҳида парвариш кард. Аз байни наслҳо олим боз рӯбоҳҳои ба одам зуд унсигирандаро интиҳоб кард. Дар якчанд авлоди ин гуна рӯбоҳҳо дар натиҷаи гузарондани интиҳоби сунъӣ рӯбоҳҳои айнан ба саги хонагӣ монанд, яъне, ба одам тез ёдгиранда, ҳангоми эрка кардан хурсандшаванда бароварда шуд. Бо назардошти ҳатти ҳаракат дар натиҷаи интиҳоби сунъии гузарондашуда аломатҳои морфологиву физиологии рӯбоҳҳо низ тағиیر ёфт. Ба таҷриба рӯбоҳи суфраи гӯшаш оvezon, думашро дар ҳоли қаҷак ҳамкунанда гирифта шуд. Рӯбоҳҳои ёбӯй одатан дар соле як маротиба – моҳи апрел зоянд, хонагишуудаҳояш бошад, ду маротиба – дар моҳҳои декабр, январ ва март, апрел насл додаанд.

Дарвин муваффакиятнок баромадани интиҳоби сунъиро ба аз ҷиҳати миқдор зиёд будани организмҳои барои интиҳоб гирифташуда, ба тағиیرёбии инфириодии онҳо, ба таҷриба ва дақиқназарии селексионер, ба беназорат ҷуфт накунондани организмҳои интиҳоб гузарондамешуда, ба бо туфайли тағиирпазирии ирсӣ ҷамъ гардидани таъсири интиҳоб вобаста гуфта ҳисоб кардааст.

Интиҳоби сунъӣ дар ҳуд се ҳодисаи пуркунандай ҳамдигарро мучассам мекунад: интиҳоб ва ҳифзи организмҳои ба мақсади пешбинишуда мувофиқ; организмҳои ба талаби инсон номувофиқро ба корношоямӣ баровардан; формахои волидайни барои ҷуфткунонӣ зарурро сара кардан ва аз онҳо наслҳои нав ба нав гирифтан.

Бинобар ин, дар баровардани навъ ва зоти нав тағиирпазирии ирсӣ ва интиҳоби сунъӣ омили асосӣ, яъне, кувваи баҳаракатаваранда ба ҳисоб меравад. Нисбат ба замони Дарвин дар вақти ҳозира методҳои баровардани навъ ва зоти нав такомул ёфтааст.

Дарвин бо роҳи интихоби сунъй баъди муайян кардани хонагисозии ҳайвонҳои ёбой, маъданисозии растаниҳои ёбой, тағиیر додани аломату хосиятҳои зот ва навъҳо, дар организмҳои дар шароити табий зиндагиунанда ҳам ба ҳамин монанд ҷараён рух доданашро эҳтимол донист. Ӯ ҳар гуна растаний, ҳайвон ҳангоми наслгузорӣ авлоди нав аз волидайн, ҳамчунин, байни ҳам бо баъзе аломату хосиятҳо фарқ карданашонро мушоҳида кард ва онро тағиирпазирии шахсӣ ном ниҳод.

Дарвин дар организм мавҷудияти тағиирёбии шахсиро бо намуди нав бо роҳи муқоиса кардани хели намуд ҳам исбот кард. “Хели намуд” гуфта олим гурӯҳи организмҳои аломату хосиятҳои ба намуд хос хуб ифода нашуданашро дар назар доштааст. Олимон чунин ҳисобидаанд, ки дар байни як намуд бо намуди дуюм формаи фосилавӣ дида намешавад, лекин дар байни намуд ва хели намуд воҳӯрдани формаҳои фосилавӣ як ҳолати табиист. Ба ин боис ҳелҳои намудро дар даври зиндагии Дарвин “намудҳои шубҳанок” номидаанд. Ба туфайли дар табиат мавҷуд будани ҳелҳои намуд олимон ҳангоми муайян кардани микдори намудҳо ба душворӣ дучор омадаанд.

 **Калимаҳои такягоҳӣ:** зот, навъ, интихоби бошуруна, хели намуд, тағиирпазирии шахсӣ.

 **Савол ва супоришиҳо:**

1. Фояҳои эволютсионии Ч. Дарвин аз ғояҳои Ламарк бо чӣ фарқ мекунанд?
2. Мазмун ва моҳияти таълимоти Ч. Дарвиноро эзоҳ дихед.
3. Ч. Дарвин сабабҳои гуногуни навъҳои растаний маъданӣ, ҳайвони хонагиро чӣ гуна эзоҳ дод?
4. Барои муваффақиятнок баромадани интихоби сунъй ба ҷиҳо эътибор додан лозим аст?
5. Ба фикри Дарвин тағиирпазирии шахсӣ чист? Ин гуна тағиирпазирӣ дар ҷараёни эволютсионӣ чӣ гуна аҳамият дорад?

 **Супориш барои иҷрои мустақилона:** Монандӣ ва фарқиятҳои байни интихоби сунъй ва интихоби табииро нависед.

Нишондодҳо	Интихоби сунъй	Интихоби табии
Масолеҳ барои интихоб		
Тақдири организмҳои дорои тағииротҳои ғоиданок		
Тақдири организмҳои дорои тағиироти бефоида ва зарарнок		
Равияи интихоб		

Тавсифи тағийрпазирии инфириодӣ		
Шиддати таъсири интихоб		
Натиҷаи интихоб		
Омили интихобкунанда		

## § 40. ҚУВВАҲОИ ҲАРАКАТДИҲАНДАИ ЭВОЛЮТСИЯ. ТАҒИЙРПАЗИРИИ ИРСӢ

Дарвин ҳангоми насл гузоштани организми ҳар кадом ҳайвон ва растаний насли нав аз формаҳои волидайн ва байни ҳамдигар бо баъзе алломатҳо фарқ карданашонро муайян намудааст ва онро бо истилоҳи **тағийрпазирии шахсӣ** таъриф додааст. Дар замони зиндагонии Дарвин донишҳо дар бораи тағийроти ҳайвонҳо ва растаниҳо кофӣ набуд. Ба ин нигоҳ накарда, ў сабаби аслии ҳар кадом тағийрот дар тағийрёбии мухити атроф буданашро эътироф намуд. Бинобар мулоҳизаи ў мухити берунӣ ба организм бевосита ва бавосита таъсири мерасонад. Ҳангоми таъсири бевосита расондан омилҳои мухити берунӣ ба ҳамин организм мустақим таъсири мерасонанд. Таъсири бавосита ба авлоди минбаъдаи организми мазкур намоён мешавад.

Таъсири мухити берунӣ ба организм ду хел – **муайян ва номуайян** намоён шуданаши мумкин аст. Дар таъсири муайяни мухити берунӣ организмҳои ба як намуд, зот, навъ мансуб ва авлоди ояндаи онҳо дар як равия тағийр меёбанд. **Тағийрпазирии муайян тағийрпазирии гурӯҳӣ** ҳам номида мешавад. Масалан, тағийрёбии ғизо ба маҳсулдории ҳайвон ва ҳосилдории растаниҳо таъсири мерасонад. Бо сард шудани рӯзҳо пашми ҳайвонҳои ширхӯри дар шимол зиндагиунанда ғафс мешавад. Тағийрпазирии муайян дар ҷараёни эволютсия ба мухит мутобиқшавии организмҳоро таъмин мекунад.

*Дар тағийрпазирии номуайян ё шахсӣ (индивидуалий)* бошад, бо таъсири омилҳои мухити берунӣ организмҳои шомили як намуд, зот, навъ ба самтҳои равияҳои гуногун тағийр меёбанд ва ин гуна тағийрот дар баъзе индивидҳо содир гардида, дар дигарҳояш мушоҳида намешаванд. Дар ҷараёни эволютсия нисбат ба тағийрпазирии муайян тағийрпазирии номуайяни ирсӣ аҳамияти қалон дорад, зеро он аз насл ба насл мегузараад ва бинобар ин, зотҳои ҳайвони хонагишуда, навъҳои растаний маъданӣ дар шароити табиий бошад, дар ба вучуд омадани намудҳо нақши ниҳоят мухим мебозад.

Айни замон тағийрпазирии ирсии организмҳо бо назардошти табииати онҳо ба якчанд хел чудо мешавад. Шумо бо тағийрпазирии ирсӣ ва намудҳои он дар бобҳои пешина шинос шуда будед.

**Тағирипазирии комбинативӣ.** Ин тағирипазирӣ дар натиҷаи аз нав комбинатсияшавии генҳои генотипи организмҳои волидайн ба вучуд меояд. Тағирипазирии комбинативӣ дар асоси дар мейоз тақсимшавии хромосомаҳои гомологӣ, комбинатсияҳои тасодуфии гаметаҳо, дарҳамбарҳамии хромосомаҳо ва рекомбинатсияи генҳо зоҳир мешавад.

**Тағирипазирии мутатсионӣ.** Ин хели тағирипазирии ирсӣ ба туфайли тағириёбии генотипи организм содир мешавад. Бо тағириёбии генҳо ва хромосомаҳо вобастагии мутатсияҳо, ба вучуд омадани тағиироти сифатии ирсиқунандаи нав ва муқимии дар организми волидайн набуда дар эволютсияи тағирипазирии мутатсионӣ аҳамияти муҳим дорад.

Мутатсияҳо фоиданок, нейтрал ва заарнок мешаванд. Мутатсияҳои фоиданок қариб кам воҳӯранд ҳам, организмҳои онҳо намоёншуда дар ҷараёни интихоби табиӣ ва сунъӣ ҳифз карда мешаванд.

Бо назардошти ба қадом тарз тағириёбии генотип мутатсияҳоро ба якчанд типҳо чудо кардан мумкин аст. Мутатсияҳои ген тағирипазирии ирсии дар доираи як ген содиршаванд мебошанд. Мутатсияҳои ген нисбат ба дигар хели мутатсияҳо бештар паҳн шудаанд. Дар молекулаи ДНК дар доираи якто ген тағириёбии тартиби нуклеотидҳо ё ба ҷойи як нуклеотид ҷойгир шудани дигараш ба пайдоиши мутатсияи ген мумкин аст сабаб шавад. Мутатсияҳои хромосома мутатсияҳои хромосомаҳои хеле қалон, дар микроскоп дидашаванд мебошанд. Дар мутатсияҳои хромосома миқдори хромосомаҳо тағиир намеёбанд, дар як ё якчанд хромосома аз нав ташкилшавиҳо дидা мешаванд. Мутатсияҳои геном мутатсияҳои ба тағириёбии миқдори хромосомаҳои маҷмӯи хромосомаҳои ба як намуди организм хос вобаста мебошанд. Қаратнок зиёдшавии миқдори хромосомаҳои маҷмӯи мутатсияи геном ба ҳарактер нигоҳ карда ба намудҳо чудо мешаванд: полиплоидия – тағириёбии миқдори маҷмӯи хромосома, гетероплоидия – тағириёбии миқдори баъзе хромосомаи гомологии маҷмӯа.

Намудҳои полиплоид дар олами растаниҳо зиёд паҳн шудаанд. Дар байни намудҳои ҳайвонот организмҳои полиплоид хеле кам дучор меоянд.

Ҳамин тавр, тағирипазирии комбинативӣ, тағирипазирии мутатсионии ба равиши табиӣ ва сунъӣ ба вучудоянда бениҳоят гуногун буда, дар эволютсия ва селексияи организмҳо нақши қалон мебозанд.

**Калимаҳои тақягоҳӣ:** тағирипазирии шахсӣ, тағирипазирии муайян, тағирипазирии номуайян, автополиплоидия, аллополиплоидия, гетероплоидия.

#### Савол ва супоришиҳо:

- Дарвин қадом навъҳои тағирипазириро муайян кардааст?
- Бинобар эътирофи Дарвин тағирипазирии муайян ва номуайян чӣ гуна эзоҳ дода мешавад?



3. Чаро Дарвин тағирилпазирии номуайянро тағирилпазирии индивидуалӣ ме-номад?
4. Аҳамияти тағирилпазирии муайян ва номуайянро дар эволютсия фахмонед.
5. Кадом навъҳои тағирилпазирии ирсӣ фарқ мекунанд?

**Супориш барои ичрои мустақилона:** Тайёр кардани эссе дар мавзӯи “Аҳамияти мутатсия дар табиат”.

### МАШГУЛИЯТИ ЛАБОРАТОРИИ З

**Мавзӯ:** Дар организмҳои зинда омӯхтани ирсият ва тағирилпазирӣ.

**Мақсади машғулияти лабораторӣ:** муайян кардани монандӣ ва фарқи-ятҳои байни индивидҳои шомили як намуд, омӯхтани сабабҳои он.

**Чизҳозҳои лабораторӣ:** хӯшаҳои гандум, растании ҷағҷаф ё гербариҳояш, колорадои ба формалин андохташуда ва коллексияи гамбускҳои биринҷӣ ё расмҳои рангай онҳо.

#### Рафти кор:

Донишмӯзон ба чор гурӯҳ тақсим мешаванд. Ҳар як гурӯҳ аз болои вари-анти ба худаш додашуда кор мебарад ва тақдимот мегузаронад.

**Вариант I.** Омӯхтани тағирилпазирӣ дар растании ҷағҷаф.

Растаниҳои ҷағҷафро рақамгузорӣ карда бароед.

Монандиҳои соҳти растаниҳои ҷағҷафро муайян кунед.

Фарқиятҳои соҳти растаниҳои ҷағҷафро муайян кунед.

Натиҷаҳои мушоҳидаро ба ҷадвал дохил кунед.

	Аломатҳои мушоҳидашаванда	Намунаҳо									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дарозии растаний										
2	Миқдори баргҳои растаний										
3	Шакли баргҳо										
4	Ҷойгиршавии баргҳо дар навда										
5	Миқдори гулҳо дар тӯдагул										
6	Миқдори гулбронгҳои гулҳо										
7	Рангги гулбронгҳо										
8	Миқдори меваҳои растаний:										
	– адади меваҳои нопухта										
	– адади меваҳои пухта										

#### Вариант II.

1. Хӯшаҳои гандумро рақамгузорӣ кунед.

2. Монандиҳои соҳти хӯшаҳои гандумро муайян кунед.
3. Фарқиятҳои соҳти хӯшаҳои гандумро муайян кунед.
4. Натиҷаҳои мушоҳидаро ба ҷадвал дохил кунед.

Аломатҳои мушоҳидашаванда	Намунаҳо									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Миқдори хӯшаҳои хӯши мураккаб										
Дарозии хӯша										
Мавҷудияти қилтиқҳо дар хӯша										
Шакли дон										
Ранги дон										

### Вариант III. Омӯхтани тағийирпазирӣ дар гамбусҳои колорадоӣ.

1. Коллексияи гамбусҳои колорадоӣ ё расмҳои рангаи онҳоро рақамгузорӣ кунед.
2. Монандиҳои соҳти гамбусҳои колорадо- иро муайян кунед.
3. Фарқиятҳои соҳти гамбусҳои колорадои- ро муайян кунед.
4. Натиҷаҳои мушоҳидаро ба ҷадвал дохил кунед.



Аломатҳои мушоҳидашавдандаи гамбусҳои колорадоӣ	Ба ҳамдигар монандӣ ё фарқият доранд?
Мавҷудияти қисмҳои сар, қафаси сина, шикам	
Андозаи баданаш	
Болой – болҳои сахташ	
Миқдори пойҳояш	
Шакли мӯйлабҳояш	
Ранги хатҳои болҳояш	
Миқдори хатҳои болҳояш	

### Вариант IV. Омӯзиши тағийирпазирӣ гамбусҳои сабзи биринҷӣ.

1. Коллексияи гамбусҳои сабзи биринҷӣ ё расмҳои рангаи онҳоро рақамгузорӣ кунед.
2. Монандиҳои соҳти гамбусҳои сабзи биринҷиро муайян кунед.
3. Фарқиятҳои соҳти гамбусҳои сабзи биринҷиро муайян кунед.
4. Натиҷаҳои мушоҳидаро ба ҷадвал дохил кунед.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



Аломатҳои мушоҳидашавандай гамбусҳои биринчӣ	Ба ҳамдигар монандӣ ё фарқият доранд?
Мавҷудияти кисмҳои сар, қафаси сина, шикам	
Болопӯш – мавҷудияти болҳои сахташ	
Миқдори пойҳояш	
Шакли мӯйлабҳояш	
Дарозии мӯйлабҳояш	
Ранги болҳояш	
Шакли ҳатҳои болҳояш	
Миқдори ҳатҳои болҳояш	

### Ба саволҳои зерин ҷавоб нависед:

- Сабаби монандии байни организмҳои ба ин намуд мансуб дар чист?
- Сабаби аз ҳамдигар фарқ кардани организмҳои ба ин намуд мансуб дар чист?
- Аҳамияти ирсият ва тағиیرпазириро дар эволютсия нависед.

## § 41. МУБОРИЗА БАРОИ ЗИНДАГӢ ВА НАВҲОИ ОН

Шумо аз худ зиёд насл гузоштани қоқу, ангури сагак, пашшай хона, қурбоққа ва дигар ҳайвонҳову растаниҳоро мушоҳида кардаед. Дар бисёр ҳолатҳо ҳамаи наслҳо гузошташуда ба воя нарасида ба насл додан расидагӣ намекунанд. Онҳо дар зинаҳои гуногуни тараққиёти шахсӣ нобуд мешаванд.

Омилҳои нобудшавӣ гуногун аст: норасоии ғизо, хучуми душманон, номусоид омадани обу ҳаво. Бинобар ин, ҳар як мавҷудоти зинда барои зиндагӣ ва наслгузорӣ мубориза мебарад. Дарвин ибораи мубориза барои зиндагиро ба маънои васеъ, яъне муносибатҳои мураккаб ва гуногуни байни худи организмҳо ва шароити номусоиди табиати ғайриорганикӣ, ҳамчунин, лаёқати наслгузории муътадил фаҳмидааст.

**Хелҳои мубориза барои ҳаёт.** Дарвин се хели мубориза барои ҳаётро мисли формаҳои а) муборизаи байни организмҳои шомили ҳар хел намуд; б) муборизаи байни организмҳои шомили як намуд; в) муборизаи организмҳо муқобили шароити номусоиди табиати органикӣ фарқ кардааст.

## НАМУДҲОИ МУБОРИЗА БАРОИ ҲАЁТ


Муборизаи байни организмҳои ба як намуд мансуб



Муборизаи байни организмҳои ба ҳар гуна намуд мансуб



Муборизаи организмҳо алайҳи шароити номусоиди табииати гайриорганикӣ



**Муборизаи байни организмҳои ба ҳар гуна намуд мансуб** ниҳоят гуногун аст. Чунончи гург ва рӯбоҳ бо ҳаргӯш ғизо мегиранд. Бинобар ин, дар байни гургҳо ва рӯбоҳҳо, ҳамчунин, рӯбоҳҳо ва ҳаргӯшҳо муборизаи байниҳамдигарӣ барои ҳаёт мушоҳида мегардад.



**Расми 91.** Муборизаи байни намудҳо. 1 – сувкесари моҳихӯр; 2 – уқоб (илонбургут) бо сайдаш; 3 – зарпечаки ёнгичқаро фишордиҳанда.


Муносибатҳои дарранда – сайд, паразит ва хӯчаин як намуди мубориза барои ҳаёт байни намудҳо мебошад. Майнаи ҳиндии дар Осиёи Марказӣ паҳншуда бо малаҳҳо низ ғизо мегирад. Малаҳҳо барои гунчишкҳо низ ғизо ба ҳисоб мераванд. Байни майна ва гунчишкҳо рақобат ба вучуд меояд. Ҳайвонҳои сумдор бо растаниҳо ғизо мегиранд. Малаҳҳо низ бо растаниҳо ғизо мегиранд. Зуд афзоиши малаҳҳо сабаби аз гурӯснагӣ нобуд шудани ҳайвонҳои сумдор мегардад. Аз ҷониби дигар ҳаёти ҳайвонҳои сумдор ба ҳайвонҳои дарранда вобаста аст. Мавҷудияти растаниҳо фақат ба ҳайвонҳои алафхӯр не, балки ба ҳашаротҳои гардгузорӣ кунандай онҳо, ба рақобати байни растаниҳои дигар ҳам алоқаманд аст. Дар муборизаи ҷой қаламуши хокистарранг ба оҳистагӣ қаламуши

сиёҳро фишор дода мебарорад. Занбўри оддии ба Австралия аз Аврупо овардашуда занбўри хурди маҳаллии бенайзаро фишор дода баровард (расми 91).


Мубориза барои ҳаёт байнин намудҳо мумкин аст он қадар бошиддат набошад. Сабаби асосии он гуногун будани ғизои организмҳои мансуби ҳар намуд мебошад. Рӯбоҳҳо низ дар навбати худ фақат бо харгӯшон не, балки бо муш, хорпуштак ва паррандаҳо низ ғизо мегиранд.

*Муборизаи байни организмҳои ба як намуд мансуб.* Бо фарқ аз болоиҳо талаби организмҳои шомили як намуд нисбат ба омилҳои дигари барои ғизо, ҳудуди зист ва ҳаёт зарур монанд аст. Байни паррандаҳои шомили як намуд ҳангоми наслгузорӣ бинобар интиҳоби чой рақобат пайдо мешавад. Дар ҳайвонҳои ширхӯр, паррандаҳо дар байни организмҳои нарина барои ҷуфт шудан бо организмҳои модина мубориза меравад (расми 92). Ҳангоми зич корида шудани ғӯза, гандум ва тухмии растаниҳои дигар байни онҳо барои равшаний, намай, ғизо рақобат дидар мешавад. Оқибат онҳо нимҷон шуда месабзанд.

Дар байни дараҳтон, буттаҳои шомили як намуд ҳам ин гуна ҳолат мушоҳида карда мешавад. Дараҳтҳои баландтарини шоҳаҳояшон васеъ паҳн гардида қисми зиёди нури офтобро мегардонанд. Системаи решав бақуввати онҳо аз хок бештар об ва моддаҳои дар он маҳлулшударо ҷаббида мегирад. Аз ин ҳисоб дараҳтони ҳамшагат заиф шуда нумӯ мекунанд ё аз сабзиш монда нобуд мешаванд (расми 93). Муборизаи байни намуд хеле бошиддат мешавад. Чунки эҳтиёчи ҳаётин индивидҳои як намуд якхела мешаванд.



Расми 92. Мубориза байни намудҳо. 1- оҳуҳо; 2 – зебраҳо; 3- филҳо.



### **Расми 93.** Рақобат байни дарахтони шомили як намуд.

хоби зимишона мераванд.

**Истифодан инсонҳо аз муносибати байни организмҳо.** Шиддатнок будани муборизаро байни организмҳои шомили як намуд ба эътибор гирифта, ҳангоми ташкил кардани боғҳои нав бо назардошти намуди дараҳтҳои мевадор ниҳолҳо дар фосилаи маълум шинонда мешаванд. Ҳангоми бо роҳи сунъӣ барпо кардани ҷангалҳо ба хок гифаҳои замбӯруғ андохта, микориза ҳосил карда мешавад. Дар республикаамон барои бо роҳи сунъӣ зиёд кардани моҳиҳо дар кӯлҳо ва ҳавзҳо аввало онҳоро аз моҳиҳои дарранда (шӯртан) ва он қадар аҳамият надошта (гамбузия) тоза мекунанд. Баъд аз он дар ҳавзҳои об моҳиҳои барои хочагӣ муҳим зиёд карда мешаванд. Барои бо асоси илмӣ пеш бурдани хочагии сайёдӣ биологияи ҳайвонот, яъне, даври наслгузорӣ, миқдори насл, муддати ба воя расидани онҳо, бо чӣ ғизогирияшон, муносибати байни организмҳо дар маркази диққат қарор мегирад.

Дар нобудшавии ҳайвонҳои дарранда – гург, рӯбоҳ нақши санитарии онҳо – нобудшавии бисёр индивидҳои нимҷон, касал ба ҳисоб гирифта мешавад.

Назар ба растаниҳои маъданӣ растаниҳои худрӯй ҷонсаҳт мешаванд. Барои он ки онҳо дар рушди растаниҳои маъданӣ (пиёз, сабзӣ, резиска ва ғайраҳо) таъсири манғӣ нарасонанд, хишова карда, аз алафҳои бегона ҳалос карда мешаванд. Ҳангоми мубориза алайҳи ҳашароти зараррасон – кашафкана, кирми себ, кирми кӯсак, шира ва ғайраҳо аз микрофенус, тиллоҷашм, трихограмма, афелинус, тугмачагамбуск (подолия) энтобактерияҳо пахн карда мешаванд. Барои мубориза алайҳи ҳашароти зараррасон паррандаҳои ҳашаротхӯр, чунончи, соч, фотимачумчӯқ ҷалб карда мешаванд. Барои ҳосил гирифтан аз растаниҳои аз канор гардодудшаванда аз оруи асал истифода мебаранд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** муборизаи байни организмҳои ба як намуд мансуб, муборизаи байни организмҳои ба ҳар гуна намуд мансуб, муборизаи организмҳо алайҳи шароити номусоиди табииати ғайриорганикӣ.



### Савол ва супоришҳо:

- Чаро ҳамаи наслҳои гузаштаи организм ба воя намерасанд?
- Дарвин муборизаро барои зиндагӣ ба чанд хел чудо кардааст?
- Қадом намуди мубориза барои ҳаёт шиддатнок мешавад ва барои чӣ?
- Ба муборизаи байни организмҳои шомили ҳар хел намуд мисолҳо оред.
- Муборизаи организм ба муқобили шароити номусоиди табииати ғайриорганикӣ дар чӣ гуна мисолҳо инъикос мешавад?



### Супоришҳо барои иҷрои мустақилона:

**Супориши 1.** Ҷадвалро пур кунед.

Намудҳои мубориза барои ҳаёт	Моҳияти он	Мисолҳо

Супориши 2. Мутобиқ ба мисолҳои ба намудҳои мубориза барои ҳаёт овардашуда ишораи “+”-ро гузоред.

Мисолҳо	Намудҳои мубориза барои ҳаёт		
	1	2	3
Тулакқунии мавсими ширхӯрон			
Муборизаи хирсҳои бӯр барои чойи зист			
Мубориза барои равшаний дар гандумзор			
Ба хоби зимистона рафтани ҳайвонот			
Даррандагӣ			
Қўчбандии паррандаҳо			
Каннибализм			
Муборизаи гургҳо ва рӯбоҳҳо барои тӯъма			
Бо барги растани гизогирӣ кирми шапалаки қарам			
Фишор дода баровардани қаламушҳои сиёҳ аз ҷониби қаламушҳои хокистарранг			
Дар байни гориллаҳо мубориза барои роҳбарии гала			
Фишор дода бароварда шудани як намуди кенча аз ҷониби намуди кенчаи дигар			
Дар моли сиёҳ паразитӣ кардани кирми чигар			
Эзоҳ: 1 – мубориза дар дохили намуд; 2 – муборизаи байни намудҳо; 3 – муборизаи табииати ғайриорганикӣ ба муқобили шароити номусоид			

## § 42. ИНТИХОБИ ТАБИЙ ВА НАМУДҲОИ ОН

Мубориза барои зист дар вобастагӣ бо ҳалокшавии бисёр организмҳо, зиндагӣ кардани баъзеҳои дигараши рӯй медиҳад. Тағийрпазирӣ инфиридорӣ дар организм дар се намуд намоён мешавад. Як хели онҳо барои организм муфид аст, хели дуюми онҳо барои организмҳо бефарқ, сеюмияш бошад, зарарнок аст. Одатан организмҳои молики тағийрпазирӣ зарарнок дар зинаҳои гуногуни тараққиёти шахсӣ нобуд мешаванд. Тағийрпазирӣ барои организм бефарқ ба ҷонсаҳтии онҳо таъсир намерасонад. Инфиридорҳои молики тағийрпазирӣ фоиданок ба сабаби он ки дар мубориза ба муқобили доҳили намуд, байни намудҳо ё шароити номусоиди муҳити абиотикӣ андаке афзалиятҳо доранд, зиндагӣ меқунанд. Дар мубориза барои зист зиндагӣ кардани организмҳои дорои аломат ва хосиятҳои фоиданок, нобудшавии дорои ҳамин гуна аломат ва хосиятҳо набуда **интихоби табий** номида мешавад.

Интихоби табий – омили асосии ҳаракатдиҳандай эволютсияи организмҳо. Ба фикри Ч. Дарвин интихоби табий – натиҷаи мубориза барои зиндагӣ буда, ҷараёни биологиест, ки аз зиндагӣ карда, наслгузории организмҳои дорои тағийротҳои инфиридории фоиданок, яъне, зиндагӣ кардани формахои мутобиқшуда, ҳалокшавии организмҳои дорои тағийротҳои беманфиат, иборат аст. Тағийрпазирӣ ирсӣ барои интихоби табий асос ба ҳисоб меравад. Ба туфайли интихоби табий гуногуни организмҳо меафзояд, соҳти организмҳо дар ҷараёни эволютсияи муракқаб мешавад, намудҳои ба муҳит ба дараҷаи кофӣ мутобиқнашуда нобуд мегарданд.

Ч. Дарвин ҷараёни интихоби табииро бо интихоби сунъӣ муқоиса кард. Агар интихоби сунъиро инсон пеш барад, интихоби табииро табиат идора мекунад. Ҳангоми гузарондани интихоби табий инсон доимо манфиати худро ба назар мегирад. Ба ин боис ба туфайли интихоби табий дар навъ ва зотҳои баровардашуда аломату хосиятҳои барои манфиати инсон хизматкунанда хуб ривоҷ меёбад. Дар интихоби табий манфиати инсон не, балки манфиати организм дар чойи аввал меистад. Организмҳои ба мубориза барои зиндагӣ мутобиқшуда нисбат ба организмҳои мутобиқнашуда камтар нобуд мешаванд. Ин бошад, худ аз худ далолат медиҳад, ки интихоби табий дар мутобиқшавии организм ба муҳит, популятысияи нав, дар бавучудоии намудҳо омили асосӣ мебошад.


Айни замон З намуди интихоби табий фарқ мекунад: 1) ҳаракатдиҳанда; 2) стабилкунанда; 3) дизруптивӣ.

**Интихоби стабилкунанда.** Ин интихоб тағийрпазирӣ популятысияро қоҳиш медиҳад, устуворияшро меафзояд. Ҳаёти ҳар як популятысия ба муҳит вобаста аст. Ў барои зиндагӣ кардан бояд ҳамеша ба шароити муҳит


мутобиқ шавад. Агар дар байни якчанд насл шароити зист тағирир наёбад, дар он ҳолат популятсия – ба дарақаи баланди мутобиқшавӣ соҳиб мегардад ва тағиирпазирӣ интихоби табииро ба ҷониби устуровӣ равона мекунад. Формаҳои ба муҳит хуб мутобиқшуда, дорои формаи миёна ҳифз карда мешаванд, организмҳои аз меъёр гузашта нобуд мешаванд.

Ба ҳалокат дучоршавии формаҳои генотипашон якбора тағиирёфта дар популятсияҳои табий якчанд маротиба мушоҳида гардидаанд. Масалан, мушоҳидаи аз болои гунчишкҳо гузарондаи Г. Бемпесро гирифтан мумкин. Ў баъди бӯрони барфи саҳт 132-то гунчишкҳои нимҷонро аз саҳро ба лаборатория овардааст. 72-тои онҳоро зинда кардааст. Бемпес болҳои гунчишкҳои зинда ва мурдаро андоза кардааст. Дарозии болои гунчишкҳои зинда монда миёна, болои гунчишкҳои мурда бошад, дароз ё кӯтоҳ будааст, бинобар ин, муайян гардидааст, ки формаҳои дарозии болҳояшон миёна ҳангоми бӯрон зинда мондаанд ва гунчишкҳои болашон аз меъёр берун нобуд шудаанд.

Хурдиву қалонӣ ва шакли гули растаниҳои бо ёрии ҳашаротҳо гардолудшаванда нисбат ба гули растаниҳои бо ёрии шамол гардолудшаванда тағиир намеёбанд. Устуровии соҳти гулҳои бо ёрии ҳашаротҳо гардолудшаванда ба эволютсияи якҷояи растаниҳо ва гардолудкунандай онҳо вобаста аст. Дар байни миқдори бачаҳои парранда ва ғизои овардаи волидайни онҳо вобастагӣ мавҷуд аст. Соч дар лонааш аз ҳама зиёд 5-то тухм мегузорад. Агар аз 5-то зиёд гузорад, норасоии ғизо барои нобудшавии бачаҳояш сабаб мешаванд.



**Расми 94.** Интихоби стабилкунанда.



**Расми 95.** Интихоби стабилкунанда:  
А – латимерия; Б – гаттерия.


Таъсири интихоби стабилкунанда дар одамон низ дида мешавад. Дар ҳуҷайраи одамони дар меъёр мавҷудияти 44-то аутосома ва 2-то хромосомаи ҷинсиро медонед. Дар тухмҳуҷайраи тухмгузоштаи зан 44-то аутосома ва якто хромосомаи Y бошад, ба таври дигар гӯем, хромосомаи X нарасад, дар

он ҳолат ҳомила дар шиками модар баъди 2-3 мөн ривоҷ намеёбад ва исқоти табий рӯй медиҳад.

Интихоби ба хифзи индивидҳои аломатхояшон ба дараҷаи миёна ё ба дараҷаи ба он наздик нигарондашуда *интихоби стабилкунанда* номида мешавад (расми 94).

Дар шароити муҳити тағиیرнаёбандага хифз гардиданни организмҳое мисли гаттерия, гингко билоба, латимерия натиҷаи интихоби стабилкунанда аст (расми 95).


**Интихоби ҳаракатдиҳанда.** Ин намуни интихоби табий ҳудуди тағиир-



Расми 96. Интихоби ҳаракатдиҳанда.

индивидҳои құхна ба вучуд омадани индивидҳои ба шароити нави муҳит мутобиқ характернок аст.

Дарвин ҳангоми сафари панчсола дар қазираи уқёнусҳои зуд-зуд шамоли саҳт мешуда ҳашаротҳои дарозболро кам, ҳашаротҳои болдор ва беболиrudimentro зиёд дучор омадааст. Тибқи эзоҳи олим ба туфайли он ки дар ин гуна қазираҳо шамоли саҳт мевазад, ба сабаби он ки ҳашаротҳои болҳояшон дар мейёр ба он бардошт карда наметавонанд, шамол онҳоро парронда ҳалок кардааст. Ҳашаротҳои болдор ва беболиrudimenti дар натиҷаи мутатсияҳо ба вучуд омада мутлақо ба ҳаво парвоз накарда, дар роғ ва ковокиҳои гуногун пинҳон шудаанд. Ба туфайли он ки ин ҷараён бисёр ҳазорсолаҳо давом кардааст, тағиирпазирии ирсӣ ва интихоби табий омили дар қазираҳои калон камшавии




Расми 97. Эволюция асп – натиҷаи интихоби ҳаракатдиҳанда аст.

ҳашаротҳои болҳояшон дар меъёр ва зуҳур кардани индивидҳои болдор ва беболиrudiment шудааст. Хели интихоби табиии таъминкунандай ҳосилшавӣ ва рушди аломату ҳосиятҳои нави организмҳо интихоби ҳаракатдиҳанда номида мешавад (расми 96).

Нестшавии боли баъзе парранда ва ҳашаротҳо, ангушти пахлуии сумдорон, ҷашми ҳайвонҳои дар гор муқим, реша ва барги растаниҳои паразит натиҷаи таъсири интихоби ҳаракатқунанда мебошад. Ба туфайли ба оҳистагӣ тағйирёбии шароити муҳит ин намуди интихоби табий аз ҷиҳати фенотип ва генотип формаҳои навро ҳосил мекунанд. Он омили асосии пайдоиши намудҳои нав ва ҷараёни эволютсия дар олами организмӣ ба ҳисоб меравад.

**Интихоби дизруптивӣ.** Дар баъзе ҳолатҳо дар байн организмҳои дар ҷойи муайян пахншудаи ба як намуд мансуб ду ва аз он зиёд гурӯҳи индивидҳои аз ҳамдигар мутафовит мумкин аст дучор оянд. Ин натиҷаи интихоби дизруптивӣ мебошад, ки боз як шакли алоҳидаи интихоби табий аст (расми 98). Чунончи дар тугмачагамбуски дунуктадор ҳодисаи полиморфизми мавсимиро дидан мумкин аст. Формаҳои сиёҳтоб, сурхина, саҳтболи ин гамбуск дида мешавад. Сурхинаболҳо дар зимистон ба туфайли пастшавии ҳарорат кам нобуд шуда, дар моҳҳои тобистон кам насл медиҳанд. Баракс, формаҳои сиёҳболон дар зимистон ба ҳарорати паст тоб наоварда, бештар ҳалок гардида дар моҳҳои тобистон бошад, зиёд насл медиҳанд. Аз ин мебарояд, ки ба воситаи ба фаслҳои гуногуни сол мутобиқшавӣ ин ду гурӯҳи тугмачагамбуск насли худро нигоҳ медоранд.



Расми 98. Интихоби дизруптивӣ.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** интихоби табий, ҳаракатдиҳанда, стабилкунанда, дизруптивӣ.



**Савол ва супоришиҳо:**

1. Мубориза барои зистро чӣ гуна эзоҳ медиҳед?
2. Нақши интихоби табииро дар эволютсия фаҳмонед.
3. Нақши интихоби ҳаракатдиҳандаро дар эволютсия фаҳмонед.
4. Нақши интихоби стабилкунандаро дар эвоютсия фаҳмонед.
5. Нақши интихоби дизруптивиро дар эволютсия фаҳмонед.



**Супориш барои ичрои мустақилона:** Ҷадвалро пур кунед.

Интихоби стабилкунанда	Интихоби харакатдиҳанда	Интихоби дизрүптивӣ

## **§ 43. МУТОБИҚШАВӢ ДАР ОЛАМИ ОРГАНИКӢ – НАТИЧАИ ЭВОЛЮТСИЯ**

**Мутобиқшавӣ** – ин соҳти дохилӣ ва беруни организмҳо, функсия, хулқу атвори органҳо ва ба шароити муҳити муайяни зист мувофиқ омадани тарзи зиндагӣ мебошад. Аломатҳои мутобиқшавии ба худ хоси дар ҳамаи организмҳои зинда мавҷуд барои дар муҳити худи онҳо зиндагикунанда зистан, дар мубориза барои зист ғолиб омадан, насли солим гузошта, нишонаҳои худро ба авлоди оянда интиқол додан имкон фароҳам меорад. Мутобиқшавӣ бо ҷонсаҳтӣ, рақобатбардорӣ ва насли солим гузоштани организмҳо узван вобаста аст. Ҷонсаҳтӣ гуфта дар муҳити худи организмҳо паҳншуда генотипи худро якбора тағиیر надода дар меъёр зиндагӣ кардан дар назар дошта мешавад. Рақобатбардорӣ муқобилиятҳои табиати мурда ва зиндаи организм, аз ҷумла, ғизо ёфтани, бо дигар ҷинс ҷуфт шудан, соҳибӣ кардани чойи зистро мағлуб кардан аст. Наслгузорӣ бошад, бо дар меъёр гузаштани наслгузории организмҳо вобаста аст. Ин се компоненти мутобиқшавӣ ба ҳамдигар вобаста буда, натиҷаи эволюционии ба воситаи интихоби табиӣ таркибёftа ба ҳисоб меравад. Ба сабаби он ки шароити муҳити беруни гуногун аст, аломатҳои мутобиқшавии организмҳо ҳам ҳархела мешаванд.

**Мутобиқшавии морфологӣ.** Дар натиҷаи таъсири омилҳои муҳити беруни дар соҳти бадани организмҳо ҳусусиятҳои ба ин муҳит мувофиқ пайдо мешаванд. Масалан, шакли бадани паррандаҳо барои зиндагӣ кардан дар муҳити ҳаво, шакли бадани моҳиҳо дар муҳити об ёрдам медиҳанд. Ба мутобиқшавии морфологии ҳайвонҳо ранги ҳимоя, ниқобкашӣ, мимиқрия, ранги огоҳидиҳанда, ранги раҳгумзананда мисол мешаванд.

**Ранги ҳимоя.** Дар бисёр ҳолатҳо барои он ки ранги зоҳирӣи ҳайвонҳо ба ранги муҳити зиндагикунандаи онҳо мувофиқ аст, кам ба назар мерасад (расми 99). Одатан, сангпушт, калтакалос, морҳои дар дашт зиндагикунанда ба ранги қум, ҳайвонҳои кишвари шимолӣ – хирс, кабӯ, рӯбоҳ ба ранги сафед, қурбокқаи дараҳтӣ, гахворачунбон, сӯзанак ба сабаби дар байни баргҳо зиндагӣ кардан, кирми шапалаки қарам ба ҷиҳати бо баргҳо ғизо гирифтани ба ранги сабз мешаванд. Агар ранги муҳит бо назардошти фаслҳо тағиир ёбад,

дар он ҳолат ранги ҳайвонот ҳам тафийр меёбанд. Масалан, дар минтақаи миёнай Аврупо рӯбоҳ, харгӯш, кабк, қоқум (горностай) дар зимистон ба як ранг, дар тобистон ба ранги дигар мешаванд.

**Никобкашӣ.** Дар баъзе ҳолатҳо шакл ва ранги бадани ҳайвон ба барг, навда, муғча, растаниҳои атроф монанд мешавад. Чунончи ранг ва шакли ҳашароти (чупчик палочник) навдаи борикро, сўзанмоҳӣ обсабзҳоро, моҳии аспи




### Расми 99. Ранги ҳимояи ҳайвонҳо:

- 1 – малахи сабз;
- 2 – кирми қадамзан;
- 3 – қурбокқаи дараҳтӣ;
- 4 – қиёфаи тобистонаи кабк;
- 5 – қиёфаи зимистонаи кабк;
- 6 – эҷкемар;
- 7 – қиёфаи тобистонаи қоқум (горностай);
- 8 – қиёфаи зимистонааш.

баҳрӣ растаниҳои обиро ёдовар мешаванд (расми 100). Шакли баъзе моллускаҳои дупаллагӣ ба муғчаҳои растаниҳои обӣ монанд мешаванд. Шакл, нақш ва рагҳои болҳои шапалак каллимаи дар Малая паҳншуда ба барг монанд аст.

**Ранги огоҳкунанда.** Намуди зоҳирӣ баъзе ҳайвонҳо рангоранг буда, ба ҷашм баръало менамояд. Гамбуски чавзо, тутмагчагамбуск, ору, оруи мӯяқдор, аксари шапалакҳо ба “дӯсту душман” намудор шуда, бо ранги худ онҳоро “огоҳ месозанд”. Ҳайвонҳои ранги огоҳидиҳанда дошта воситаҳои иловагии аз душман ҳимоякунанда доранд. Ба воситаҳои ҳимояи хусусии онҳо бӯйҳои бади дар бадан истеҳсолкунанда, моеъҳои заҳрнок, бо мӯяҳо пӯшида шудани бадан, найзаҳо ва файраҳо дохил мешаванд.

**Мимикрия.** Дар баъзе ҳолатҳо ҳайвонҳои зиёд нобудшаванда бо ранг ва шакли бадани худ ба организмҳои “дорои ранги огоҳқунанда” тақлид меқунанд.




### Расми 100. Ниқобкашии ҳайвонҳо:

- 1 – гаҳворачунбон;
- 2 – чупчик;
- 3 – даканг;
- 4 – аспчаи баҳрӣ;
- 5 – моҳии латтачӣ;
- 6 – “масҳарабоз”-и баҳрӣ;
- 7 – нинамоҳӣ.

Ба организмҳои кам ҳалокшавандай “дорои ранги огоҳқунанда” тақлид кардан ҳайвонҳои беҳимояи аз ҷониби кушандоъишон бисёр нобудшаванда ҳодисаи **мимикрия** номида мешавад. Аз ҷиҳати ранг ба оруҳо монандшавии баъзе навъҳои пашша ва шапалакҳо, ба тугмачагамбусҳо шабоҳат пайдо кардан ҳонхӯракҳо, ба ранги морҳои заҳрдор шудани морҳои безаҳр мисоли ҳодисаи мимикрия мебошад (расми 101). Ҳаминро бояд гуфт, ки рангҳои ҳимояи огоҳқунанда бо ҳатти ҳаракати ҳайвон вобаста шаванд, боз ҳам бештар самара медиҳад.

Паррадаи даканг, ки дар найистонҳо зиндагӣ меқунад, бо ранги парҳои худ най (қамиш)-ро ба хотир меорад. Ба ин нигоҳ накарда, ягон ҳавф ҳис кунад, он зуд гарданашро ёzonда, минқорашро бардошта ноҷунбида меистад. Дар ин гуна вазъият онро душманаш пай намебарад.



**Расми 101.** Ранги ”огоҳқунанда”-и ҳайвонот ва ҳодисаи мимикрия.

- 1 – белянка;
- 2 – шапалаки гелеконуси захрдор;
- 3 – шапалаки оинамонанд;
- 4 – пашшай ғинг-ғингқунанда;
- 5 – оруи оддӣ;
- 6 – аспиди марҷони захрнок;
- 7 – мори обии америкоии безаҳр;
- 8 – гамбуски “хонқизи”;
- 9 – нонхӯрак.

Аз чиҳати ранг ва шакл тақлид кардан фақат ба организмҳо не, ҳатто ба тухмҳо ҳам хос аст. Масалан, фоҳтак, мисли паррандаҳои дигар лона намесозад ва тухмашро дар лонаи паррандаҳои хурд – дурроҷи сиёҳ, ҷархресак (сангобдавак), булбул мегузорад. Аз ҳама муҳимаш ин ки фоҳтак пеш аз тухм гузоштан тухми ана ҳамин паррандаҳо дар лонаашон гузоштаро дид, ба онҳо тақлид намуда, тухм мегузорад ва ранг, ҳачми тухмҳои гузоштаи ў ба тухми соҳибони лона монанд мешавад.


**Ранги ба иштибоҳ андозандा.** Бадани ин гуна ҳайвон бо доғҳо ва рахҳои алоубуло пӯшида шудааст. Ин доғҳо, рахҳои алоубуло дикқату эътибори душманро ба иштибоҳ меандозад. Ранги пӯсти зебра, жирафаро ба ин мисол кардан мумкин аст.

**Мутобиқшавии физиологӣ.** Ин мутобиқшавӣ ба ҳарорати бадан, дар хун дар ҳолати устувор нигоҳдоришавии консентратсияи намак ва қанд нигаронда шудааст. Организмҳо дар зинаҳои гуногуни ҳаёти шаҳсӣ нисбат ба тағиیرёбии намак, намӣ, ҳарорати муҳити атроф тағиирнопазирии худро ҳифз мекунад. Масалан, растаниҳо барои аз давраи ороми зимистона мӯътадил гузаштан дар ҳуҷайраи онҳо микдори об коҳиш ёфта, консентратсияи моддаҳои маҳлулшуда меафзояд. Барои дар хуни туленҳо, ки ба муддати зиёд зери об меистанд, **баста гирифтани** оксиген ба ғайр аз гемоглобин миоглобин нисбатан бештар иштирок мекунад. Дар бадани ҳайвонҳои саҳрой бисёр ҷамъ шудани моддаҳои равған ба мутобиқшавии физиологӣ мисол шуда метавонад.

**Мутобиқшавии этологӣ.** Ин намуди мутобиқшавӣ дар ҳатти ҳаракати ҳайвонҳо намоён мегардад. Ҳайвонҳо ба воситаи ҳаракатҳои ба худ хос аз душманони худ ҳимоя карда мешаванд, физо ёфта, захира мекунанд, ба мавсимиҳои сол мутобиқ гардида, ҷуфт интихоб мекунанд ва зиёд мешаванд, насли ҳудро ҳимоя мекунанд. Ҳайвонҳо барои аз душман амон мондан пинҳон мешаванд ё ҳаракатҳои тарсонанда иҷро мекунанд. Гамхорӣ барои насл баҳри зиндагӣ кардани намуд аҳамияти калон дорад. Моҳии соми америкӣ то ривоҷ ёфтани тухми ҳудро ба тарафи шикам часпонда мегардад. Қурбоққаи повитуха тухмҳои бордокуниро то ривоҷ ёфтани қурбоққаҳои ҷавон дар тарафи қафо “нигоҳ дошта” мегардад. Бо фарқ аз муҳрадорони дараҷаи паст паррандаҳо тухми ҳудро ба лонаҳои маҳсуси худ гузошта, бо ҳарорати танаи худ онҳоро гарм месозанд. Тухм ва ҷӯҷаи ҳудро паррандаҳои волидайн бонӣ ва ҳимоя мекунанд. Мутобиқшавиҳои вобаста ба ғамхорӣ ба насл дар ширхӯрон, хусусан, пурзӯр мешавад.

**Мутобиқшавии олами растаниҳо.** Дар растаниҳо низ мисли ҳайвонҳо нисбат ба омилҳои муҳити берунӣ якчанд мутобиқшавиҳо мавҷуданд. Масалан, дар норасоии намӣ растаниҳо гуногун мутобиқ мешаванд. Барги як навъи растаниҳо бо қабати мум (фікус), дар навъҳои дуюмӣ бошад, бо мӯяқҳои гафс пӯшида шудаанд. Баргҳои саксавул ба “тангача”-ҳои хурд табдил ёфтаанд. Барги янтоқ хурд ва саҳт аст, бисёр шохчаҳояш ба шакли хоранд. Растаниҳо қактус, алоэ, агава сероб мебошанд. Даври вегетатсияи баъзе растаниҳо ниҳоят, кӯтоҳ, Масалан, алафи Дантонӣ дар аввали баҳор сабзида, рушд ёфта, ба тухмгузорӣ расидагӣ мекунад. Растаниҳое мисли янтоқ, шабоқ ҳангоми беобӣ ба воситаи рехтани барги худ ҳаёташонро нигоҳ медоранд. Якчанд мутобиқшавии бо аз канор ва ёрии ҳашаротҳо гардолудшавии растаниҳо алоқаманд мавҷуданд. Растаниҳои ба воситаи ҳашаротҳо гардолудшаванда бо калонии гулбаргҳо, гуногуни ранг, паҳн кардани хушбӯйӣ, чудо кардани нектар ҳашаротҳоро ба худ ҷалб месозанд. Баръакс, гули растаниҳои бо ёрии шамол гардолудшаванда хурд, ноаён, бебӯй, гардҳояш хеле сабук мешаванд. Нисбат ба паҳншавии мева ва тухмии растаниҳо низ якчанд мутобиқшавиро дидан мумкин аст. Дар мева ва тухми коч, сада, айлант, заранг, ки бо ёрии шамол паҳн мешаванд, ҷавонай болмонанд, дар пундонаи ғӯза мӯяқҳо мешаванд. Дар меваи череда, зардҷой, қариқиз, қўйтикан (рогоголовник), чангак, хор мӯяқҳо буда, онҳо ба воситаи ба паҳми ҳайвонот, пари паррандаҳо, либоси одамон часпидан ба масофаҳои дур паҳн мешаванд (расмҳои 102-103). Меваҳои мағздор, донадор ва бедонаи сероб аз ҷониби паррандаҳо ва дигар ҳайвонҳо истеъмол гардида, тухмиҳои ҳазмнашуда ба воситаи ахлот ба берун

бароварда мешаванд. Ба ҳамин тариқа онҳо ба ҷойҳои дигар паҳн мешаванд. Дар мева ва тухмиҳои ба воситай об паҳншаванда низ баъзе мутобиқшавиҳо мавҷуд аст.




**Расми 102.** Меваҳои бо ёрии ҳайвон ва одамон паҳншаванда.

1 – меваи решика; 2 – ғилофаки бедай расанда; 3 – сабадчай “шастдор”-и қариқиз; 4 – меваи хордори гӯсфрандхор 5 – меваи халандаи эбалак; 6 – меваи халандаи оҳанхор.

Ба ҷои хулоса мо мутобиқшавӣ гуфта дар муҳити маълум зарурати зистани организмҳои зинда, наслгузории мұтадилро мавриди назар қарор мебидем.

**Асли баромади мутобиқшавӣ.** Дарвин дар шароити муайянни муҳити табиӣ чӣ гуна пайдо шудани мутобиқшавиҳои мураккаб ва гуногуни организмро бо асоси илмӣ фаҳмонда дод. Бо мақсади муайян кардани чи қадар дурустии мулоҳизаи Дарвин маълумотҳо оид ба тағйирёбии ранги бадани шапалакҳоро таҳлил карда мебароем. Бо оғоз аз асрҳои XVIII–XIX дар наздик ба 70 намуди тангаболҳо тағйирёбии ранги бадан маълум гардид. Сабаби ин гуна тағйиротҳо дар намуди шапалаки коч ҳаматарафа омӯхта шуд (расми 104). Бадани шапалаки мазкур ба ранги сафед буда, он ҳангоми дар пӯстлоҳи кочи сафед нишастан ба чашм наменамояд. Бинобар ин, он вазифаи ҳимояро мегузарад. Дар давоми 200 соли охир дар бисёр мамолики Аврупо ба сабаби зиёдшавии заводу фабрикаҳо ва партовҳои аз онҳо чудошуда шаҳр, марказҳои



**Расми 103.** Меваҳои бо ёрии шамол паҳншаванда

1 – коч; 2 – сада; 3 – заранг; 4- дарахти бўйдор – айлант; 5 – шумтол.



**Расми 104.** Формаҳои дар шаҳр (сиёҳтоб) ва сахро (сафедтоб) будаи шапалаки кадамзани коч.

саноатй ифлос гардида, тана, шоху шабба, баргҳои дараҳтон бо дуда ва чанг рўйпўш гардиданд. Маълум аст, ки тағйирёбии омилҳои муҳит ба организмҳои дар он ҷо зиндагӣ кунанда таъсир мерасонад. Бинобар он, дар ҷойҳои деҳот дар натиҷаи тағйирпазирии мутатсионӣ шапалакҳои сиёҳтоб пайдо шаванд, онҳо зуд аз ҷониби паррандаҳои ҳашаротхӯр истеъмол гардида, нест мешуданд. Дар марказҳои саноатишуда бошад, ба сабаби ба ранги тана, шоху шаббаи дараҳтони дудазада будани ранги шапалакҳо вазифаи ҳимоняро адо кардааст. Ба ҳамин тарик, дар шаҳр шапалакҳои сиёҳтоб, дар деҳот шапалакҳои сафед аз ҷиҳати микдор зиёд гардидаанд. Бинобар муайян кардани генетикҳо дар шапалаки коч тағйирёбии ҳатти ҳаракати ранги тана ба мутатсияи ген алоқаманд аст.

**Нисбӣ будани мутатсияи организмҳо.** Мутобиқшавии организмҳо ба шароити муҳит дар ҷараёни таърихии дарозмуддат ба туфайли таъсири интиҳоби табиӣ пайдо шудааст. Ба ин нигоҳ накарда, он мутлақ набуда, нисбӣ мебошад. Ҳарактери нисбӣ доштани мутобиқшавиро бо ёрии далелҳои зиёд событ кардан мумкин аст. Мутобиқшавиҳои дар организм барои ҳифзи як намуд пайдошуда барои истифода аз намуди дигар самара надод. Масалан, ко-саҳои сангпушти даштӣ онро аз ҳайвонҳои дарранда ҳимоя кунад ҳам, аз паррандаҳои дарранда мисли уқоб, каргас ҳимоя карда наметавонад. Чунки онҳо сангпуштро аз ҳаво саҳт ба замин партофта, пора карда меҳӯранд. Ба мисли ҳамин “пўсти хордор”-и хорпуштак ҳам ўро аз ҳайвонҳои дарранда, хусусан, аз рўбоҳ ҳимоя карда наметавонад. Морҳои барои аксари ҳайвонҳо, инсонҳо зараррасонро росухо, хорпуштакҳо, хукҳо хўрданашон маълум аст. Оруро аксари паррандаҳои ҳашаротхӯр намехӯранд. Лекин онҳо дар атрофи Сирдарё ғизои асосии паррандаи оруҳӯри мансуби оилаи ғалевоҷ мебошад. Болҳои дарози парасту дар муҳити ҳаво фоиданок бошад ҳам, барои дар замин ҳаракат кардани он ҳалал мерасонад. Ба мисли ҳамин пардаи байни ангуштони ғози кўҳӣ барои дар об шино кардан мувоғиқ аст, лекин барои дар хушкӣ ҳаракат кардан мусоидат намекунад. Муборизаи ҳайвонҳо барои ҳаёт таҳти таъсири интиҳоби табиӣ ташаккул ёфтааст, инстинктҳо баъзан ба мақсад мувоғиқат намекунанд. Чунончи шапалакҳои шабона ба инстинкти аз гулҳо ҷамъоварӣ кардани нектар соҳибанд. Бо ҳамин шапалакҳои шабона ба лампаи равшанидиҳанда наздик шуда, худашро нобуд мекунад, ки ҳар як донишомӯз дидаст. Ҳамаи инҳо аз он далолат медиҳанд, ки ҳамаи мутобиқшавиҳои организм мутлақ нест, балки нисбӣ мебошанд.

**Савол ва супоришҳо:**

- Оиди мутобиқшавии морфологӣ гуфта дихед.
- Аҳамияти мутобиқшавӣ дар олами растаниҳо.
- Нисбӣ будани мутобиқшавии организмро чӣ гуна баҳо медиҳед?
- Дар асоси донишҳои аз зоология омӯхтаатон ба мутобиқшавии этологии ширхӯрон мисол оред.

**Супориш барои иҷрои мустақилона:**

Номи растани	Усули пахншавӣ	Намуди мева	Мутобиқшавӣ

1. Растаниҳои янтоқ ва коровякро дида бароед. Аломатҳои ба норасоии намӣ мутобиқшавии онҳоро муайян кунед.

2. Дар ҳар ду растани аз ҳайвонҳои алафхӯр аломатҳои мутобиқшавиро ёбед. Дар асоси натиҷаи мушоҳида ҷадвали зеринро ёбед.

T/r	Растаниҳо	Аломатҳои дар норасоии намӣ мутобиқшавӣ	Мутобиқшавӣ оид ба хифз кардан аз ҳайвонҳои алафхӯр
1	Янтоқ		
2	Коровяк		

**МАШГУЛИЯТИ ЛАБОРАТОРИИ 4**

**Мавзӯй:** Ба мухит мутобиқшавии организмҳои зиндаро омӯхтан.

**Мақсади машғулияти лабораторий:** омӯхтани намудҳои ба мухити зиндагӣ мутобиқшавии организмҳо

**Ҷиҳозҳои лаборатория.** Моҳиҳои аквариум, тӯтии қафас, канарейка ё хӯсай парранда, сангпушти зиндаи дар гӯша буда ё расмҳои рангаи онҳо.

**Рафти кор:**

- Тӯтии қафас, канарейка ё хӯсай паррандаро дида бароед.
- Аломатҳои ба парвоз мутобиқшавии соҳти беруни паррандаҳоро муайян кунед.
- Дар асоси донишҳои дар дарси зоология гирифтаатон аломатҳои ба парвоз мутобиқшавии соҳти дохилии паррандаҳоро муайян кунед.
- Дар асоси натиҷаҳои мушоҳида ҷадвали зеринро пур кунед.

Аломатҳои паррандаҳо	Аломатҳои мутобиқшавӣ
Аломатҳои ба парвоз мутобиқшавии соҳти берунии паррандаҳо	
Аломатҳои ба парвоз мутобиқшавии скелети паррандаҳо	
Аломатҳои ба парвоз мутобиқшавии узвҳои нафасигирии паррандаҳо	
Аломатҳои ба парвоз мутобиқшавии узвҳои ҳозимаи паррандаҳо	
Нисбӣ будани мутобиқшавиҳои паррандаҳо	

5. Дар асоси донишҳои аз дарсҳои зоология омӯхтаатон аломатҳои ба муҳити об мутобиқшавии соҳти берунӣ ва дохилии моҳиҳоро муайян кунед.

6. Дар асоси натиҷаи мушоҳидати ҷадвали зеринро пур кунед.

Аломатҳои моҳиҳо	Аломатҳои мутобиқшавӣ
Аломатҳои ба муҳити об мутобиқшавии соҳти берунии моҳиҳо	
Аломатҳои ба муҳити об мутобиқшавии соҳти дохилии моҳиҳо	
Нисбӣ будани мутобиқшавии моҳиҳо	


7. Аломатҳои ба муҳити дашт мутобиқшавии соҳти берунӣ ва хулқу атвori сангпуштҳоро дар асоси дониши гирифтаатон муайян кунед.

8. Дар асоси натиҷаи мушоҳидати ҷадвали зеринро пур кунед.

Чиҳатҳои сангпушт	Аломатҳои мутобиқшавӣ
Аломатҳои ба муҳити дашт мутобиқшавии соҳти берунии сангпуштҳо	
Аломатҳои ба муҳити дашт мутобиқшавии хулқу атвori сангпуштҳо	
Нисбӣ будани мутобиқшавии сангпуштҳо	

9. Ба зери расмҳои додашуда намудҳои мутобиқшавии олами ҳайвонотро нависед.

Мутобиқшавии олами ҳайвонот		
		
1	2	3



10. Дар асоси донишҳоян дар бораи қувваҳои ҳаракатдиҳандай эволютсия оиди механизми пайдоиши мутобиқшавӣ хулоса бароред.

## § 44. НАЗАРИЯИ СИНТЕТИКИИ ЭВОЛЮТСИЯ

Популятсия воҳиди ибтидоии эволютсия аст, ки ба қисмҳои таркибии аз худ хурд тақсим нашуда, мумкин аст дар доираи намуд мустақилона эволютсионӣ инкишоф ёбад. Популятсия аз индивидҳо ташкил ёфтааст. Дорои ҳар гуна мутатсияи муфид бошад ҳам, организми алоҳида ҳеч гоҳ ҷараёни эволютсиониро содир намекунад. Саҳми индивидҳо ба ҷараёни эволютсия аз дар ҷараёни афзоиш аз насл ба насл гузарондани ахбори генетикӣ иборат аст. Ҷараёнҳои эволютсионии ба пайдошавии популятсияи нав, ки дар дараҷаи намуд, яъне дар дохили намуд содир мешавад, намуди кенча, ба пайдоиши намуд мебурдагӣ **микроэволютсия** номида мешавад.

Популятсия воҳиди хурдтарин ва асосии эволютсия ба шумор меравад. Зеро ҷараёни эволютсионӣ дар дохили популятсия шурӯъ мешавад. Дар байни индивидҳои популятсия доимо тағиیرпазирии ирсӣ пайдо мешавад. Ба туфайли афзоиши ҷинсӣ ин тағиирпазирӣ дар байни индивидҳои популятсия паҳн мешавад. Ба туфайли мубориза барои зист ва интихоби табий, ки дар популятсия бурда мешавад, индивидҳои дорои тағииротҳои муфид ҳифз гардида, насл медиҳанд. Дар ҷараёнҳои эволютсионии баъд аз ин популятсия намуди кенча

ва намудро ҳосил мекунад. Тағириотҳои равонашудаи генофонди популятсия дар натиҷаи интихоби табий мегузаранд. Ба туфайли интихоби табий генҳои ба генофонди популятсияҳо муфид, яъне, дар шароити мухити мазкур зиндағии организмҳоро таъминкунанда устувор карда мешаванд. Ҳиссаи онҳо зиёд гардида, таркиби умумии генофонд тағиир меёбад.

Дар асри XX масъалаҳое мисли ирсият ва тағиирпазирӣ, муносибатҳои байни орагнизмҳои шомили як ва ҳар хел намуд, структураи намуд ҳаматарафа мавриди таҳлил қарор гирифтанд. Бахшҳои нави биология мисли генетика, экология, биологияи молекулярӣ ташаккул ёфтанд. Дар натиҷаи ба дарвинизми классикӣ илова шудани фанҳои мазкур назарияи синтетикии эволютсия оварида шуд.

Қоидаҳои асосии назарияи синтетикии эволютсияро ба таври зерин ифода кардан мумкин аст:

1. Популятсия – воҳиди хурдтарин, элементарии эволютсия.
2. Тағиирёбии таркиби генетикии популятсия ҳодисаи элементарии эволютсия ба шумор меравад.
3. Материалы ибтидоии эволютсия тағиирпазирӣ мутатсионӣ ва комбинативӣ ба ҳисоб меравад.
4. Омилҳои ҳаракатдиҳандай эволютсия: аз мавчи популятсия, ҷараёнҳои генетикӣ автоматикӣ (дрейфи генҳо), мутатсия, алоҳидашавӣ, интихоби табиии дар мубориза барои зист зоҳиршаванда иборат аст.
5. Тағиирпазирӣ мутатсионӣ ва комбинативӣ, мавчи популятсия ва алоҳидашавӣ омилҳои дорои ҳарактери тасодуфӣ равонанашуда мебошанд.
6. Омили равонақунандаи эволютсия интихоби табиии дар асоси мубориза барои зист пайдошаванда аст.
7. Эволютсия ҷараёни ба оҳистагӣ ва дароз давомқунанда мебошад.
8. Намуд аз воҳидҳои ба ҳамдигар вобаста, аз ҷиҳати морфологӣ, физиологӣ ва генетикӣ мутафовит, аммо аз ҷиҳати репродуктивӣ алоҳиданашуда – намудҳои кенча ва популятсияҳо иборат аст.
9. Мубодилаи аллелиҳо, ҷараёни генҳо факат дар доираи намуд рӯй медиҳанд.
10. Эволютсия дорои ҳарактери дивергентӣ мебошад, яъне аз як намуд якчанд намуд пайдо шуданаш мумкин, бальзан бошад, аз як намуди ягона намуди ягонаи дигар пайдо шуданаш мумкин аст.
11. Микроэволютсия дар доираи намуд, макроэволютсия дар воҳидҳои систематикии аз намуд баланд ҷараёнҳои эволютсионии ба вучуд ояндаро ифода мекунанд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** микроэволюция, генофонд, дрейфи генҳо, мавчи популятсия, алоҳидашавӣ.



### Савол ва супориши:

1. Дрейфи генҳоро фаҳмонед.
2. Мавчи популятсияро фаҳмонед.
3. Алоҳидашавиро фаҳмонед.

## § 45. ПАЙДОИШИ НАМУДҲО


Чараёни дар табиат ҳосилшавии намудҳои нав дар популятсияҳои аз мутатсияҳо ғанӣ шурӯъ мешаванд. Олимон се усули асосии пайдоишавии намудро фарқ мекунанд. Дар усули якум дар холати зиёд нашудани микдори намудҳо ҷойи як намудро намуди дигари нав соҳиб мешавад. Дар усули дуюм дар натиҷаи ҷуфтшавии организмҳои оид ба ду хели намуд пайдоиши намуди сеюм мушоҳида мегардад. Ҷудошавии аломатҳои усули сеюм ба дивергенсия вобаста аст (расми 105).

Индивидҳо дар доираи як намуд ба ҳар гуна популятсияҳо мансуб буда, озод ҷуфт шуда, насл диханд, намуд яклухт ва том ба ҳисоб меравад. Барои ҳосил шудани намуди нав бошад, дар байни популятсияҳо бояд алоҳидашавӣ ба вучуд ояд. Фарқияти байни аломат ва ҳосиятҳои популятсияҳои алоҳидашуда пурзӯр гардида, ба пайдоиши намудҳои нав оварда мерасонад.

Ҳангоми фаҳмондани пайдоиши намудҳо ду душворӣ ба назар мерасад: яке аз онҳо дарозмуддат будани пайдоиши намуд ва дар таҷриба душвории организм бошад, дуюмаш, дар ҳар организм гуногун будани пайдоиши намуд аст.


Бо тағйирёбии шароити зист ба туфайли интихоби табиӣ фарқи байни популятсияҳои ба як намуд мансуб торафт зиёд мешавад. Оқибат дар доираи як намуд якчанд гурӯҳи бо аломуати ҳосиятҳои худ аз ҳамдигар фарқунанда ҳосил мешаванд. Мубориза барои зист дар бисёр ҳолатҳо ба оҳиста-оҳиста камшавӣ, ҳалокшавии формоҳои фосилавӣ, ба зиндагӣ карданӣ ба муҳити тағирёфта мутобиқшудаҳояш сабаб мегардад.

Оқибат дар ҷараёни таъриҳӣ як намуди аҷдод метавонад якчанд намудҳои навро ба вучуд овард. Бинобар таълимоти Дарвин навъҳои нав аз



Расми 105. Равияҳои филетикӣ (1), дурагакунӣ (2), дивергенсия (3)-и пайдоиши намудҳои нав.

ҳисоби дар табиат дар организмҳо аз насл ба насл ирсӣ гардида, чамъ шудани тағйиротҳои хурди пайдошуда ба вучуд меояд. Дар натиҷаи ба ҳар гуна шароит мутобиқшавии организми доираи як намуд якчанд намудҳо ҳосил мешаванд, дар расми 106 шумо аз намуди А бо гузашти вақт сето намуди нав, аз намуди В дуто намуди нав ба вучуд омаданашро мебинед. Ин тағйиротҳои намуди нав дар навбати худ ҳосил гардидан 14 намуди навро ифода намудааст. Дар баъзе ҳолатҳо як намуд ба оҳистагӣ тағйир ёфта, ба намуди дигар табдил меёбад. Аз ҷиҳати миқдор тағйир наёфтани намудҳо, ба  $E^{10}$ ,  $F^{10}$  табдил шудани намудҳои Е, F ба ин мисол шуда метавонад.



**Расми 106.** Пайдоиши намудҳои нав бинобар таълимоти Дарвин.

Баъди Дарвин дар натиҷаи пайвастшавии фанҳои генетика, экология, систематика ва дигар фанҳои табиӣ бо дарвинизми классикӣ дар бораи намуди биологӣ, таркиби он, пайдоиши намудҳои нав бисёр маълумотҳо ҷамъоварӣ шуданд. Бинобар нишондоди ин маълумотҳо дорои соҳти политипикӣ будани ҳар гуна намуди биологӣ, яъне, аз ҳамдигар кам ё зиёд аз индивидҳои аз ҷиҳати морфологӣ, физиологӣ, экологӣ, генетикӣ мутафовит ташкил ёфтанаш боз ҳам рӯшантар мегардад. Пайдоиши намуди нав мачмӯаи генҳо, хромосомаҳои ягона, ба ҳамдигар вобаста будаи намуди аҷоддро вайрон карда, ба воситаи ба вучуд овардани генофонди нави он амалӣ мегардад.

Типҳои пайдоиши намуд дар ду равия мегузарад (расми 107).

1. Пайдоиши намуди аллопатрик ё географӣ.


2. Пайдоиши намуди симпатрик ё экологӣ.

Дар навъи якуми пайдоиши намуд пайдошавии монеаҳои географӣ, дар навъи дуюми он пайдошавии монеаҳои репродуктивӣ ба нигоҳ дошта шудани мубодилаи генҳо дар байни популятсияҳо сабаб мешаванд.

### **Пайдоиши намуд бо равияи аллопатрик ё алоҳидашавии географӣ.**

Ҳангоми васеъ шудани ареали намуд ё дар натиҷаи ҷараёнҳои бузурги географӣ: ғецидани қитъаҳо, ҳосилшавии кӯҳ, садҳои об якчанд популятсияи алоҳидашуда ба вучуд меоянд. Дар натиҷаи тағйиротҳои ирсӣ, мубориза барои ҳаёт ва интихоби табиии популятсияҳо дар таркиби гени популятсияҳо оҳиста-оҳиста фарқиятҳо ба вучуд меоянд. Ин ҷараён ба ҳосилшавии намуди нав оварда мерасонад. Намудҳои кенҷаи тазарви хивагӣ, еттисойӣ, мурғобӣ, кавказӣ, манҷурӣ, японӣ айнан бо ҳамин роҳ ба вучуд омадаанд. Дар ҳар ҷазира дорои қиёғаи ба ҳуд хос будани вюрокҳои кӯҳии ҷазираҳои Галапагос ҳам натиҷаи алоҳидашавии географӣ мебошад (расми 108). Дар кӯли Байкал бисёр намудҳои дар дигар ҷойҳо диданашавандай моллускҳо, ҳарчангҳо, моҳихо ва кирмҳо вомехӯранд. Чунки 20 млн сол пеш кӯли Байкал дар натиҷаи ҳосилшавии кӯҳҳо аз ҳавзҳои дигари об ҷудо шуда мондааст. Ҳамчунин, намуди моҳии соҳтаи қуракбинии дар Сирдарё ва Амударё зиндагиунанда ҳам натиҷаи алоҳидашавии географӣ ба ҳисоб меравад. Намудҳои моҳии ба он наздик дар дарёи Мисисипи Америкаи Шимолӣ зиндагӣ мекунад. Авлоди гӯза ҳам ба пайдошавии намудҳои равияи алоҳидашавии географӣ мисоли равшан аст. Намудҳои ин авлод бо оғоз аз даври бўр аз ҳамдигар ҷудо шудаанд ва ба Америка, Осиё, Африка, Австралия паҳн шудаанд.

**Пайдошавии намуд дар равияи симпатрик** дар доираи ареали намуди ачдод бо содиршавии алоҳидашавӣ вобаста аст. Популятсияҳои алоҳидашуда бо намуди ачдод дар як ареал паҳн мешаванд. Одатан, гурӯҳи индивидҳои алоҳидашуда аз вакилҳои намуди ачдод бо фарқ аз муддати наслгузорӣ ё ҷойи зист ё ҳуд аз ҷиҳати ҷинсӣ ҷудо шуда меистанд. Аз популятсияҳои бо ҳамин усул алоҳидашуда баъдтар ба туфайли тағйирпазирии мутатсионӣ, интихоби



**Расми 107.** А – пайдошавии намуди аллопатрик; В – пайдошавии намуди симпатрик.



**Расми 108.** Алоҳидашавии географӣ. Намудҳои кенчаи тазарв.

метавонанд. Дар баъзе ҳолатҳо дар чараёни тақсимшавии ҳуҷайра бо таъсири омилҳои муҳити берунӣ паҳншавии хромосомаҳо вайрон мешаванд. Зиёд ё камшавии миқдори хромосома барои ба вучуд омадани намудҳои нав асос мегарданд. Дар авлоди скердаи мансуби оилаи мураккабгулҳо намудҳои 3, 4, 5, 6, 7 хромосомадор, дар авлоди илоқ намудҳои аз 12-то то 43-то хромосомадор мавҷуданд. Тағйиротҳои дар дук (урчук)-и тақсимшавии ҳуҷайра ҳосилшаванд барои ба ду қутб тақсим нашудани ҳуҷайра ва ба вучуд омадани намудҳои полиплоиди хромосомаҳо сабаб мешавад. Чунончи мавҷудияти намудҳои 18, 36, 90 хромосомадори шомили авлоди хризантема, 24, 48, 72 хромосомадори авлоди тамоку, 14, 28, 42 хромосомадори гандум муайян гардидаанд. Хромосомаи намудҳои полипоид нисбат ба намудҳои дорои маҷмӯи диплоидӣ ба шароити номусоиди муҳит бештар мутобиқшавандаанд.

Баъзе намудҳои растаниҳо бо роҳи дурагакунӣ пайдо шудаанд. Чунончи, ҷуфтшавии олу ва олуи кӯҳӣ дар натиҷаи ду ҳисса зиёд шудани миқдори

табий намудҳои нав пайдо мешаванд. Дар кӯли Ланаои Филиппин, ки 10 млн сол пеш пайдо шудааст, аз як намуди моҳии аҷододи ягона бо равияи симпатрикӣ 18 намуди моҳӣ, аз як намуди аҷододи гурӯҳи ҳарчандиги паҳлувинокунанда 250 намуди нав пайдо шудааст. Ба ҳамин тариқа бо равияи симпатрикӣ пайдошавии намудҳои нав аз натиҷаи алоҳидашавии экологӣ будани он далолат медиҳад.

Дар натиҷаи алоҳидашавии экологӣ дар доираи ареали умумӣ 5 намуди читтак ба вучуд омадааст. Читтаки калон дар боғ бо ҳашаротҳои калон, читтаки маскавӣ бо тухм ва кирми ҳашарот, читтаки лазоверка бо ҳашаротҳои хурди байни пӯстлоҳи дарахт, буттаҳо, читтаки кокулдор бошад, бо тухми растаниҳо ғизо мегиранд.

Дар натиҷаи мутатсияҳои хромосома ва геном, дурагакунӣ пайдошавии намудҳои нав ҳам ба равияи ҳосилшавии намуди симпатрикӣ мисол шуда

хромосомаҳо ба вучуд омадаанд. Мачмӯи гаплоиди хромосома дар олу 16, дар олуи кўхӣ бошад 8, пас, мачмӯи гаплоиди хромосомаи дар дурага дар он ҳосилшуда ба 24 баробар аст. Ба фикри олимон намуди ҳербатсеуми 13 будаи мачмӯи гаплоиди хромосомаро бо намуди дигари 13 хромосомадор байни ҳам чуфт қунонда, баъд аз ҳисоби ду ҳисса зиёд шудани мачмӯи хромосомаи дурага намудҳои хирзути, барбадензе ва ғўзи дорои мачмӯи 52 хромосома ҳосил шудааст, гуфта тахмин карда мешавад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** филетикий, дивергенсия, дурагакунӣ, равияи аллопатрикий, равияи симпатрикий.



#### Савол ва супоришиҳо:

- Душвориҳои фаҳмондани пайдошавии намудҳо аз чиҳо иборатанд?
- Аҳамияти мутатсияро дар пайдоиши намуд эзоҳ дихед.
- Схемаи дар расми 106 додашударо эзоҳ дихед.
- Механизми пайдошавии намуди аллопатрикиро фаҳмонед.
- Механизми пайдошавии намуди симпатрикиро фаҳмонед.
- Чараёнҳои пайдошавии намуди аллопатрикий ва симпатрикиро муқоиса кунед.
- Чаро дар ҳайвонҳо ҳодисаи полиплоидия кам вомехӯрад?



#### Супоришиҳо барои иҷрои мустақилона:

**Супориши 1.** Дар асоси донишҳои аз ғанҳои ботаника ва зоология гирифтаатон барои пайдоиши намуди аллопатрикий ва симпатрикий мисол биёред.

Ҳосилшавии намуди аллопатрикий	Ҳосилшавии намуди симпатрикий

**Супориши 2.** Зинаҳои пайдошавии намудро ба тарзи схема ифода кунед.

## § 46. БАРОИ ИСБОТИ ЭВОЛЮТСИЯ ДАЛЕЛҲОИ ҒАНҲОИ БИОЛОГИЯИ МОЛЕКУЛЯРӢ, СИТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ

Ба сабаби он ки эволютсия ҷараёни хеле ҳам дарозмуддати таъриҳӣ мебошад, дар давоми фурсати кўтоҳ мушоҳида кардани ин ҷараён имкон надорад. Ҳусусан, барои ҳосилшавии воҳидҳои калони систематикӣ миллион солҳо лозим аст. Ҷараёнҳои эволюционии дар доираи намуд содиршаванд **микроэволютсия** номида мешавад. Ҷараёни пайдошавии гурӯҳҳои систематикии аз намуд боло **макроэволютсия** ном дорад. Ба сабаби он ки микроэволютсия дар муддати кўтоҳ рух доданаш мумкин аст, ин ҷараёнро мустақим омӯхтан

илоч дорад. Ба сабаби он ки чараёнҳои эволютсионии макроэволютсия, яъне, воҳидҳои систематикии аз намуд боло: авлод, оила, гурӯҳ, синф, тип дар давоми миллионҳо сол амалӣ мешаванд, онро бевосита мушоҳида кардан имкон надорад. Ба ин боис макроэволютсия бо далелҳои бавосита, яъне мавҷудоти дар давраҳои қадим зиста ҳалок шуда, айни замон зиндагидошта, ҳамчунин, соҳти беруниву доҳилӣ, инкишоф, мукоисай байниҳамдигарии чараёнҳои ҳаётӣ онҳо муайян карда мешавад. Макроэволютсия давоми узвии микроэволютсия ба ҳисоб меравад. Зеро тағиیرпазирии мутатсионӣ ва комбинативии микроэволютсия, гуногун будани популятсия, омилҳои ҳаракатдиҳандай эволютсия ба макроэволютсия ҳам таъсири худро мегузоранд.

Дар исбот кардани макроэволютсия аз якчанд далелҳои фан истифода мебаранд.

**Биологияи молекулярӣ.** Дар соҳти ҳучайра, дар бо энергия таъмин кардани чараёнҳои он сафедаҳо, кислотаҳои нуклеин, липидҳо, карбогидратҳо ҷойгоҳи асосӣ доранд. Дар байни онҳо сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеин макромолекулаҳое мебошанд, ки дар ҳаёти ҳучайра мавқеи муҳим доранд.

Барои муайян кардани тағиироти макромолекулаҳо дар як давраи маълуми тараққёти намудҳои аз ҷиҳати бавучудой наздик ва дур дурагакунии макромолекулаҳо (ДНК), муайян кардани тартиби ҷойгиршавии аминокислотаҳои таркиби молекулаи сафеда (гемоглобин, миоглобин, ситохром) ва усулҳои дигар корбаст мегарданд. Ҳолати ҳозираи инкишофи биологияи молекулярӣ имкон доштани таҳлили тағииротҳо дар ҷойгиршавии нуклеотидҳои ДНК-и организмҳои ба намудҳои гуногун мансуб, аминокислотаҳои молекулаи сафеда ва оқибат муайян кардани дараҷаи монандӣ ва фарқи байни онҳоро нишон медиҳад. Мубодилаи ҳар як аминокислота дар молекулаи сафеда бо тағиироти нуклеотидҳои як, ду, се вобаста аст. Ба ин сабаб мубодилаи аминокислотаҳои дар ин ё он молекулаи сафеда бударо ба инобат гирифта, максимум ва минимуми миқдори мубодилаи нуклеотидҳои таркиби генро, ки дар синтези ана ҳамин молекулаи сафеда иштирок кардаанд, бо ёрии компьютер ҳисоб кардан мумкин аст. Бо такя ба маълумотҳои дастрас дар бораи дар байни вақти муайян дар молекулаи сафеда ба ҳисоби миёна чӣ қадар мубодила шудани аминокислота, дар ҷойгиршавии нуклеотидҳои таркиби ген чӣ гуна тағииротҳо ба вучуд омадааст, ҳукм баровардан мумкин.

Сафедаи гемоглобини эритротситҳои одам аз дуто занчири **α** ва дуто **β** ба ҳам монанд ташкил ёфтаанд. Ҳар як занчири занчири **α** аз 141-то, ҳар як занчири занчири **β** аз 146-то боқимондаи аминокислота иборат аст. Занчирҳои

**α** ва **β-и** гемоглобин аз ҳамдигар фарқ кунанд ҳам, пайдарҳамии чойгиршавии аминокислотаҳои онҳо ба ҳамдигар монанд аст. Ин ҳолат аз дар ҷараёни таърихӣ дар натиҷаи дивергенсияи занчири полипептиди ягона пайдошавии занчириҳои **α** ва **β-и** гемоглобин далолат медиҳад. Дар тараққиёти таърихии олами органикӣ ба туфайли тағйирпазирии мутатсионӣ дар гурӯҳҳои гуногуни ҳайвон дар занчири **α** ва **β** ҳам мубодилаи аминокислотаҳо содир шудаанд.

Чадвалҳои 17, 18

**Фарқи таркиби аминокислотаҳои занчири гемоглобини одам ва ҳайвонҳои дигар (бинобар В. Грант)**

Намудҳо	Миқдори фарқҳо	
	Занчири <b>α</b>	Занчири <b>β</b>
Одам – шимпанзе	0	0
Одам – горилла	1	1
Одам – асп	18	25
Одам – буз	20 – 21	28–33
Одам – муш	16-19	25
Одам - харгӯш	25	14

**Фарқи таркиби аминокислотаҳои ситохроми S-и одам ва организмҳои дигар**

Намудҳо	Миқдори фарқҳо
Одам – макака	1
Одам – асп	12
Одам – кафтар	12
Одам – мор	14
Одам – қурбоққа	18
Одам – акула	24
Одам – дрозофила	29
Одам – гандум	43
Одам – нейроспора	48

Аз маълумотҳои дар ҷадвали 17 додашуда аён мегардад, ки гемоглобини одам ва маймунҳои одамшакл бинобар муттасилии аминокислотаҳо тақрибан монанд аст, лекин фарқи байни одам ва гурӯҳҳои дигари ҳайвонҳои ширхӯр хеле қалон буда, ба 14-33 баробар аст. Ба ин монанд маълумотҳо ҳангоми муқоиса кардани одам ва дрозофилা бо таркиби аминокислотаҳои сафедаи ситохроми S-и организмҳои дигар ҳам ба назар мерасад.

Суръати дараҷаи эволютсияи сафеда дар давоми сол бо мубодилаи аминокислотаҳои таркиби он муайян карда шавад, суръати эволютсияни генҳо ба воситаи муайян кардани аҳамияти нуклеотидҳо аниқ карда хоҳад

шуд. Одатан дар намудҳои аз ҷиҳати систематикӣ ба ҳамдигар наздиқ миқдори мутатсияҳо кам, дар намудҳои дур бошад, баракс, зиёд мешавад. Ба ин сабаб, масалан, соҳти молекулаи одам ба соҳти ДНК-и маймунни макака 66% монанд бошад, ба барзғов 28%, ба каламуш 17%, ба моҳии ласос 8 %, ба бактерияи таёқчаи рӯда ҳамагӣ 2% монанд буданаш муайян гардидааст.

**Соатҳои молекулярии эволюсия.** Одатан ба воситаи дар якчанд намудҳо муайян кардани дивергенсияи сафедаҳо дар бораи муддати аз ҳамдигар чудошавии онҳо мулоҳиза ронда мешавад. Бо назардоши аминокислотаҳои таркиби сафеда муддати дивергенсияи ин ё он авлод, оила, гурӯҳ, синф, типҳо муайян карда мешаванд. Масалан, дар натиҷаи омӯхтани шаҷараи сафедаи  $\beta$ -глобин соҳти он аз ин 400 млн сол пеш одам бо моҳии карп, 225 млн сол пеш еҳиднаҳо бо одам, 70 млн сол пеш саг бо одам дар аҷдод монандӣ доштаанд, гуфта хулоса бароварда шуд.

**Ситология.** Танаи растаний, ҳайвон, одам аз ҳучайраҳо таркиб ёфтааст. Ин гуна монандии соҳти бадани ҳамаи мавҷудоти зинда аз як шоҳа ба вучуд омадани онҳоро собит мекунад. Дар ҳучайраҳои растаний, ҳайвон, одам мавҷудијати мембрANA, ситоплазма, ядро, органоидҳои ситоплазматикӣ: намуди эндоплазматикӣ, рибосома, метохондрияҳо, аппарати Голҷӣ, дар ҳамаи мавҷудот якхела будани коди генетикӣ ҳам аз як будани асли баромади намояндағони гуногуни олами органикӣ далолат медиҳад.

**Эмбриология.** Ҳамаи ҳайвонҳои бисёрхуҷайра инкишофи шахсии худро аз тухмҳуҷайраи тухмигузошта – зигота шурӯъ мекунанд. Тақсимшавии зигота, ҳолати ду, сеқабатай ҷанин, аз варакҳои он ҳосил шудани органҳои гуногун мушоҳида мегардад. Монандии байниҳамдигарии инкишофи эмбрион, маҳсусан, ҳангоми муқоиса кардани ҳайвонҳои ба як тип ё як синф мансуб ба ҷашм мерасад. Масалан, синфи ҳайвонҳои муҳрадор: моҳихо, дар об ва хушкӣ зиндағиунданаҳо, ҳазандаҳо, паррандаҳо, ширхӯрон дар даврҳои битидоии инкишофи эмбрионалӣ ба ҳамдигар хеле монанд буда, дар сар, бадан, дум, назди гулӯроғҳои ғалсама мавҷуд аст. Бо инкишоф ёфтани эмбрион монандии байни ҳайвонҳои шомили синфи гуногун коҳиш мёёбад. Дар онҳо аломуати ҳосиятҳои ба синф, гурӯҳ, оила, авлод ва намуди ҳамин ҳайвон ҳос пайдо мешавад. Чунончи, эмбриони горилла ва одам дар нахуст монанд бошад ҳам, дар даврҳои минбаъдаи инкишофи эмбрион дар эмбриони одам пешона, дар эмбриони горилла бошад, ҷағ ба пеш дамида баромаданашро дидан мумкин.

Бинобар ин, дар инкишофи эмбрионалии ҳар як ҳайвон аввал қалон, дар охир бошад, аломуатҳои ба воҳидҳои систематикии хурд ҳос ривоҷ мёёбанд. Ба

таври дигар гўем, дар инкишофи эмбрионалй тақроршавии кўтоҳи ривоҷёбии таърихӣ ва аз умумӣ ба хусусӣ чудошавии аломатҳо рух медиҳад (расми 109). Ин қонуни биогенетикӣ номида мешавад. Қонуни биогенетикӣ дар дунёи ҳайвонот ифодаи худро меёбад. Масалан, кафлесаки қурбоққа зинаи инкишофи моҳихоро, ки ачдоди дар об ва хушкӣ зиндагиунандагон мебошанд, тақрор мекунад. Қонуни биогенетикӣ ба растаниҳо ҳам тааллук дорад. Дар навъҳои ғӯзай маъдании аз пунбадона сабзида аввал баргҳои яклухти пластинкагӣ, баъдтар баргҳои қисмдор ҳосил мешаванд. Ҳамаи баргҳои пояи намудҳои ғӯзай ёбой раймондӣ, клотшианиум аз пластинкаи яклухт иборат аст. Лекин дар инкишофи шахсӣ ҳамаи зинаҳои инкишофи таърихии организм не, балки баъзеҳояш тақрор мейбанд, дигарҳояш меафтанд. Он бо миллион солҳо давом кардани инкишофи таърихии ачдод; бо дар муддати ниҳоят кўтоҳ гузаштани инкишофи шахсӣ эзоҳ дода мешавад. Дуюм, дар онтогенез формаҳои намоёни ачдод не, балки фақат зинаҳои эмбрионӣ тақрор мешавад.



**Расми 109.** Зинаҳои инкишофи эмбрионалӣ дар муҳрадорон.

Модомки филогенез ба онтогенез таъсир мерасонад, онтогенез ба филогенез оё таъсир намерасонад, гуфта савол пайдо шуданаш амри табиист. Ҳаминро бояд қайд намуд, ки дар онтогенез фақат баъзе зинаҳои ачдод афтода на монда, баъзан дар онҳо тағиyrотҳои мушоҳиданашуда ҳам рӯй медиҳад. Инро олими рус А. Н. Северсов бо назарияи филоэмбриогенези худ исбот кард. Маълум аст, ки тағиyrпазирии мутатсионӣ дар ҳар гуна зинаи ривоҷи эмбрионии индивид содир мешавад. Организмҳои дорои мутатсиияи муфид дар мубориза барои ҳаёт, интихоби табий голиб омада, мутатсиояҳои фоиданокро аз насл ба насл гузаронда, дар оқибат рафти филогенезро тағиyr медиҳанд. Масалан,

дар пўсти хазандаҳо эпителиал ва ҳучайраҳо бофтаи пайвасткунандаи зери он инкишоф ёфта, тангачаҳо ҳосил мешаванд. Дар ширхӯрон бошад, эпителиал ва ҳосилаҳои бофтаи пайвасткунанда ривоҷи худро тағйир дода, дар байни пўст халтаи мўйро инкишоф медиҳанд.



**Калимаҳои такъяғоҳӣ:** макромолекулаҳо, гемоглобин, миоглобин, ситоҳром, соатҳои молекулярӣ, филогенез, онтогенез, раймондий, клотшианиум, А.Н.Северсов, филоэмбриогенез.



### Савол ва супоришиҳо:

- Моҳияти макроэволютсияро кушода диҳед.
- Дар исбот кардан эволютсия далелҳои фанни биологияи молекулярӣ аз чихо иборат аст?
- Дар тағйирёбии генҳо чиҳо сабаб мешаванд?
- Назарияи филоэмбриогенези А.Н.Северсовро чӣ гуна эзоҳ медиҳед?



**Супоришиҳо барои иҷрои мустақилона:** Супориши 1. Ҷадвалро пур кунед.

Қонунҳои биологӣ	Кӣ қашф кардааст?	Моҳияти қонун
Қонуни биогенетикӣ		
Қонуни монандии эмбрионҳо		
Назарияи филоэмбриогенез		

Э з о ҳ: Қонуни монандии эмбрионҳоро аз синфи 9 ба ёд оред.

**Супориши 2.** Ҷадвали зеринро пур кунед.

Далелҳои фан	Таърифаш	Мисолҳо
Органҳоиrudiment		
Атавизмҳо		

## § 47. ДАЛЕЛҲОИ ИЛМИИ АНАТОМИЯИ МУҚОИСАВӢ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ДАР ИСБОТ КАРДАНИ ЭВОЛЮТСИЯ

**Анатомияи муқоисавӣ.** Дар исбот кардан макроэволютсия органҳои гомологӣ, аналогӣ,rudiment, ҳамчунин, ҳодисаи атавизм аҳамияти ніҳоят калон доранд.

**Органҳои гомологӣ.** Қатъи назар аз функцияи иҷро мекардааш органҳои аз ҷиҳати соҳт ва бавучудоӣ ба ҳамдигар монанд органҳои гомологӣ номиданд мешаванд. Дар намояндагони дар хушкӣ, об, ҳаво паҳншудаи ҳайвонҳои муҳрадор пойи пеш вазифаи роҳгардӣ, заминкобӣ, паридан, шинокуниро

ичро мекунад. Лекин дар ҳамаи онҳо пойи пеш аз устухонҳои китф, бозу, оринч, рӯйи каф, каф ва ангушт иборат аст (расми 110). Органҳои гомологӣ дар растаниҳо дида мешавад. Чунончи, шакли қаҷаки нахӯд, хорҳои зирк ва қактус барги тағиیرёфта аст.

Органҳои аналогӣ гуфта органҳои аз ҷиҳати функсияи иҷромекарда монанд, аммо аз ҷиҳати асли баромад гуногун ғаҳмида мешавад. Хорҳои қактус аз тағиیرёбии барг, хорҳои дӯлона аз поя, хорҳои садбарг, малина бошад, аз ҷавонаҳои эпидермис ҳосил шудааст (расми 111). Ҷашми моллюскҳои сарподорон бо ҷашми ҳайвонҳои муҳрадор низ ба органҳои аналогӣ мисол шуда метавонад. Дар моллюскҳои сарподор ҷашм аз ёзидани қабати эктодерма, дар муҳрадорон майнаи сар аз ҷавонаи паҳлу ривоҷ мейёбад.

**Рудимент ва атавизмҳо.** Органҳои дар ҷараёни эволюционӣ аҳамияти ҳудро гумкарда *органҳои рудимент* номида мешаванд. Органҳои рудимент дар аҷдоди қадим мӯътадил ривоҷ ёфта ва функсияи маълумро иҷро кардааст. Дар ҷараёни эволюционӣ онҳо аҳамияти биологии ҳудро гум карда, дар шакли бақия нигоҳ дошта шудаанд (расми 112).

Филофҳои пояи решай растаниҳо барги дар ҳолати рудимент ба ҳисоб мераванд. Органҳои рудимент дар растаниҳо ҳам, дар ҳайвонҳо ҳам дучор мешаванд. Ангуштҳои дуюм ва ҷоруми асп, думғоза ва устухонҳои пойи қафои кит, як чуфт болҳои хурди пашшаҳо ҳам рудимент ба ҳисоб меравад. Органҳои рудименти растани, ҳайвон, одамҳо низ далели муҳими эволюционӣ ба шумор меоянд.


Инкишофи таърихии олами органикиро ҳодисаи атавизм ҳам тасдиқ мекунад. **Атавизм** дар бâъзе индивидҳо ҳодисаи такроршавии аломатҳои аҷдодӣ мебошад. Масалан, аҳёнан дар қафои тойҷаҳо ҳолатҳои пайдошавии ҳатроҳҳои хира ҳам вомехӯрад. Ин аз он далолат мекунад,



Расми 110. Органҳои гомологӣ.



Расми 111. Органҳои аналогӣ: 1 – хори зирк аз тағиیرёбии барг; 2 – хори дӯлона аз навда; 3 – хори қактусияни сафед аз барги паҳлу; 4 – хори маймунчон аз тағиирёбии пӯстлоҳ ҳосил шудааст; 5 – ҳосилаи аз қафои қафаси сина баромадаи боли шапалак; 6 – боли үқоб; пардаи парвози кӯршапалак аз тағиирёбии пойи пеш ҳосил шудааст.



**Расми 112.** 1 – боқимондаи устухони скелети боли паррандаи кивии хомӯшнашаванд; 2 – боқимондаи скелети пойи қафо ва думғозаи кит.

ки ачдоди ёбоии аспи хонагӣ дорои пӯсти рах-раҳ будааст.

**Палеонтология.** Маълумотҳои палеонтологӣ барои донистани олами растани ҳайвоноти қадим, барқарор кардани қиёфаи берунӣ, нишон додани робитаи байни намояндагони қадимӣ ва ҳозираи фауна ва флора имкон медиҳад. Маълумотҳои дар фанни биология ҷамъоваришуда олами органикӣ дар намуди ҳозира якбора пайдо нашуда, балки аз натиҷаи инкишофи таърихии дарозмуддат будани он гувоҳӣ мебидад. Растани ҳайвонҳо тағиیر ёфта, намояндагони ҳозираи олами органикиро

ҳосил карда бошанд, аксарияташон дар мубориза барои ҳаёт ва интиҳоби таъбӣ ҳалок шудаанд ва дар ҳолати қадимӣ дар қиширҳои гуногуни Замин ҳифз карда мешаванд. Бисёр бемуҳраҳои устухони саҳт надошта, растаниҳои дараҷаи паст замбӯруғҳо аз ҷониби микроорганизмҳо пора карда шуда, баъд аз ҳуд ному нишон нагузаштаанд. Қисмҳои саҳти организмҳо хеле суст тақсим гардида, моддаҳои минералии ба доҳили онҳо воридшуда бо кремнезем ҷой иваз кардаанд. Дар ин гуна ҳолатҳо ҳодисаи ба санг табдилёбӣ рух додааст. Дар қиширҳои замин решা, устухон, скелет, ҷағҳо, дандонҳо, шохҳо, танга-чаҳо, тӯқумшуллук, пояҳои растанини дар замонҳои қадим ҳалокшуда каме дар ҳолати пурра то вақти имрӯза ҳифз гардидаанд. Барои санҷидани ҷинсҳои таҳшиншуда шлифҳои нафис, шаффофро дар зери микроскоп назорат карда, боқимондаи бактерия ва дигар организмҳои хурдро дидан мумкин аст.

Олимони палеонтолог ба боқимондаи ҳолати қадими ҳайвонҳо нигоҳ карда, организмҳо дар давраи ҳаёт ҷӣ гуна бошанд, айнан ҳамон тавр қиёфа ва соҳти беруни онро барқарор месозанд. Дар барқароркунӣ аз методи реконструксия (аз лотинии *rekonstruktio* – аз нав барқароркунӣ)-и мувофиқ ба қонуни коррелятсияи биологи фаронсавӣ Ҷорҷ Кюве қашфкарда истифода бурда мешавад. Методи реконструксия устухон ва мушакҳои сар, даст, по ва баданро ба ҳамдигар пайваст намуда, муайян кардани нисбати он такя карда мешавад. Бо ёрии методи реконструксия ба барқарор кардани қиёфаи зоҳирӣ ачдоди якчанд ҳайвонҳои муҳрадор ва одам, ки дар даврҳои қадим зиндагӣ кардаанд, муваффақ шуданд. Ч. Дарвин дар даври ҳуд солномаи палеонтологӣ нопурра гуфта нишон дода буд. Лекин ба он нигоҳ накарда, далелҳои палеонтологии дар соҳаи илм ҷамъшуда дар бораи дар даврҳои қадим ҷӣ гуна буда-

ни олами растаний ва ҳайвонот ба тасаввурот ҳосил кардан имконият фароҳам меорад.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** гомологӣ, аналогӣ, рудимент ва атавизмҳо.



**Савол ва супоришҳо:**

1. Дар исбот кардани эволютсия далелҳои илмии анатомияи муқоисавиро оваред.
2. Дар исбот кардани эволютсия далелҳои илмии эмбриологияро биёред.
3. Дар исбот кардани эволютсия далелҳои илмии палеонтологияро биёред.

## § 48. ДАЛЕЛҲОИ ФАННИ БИОГЕОГРАФИЯ ДАР ИСБОТ КАРДАНИ ЭВОЛЮТСИЯ

Олами ҳайвонот ва растаниҳои дар рӯйи замин паҳншуда аз ҷиҳати мураккабӣ як хел нест. Дар баязе қитъаҳо ҳайвон ва растаниҳои бинобар соҳт ва функция нисбатан оддӣ, дар дигарҳояш бошад, хеле мураккаб паҳн шудааст. Бо назардоши дар хушкӣ паҳншавии ҳайвон ва растаниҳо олимон сайёраи моро ба 6-то вилояти биогеографӣ ҷудо намудаанд. Онҳо дар ин бобат паҳншавии ширхӯрон, паррандаҳо, кушодтуҳмҳо, пӯшидатуҳмҳо, растаниҳо, ҳазандашо, дар об ва хушкӣ зиндагикунандаҳо ва растаниҳои спорадори хушкиро асос карда гирифтаанд. Дар зер бо ҳайвонот ва растаниҳои вилоятҳои биогеографии Австралия, Неотропик, Хиндомалай, Ҳабашистон, Неоарктик, Палеарктик, ки аз ҷониби олимон эътироф шудааст, шинос мешавем.

**Ба вилояти биогеографии Австралия** ба ғайри Австралия ҷазираҳои Зеландия нав, Гвинеяи нав, Полинезия, Тасмания доҳил мешаванд. Дар ин вилояти намояндагони дараҷаи паст синфи ширхӯрон тухм гузашта зиёдшавандашо – ўрдақбинӣ, еҳидна, аз ҳайвонҳои халтадор кенгуру, кроти халтадор, хобак (навъи муш)-и халтадор, гурги халтадор, хирси халтадор паҳн шудааст.

Ширхӯрони ҳамроҳнок ниҳоят кам аст. Онҳо аз ҳояндагони мушмонанд, кӯршапалакҳо, саги динго иборат буда, намудҳои ин ҳайвон аз қитъаҳои дигар гузаштааст, гуфта таҳмин карда мешавад. Паррандаҳои Австралия ниҳоят рангоранг: паррандаҳои ҷаннатӣ, мурғони алафӣ, паррандаҳои қаппагӣ. Паррандаи лира, кивии бебол, аз шутурмурғҳо эму паҳн шудааст. Ҳазандаҳо аз ҷиҳати соҳт ба ҳазандашои эраи палеозой хеле монанд будаанд. Дар ҷангалҳо эвқалиптҳо, олаш (бук)-и ҷанубӣ, папоротник (фарн)-ро дидан мумкин аст.

**Вилояти биогеографии Неотропик.** Аз Америкаи Ҷанубӣ ва Марказӣ, қисми тропикии Мексика, архипелаги Кариб иборат аст. Дар вилояти мазкур аз ширхӯрон маймуни думаш качак, хирси думаш качак, гурбаи пампас, мири-

мушон, хуки баҳрӣ, рӯбоҳи Америкаи Ҷанубӣ, аз намояндагони **муқаррари** опоссум (калламуши дарози америкой), зиреҳдорон, мӯрҷаҳӯр, аз паррандаҳо колибри, мурғи *наҳн*, каргас, нанду, аз хазандаҳо аллигаторҳо, игуана, морҳо вомехӯранд.

**Вилояти биогеографии Ҳиндомалай.** Аз ҷазираҳои Ҳиндустон, Ҳиндустон, Сейлон, Ява, Суматра, Тайван, Филиппин ташкил ёфтааст. Дар ҳамаи ҷазираҳо ҷангалҳо хеле зиёданд. Фақат қисми ғарбии Ҳиндустон аз минтақаи дашт иборат аст. Дар байни ҳайвонҳо аз приматҳо – орангутан (маймуни одаммонанд), гибbon, маймунҳои нопурра – тупайҳо, фили ҳиндӣ, паланг, хирси бамбук, антилопаҳо, тапир, носорогҳо, аз паррандаҳо мурғҳои ёбоии банкивӣ, тазарв, товус, аз хазандаҳо – морҳои заҳрдор, ҳар гуна калтакалосҳо, тимсоҳҳо ба назар мерасанд. Дар ҷангалҳо дараҳтони бамбук, банан мерӯянд.

**Вилояти биогеографии Ҳабашистон.** Қисми марказӣ, ҷанубии Америка, Мадагаскарро фаро гирифтааст. Олами ҳайвоноти ба ҳуд ҳоси ин вилоят мартышка, лемур, шер, фил, бегимот, носорогҳои душоҳаи сафед ва сиёҳ, жирафа, зебра, сагҳои гиена, маймунҳои одаммонанд – горилла, шимпанзе, аз хазандаҳо агама, хамелеонҳо васеъ паҳн шудаанд. Ҷойҳои ғарбӣ ва кӯҳии Африка аз ҷангалҳои тропикий, қисми боқимондааш бошад, аз саваннаҳо иборат аст. Дар онҳо баобаб, дараҳти сурх, палма, акатсия, растаниҳои дар дараҳт рӯянда – эпифитҳо васеъ паҳн шудаанд.

**Ба вилояти биогеографии Неоарктик** ҷазираҳои Америкаи Шимолӣ, Гренландия, Бермуд ва Алеут доҳил мешаванд. Ба ҳайвонҳои ба ҳуд ҳоси вилояти биогеографии Неоарктик оҳуи сиҳшоҳ, бузи кӯҳӣ, илвирс, калтадуми бадбӯй, энот, чайраи дараҳтиро доҳил кардан мумкин аст. Олами ҳайвоноти вилояти мазкур аз бисёр ҷиҳат ба олами ҳайвоноти Палеоарктика монанд аст. Дар ҳар ду вилоят ҳам гамбуск, гавазн, лос, рӯбоҳ, самур, хирси сафед, муши сафед, ҳаргӯши сафед, юрмон, силовсинро дидан мумкин аст.

**Сабабҳои монандӣ ва фарқи олами ҳайвонот ва растаниҳои вилоятҳои биогеографӣ.** Ҳангоми байни ҳамдигар муқоиса кардани олами ҳайвонот ва растаниҳои вилоятҳои гуногун байни типҳо, синфҳо қариб, ки тафовут намебинем. Зоро дар ҳар як вилояти биогеографӣ типи ҳайвонҳои хордадор, типи растаниҳои кушода ва пӯшидатухм, синфҳои ширхӯрон, паррандаҳо, хазандаҳо, дар об ва хушкӣ зиндаги ӯнандаҳо, растаниҳои якпаллагӣ ва дупаллагиро дидан мумкин аст. Тафовути байни олами растаниҳо ва ҳайвоноти вилоятҳои биогеографӣ ҳангоми бо ҳамдигар муқоиса кардани намояндагони гурӯҳ, хусусан, оила, авлод намоён мегардад. Ҷунончи, намояндагони гурӯҳи приматҳо, хартумдорон, шутурмурғҳо, тӯтиҳо, мурғшаклҳои вилояти биоге-

графии Ҳабашистон дар вилояти Палеоарктик вонамехўрад. Ё худ намояндан-гени оилаи гиббонҳои шомили гурӯҳи приматҳо дар вилояти биогеографии Ҳиндомалай паҳн гардида, дар Африка дида намешавад. Баракс, оилаи мартышкаҳо дар Африка паҳн шуда бошад ҳам, дар вилояти биогеографии Ҳиндомалай нест. Ба ҳамин монанд оилаи мӯрҷаҳӯр, зиреҳдорони мансуби гурӯҳи камдандондорони вилояти биогеографии Неотропик дар вилояти биогеографии Неоарктик паҳн нашудааст. Растанӣ ва ҳайвонҳои вилоятҳои биогеографии Палеоарктик ва Неоарктик бо гурӯҳ, тартиб, оилаҳо монанд бошанд ҳам, тафовути байнӣ онҳо фақат дар авлод ва намудҳо аст. Зубр (гови ваҳшӣ)-и Аврупо ба бизони Америкаи Шимолӣ, гавазни Сибир – марал ба гавазни Америка – вапити, гӯсфанди ёбоии Аврупо – муфлон ба гӯсфанди кӯҳии Америка аз бисёр ҷиҳат монанд аст. Раствориҳои ҳам растаниҳои вилояти биогеографии Палеоарктико ба хотир меорад. Дар ҷангалҳо пихта, коч, растаниҳои дигари сӯзанбаргдор, аз пӯшидатухмҳо эман, бук, заранг ва растаниҳои алафии ба оилаҳои дигар мансуб паҳн шудаанд.

Сабабҳои монандӣ ва фарқияти байнӣ ҳайвонот ва растаниҳои вилоятҳои гуногуни биогеографииро аз як тараф бо таърихи пайдошавии қитъаҳо, аз тарафи дигар бо эволютсияи олами органикӣ фаҳмондан мумкин аст.

Сайёраи мо дар ҳама эра ва давраҳо чунин қиёфа надоштааст. Олимӣ данингӣ А. Вегенер ҷунонки дар назарияи “Дрейфи материкҳо” қайд мекунад, таҳминан пеш аз якчанд миллион сол дар рӯйи Замин ҳеч гуна қитъа мавҷуд набуда. Сайёраи мо аз ҳушкӣ – Пангея ва океани ягона иборат будааст. 200 миллион сол пеш дар даври триаси эраи мезозой ҳушкӣ – Пангея ба ду қисм – Лавразия ва Гондвана ҷудо шудааст. Оқибат олами растаниҳо ва ҳайвоноти ҳушкии ягона ҳам ба тараф тақсим шудааст (расми 113).

Як қисми ҳушкии Гондвана ба тарафи ҷануб ғецидааст. Баъдтар бо туфайли қувваҳои зери замин Гондвана дар навбати худ ба қисмҳо ҷудо шудааст. Дар натиҷа қитъаҳои Антарктида, Австралия, Африка, Америкаи Ҷанубӣ пайдо шудааст. Ба туфайли тақсимшавии Лавразия қитъаҳои Евросиё, Америкаи Шимолӣ ба вучуд омадааст. Ба сифати қитъаи ягона шудани Евросиё ва Америкаи Шимолӣ то эраи кайнозой давом кардааст. Ба қитъаҳо тақсимшавии ҳушкии ягона Пангея ба равиши табиӣ ба эволютсияи растаниӣ ва ҳайвонҳо бетаъсир намондааст. Чунончи, дар давраи ҷудошавии Австралия аз Гондвана дар миёнаҳои триаси фақат намуди тухм гузошта афзоишёбандай ширхӯрон ва ҳалтадорон паҳн шудаанд. Ҳанӯз намояндағони синфи кенчаи ҳамроҳдорони ҳайвонҳои ширхӯр пайдо нашуда буданд. Ба ин сабаб ширхӯрони тухмгузор дар Австралия, ширхӯрони ҳалтадор дар вилояти биогеографии Австралия

ва Неотропик (масалан, опоссум) хифз гардида, то имрӯз расида омадаанд. Дар қитъаҳои дигар бо тухм афзоишёбандаҳо, халтадорон дар мубориза барои зист аз ҷониби намояндагони синфи кенчаи ҳамроҳдорони нисбат ба онҳо дорои соҳти мураккаб ва афзоишёбӣ фишор дода бароварда шудаанд.



**Расми 113.** Тибқи назарияи “Дрейфи материкиҳо” пайдошавии қитъаҳо дар ҷараёни таъриҳӣ.

**Калимаҳои такягоҳӣ:** Австралия, Неотропик, Ҳиндомалай, Палеоарктик, Неоарктик.



#### Савол ва супоришиҳо:

1. Вилоятҳои биогеографии Австралия ва Неотропикро байни ҳамдигар мукоиса карда, гурӯҳи ҳайвонҳои монандро муайян кунед.
2. Аз чӣ сабаб олами ҳайвонот ва растаниҳои вилоятҳои биогеографии Палеоарктик ва Неоарктик аз бисёр ҷиҳат монанд аст?
3. Ҳангоми хушкиро ба вилоятҳои биогеографӣ чудо кардан асосан ба қадом гурӯҳи ҳайвон ва растани эътибор дода шудааст?
4. Аз чӣ сабаб маймунҳои одамшакл фақат ба ду вилояти биогеографӣ паҳн шудаанд?
5. Дар Америкаи Марказӣ ва Ҷанубӣ воҳӯрдани опоссумҳоро чӣ гуна мефаҳмонед?



#### Супоришиҳо барои иҷрои мустақилона:

1. Дар бораи муносабати худатон ба назарияи Алфред Вегенер оиди пайдошавии қитъаҳо эссе нависед.
2. Агар Австралия ва ҷазираҳои атрофи он аз Гондвана дар давраи сеюми қайнонозӣ алоҳида нашуда бошад, ба фикри шумо тақдирӣ ҳайвонҳои тухм гузашта афзоишёбанда ва халтадорон чӣ мешуд?

## § 49. ТИПҲОИ ТАҒИЙРОТҲОИ ЭВОЛЮТСИОНӢ


**Эволютсияи дивергент.** Дивергентсия (аз лотинии divergantia – чудошавӣ) – намуди умумитарини ба ҳосилшавии гурӯҳҳои систематикии нави ҷараёни эволютсионӣ асосшуда. Дивергентсия – густариши алломатҳои намуди аҷдод дар натиҷаи мутобиқшавӣ ба ҳар гуна шароити зист. Ба туфайли дивергентсия мутобиқшавӣ ба шароити муҳити нав васеъ мегардад. Дар натиҷаи ин ҷараён тип ба синфҳо, синф ба гурӯҳҳо, гурӯҳ ба оилаҳо, оила ба авлодҳо, авлод ба намудҳо ҷудо мешавад. Дар ҳудудҳои паҳншавандай намуди аҷдод ҳар хел будани шароити экологӣ омили ба дивергентсия оварда мерасондагӣ ба ҳисоб меравад. Ҷараёни дивергентсия дар намуди дароxtи эволютсияи шоҳаноки навда давонда тасвир карда мешавад. Ин тимсоли эволютсияи дивергентӣ мебошад: аз аҷдоди умумӣ ду ё аз он зиёд формаҳо, дар навбати ҳуд, аз онҳо биёр намуд ва авлодҳо ба вучуд омадаанд. Дивергентсия қарib дар ҳама вакът ба шароити нави ҳаётӣ зиёдшавии мутобиқшавиро ифода мекунад. Ба туфайли намуди ғизо, гуногуни мухити зист гурӯҳҳои синфи ширхӯрон мисли ҳашаротхӯро, камдандонҳо, дастболҳо, ҳояндаҳо, даррандаҳо, ҷуфтсумҳо, тоқсумҳо, куракпойҳо, китшаклҳо ба вучуд омадаанд. Ҳар яке аз ин гурӯҳҳо дар навбати ҳуд гурӯҳ ва оилаҳои кенчаи бо ҳусусиятҳои морфологӣ, экологӣ, этологӣ, генетикӣ, физиологӣ фарқкунандаро дар бар мегиранд. Монандиҳои тарафайни организмҳои ба гурӯҳҳои ҳархелаи ширхӯрон мансуб далели як будани аҷдоди онҳо, фарқи байнашон ба шароити ҳархела мутобиқшавии онҳо аст.

Аз намудҳои як аҷдод ба вучудоии вюрокҳои дар ҷазираҳои Галапагосс аз ҷиҳати ҳусусиятҳои морфофизиологӣ фарқкунанда ба дивергентсия мисол мешавад (расми 114).

Ҳодисаи дивергентсияро дар органҳои вегетативии шакли растаниҳо тағиyrоfta ҳам дидан мумкин аст. Масалан, качаки нахӯд, хори қактус ва зирк натиҷаи тағиyrо шакли барг мебошад.

Дар ҷараёни эволютсия фарқи байни намудҳо қувват гирад ҳам, аммо умумияти соҳти анатомӣ-физиологии онҳо хифз гардидааст.

Масалан, хирси сафеди Арктика бо вазн ва ранги ҳуд аз хирси бӯри ҷангалзор ё хирси сиёҳи дар ҷангалҳои кӯҳӣ



**Расми 114.** Намудҳои вюрокҳои ҷазираҳои Галапагосс натиҷаи дивергентсия мебошад.

паҳншуда фарқ кунад ҳам, онҳо намояндагони оилаи хирсмонандҳо ба ҳисоб мераванд.

Дивергенсия асосан бо таъсири чараёни мутатсионӣ, мавҷҳои алоҳидашвай, популятсия, интихоби табиӣ руҳ додааст.

Дивергенсия яке азроҳҳои пайдошавии намуд буда, дар ин ҳолат популятсияҳо дар натиҷаи таъсири омилҳои ибтидоии эволютсия аломатҳои ба дараҷаи эҳсосшаванд аз намуди аҷдод фарқунандаро ҷамъ оварда, нигоҳ медорад, оқибат намуд ҷудо шуда, намудҳои навро ҳосил мекунад.

**Эволютсияи конвергент** – хели тағйирёбии эволютсионӣ, ки бо молики аломатҳои монанди организмҳо гардидан гурӯҳҳои аз ҷиҳати асли баромад дур (синфи кенча, синф, тип) ифода карда мешавад. Ин хели тағйиротҳои эволютсионӣ натиҷаи ба таъсири муҳити беруни монанд мутобиқшавии намудҳои ғайриҳеш ба ҳисоб меравад. Тағйиротҳои конвергентӣ айнан дар органҳои бо омилҳои якхелаи муҳити беруни бевосита вобастабуда руҳ медиҳад.

Параллелизм эволютсияе мебошад, ки дар натиҷаи монандии аломатҳои намудҳои генетикии ба ҳамдигар наздик, тағйиротҳои мустақили соҳтҳои гомологӣ ба вучуд меояд. Дар генҳои якхелаи намудҳои гуногун пайдошавии мутатсияҳо ба параллелизм сабаб мешавад. Айнан ҳамин гуна ҳодисаро қонунуни қатори гомологии тағйирпазирии ирсии Н.И. Вавилов тавсиф медиҳад. Мувофиқи қарори мазкур намудҳои ба ҳамдигар хеш бо қаторҳои монанди




тағйирпазирии ирсӣ таъриф карда мешаванд. Бинобар ин аломатҳои монанд дар намудҳои ба ҳамдигар хеш дар ҳолати мустақил – параллел ҳосил мегардад.

Дар натиҷаи тарзи ҳаёти монанд доштани ширхӯрони халтадор ва ҳамроҳдор новобаста аз ҳамдигар дар соҳти бадани онҳо қирраҳои монанд пайдо шудааст. Монандии конвергентӣ дар гурӯҳҳои аз ҷиҳати систематикӣ аз ҳамдигар хеле дур ҳам мушоҳида мегардад. Парранда ва шапалакҳо бол доранд, аммо ба вучудоии ин органҳо гуногун аст. Дар ҳолати якум, ин пойҳои пешӣ тағйирёфта, дар ҳолати дуюм, бехчаст (навда)-и хитин аст.

**Расми 115.** Параллелизм дар соҳти бадани ширхӯрони Африка ва Америкаи Ҷанубӣ.

Конвергенция инкишофи эволютсияни гурӯҳҳои ба ҳамдигар ғайрихеш дар равияни монанд ва дар натиҷаи дар муҳити якхелаи зист мутобиқшавии онҳо соҳиби аломатҳои монанд гардидан аст. Ба инкишофи конвергентӣ монандии шакли бадани акулаҳо (аввалин ҳайвонҳои обӣ), ихтиозаврҳо ва китмонандҳо (ҳайвонҳои обии дуюмдараҷа)-ро мисол овардан мумкин аст (расми 116). Аммо ин гурӯҳи муҳрадорон бо қишири пӯст, устухони калла, мушакҳо, гардиши хун, нафасигирӣ ва соҳти системаи дигар органҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.



Расми 116. Конвергенция дар ҳайвонҳои шомили гурӯҳҳои гуногуни систематикии муҳрадорон:  
А – намояндагони обӣ; 1 – акула;  
2 – ихтиозавр; 3 – делфин; Б – намояндагони хушкӣ: 1 – кроти халтадор; 2 – кроти оддӣ.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** дивергенция, конвергенция, параллелизм.



**Савол ва супоришҳо:**

- Дар бораи типҳои эволютсия чиҳо медонед?
- Моҳияти эволютсияи дивергентиро фаҳмонед.
- Ба эволютсияи дивергентӣ мисолҳо оред.
- Моҳияти эволютсияи конвергентиро фаҳмонед.
- Сабаби эволютсияи конвергентиро бо мисолҳо фаҳмонед.
- Моҳияти эволютсияи параллелро фаҳмонед.
- Ба эволютсияи параллел мисолҳо оред.



**Супориш барои ичрои мустақилона:**

Типҳои тағирии эволютсионӣ	Чиҳатҳои ба ҳуд хосаш	Мисолҳо
Дивергенция		
Параллелизм		
Конвергенция		

## § 50. РАВИЯҲОИ АСОСИИ ЭВОЛЮТСИЯИ ОЛАМИ ОРГАНИКӢ


Ҳангоми мулоҳиза рондан дар бораи эволютсияи олами органикӣ аз чӣ сабаб ҳамаи мавҷудоти зинда аз оддӣ ба мураккабшавӣ як хел инкишоф наёфтанд, дар байни онҳо мавҷудоти дорои соҳти оддӣ ва мураккаб мавҷуд аст, гуфта савол пайдо шуданаш амри табиист. Ин муаммои назди илмро аз олимони рус А.Н. Северсов ва И.И. Шмалгаузен ба таври мусбӣ ҳал карданд. Маълум аст, Дарвин дар замони худ гуфта буд, ки ҷараёни эволютсионӣ аз бақадари имкон бештар ба шароити муҳит муттасил мутобиқшавии организмҳо иборат аст. Дар байни даврҳои таърихӣ дар доираи васеъ ё маҳдуд тағйирёбии муҳити атроф одатан мутобиқшавиҳои умумӣ ё ҳусусии организмро ба вуҷуд овардаанд. Мутобиқшавии умумӣ бо такомулёбии системаи органҳо, ки барои ҳаёт ниҳоят заруранд, алоқаманд аст. Агар бо тағйирёбии шароити муҳит: 1) миқдори индивидҳои мансуби як намуд зиёд шудан гирад; 2) ареали ишғолкардаи онҳо васеъ гардад; 3) дар заминай намуд популятсияҳои нав, намудҳои кенча, намудҳо ва таксонҳои дигар пайдо шаванд, ин ҷараён **инкишофи биологӣ** (прогресс) номидা мешавад. Айни замон дар минтақаи Осиёи Марказӣ нисбат ба дигар паррандаҳо майнаи Ҳиндустон дар ҳолати прогресси биологӣ аст. Нисбат ба ҷойи зист набудани инстинкт, андаке қалон будани бадани он, таҷовузкорӣ, бо физоҳои гуногун гизогирӣ, тез наслгузорӣ барои дар мубориза барои ҳаёт ғолиб омада, аз ҷиҳати миқдор торафт зиёд гардида, васеъшавии ареали онҳо сабаб мегардад. Нахуст дар ибтидои аспи XX майнаи Ҳиндустон дар ноҳияҳои наздисарҳадии Осиёи Марказӣ дучор омада бошад, айни замон онро дар ноҳияҳои шимолӣ ва республикаву вилоятҳои дигар ҳам дидан мумкин аст.

А.Н. Северсов ва И.И. Шмалгаузен оиди равияҳои асосии прогресси биологӣ мулоҳиза ронда, онро дар асоси дегенератсия ароморфоз, идиоадаптатсия шуданашро муайян карданд.

Прогресси биологӣ бо ҳар гуна усул амалӣ мешавад. Дар усули якуми он системаи органҳои дар ҷараёни таърихӣ барои фаъолияти ҳаёти организмҳо бениҳоят муҳим такомул меёбад. Он инкишофи морфофизиологӣ (*прогресс*) – *ароморфоз* ном мегирад. Дар усули дуюм системаи органҳои барои фаъолияти ҳаётии организм дуюмдараҷа тағйир меёбад ва соҳти организмҳо мураккаб намешаванд, лекин ба муҳит мутобиқ мегарданд. Дар усули сеюм дар натиҷаи аз мураккаб ба содда тағйир ёфтани соҳти организмҳо ба прогресси биологӣ дучор мешавад.

Тараққиёти морфофизиологӣ гуфта тағйиротҳои эволютсионии амалий-кунандай дараҷаи умумии соҳти организмҳо, тараққиёти фаъолияти ҳаёт

фаҳмида мешавад. Ароморфозҳо барои мубориза барои ҳаёт хеле афзалиятҳо меоранд ва барои дар шароити муҳити нав дар доираи васеъ мутобиқшавии мавҷудоти зинда имкон медиҳад.



**Расми 117.** Равияҳои гуногуни прогресси эволютсионӣ: ароморфоз, идиоадаптация, дегенератсия умумӣ.

Барои зиндагӣ аз муҳити об ба хушкӣ, аз афзоиш бо спора ба аз тухм афзоишёбӣ гузаштани растаниҳо, бавучудоии пӯшидатухмҳо пешрафтҳои типи ароморфоз мебошанд. Дар ҳайвонҳои муҳрадор мураккабшавии системаи асад, гардиши хун, узвҳои ҳозима, нафаскашӣ, бавучудоии синҳои моҳиҳо, дар об ба хушкӣ зиндагиунандагон, ҳазандаҳо, паррандаҳо, ширхӯрон ҳам дар равияи ароморфози эволютсияи олами органикӣ амалӣ шудаанд.


Ба туфайли равияи ароморфоз дар эволютсияи олами органикӣ соҳт ва фаъолияти ҳаётии растаниҳо, ҳайвонҳо торафт мураккаб шудаанд, гурӯҳҳои нав ба нави онҳо пайдо гардидаанд, ареалаш васеъ шудааст, ҷараёни ҳосилшавии гурӯҳ, синҳ, тип шиддат ёфтааст.

Равияи ароморфоз дар асоси тағйирпазирии ирсӣ ва интихоби табиӣ, ки муддати дароз давом кардааст, рух додааст. Дар ҳар гуна воҳиди таксономии калони растаний ва ҳайвонҳо тағйиротҳои типи ароморфозро дидан мумкин аст (расми 117).

**Идиоадаптация** тағйиротҳои эволютсионие мебошад, ки барои мутобиқ шудан ба шароити зиндагии муайяни организмҳо ёрдам медиҳад. Бо фарқ аз ароморфозҳо идиоадаптация мутобиқшавии умумӣ нест, балки бо мутобиқшавиҳои хусусӣ, ҷузъӣ алоқаманд аст. Онҳо дараҷаи соҳт, фаъолияти ҳаётии организмҳоро нисбат ба аҷдод баланд намебардоранд. Дар ҳайвонҳо ранги ҳимоя, ҳодисаи мимиқрия, дар растаниҳо мувофиқшавиҳои ҳархелаи бино-бар аз канор бо ёрии шамол, ҳашарот, паррандаҳо гардолудшавӣ, мутобиқшавиҳои вобаста ба густариши мева ва тухмӣ ба идиоадаптация мисол шуда метавонанд.

Дар хушкӣ, об ё зери замин барои зистан мутобиқшавии баъзе ҳайвонҳои

ба гурӯҳи ҳашаротхӯрон мансуб ҳам ба идиоадаптатсия мисол мешаванд (расми 118).



Расми 118. Ҳайвонҳои ман-  
суби гурӯҳи ҳашаротхӯрони  
синфи ширхӯрон. Формаҳои  
дар хушкӣ буда: 1 – чаҳанда;  
2 – хорпушт; 3 – заминкоб;  
4 – кутора; 5 – заминкоби  
гамбусмонанд; 6 – кӯрмуш;  
7 – кӯрмуши тиллоранг; 8 –  
муши обӣ.

Мисли ҳамин ба худ хос будани шакл, ранги бадан, болҳои шинокунии на-  
мояндагони намуди ҳархелаи моҳиҳои устухондор ҳам натиҷаи мутобиқшавии  
равияи идиоадаптатсия мебошад. Ин мутобиқшавиҳо барои ҳар як наму-  
ди организмҳо баҳри дар шароити муҳити муайян зиндагӣ кардан андаке  
созгориҳо меорад ва ба тараққиёти биологӣ сабаб мегардад.

**Дегенератсияи умумӣ** дар чараёни таъриҳӣ аз соҳти мураккаб ба соҳти  
оддӣ гузаштан аст. Ин гуна тағйиротҳо одатан бо нобудшавии органҳои аҳа-  
мияти биологияшонро аз даст дода амалӣ мешавад. Ин равияи эволютсияи  
олами организмӣ бо мутобиқшавии организмҳо барои дар ҳолати муқим ё па-  
разит ҳаёт гузарондан муттасил алоқаманд аст. Масалан, метаморфози кирми  
ассидий ба дегенератсияи умумӣ мисол шуда метавонад. Камҳаракатии мол-  
люскҳои дупаллагӣ ба нобудшавии сари онҳо оварда расондааст.

Дар паразитҳои одам, солитёри хук, кирмҳои тасмашакл рӯда нест, систе-  
маи асаб содда таркиб ёфтааст, ҳаракаткунии мустақил қариб нест. Лекин дар  
онҳо барои ба деворҳои рӯдаи “хӯҷаин” часпидан қӯноқак, органи афзоиши  
пуркувват ривоҷёфта мавҷуд аст. Ҳамчунин, дар бисёр растаниҳо, масалан,  
дар зарпечаки дар ҳолати паразит зиндагикунанда яке аз органҳои асосӣ барг-

намешавад, ба чойи решаш дар поя қўноқак ҳосил гардида, бо ёрии он аз растани “хўчайн” моддаҳои ғизоиро макида мегирад. Зарпечак зиёд тухм ва мева медиҳад.

Тухми он дар узвҳои ғизогирии ҳайвонҳои алафхӯр ҳазм намешавад. Ҳамин тавр, дегенератсияи умумӣ соҳти организмҳоро содда кунад ҳам, аммо ин намуд организмҳо ба зиёд шудани миқдор, васеъ шудани ареал, тараққӣ ёфтани гурӯҳи систематикии нав, яъне, тараққиёти биологӣ оварда мерасонад.

Айни замон бисёр гурӯҳи ҳашаротҳо, моҳиҳои устуҳондор, хояндаҳо, растаниҳои гулдор дар ҳолати тараққиёти биологӣ мебошанд.

Дар инкишофи олами органикӣ ба муқобили рушди биологӣ – прогресс таназзул (ретресс)-и биологӣ ҳам вомехӯрад. Дар ретресси биологӣ ба сабаби он ки организмҳо ба шароити муҳит ба таври кофӣ мутобиқ шуда наметавонанд, дар онҳо: а) бо аз авлод ба авлод гузаштан миқдори индивидҳо коҳиши меёбад; б) ареали паҳншуда танг мегардад; в) миқдори популяцияҳо, намудҳо ихтисор мешавад.

Аз растаниҳо оилаи гинкгоҳо, аз ширхӯрон авлоди вихухол (муши обӣ), ки фақат аз ду намуд иборат буда, шомили гурӯҳи ҳашаротхӯрон аст, дар ҳолати таназзул (ретресс)-и биологист.

**Вобастагиҳои байни равияҳои гуногуни эволютсия.** Дар ривоҷёбии таърихии ҳайвонҳо ва растаниҳо ароморфозҳо нисбат ба идиоадаптатсия кам вомехӯрад. Ба ин нигоҳ накарда, ароморфозҳо дар ривоҷёбии олами органикӣ доимо зинаи нав, баланд амалӣ шуданашро ифода мекунад. Ба туфайли равияи ароморфоз организмҳои соҳташон мураккабшуда нисбат ба аҷдод ба муҳити нав тағйирёфта бештар мутобиқ мешаванд. Ин мутобиқшавӣ бо идиоадаптатсияи эволютсия, баъзан равияи дегенератсияи умумӣ мустаҳкам мегардад. Бинобар ин, баъд аз ҳар як ароморфоз барои идиоадаптатсияҳо имкониятҳои нав оғарида мешавад. Идиоадаптатсия ва дегенератсияи умумӣ бошад, дараҷаи соҳти организмҳои бо роҳи ароморфоз пайдошударо зиёд накарда, ба муҳит мутобиқшавиро таъмин мекунанд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** прогресс, ароморфоз, идиоадаптатсия, дегенератсия.



**Савол ва супоришҳо:**

- Равияҳои гуногуни ҷараёнҳои эволюциониро эзоҳ дихед.
- Афзалиятҳои ароморфозро дар мубориза барои ҳаёт фахмонед.
- Ба ароморфозҳои идиоадаптатсия таърифи қиёсӣ дихед.



**Супориш барои ичрои мустақилона:** Ба қадом равияи эволютсия дахлдор будани мисолҳои дар зер додашударо муайян карда нависед.

Т/р	Мутобикшавиҳои дар ҷараёни эволюционӣ ҳосилшуда	Равияи эволютсия
1	Пайдошавии ҷараёни фотосинтез	
2	Пайдошавии гул	
3	Зимиston дар ширхӯрон ҳосил шудани қабати пашми гафс	
4	Тағиир ёфтани ранги пашми ҳаргӯш дар зимиston	
5	Мавҷудияти гардгирак дар кирмҳои паразит	
6	Гуногун будани аппарати даҳони ҳашарот	
7	Дар растаниҳои гулдор пайдошавии тухмгузории чуфт	
8	Дар растании қактус тағиирёбии шакли барг	
9	Набудани аъзои ҳаракат дар кирми ҷигар	
10	Мавҷудияти хорҳо дар меваи гӯсфандхор	
11	Асли баромади растаниҳои тухмидор	
12	Пайдошавии дили ҷоркамерагӣ	
13	Асли баромади ҳайвонҳои бо шуш нафасгиранда	
14	Пайдошавии ранги огоҳидиҳандаи ору	

## § 51. НАЗАРИЯҲО ОИДИ ПАЙДОИШИ ҲАЁТ ДАР ЗАМИН

**Таърифи ҳаёт.** Омӯзиши моҳияти ҳаёт, гуногунрангӣ, бавучудой ва ривоҷёбии он аз муаммоҳои мураккабтарини фанни биология мебошад.

**Назарияҳо оиди пайдоиши ҳаёт.** Пайдоиши ҳаёт инсониятро аз замонҳои қадим ба худ ҷалб мекунад. Оиди пайдоиши ҳаёт якчанд фарзияҳо мавҷуданд.

*Мағҳумҳо дар бораи худ аз худ пайдошавии ҳаёт* дар Хитой, Вавилон ва Мисри қадим васеъ паҳн шуда буд. Арастуи машҳур ҳам тарафдори ин фарзия будааст. Тарафдорони ин назария организмҳои зинда худ аз худ аз табииати ғайризинда пайдо шудааст, гуфта ҳисоб мекунанд. Соли 1688 олимни италиёй Ф. Реди худ аз худ пайдо нашудани ҳаётро исбот карда дод. Ҳангоми Ф. Реди гӯштро ба зарфи пӯшида андохта мондан ба сабаби даромада натавонистани пашишаҳо дар он кирмҳо пайдо нашуданд, лекин тарафдорони худ аз худ пайдошавии ҳаёт ўро танқид карданд, ки барои дар зарф ҳаво надаромадан чунин ҳолат шудааст. Дар он ҳолат Ф. Реди байзэ зарфҳои гӯшт андохташударо холӣ гузошта, дигарҳояшро бо дока пӯшонд (расми 119).



**Расми 119.** Таҷрибаи Реди.

Дар зарфҳои бо дока пӯшондашуда кирмҳо пайдо нашуданд, дар гӯштҳои зарфҳои кушода бошад, кирмҳои зиёд ба вучуд омаданд. Ҳамин тавр, бо ёрии таҷрибаи оддии бо маҳорат гузарондашуда исбот гардид, ки дар гӯшти гандид-да кирмҳои пашиша худ аз худ пайдо нашуда, аз тухми пашиша баромада, зиёд мегарданд. Ф. Реди дар таҷриба тасдиқ кард, ки ҳаёт дар замони ҳозира бо роҳи яке аз шаклҳои ҳаёт биогенез мумкин аст ривоҷ ёбад.

Дар миёнаҳои асри XX олими фаронсавӣ Луи Пастер бо ёрии таҷрибаҳои моҳирона гузарондаи худ исбот кард, ки микроорганизмҳо ҳам худ аз худ пайдо намешаванд.

Луи Пастер дар колба моегизои микроорганизмҳо зиёдшавандаро муддати дароз ҷӯшонд. Ҳангоми кушода гузоштани колба дар он дар натиҷаи пас аз чанд рӯз бактерия ва спораҳои онҳо ба он афтодан афзоиши микроорганизмҳо мушоҳида гардид. Дар таҷрибаи минбаъда Л. Пастер барои он ки ба моегизои микроорганизмҳо ва спораҳои он дохил нашаванд, ба даҳони колба шишанайчайи S-монандро маҳкам карда монд (расми 120).



**Расми 120.** Таҷрибаи Л. Пастер.

Спораҳои микроорганизмҳо ба девори найчай борики ҳамшуда тагшин мешаванд ва ба даруни колба даромада наметавонанд. Дар натиҷаи дар моегизои

хуб чўшондашуда мурдани микроорганизмҳо, аз берун ба он даромада натавонистани гурӯҳи нави онҳо моеъ дар ҳолати стерилӣ (тоза) мемонад, дар он микроорганизмҳо пайдо намешаванд.

Ҳамин тавр, дар замони ҳозира худ аз худ пайдо нашудани ҳар хел шаклҳо ҳаёт дар тадқиқотҳои Ф. Реди ва Л. Пастер боқатъият тасдиқ гардид.

Тачрибаҳои Пастер барои амалиёт аҳамияти калон касб кард. Консервациякунонии маҳсулоти ғизой, пастеризациякунонии маҳсулоти ширй, дар тиб стерилизациякунонии асбобҳои ҷарроҳӣ ва заҳмҳо баъд аз қашфиётҳои Л. Пастер вассеъ мавриди корбаст қарор гирифтанд.

Бинобар назарияи *панспермия* ҳаёт мавҷудоти абадист ва он аз як сайёра ба сайёра дигар кӯчидаги мегардад. Тарафдорони ин назария олими физики швед С. Аррениус, олими рус В. И. Вернадский, биофизик ва генетики Америка Ф. Крик ва дигарон мебошанд. Бинобар фикри ин олимон ҳаёт дар Замин пайдо нашудааст, аз сайёраҳои дигар ба Замин ба воситаи метеоритҳо ё ки бо таъсири фишори нури равшани омадааст.

Назария дар бораи *эволютсияи биокимиёвӣ* дар солҳои 20-30-юми асри XX ба ташакулёбӣ шурӯъ кард. Тиқбии ин назария дар давраҳои нахустини ривоҷёбии Замин шароитҳои иқлими он нисбат ба замони ҳозира хеле фарқи калон доштааст. Дар ин гуна шароит аввал пайвастҳои оддии органикӣ бо усули абиоген синтез гардида, оҳиста-оҳиста дар натиҷаи эволютсияи кимиёвӣ мураккаб шуда, ба шакли оддитарини ҳаёт табдил ёфтааст ва баъд аз он эволютсияи биологӣ шурӯъ шудааст.

Бинобар фикри Ч. Дарвин ҳаёт факат дар шароитҳо ҳаёт набуда ба вучуд омада метавонад. Микроорганизмҳои гетеротроф моддаҳои нав ҳосилшудаи органикро зуд ба қисмҳо чудо мекунанд. Барои ҳамин ҳам дар замони имрӯза ҳаёт аз нав ба вучуд омаданаш мумкин нест. Барои он ки дар Замин ҳаёт ба вучуд ояд, шароити дуюми зарурӣ дар таркиби атмосфераи ибтидой бояд оксиген нашавад. Чунки оксиген бошад, он моддаҳои органикӣ нав ҳосилшударо ба қисмҳо чудо мекард. Бо назарияи эволютсияи биокимиёвӣ дар машғулиятҳои минбаъда муфассал шинос мешавем.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** креатсионизм, панспермия, биогенез, ултрабунафш, метеорит, консервациякунӣ.



**Савол ва супоришиҳо:**

- Зинаҳои асосии эволютсияи кимиёвии ҳаётро гуфта дихед.

2. Кай шурӯъ шудани эволютсияи биологии ҳаётро фаҳмонед.
3. Ҷараёни ҳосилшавии коатсерватхоро фаҳмонед.
4. Дар замони ҳозира бо роҳи синтези абиоген аз нав ҳосил шудани ҳаёт мумкин аст?
5. Кадом маълумотҳои тасдиқунандаи синтези абиогенро медонед?

**Супоришҳо барои иҷрои мустақилона:** Ҷадвалро пур кунед.



Назарияҳои асосӣ оиди пайдоиши ҳаёт	Тарафдорони ин фарзияҳо	Фояҳои дар фарзия пеш рондашуда
Худ аз худ пайдошавии ҳаёт		
Панспермия		
Эволютсияи биокимиёвӣ		

## § 52. НАЗАРИЯИ ЭВОЛЮТСИЯИ БИОКИМИЁВӢ

Назария оиди дар натиҷаи эволютсияи абиогени молекулярӣ аз моддаҳои гайриорганикӣ ҳосилшавии ҳаёт аз ҷониби олимӣ рус А. И. Опарин (1924) ва донишманди англис Ҷ. Холдейн (1929) оварида шудааст.

Бинобар фикри табиатшиносон Замин таҳминан 4,5–5 миллиард солҳо пеш пайдо шудааст. Нахуст Замин дар ҳолати гардмонанд, ҳарораташ хеле баланд ( $4000\text{--}8000^{\circ}\text{C}$ ) будааст. Ба оҳистагӣ дар ҷараёни сардшавӣ элементҳои вазнин дар маркази сайёраамон, сабукҳояш бошад, ба қисми периферик ба ҷойиршавӣ шурӯъ кардаанд.

Таҳмин карда мешавад, ки организмҳои зиндаи оддии қадимтарин дар Замин 3,5 миллиард сол пеш пайдо шудаанд. Ҳаёт аввал кимиёвӣ, баъд маҳсули эволютсияи биологӣ мебошад.

**Эволютсияи кимиёвӣ.** Тибқи таҳминҳо таркиби аввалин атмосфераи Замин аз буғҳои об, гидрогени озод, ангириди карбонат, қисман метан, сулфиди гидроген, аммиак ва газҳои дигар иборат аст. Бо таъсири нурҳои ултрабунафш ва рентгении офтоб, заряди пуркуввати электрии оташак, ҳарорати баланд аз газҳо пайвастҳои андаке мураккаб синтез карда шудаанд. Ба ин тарз пайвастҳои оддии органикӣ: карбогидратҳо, аминокислотаҳо, асосҳои азотдор ва кислотаҳои органикӣ (сирко, мӯрча, шир) ҳосил шудаанд. Бо оҳиста-оҳиста хунукшавии Замин бухорҳои оби атмосфера конденсатсия шудааст. Борони ба рӯйи Замин беист борида ҳавзҳои оби ниҳоят калонро ҳосил намудааст. Дар об аммиак, оксиди карбон, метан ва пайвастҳои органикӣ дар атмосфера

ҳосилшуда маҳлул гардидаанд. Дар муҳити об пайвастҳои оддии органикӣ полимерҳоро ҳосил намудаанд.

А. И. Опарин аввалин шуда гояи омӯхтан мумкин будани пайдоиши ҳаётро дар тачриба пешниҳод кард. Дар ҳақиқат, С. Миллер (1953) дар тачриба аввалин модели шароити Замиро оғарида. Ў ба метани тафсон, амиак, гидроген ва буҳори об шарораи барқ таъсир карда, аминокислотаҳои аспарагин, глицин, глутамиро сунъӣ синтез кард. Дар ин система газҳо атмосфераи аввалин, шарораи барқ бошад, оташакро имитатсия мекунад.

Д. Оро гидроген сианид, амиак ва обро тафсонда аденинро синтез намуд. Бо таъсири нурҳои аз омехтаи амиак ва об ионкунанда рибоза ва дезоксирибоза синтез карда шуд.

Дар ҷараёни эволютсия мономерҳо ба полимерҳои биологӣ (полипептидҳо, полинуклеотидҳо) табдил ёфтаанд. Ин фарзияҳо ҳам дар тачриба тасдиқ шуданд. С. Фокс омехтаи аминокислотаҳоро тафсонда, протеинойдҳо (моддаҳои сафедамонанд)-ро синтез кард. Баъдтар полимерҳои нуклеотидҳо ҳам синтез карда шуданд.

Бинобар фикри Опарин молекулаҳои сафеда пайвастҳои коллоидро ҳосил кардаанд. Ин пайвастҳо қатраҳои коатсерват (коатсерватҳо)-и аз об ҷудошавандаро ҳосил мекунанд (аз лотинии *koatservus* – маънии чизи таҳшин, ғализо мефаҳмонад). Коатсерватҳо ба худ аз об ҳар ҳел моддаҳоро пайваст намуда, аз яқдигар торафт фарқ мекунанд, дар онҳо реаксияҳои кимиёвӣ мушоҳида шудааст, моддаҳои нодаркор ҷудо карда бароварда шудааст.

Коатсерватҳоро мавҷудоти зинда гуфтан мумкин нест. Коатсерватҳо дар зинаҳои охирини эволютсияи кимиёвӣ нумӯ кардаанд, аломатҳои ба мубодилаи моддаҳо монанд пайдо шудааст. Коатсерватҳо бо мембронаҳо печонда шудаанд ва дар онҳо хусусияти тақсимшавӣ пайдо шудааст, гуфта таҳмин карда мешавад. Ин гуна коатсерватҳо протобионтҳо ё ҳуҷайраҳои асосӣ номида мешаванд.

Пайвастҳои ба коатсерватҳо монанд аз ҷониби А.И. Опарин ва шогирдони ў дар тачриба ҳосил гардидаанд ва хусусиятҳои онҳо хуб омӯхта шудааст.

Протобионтҳо ҳам ҳоло шакли ҳаёт нест. Дар онҳо оҳиста-оҳиста ферментҳо (коферментҳо, ферментҳои хусусӣ), пайвастҳои ба АТФ монанд бо усули абиоген пайдо шудаанд, гуфта таҳмин карда мешавад.

Дар ба ҳуҷайраҳои ҳақиқӣ табдил ёфтани протобионтҳо дар натиҷаи мувоғиқшавии байниҳамдигарии функцияҳои кислотаҳои нуклеин ва сафедаҳо пайдошавии усули синтези матритсанок аҳамияти калон доштаанд.

Бо пайдошавии ҷараёни синтези матритсанок эволютсияи кимиёвӣ ҷойи худро ба эволютсияи биологӣ ҳолӣ карда додааст. Ривоҷёбии ҳаёт акнун бо роҳи эволютсияи биологӣ давом кардааст.

Нахустин организмҳои зинда – протобионтҳо, гетеротроф будааст, яъне, бо моддаҳои тайёри органикӣ ғизо гирифтаанд. Барои он ки дар атмосфера оксигени озод нест, ҷараёнҳои ҳаётӣ бо усули анаэроб гузаштаанд. Ба сабаби он ки синтези абиоген ниҳоят оҳиста мегузарад, захираи моддаҳои органикӣ кам будааст. Дар ҷараёни эволютсия бо таъсири интихоби табии организмҳои аутотроф ба вуҷуд омадаанд. Организмҳои дорои ҳусусияти фотосинтез – ба вуҷудоии аввалин обсабзҳои қабуду сабз яке аз ароморфозҳои қалонтарин ба ҳисоб меравад. Фотосинтез атмосфераро бо оксиген ғанӣ мегардонад. Бавуҷудоии фотосинтез рақобати организмҳоро барои моддаҳои органикӣ синтез кунандай абиоген коҳиш медиҳад. Дар натиҷаи фотосинтез дар атмосфера пайдошавии экрани озон аз таъсири ҳалокатовари нурҳои ултрабунафш организмо ҳимоя мекунад. Дар натиҷаи дар атмосфера пайдо шудани оксигени озод организмҳо барои гузаштан ба нафасирии аэробӣ шурӯъ кардаанд. Барои он ки нафасирии аэробӣ нисбат ба усули анаэроб ҳеле самаранок аст, ривоҷёбӣ ва мураккабшавии олами органикӣ суръат мегирад. Айни замон организмҳои анаэроб фақат дар шароитҳои норасони оксиген мавҷуд аст. Нахустин организмҳо прокариотҳо будаанд, баъди дар атмосфера ба зиёдшавӣ шурӯъ кардани микрори оксиген организмҳои эукариот пайдо шудаанд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** протобионтҳо, коферментҳо, абиоген, синтези матритесадор.



**Савол ва супоришиҳо:**

1. Зинаҳои асосии эволютсияи кимиёвии ҳаётро гуфта дихед.
2. Кай сар шудани эволютсияи биологии ҳаётро фахмонед.
3. Ҷараёни ҳосилшавии коатсерватҳоро фахмонед.
4. Дар замони ҳозира оё ҳаёт бо роҳи синтези абиогенӣ аз нав ҳосил шуда метавонад?
5. Кадом маълумотҳои тасдиқунандай синтези абиогениро медонед?

## § 53. ҲАЁТ ДАР ЭРАҲОИ АРХЕЙ, ПРОТЕРОЗОЙ

Замин дар якчоягӣ бо сайёраҳои дигари низоми Офтоб 5 миллиард сол пеш пайдо шудааст. Барои муайян кардани соли Замин ва қабатҳои гуногуни он одатан, тақсимшавии элементҳои радиоактивӣ ҳамчуни мизони асосӣ гирифта мешавад. Аз пайдошавии Замин то имрӯз таърихи ривоҷёбӣ ба эраҳо, онҳо бошанд ба даврҳо, даврҳо ба эпоҳаҳо тақсим мешаванд. Номи эраҳо аз юнонӣ архей (археис) – маънини қадимтарин, протерозой (протерозое) – нахустин ҳаёт, палеозой (палеозое) – ҳаёти қадим, мезозой (mezos) – ҳаёти миёна, кайназой (кайноз) – ҳаёти навро мефаҳмонад (расми 4-уми форзас).

Эраи архей 900 млн сол давом кардааст. Қабатҳои эра бо таъсири ҳарорат ва фишори баланд намуди худро тағиیر дода, аз худ ҳеч гуна изҳои ҳаёт боқӣ нагузаштааст. Нахустин организмҳои зинда дар эраи архей пайдо шудаанд. Аз пайвастҳои органикӣ мавҷудияти оҳаксанг, мармарсанг, моддаҳои ангиштдор дар эраи архей аз будани организмҳои зинда, бактерияҳо, обсабзҳои кабуду сабз далолат медиҳад. Зинаи муҳимтарини эволютсияи ҳаёт дар Замин бо пайдошавии фотосинтез вобаста аст, дар натиҷа олами органикӣ ба дунёи растаниҳо ва ҳайвонот чудо шуд. Нахустин организмҳои фотосинтезкунанда прокариотҳо, яъне обсабзҳои кабуду сабз – сианобактерияҳо будаанд.

**Эраи протерозой** 2000 млн сол давом кардааст. Ҷараёни ҳосилшавии кӯҳ бошиддат идома ёфтааст. Дар натиҷа бисёр хушкиҳо ба вучуд омадаанд. Дар ин эра бактерияҳо, обсабзҳо бо авҷ ривоҷ ёфтаанд. Бадани обсабзҳои дар ҷойи наздик ба соҳил умр гузаронанда ба табақаҳо чудо гардида, як қисми он ба субстрат – ба рӯйи ягон сатҳ ҷойгир шуда, қисми дигараш бошад, ба рои амалӣ кардани фотосинтез мутобиқ шудаанд. Дар натиҷаи бо оксиген ғанӣ гардидани ҳаво ва об организмҳои аэробӣ пайдо шудаанд. Дар охири протерозой организмҳои бисёрхӯҷайра ривоҷ меёбанд. Пахнкирмҳо, байдар ҳалқакирмҳо, моллюскҳо, бандпойҳо пайдо шудаанд.

Ба тағииротҳои калони типи ароморфоз, ки дар эраи протерозой рух до-даанд, ба вучудоии ҳайвонҳои симметрияни ғизори дутарафаро мисол овардан мумкин аст. Ин ба қисмҳои пеш ва пас, китғ ва шикам тақсимшавии бадани онҳоро таъмин мекунад. Дар қисми пеш узвҳои ҳис, нуқтаҳои асад мавҷуданд. Қисми китғи ҳайвонҳо бошад, вазифаи ҳимояро иҷро мекунанд, қисми шикам ҳаракаткунӣ ва нигоҳ доштани ғизоро таъмин мекунад. Дар охири эраи протерозой нахустин ҳайвонҳои хордадор – типи кенчаи беустухонсарҳо пайдо шудаанд.



**Калимаҳои тақягоҳӣ:** эра, давр, архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайназой.



### Савол ва супоришиҳо:

1. Барои муайян кардани синни Замин ба қадом мизон асос карда мешавад?
2. Ба қадом сабаб дар эраи архей ҳеч гуна бокимондаи организмҳои зинда нигоҳ дошта нашудааст?
3. Ароморфозҳои эраи архейро фаҳмонед.
4. Эволютсияи растаниҳо дар эраи протерозой чӣ гуна гузаштааст?
5. Ароморфозҳои дунёи ҳайвонотро дар эраи протерозой гуфта дихед.



## Ҳаёт дар эраи архей

Шароити иқлим	Растаниҳо	Ҳайвонҳо

## Ҳаёт дар эраи протерозой

Шароити иқлим	Растаниҳо	Ҳайвонҳо

## § 54. ҲАЁТ ДАР ЭРАИ ПАЛЕОЗОЙ

**Эраи палеозой** 340 млн сол давом кардааст.

**Кембрий.** Дар ин давр иқлим мұтадил гардида, растанӣ ва ҳайвонҳо ба баҳр паҳн шудаанд. Баъзеи онҳо муқимӣ, баъзеашон бо ҷараёни об ҳаракат кардаанд. Дар эраи палеозой дунёи ҳайвонот рангоранг будаанд ва ба сабаби ниҳоят тез ривоҷёбӣ ҳанӯз дар даври кембрий ҳамаи типҳои ҳайвонот мавҷуд гардидаанд. Моллюскҳои дупаллагӣ, шикампойҳо, сарпойҳо, ҳалқакирмҳо, трилобитҳо васеъ паҳн шуда, фаъол ҳаракат кардаанд. Нахустин намояндагони ҳайвонҳои муҳрадор – моҳихои сипардор пайдо шудаанд ва дар онҳо ҷағ набудааст. Сипардорон аҷдоди дури гирддаҳонҳои дар даври ҳозира зиндаги-кунанда – минога ва мискинаҳо ба ҳисоб мераванд.

**Ордовик.** Дар ин давр сатҳи баҳрҳо зиёд шуда, дар он гуногуни обсабзҳои сабз, бўр, сурҳ, моллюскҳои сарпоҳо, шикампоҳо зиёд шуд. Ҳосилшавии рифҳои коралл авҷ гирифт. Гуногуни исфанд ҳаётин моллюскҳои дупаллагӣ кам шуд.

**Силур.** Дар ин давр ҷараёни ҳосилшавии кӯҳҳо пурзӯр гардида, сатҳи хушкӣ зиёд шуд. Иқлим нисбатан хушк будааст. Баъзе обсабзҳои сабзи бисёр-хучайраи дар обҳои назди соҳил паҳншуда ба туфайли мубориза барои ҳаёт, интиҳоби табии барои ба хушкӣ баромадан муваффақ шудаанд. Ҳок ба паҳншавии нахустин псилофитҳои растаниҳои хушкӣ имкон додааст. Дар ҳок ҷамъшавии пайвастҳои органикӣ баъдтар барои пайдошавии замбӯруғҳо имкон фароҳам овардааст. Моллюскҳои сарподорон бениҳоят зиёд шудааст. Дар даври силур бандпойҳои бо ҳавои атмосфера нафас гирифта, дар хушкӣ нахустин зиндаги-кунанда пайдо шудаанд. Дар Осиёи Марказӣ ҷараёнҳои пурқуввати вулқондор рух додааст. Иқлим гарм будааст. Дар силсилаи кӯҳҳои Зарафшон тасвири ба санг қандашудаи ҳайвонҳои ковокидорон ва псилофитҳои қадпаст ёфт шудааст.

**Девон.** Дар ин давр сатҳи баҳрҳо кам гардида, зиёдшавии хушкӣ боз

ҳам давом кардааст. Иқлим мұтадил будааст. Қисми зиёди хушкай ба дашт, нимдашт табдил ёфтааст. Дар баҳрхо моҳихои тағояқдор ривоҷ ёфта, дар мубориза барои зист камшавии моҳихои “сипардор” рӯй додааст. Баъди моҳихои устухондор ба вучуд омадаанд. Дар ҳавзҳои сатҳӣ моҳихои дутарафа нафасгиранда, моҳихои панчаболҳо ривоҷ ёфтаанд. Дар ин давр аз сарахсҳо, чилбуғумҳо, плаунҳои баланд рӯянда нахустин ҷангалҳо ба вучуд омадаанд. Аз баязе гурӯҳҳои ҳайвонҳои бандпой бисёрпойҳо ва нахустин ҳашаротҳо ривоҷ ёфтаанд.

Дар миёнаҳои даври девон нахустин намудҳои дар об ва хушкай зиндағиундандаҳо ба вучуд омадааст.

**Ангиштсанг.** Дар ин давр иқлим нам, ангидриди карбонат зиёд будааст. Дар ҳамвориҳои пасти хушкай заминҳои ботлоқдор бисёр дучор шудаанд. Аз онҳо сарахс, чилбуғум ва плаунҳои баландияшон 40 м рӯидаанд. Ба гайри инҳо, растаниҳои лучтуҳм пайдо шудаанд. Дар он ҷойҳои саросар нобудшавии растаниҳои дараҳтмонанд баъдтар ба ҳосилшавии қабати ангишт оварда расондааст. Стеготсефалҳо, ки намояндаи нахустини дар об ва хушкай зиндағиундандаҳо мебошанд, бениҳоят бисёр ва ҳархела будаанд. Ҳашароти парвозкунанда – нонхӯрак ва сӯзанакҳо ривоҷ ёфтаанд.

**Перм.** Дар ибтидои ин давр иқлим андаке хушк ва сард будааст. Дар ин гуна шароит хеле қисми дар об ва хушкай зиндағиундандаҳо нобуд шудаанд. Мубориза барои ҳаёт, интихоби табий ба тафирёбии гурӯҳи маълуми дар об ва хушкай зиндағиундандаҳо сабаб шудааст. Баъд аз онҳо намояндагони синфи ҳазанданаҳо ба вучуд омадаанд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** кембрий, ордовик, силур, девон, ангиштсанг, перм.



### Савол ва супоришҳо:

- Эрай палеозой аз ҷонд давр иборат аст?
- Нахустин растаниҳои хушкай дар қадом давр ба вучуд омадаанд?
- Нахустин намудҳои дар об ва хушкай зиндағиунданда дар қадом давр ба вучуд омадаанд?
- Ҳодисаҳои ароморфози эволютсияи растаниҳои эраи палеозойро фаҳмонед.
- Ба ҳалокшавии дар об ва хушкай зиндағиундандаҳо чӣ сабаб шудааст?
- Ҳодисаҳои ароморфози эволютсияи ҳайвонҳои эраи палеозойро фаҳмонед.



Даврҳо	Шароити иқлим	Растаниҳо	Ҳайвонҳо

## § 55. ҲАЁТ ДАР ЭРАИ МЕЗОЗОЙ, КАЙНАЗОЙ

Эраи мезозой 175 млн сол давом кардааст. Дар даври **триас** иқлим хушк омадааст. Ҷангалҳо аз растаниҳои сўзанбарг, саговник, растаниҳои спорадор иборат будаанд. Пойҳои паси қафои онҳо нисбат ба пойҳои пеш қавитар ривоҷ ёфтаанд. Ачдоди калтакалос, сангпуштҳо ҳам дар ҳамин давр пайдо шудаанд. Дар натиҷаи мубориза барои ҳаёт, интихоби табий ба туфайли дар ҷараёни таъриҳӣ тағйирёбии баъзе ҳазандаҳои дарранда нахустин ҳайвонҳои ширхӯри баданашон мисли каламуш ба вучуд омадаанд. Тибқи тахминҳо онҳо мисли ўрдақбинӣ ва еҳиднаҳои ҳозира тухм гузошта, зиёд шудаанд.

**Юра.** Дар ин давр дар ҷангалҳо лутчухумҳо хукмронӣ кардаанд. Баъзеи онҳо, яъне секвояҳо то имрӯз омада расидаанд. Соҳти нахустин растаниҳои гулдор ибтидой будааст. Дар натиҷаи бошиддат ривоҷёбии растаниҳои спорадор ва лутчухум бадани ҳайвонҳои ҳазандай алафхӯр бениҳоят калон шудааст. Бадани баъзеҳо ба 20-25 м расидааст. Ҳайвонҳои ҳазандай факат дар хушкӣ не, балки дар об ва ҳаво ҳам паҳн шудаанд. Археоптериксҳо дар ҳамин давр пайдо шудаанд.

**Бўр.** Дар ин давр иқлим якбора тағйир ёфтааст. Абрҳои осмонро пӯшида хеле кам гардида, атмосфера хушк ва шаффоф будааст. Нури Офтоб мустақим барои ба барги растаниҳо афтидан шурӯъ кардааст. Ин гуна тағйирёбии иқлим барои бисёр сарахсҳо ва лутчухумҳо номусоид будааст ва онҳо кам шудаанд. Растаниҳои пӯшидатухум бошад, баракс зиёд гардидаанд. Дар миёнаҳои даври бўр бисёр оилаҳои синфҳои яктухмпалла, дутухмпаллаи пӯшидатухумҳо ривоҷ ёфтаанд. Ҳархелагӣ, қиёфаи зоҳирӣ онҳо аз бисёр ҷиҳат ба флораи замони ҳозира наздик будааст.

Дар нимаи дуюми бўр вакилони синфи кенҷаи ҳалтадор ва ҳамроҳдори ширхӯрон пайдо шудааст.

**Эраи кайнозой** 70 млн сол давом кардааст. Иқлим гарм, мұтадил будааст. Дар эраи кайнозой растаниҳои гулдор, ҳашаротҳо, паррандаҳо, ҳайвонҳои ширхӯр авҷ гирифта ривоҷ ёфтаанд.

Дар миёнаҳои **даври сеюм** иқлим хушк ва мұтадил, дар охирхояш бошад,

якбора хунук шудааст. Ин гуна тағириотҳои иқлим ба камшавии ҷангалҳо, васеъ паҳншавии растаниҳои алафмонанд оварда расондааст. Ҳашаротҳо авҷирифта ривоҷ ёфтаанд.

Дар ҳушкӣ, дар ҳаво паррандаҳо, ширхӯрон, дар об бошад, моҳиҳо, ширхӯрони бори дуюм ба муҳити об барои зиндагӣ кардан мутобиқшуда зиёд гардидаанд.

Навъи қадимии ҳайвонҳои ширхӯрони ҳамроҳдор гурӯҳи ҳашаротхӯрон буда, соҳти онҳо нисбатан содда будааст, аз онҳо нахустин даррандаҳо ва приматҳо ба вучуд омадаанд. Дар охири давр маймунҳои одаммонанд ривоҷ ёфтанд. Бо камшавии ҷангалҳо баъзе маймунҳои одаммонанд барои дар заминҳои кушод зиндагӣ кардан маҷбур шуданд. Дар натиҷа “маймунҳо”-и ҷанубӣ – австралопитекҳо ба вучуд омадаанд.

Дар даври чоруми эраи **кайназой** қисми калони Замин бо яҳ пӯшида шудааст. Қишири растаниҳои гармидӯст дар ҷануб нигоҳ дошта шудаанд, бисёр намудҳои растаний нобуд шудааст. Дар даври чорум эволютсияи аҷдоди одам шиддат меёбад. Аз ҷиҳати нуфус зиёдшавӣ ва паҳншавии одамон таъсири ҳудро ба олами растаний ва ҳайвонот шурӯъ мекунад. Ба туфайли фаъолияти нахустин шикорчиён шумори ҳайвонҳои ёбони алафхӯр оҳиста-оҳиста кам мешавад. Дар Аврупо ва Осиё ҳайвонҳои мамонтҳо, каркидонҳои ғафспашм, дар Америка мастодонтҳо, аҷдоди асп, гови баҳрӣ аз ҷониби нахустин шикорчиён нобуд карда шуданд. Нобудшавии ҳайвонҳои калони алафхӯр ба нешшавии шер, хирси горӣ ва дигар ҳайвонҳои дарранда сабаб шуд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** мезозой, триас, юра, бӯр, кайназой, формаи фосилавӣ.



### Савол ва супоришҳо:

1. Дар эраи мезозой растаниҳо дар мубориза барои зист чӣ гуна мутобиқшавиҳо ҳосил кардаанд?
2. Дар даври юра ба калоншавии бадани ҳайвонҳои алафхӯр чӣ сабаб шудааст?
3. Эволютсияи одам дар қадом давр шиддат гирифтааст?
4. Зиёдшавии популятсияҳои одамон дар рӯйи Замин нахуст ба нобудшавии қадом ҳайвонҳо сабаб шудааст?

## § 56. АНТРОПОЛОГИЯ – ФАН ДАР БОРАИ ЭВОЛЮТСИЯИ ОДАМ


Одам зинаи баландтарини эволютсияи биологӣ ба ҳисоб рафта, ба сифати мавҷудоти иҷтимоӣ ба сабаби он ки дорои қобилияти фикрронӣ ва нутқи мазмундор мебошад, ба омӯзиши манбаъҳои таърихиву маънавии аз авлод боқимонда, фикрронӣ, баҳодиҳии онҳо, ояндаро барномарезӣ кардан имкон дорад. Инсон ҳар гуна аҳборро ба авлоди оянда бо тарзи хаттӣ ё шифоҳӣ ра-сонда, дар ҳамаи соҳа фаъолият бурдан метавонад.

Антрапология фанни синтетикии байни фанҳо буда, одамро ба сифати мавҷудоти иҷтимоӣ-биологӣ ривоҷёбии таърихӣ ва эволютсияашро меомӯзад.

Фикрҳои замонавӣ оиди ривоҷёбии таърихии одам асосан ба далелҳои биологиии молекулярӣ, ситология, анатомияи муқоисавӣ, физиология, эмбриология ва палеонтология асос меёбад. Ҳамаи мавҷудоти зинда далели исботкунандаи ин гуна монандии соҳти бадан, аз як шоҳа ба вучӯд омадани онҳо мебошад. Дар зинаи нахустини тараққиёти эмбрионалии одам мисли ҳама хордадорон органҳои асосии дила: найи асад, хорда ва найи рӯда ҳосил мешавад. Дар одам аломатҳои ба дигар ширхӯрон хос мавҷуд аст: 7-то муҳраи гардан, қисмҳои скелети даст ва поӣ, арак, ғадудҳои равған ва шир, алвеолаҳо, диафрагма, дили чор камерагӣ, дуто доираи гардиши хун ва камони аортai ҷап, 3-то устухончай шунавоии гӯши байн.

Дар одам якчанд органҳои рудимент дида мешавад. Ба онҳо шоҳаи кирммонанди кӯрҷоқ, муҳраҳои дум, мушакҳои фаъолияти ихтисоршавиро гумкардаи дум ва як ҷуфт асаби он, мушакҳои ҳаракатдиҳандай суфраи гӯш, мӯйи бадан, пилки сеюм, барчастагии Дарвини суфраи гӯш ва ғайраҳо доҳил мешаванд (расми 121).

Дар одамон баъзан ҳодисаи атавизм ҳам дучор меояд (расми 122).



**Расми 121.** Узвҳои рудименти одам. I – пилки сеюм: 1 – пилки одам; 2 – пилки парранда; II – суфраи гӯш: 1 – суфраи гӯши эмбриони шашмоҳа; 2 – суфраи гӯши одами калон; 3 – суфраи гӯши маймун. III – кӯрҷоқ ва шоҳаи кирммонанди он: 1 – кӯрҷоқи одам; 2 – кӯрҷоқи ҳайвони сумдор.



**Расми 122.** Ҳодисаи атавизм дар одам. 1 – одами шербашара; 2 – бачаи бисёrsina; 3 – бачаи думдор.

одамшакл 48-то хромосома мавҷуд аст. Ба туфайли дар одам илова шудани ду чуфт хромосомаи маймунҳо кариотипи он аз 46-то хромосома иборат аст. Бисёр паразитҳо (шабушки сар) ва қасалиҳо (зуком, чечак, вабо, тифи шикам ва ғайраҳо) умумӣ аст. Дар маймунҳои одаммонанд мушакҳои мимика ҳам хуб ривоҷ ёftaast.

Дар соҳти скелети одам як қатор тағйиротҳои ба худ хоси вобаста ба рост гаштани одам ба вучуд омадааст. Дар сутунмуҳраи он ҳамидагиҳои табий, дар пошнааш гумбаз пайдо шудааст, сарангушти панҷаи поящ ба дигар ангуштҳо наздик шуда, вазифаи такягоҳиро ичро мекунад, устухонҳои косаш хеле васеъ шудаанд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** шимпанзе, горилла, орангутан,rudiment, атавизмҳо.



#### Савол ва супоришҳо:

1. Мавқеи одамро ба сифати индивиди биологӣ дар систематика нишон дихед.
2. Моҳияти далелҳои фанни эмбриология, анатомияи муқоисавиро дар исботкунии эволюсияи одам күшода дихед.
3. Ба узвҳоиrudimentи одам чиҳо доҳил мешаванд? Мавҷудияти онҳо чиро исбот мекунад?
4. Ба ҳодисаи атавизми дар одам буда мисолҳо биёред. Ҳодисаи атавизм аз чӣ далолат медиҳад?
5. Одам дар қадом зинаи ривоҷёбии эмбрионалӣ ба ҳайвонҳо монанд мешавад?



**Супоришҳо барои иҷрои мустақилона:** Дар даврҳои минбаъдаи ривоҷёбии эмбрионалӣ дар одам пешона, дар эмбриони горилла бошад, ба пеш дамида баромадани ҷағро эзоҳ дихед.

Материалҳои палеонтологии оид ба ривоҷёбии таърихии одам дар эволютсияи он мавҷудияти 4 зина – аҷдоди ибтидоии одам, одамони қадимтарин, одамони қадим, одамони дар киёфаи замони ҳозираро нишон медиҳанд.

**Аҷдоди ибтидоии одам.** Аз ин таҳминан 25 млн сол пеш дриопитекҳо ба туфайли мубориза барои хаёт, интиҳоби табий, тағйирпазирӣ ирсӣ ба ду шоҳа – маймунҳои одаммонанд ва нахустин аҷдоди одамон чудо шудаанд. Аз ривоҷёбии минбаъдаи намояндағони шоҳаи яқум горилла, шимпанзе ба вучӯд омадаанд.

Ба туфайли якбора тағйир ёфтани шароит баъзе дриопитекҳо ба бо ду пойроҳ гаштан гузаштаанд. Дар натиҷа “маймунҳои ҷанубӣ” – австралопитекҳо пайдо шудаанд. Дар онҳо бо ду пойроҳ гаштан барои ба сифати аслиҳа истифода аз таёқҳои тайёр, сангҳо, устухони ҳайвонҳои калон имкон додааст. Онҳо дар ҷангали дашт, заминҳои кушод зиндагӣ кардаанд. Баландияш 120–140 см буда, массаси баданаш 36–55 кг, ҳачми устухони сар 500–600 см<sup>2</sup> будааст. Соҳти устухони сари австралопитекҳо аз бо ду пой ҳаракат кардани онҳо дарақ медиҳад.

Боқимондаи устухони австралопитекҳо аз атрофи қӯли Рудолфи Кения аз қабати замини синнаш 5,5 млн сол буда ёфт шудааст. Як намуди австралопитекҳо ривоҷ ёфта, нахустин одам (*homo habilis*)-ро ҳосил кардааст. Ҳачми майнаи сар 650–680 см<sup>3</sup> будааст. Қадаш 135–150 см. Онҳо бо ёрии аслиҳаи тайёри санг, чӯб ҳайвонҳоро шикор кардаанд, пиёз, лӯнда, решай зери замин будаи растаниҳоро кофтаанд. *Homo habilis* истифода аз оташро медониста ва аз сангҳои калон барои худ кулба сохтааст. Ба ин сабаб онҳоро “одами боғаҳм” номидаанд.

**Одамҳои қадимтарин – (архантропҳо).** Архантропҳо ба намуди одами рост раванда - *homo erectus* доҳил карда мешаванд. Соли 1891 олимни голландӣ Дюбуа аз ҷазираи Ява боқимондаи устухони питекантроп (маймунодам)-ро ёфтааст. Қади он 170 см, ҳачми майнааш 800–1100 см<sup>3</sup> будааст. Питеқантропҳо аз санг, устухон аслиҳа соҳта, аз оташ истифода мебурдаанд ва ҷамоа шуда зиндагӣ мекарданд. Солҳои 1927–1937 аз ғори атрофи Пекин боқимондаи устухони одами синантроп ёфт шудааст. Ўз 500–300 ҳазор сол аввал зиндагӣ кардааст. Ҳачми майнаи синантропҳо 850–1220 см<sup>3</sup>, қади онҳо 150–160 см будааст. Онҳо дар гирондани оташ ва нигоҳ доштани онро медонистаанд. Птекантропҳо, синантропҳо ҳоло ба намуди *homo erectus* доҳил гардида,

қадимтарин одамҳо архантропҳо ҳисобида мешаванд. Баъди мурдани архантропҳо наздиконашро гўр кардаанд, форҳояшонро бо шоҳ ва дандони ҳар хел ҳайвон оро додаанд.

**Одамони қадим (палеоантропҳо).** Дар наздикии дарёи Неандери Германия, ҳамчунин, аз ғори Тешиктоши вилояти Сурхондарё устухонҳои сар, ҷағ ва пойи одамони қадим ёфт шудааст. Ба он одами неандертал ном гузоштаанд. Неандерталҳо 250-40 млн сол аввал зиндагӣ кардаанд. Пешонай он нишебдор буда, манаҳаш хуб ривоҷ наёфтааст. Қадаш 155-165 см, ҳаҷми майнааш 400 см<sup>3</sup> будааст. Онҳо ҷамоа шуда зиндагӣ кардаанд. Онҳо ба бачаҳо, куҳансолон ва касалҳо ғамхорӣ карда, мурдаҳоро гўр кардаанд.

### Одамони дар қиёғаи замони ҳозира (неоантропҳо).

Наҳустин скелети неоантропҳо соли 1868 аз ғори Кроманёни ҷануби Фаронса ёфт шудааст. Барои ҳамин наҳустин одамони замони ҳозира кроманёнҳо номидা мешаванд. Онҳо 50–60 ҳазор сол аввал пайдо шудаанд. Қади кроманёнҳо 180 см, ҳаҷми майна 1600 см<sup>3</sup>, манаҳ дамида баромадагӣ ва пешонии онҳо васеъ будааст. Дар онҳо нутқи маънодор хуб ривоҷ ёфтааст, бинобар соҳти бадан кроманёнҳо аз одамони ҳозира фарқ намекарданд. Кроманёнҳо аслиҳаҳои мураккабро оварида тавонистаанд, хона сохтаанд, дар деворҳои он тасвири эпизодҳои ширкор, раксҳо, ҳайвонҳо ва одамҳоро кор кардаанд. Ҳайвонҳои ёбоиро хонагӣ карда, ба кори дехқонӣ шурӯъ кардаанд.



**Калимаҳои такягоҳӣ:** архантропҳо, палеоантропҳо, неоантропҳо.



#### Савол ва супоришиҳо:

1. Тағийиротҳои дар зинаҳои эволютсияи одам руҳдодаро бо омилҳои мухит вобаста карда, фаҳмонед.
2. Аломатҳои ба архантропҳо хосро гўед.
3. Соҳти берунии палеоантропҳоро тасвир кунед.
4. Хусусиятҳои ба неоантропҳо хосро эзоҳ дихед.

## § 58. ҚУВВАҲОИ ҲАРАКАТДИҲАНДАИ ЭВОЛЮТСИЯИ ОДАМ

Дар пайдоиши одам омилҳои биологӣ аҳамияти қалон дошта бошад ҳам, аммо худи онҳо барои фаҳмондани антропогенез кифоя нест. Дар ин ҷараён дар баробари омилҳои биологӣ омилҳои иҷтимоӣ ҳам нақши мухим бозиданд. Ба эволютсияи одам ҳам даҳлдор будани омилҳои биологии эволютсияи

олами органикӣ – тағийирпазирии ирсӣ, мубориза барои ҳаёт, мавҷи популятсия, дрейфи генҳо, алоҳидашавӣ ва интиҳоби табииро Ч. Дарвин нишон дода буд. Дар зинаи нахустини эволютсияи одам интиҳоби ба шароити тағийирпазирии муҳити атроф хуб мутобиқшавӣ нигарондашуда аҳамияти ҳалқунанда доштааст. Ба туфайли омилҳои биологӣ дар организми аҷдоди одам якчанд тағийиротҳои морфофизиологӣ рӯй додааст. Ба туфайли тағийирпазирии мутатсионӣ, мубориза барои ҳаёт, интиҳоби табий инфириодҳои дастҳояшон тағийирёфта, ки барои амалиёти меҳнат фоиданок будааст, нигоҳ дошта шудааст.

Омилҳои иҷтимоӣ барои антропогенез: фаъолияти меҳнат, ҷамоа шуда зистан, нутқ ва тафаккур ҳарактернок аст.

Дар эволютсияи одам ростшавии қомат ва ба воситаи меҳнат табдил ёфтани даст омили муҳим будааст. Соҳтани олоти меҳнат ба торафт тағийирёбии дасти одам сабаб шудааст.

Дар эволютсияи одам ҷамоа шуда зиндагӣ кардан ҳам аҳамияти муҳим доштааст. Онҳо якҷоя шуда, ҳудро аз ҳайвонҳои дарранда ҳимоя кардаанд, ширкор кардаанд ва бачаҳои ҳудро тарбия намудаанд. Ҷамоа шуда зиндагӣ кардан барои ба ҳамдигар бо садо, имову ишора, мимиқа муносибат кардани одамон эҳтиёҷ пайдо кунондааст. Дар натиҷаи тағийирпазирии ирсӣ ва интиҳоби табий ҳалқ тағийир ёфта, ба узви нутқ табдил ёфтааст. Рушди тафаккур ва майнаи сар ба такомулёбии меҳнат ва нутқ оварда расондааст. Бо фарқ аз ҳайвонҳои баланд дар одам системаи дуюми сигнал ривоҷ ёфтааст. Машғулият бо ширкорчиғӣ, ширкори моҳӣ факат бо растаниҳо не, балки барои ҳўрокхўрии омехта ҳам имкон дод. Ин бошад, ҳуд аз ҳуд ба қўтоҳшавии рӯдаҳо сабаб гардидааст. Гизои дар оташ пухташударо дар давоми ҳазорҳо сол истеъмол кардан рафта-рафта вазнинии аппарати хоиданро осон кардааст. Оқибат тегаи устухони тепаи мушакҳои бақуввати хояндаро пайвасткунанда аҳамияти биологии ҳудро гум кардааст.

Пайдоиши ирқҳо ба омилҳое мисли интиҳоби табий, мутатсия, алоҳидашавӣ, чудошавии популятсияҳо вобаста аст. Дар зинаи нахустини ташаккулёбии ирқҳо интиҳоби табий аҳамияти муҳим доштааст. Интиҳоби табий ба дар шароити муайян баланд бардоштани фаъолияти ҳаётӣ, ба ҳифзшавӣ ва зиёдшавии аломатҳои адаптивӣ дар популятсия сабаб шудааст.

**Калимаҳои такягоҳӣ:** антропогенез, омилҳои биологӣ, омилҳои иҷтимоӣ, шуур, нутқ, аврупоид, манголоид, негроид.





## Савол ва супоришҳо:

1. Дар ривоҷёбии одам омилҳои биологӣ гуфта чиро мефаҳмад?
2. Нишонаҳои одамони қадимтарин ва одамони қадим аз чихо иборат аст?
3. Одамони дар киёфаи замони ҳозира буда бо қадом нишонаҳояшон чудо шуда мейстанд?
4. Омилҳои иҷтимоии дар ривоҷёбии одам нақш бозидаро шарҳ дижед.
5. Ирқҳои одамон кай пайдо шудааст?
6. Ирқҳои одамон ба қадом тоифаҳо чудо мешаванд?



## Супоришҳо барои иҷрои мустақилона:

Айни замон аз фаъолияти меҳнати ҷисмонӣ ба намуди меҳнати механизатсия-шуда, бо компьютер идорашаванда гузаштани одамон дар соҳти бадан, руҳият, фаъолияти ақлӣ, ва муҳити зиндагии онҳо чӣ гуна таъсир мерасонад?

**Аденозиндифосфат, АДФ** – нуклеотиди аз боқимондаи аденин, рибоза ва дуто кислотаи фосфат иборатбуда.

**Аллофен** – алло...(аз юнони allos –дигар, бегона), мутатсияҳои ген не, балки дар натиҷаи гибридизатсияи соматикӣ ё трансплантатсия ҳосилшуда, фенотипи аз ҷиҳати генетикий омехташуда. Ибораи аллофен соли 1955 аз ҷониби Й. Хадорн дохил карда шудааст.

**Амитоз** – тақсимшавии хромосомаҳоро ҳосил накарда, мустақиман, митоз нағаштани ҳуҷайра.

**Антигенҳо** – аз ҷониби организм мисли моддаҳои бегона моддаҳои қабулкунанда ва реаксияи маҳсуси иммунро ба вучуд оварандা.

**Батсилаҳо** – бактерияҳои дорои намуди таёқчамонанд.

**Биотехнология** – истифода аз организмҳои зинда ва ҷараёнҳои дар онҳо содиршаванда дар истеҳсолот.

**Бластула** – ҷанини организмҳои бисёрхӯҷайра дар зинаи бластулятсия.

**Бластулятсия** – даври охири тақсимшавии тухми ҳайвонҳои бисёрхӯҷайра. Дар ин давр ҷанин бластула номида мешавад.

**Дивергенсия** – аз лотинӣ ба маънни ҷудошавӣ. Аз ҳамдигар фарқи аломату ҳосиятҳо.

**Дизруптив** – як шакли интихоби табиии ба ҳосилшавии формахои якчанд полиморф, ки дар доираи як популятсия аз ҳамдигар фарқ мекунанд, оварда мерасонад.

**Электрофорез** – усули бинобар ҳаҷм аз ҳамдигар ҷудошавии молекулаҳо дар доҳили гели маҳсуси ба майдони электрӣ ҷойгиршуда.

**Экссизия** – (аз англisisii “excision” – баромада рафтсан) ҷараёни аз геноми бактерия баромада рафтани профаг.

**Эндонуклеаза** – қисмҳои буррандаи занчири ДНК (рестрикзаза).

**Шаҷараи филогенетикий** – шаҷараи авлод буда, содиршавии филогенез ва инъикоскунандаи графики алоқаҳои ҳештубории гурӯҳҳои организмҳои гуногун.

**Фотопериодизм** – вобаста ба тағиироти дарозии рӯзи равшан тағииротҳои рӯиш ва ривоҷёбии организмҳо.

**Дрейфи генҳо** – бо таъсири сабабҳои тасодуфӣ таъсири соҳти генетикии популятсия – ҷараёни генетикии автоматикӣ.

**Клонкунини генҳо** – қисми ДНК-и пешбинишударо ба воситаи векторҳо зиёд кардан.

**Генофонд** – маҷмӯи генҳои организмҳои шомили таркиби популятсия.

**Геном** – маҷмӯи генҳои маҷмӯи гаплоиди хромосомаҳо.

**Интерферон** – сафедаи дар ҳуҷайраи организм дар қасалиҳои вируснок ҳосилшаванда.

**Бофтани каллус** – аз тақсимшавии ҳуҷайраҳо ҳосил шудааст, массаи ҳуҷайраҳои қариб ихтисоснашуда.

**Кариотип-** чамъи алломатҳои маҷмӯи хромосомаи ба ин ё он намуд хос.

**Кодон (ё ки триплет)** – пайдарҳамии сето нуклеотиди як аминокислотаи маълуми қатъй, ки ба сафедаи синтезкунанда дохил карда мешавад, кодгузорикунанда.

**Кодоминантӣ** – иштирок кардани ҳар ду аллелӣ дар содир шудани алломати организми гетерозигота.

**Конвергенсия** - мустақил ривоҷёбии алломатҳои монанд дар шароити муҳити монанди намудҳои хешу таборӣ надошта ба сифати мутобиқшавӣ ба ҳаёт.

**Лизис** – пӯсиш ё маҳдулшавии ҳуҷайраҳо бо таъсири ферментҳои дорои ҳусуси-яти маҳдулкунӣ дар лизосома ё агентҳои дигар.

**Бактерияи лизоген** – бактерияи профаг доштаи ғайрифаъол дар таркиби геном.

**Лизогения** – ба геноми бактерияи бактериофаг дар ҳолати профаг ҷойгир кар дани он.

**Мангуст** – ҳайвони мансуби оилаи самурмонандҳои гурӯҳи ширхӯрони ваҳшӣ.

**Антитанаи моноклонал** – молекулаҳои сафедаи антитанаи гомоген, ки ба воситаи ба ҳуҷайраҳои саратони дурагакунӣи як намуди ҳуҷайраҳои антитана.

**Партеногенез** – навъи зиёдшавии ҷинсӣ буда, дар ин ҳолат ҳуҷайраҳои ҷинсии модина тухмӣ нагузашта, ривоҷ мейбанд.

**Политипӣ** – гуногуннусха будани организмҳои шомили як намуд.

**Пубертат (даври пубертат)** – пухта расидани ҷинсӣ; тағириотҳои дар организмҳои наврас содиршаванда буда, дар натиҷаи онҳо наврас ба воя расида, наслро давом дода метавонад.

**Редуксия** – дар даври ибтидоии онтогенез ё дар аҷдод ривоҷ наёфтан ё қуллан нобудшавии органҳои мутъадил ривоҷёфта.

**Рекомбинант Т-ДНК** – конструксияи генетикии аз дохил кардан ба таркиби плазмиди вектори молекулаи ДНК-и бегона гирифташуда.

**Ретротранспозон** – молекулаи ДНК-и вирусмонанди ба воситаи матритсаи и-РНҚ нусхай худро синтез намуда, ба ҷойи дигари геном кӯч мебаста.

**Сайт** – (англисии site – ҷой) нуқтаи ягонаи молекулаи ДНК. Ба ҷараёни ин нуқта раванда мувофиқ сайти рестриксия, сайти рекомбинатсия ё сайти транспозитсиянома мешавад.

**Сентромера** – қисми хромосомаи дар вақти тақсимшавии мейоз ва митоз риштаҳои дуки тақсимшавӣро пайвасткунанда.

**Таксон** – гурӯҳи организмҳои систематика қабул карда (масалан, намуд, авлод, оила).

**Ти-плазмид** – плазмиди бавуҷудоваранди қасалии варар дар растаниҳои ҳуҷайраи агробактерия.

**Низом** – (яклухт, аз қисмҳо тартиб дода шудааст; муттаҳидшавӣ) – бисёр элементҳои ба ҳамдигар вобаста, як яклухтии маълумро ташкилкунанда.

**Видра** – як намуди ҳайвонҳои дар об зиндагикунандаи ба оилаи самури гурӯҳи даррандаҳо мансуб.

Муқаддима .....	3
-----------------	---

## **БОБИ 1. МАФҲУМ ДАР БОРАИ НИЗОМҲОИ БИОЛОГӢ**

§ 1. Биология – фан дар бораи ҳаёт .....	4
§ 2. Моҳияти ҳаёт ва хусусиятҳои зиндагӣ .....	7

## **БОБИ II. ҚОНУНИЯТҲОИ УМУМБИОЛОГИИ ДАРАЦАИ МОЛЕКУЛАИ ҲАЁТ**

§ 3. Дарацаи молекулаи ҳаёт ва чиҳатҳои ба худ хоси он .....	12
§ 4. Таркиби кимиёвии организмҳои зинда ва доимияти онҳо .....	16
§ 5. Карбогидратҳо ва липидҳо .....	20
§ 6. Сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеин .....	25

## **БОБИ III. ҚОНУНИЯТҲОИ УМУМБИОЛОГӢ ДАР ДАРАЦАИ ХУҶАЙРАИ ҲАЁТИ**

§ 7. Дарацаи хуҷайраи ҳаёт ва чиҳатҳои ба худ хоси он .....	33
§ 8. Мубодилаи моддаҳо – асоси фаъолияти ҳаётии хуҷайра .....	38
§ 9. Мубодилаи пластикӣ. фотосинтез, ҳемосинтез .....	42
§ 10. Хуҷайра – воҳиди ирсии ҳаёт .....	47
§ 11. Сикли ҳаётии хуҷайра .....	50

## **БОБИ IV. ҚОНУНҲОИ УМУМБИОЛОГӢ ДАР ДАРАЦАИ ОРГАНИЗМИ ҲАЁТ**

§ 12. Дарацаи организми ҳаёт ва чиҳатҳои ба худ хоси он.....	60
§ 13. Навъҳои организмҳои зинда бинобар физогирӣ .....	63
§ 14. Зиёдшавии организмҳо. Зиёдшавии гайричинсӣ .....	66
§ 15. Зиёдшавии Чинсии Организмҳо .....	69
§ 16. Онтогенез – ривоҷёбии инфиродии организмҳои зинда .....	74
§ 17. Қонуниятҳои умумии ирсият. Қонунҳои ирсияти Г. Мендел ва моҳияти онҳо .....	80
§ 18. Ҷуфткунонии дидурага ва полидурага. Қонуни сеюми Г. Мендел .....	85
§ 19. Назарияи хромосомаи ирсият .....	88
§ 20. Генетикаи чинс .....	92
§ 21. Ирсишавӣ дар вобастагӣ бо чинс .....	95
§ 22. Таъсири байниҳамдигарии генҳо .....	97
§ 23. Қонуниятҳои умумии тағиیرпазирӣ .....	103
§ 24. Генетика ва саломатии инсон .....	110
§ 25. Қасалиҳои ирсии дар одам дучоршаванд. Саломатии репродуктивӣ .....	116
§ 26. Объектҳои тадқиқоти муҳандисии ген ва таърихи рушд .....	121
§ 27. Элементҳои генетикии хуҷайра .....	123

§ 28. Чараёнҳои ба тағириёбии ирсияти хучайра водоркунанда .....	126
§ 29. Ферментҳои дар муҳандисии ген истифодашаванда .....	131
§ 30. Гирифтани днк-и рекомбинант .....	134
§ 31. Ба ирсияти муҳандисии ген асос карда, тағирир додани ирсияти растаний .....	136
§ 32. Дар асоси муҳандисии хучайра тағирир додани ирсияти ҳайвонҳо гибридома .....	139
§ 33. Биотехнологияи муҳандисии ген ва хучайраи асоснокшуда .....	143
§ 34. Муҳандисии ген ва комёбиҳои фанни биотехнология дар Ўзбекистон .....	145

## **БОБИ V. ҚОНУНИЯТҲОИ УМУМБИОЛОГИИ ДАРАЧАИ НАМУД ВА ПОПУЛЯТСИЯИ ҲАЁТ**

§ 35. Дараҷаи намуд ва популятсияи ҳаёт. Мағхуми намуд. Мезонҳои намуд..	147
§ 36. Популятсия – соҳти намуд ва воҳиди ибтидоии эволютсия .....	151
§ 37. Пайдошавии ғояҳои эволютсионӣ.....	157
§ 38. Корҳои илмии К. линней, Ч.Б. Ламарк. Ғояҳои эволютсионии Ч. Кюве .....	161
§ 39. Ғояҳои эволютсионии Ч. дарвин .....	164
§ 40. Қувваҳои ҳаракатдиҳандай эволютсия. Тағирипазирии ирсӣ .....	171
§ 41. Мубориза барои зиндагӣ ва навъҳои он .....	175
§ 42. Интиҳоби табиӣ ва намудҳои он .....	180
§ 43. Мутобиқшавӣ дар олами органикӣ – натиҷаи эволютсия .....	184
§ 44. Назарияи синтетикии эволютсия .....	193
§ 45. Пайдоиши намудҳо .....	195
§ 46. Барои исботи эволютсия далелҳои фанҳои биологияи молекулярӣ, ситология, эмбриология .....	199
§ 47. Далелҳои илмии анатомияи муқоисавӣ, палеонтология дар исбот карданӣ эволютсия .....	204
§ 48. Далелҳои фанни биогеография дар исбот карданӣ эволютсия .....	207
§ 49. Типҳои тағириотҳои эволютсионӣ.....	211
§ 50. Равияҳои асосии эволютсияи олами органикӣ .....	214
§ 51. Назарияҳо оиди пайдоиши ҳаёт дар замин .....	218
§ 52. Назарияи эволютсияи биокимиёвӣ .....	221
§ 53. Ҳаёт дар эраҳои архей, протерозой.....	223
§ 54. Ҳаёт дар эраи палеозой .....	225
§ 55. Ҳаёт дар эраи мезозой, кайназой .....	227
§ 56. Антропология – фан дар бораи эволютсияи одам .....	229
§ 57. Зинаҳои асосии эволютсияи одам .....	231
§ 58. Қувваҳои ҳаракатдиҳандай эволютсияи одам .....	232
Луғати истилоҳот.....	235

A. G‘afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O. Ishankulov,  
M. Umaraliyeva, I. Abduraxmonova

# BIOLOGIYA

(*Tojik tilida*)

*O'rta ta'lif muassasalarining 10-sinfi uchun darslik*

**1-nashr**

«Sharq» nashriyot-matbaa  
aksiyadorlik kompaniyasi  
Bosh tahririyati  
Toshkent – 2017

Тарчумон: Х.Хамидов  
Мухаррир: С.Рарабов, Ораш  
Саҳифабанд: Ойгул Фозилова  
Мусаххед: У. Валичон

**Литсензияи нашриёт AI № 201, 28.08.2011**

Ба чопаш 20-уми декабри соли 2017 ичозат дода шуд. Андозаи 70x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитураи «Times New Roman». Бо усули оффсет чоп шуд. Чузъи чопии шартӣ 17,55. Чузъи нашрию хисобӣ 18,01. Адади нашр 7648 нусха. Супориши № 4913.

**Дар матбааи Сартахририяти ширкати саҳомии табъу нашри  
«SHARQ» чоп гардид.  
100000, шаҳри Тошканд, қӯчаи Буюк Тӯрон, 41.**

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

UZEDU.ONLINE

№	Ному насаби донишомӯз	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифтан	Имзои раҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои раҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**Чадвали болой ҳангоми ба ичора дода шудан ва дар охири соли хониш баргардонида гирифтани китоб аз тарафи раҳбари синф аз рӯйи меъёрҳои зерин баҳо гузошта мешавад:**

Нав	Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан
Хуб	Муқовааш яклухт, аз қисми асосии китоб чудо нашудааст. Ҳамай варакояш хаст, надаридааст, чудо нашудааст, дар сахифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова қач шудааст, канорхояш коҳида, якчанд хатҳо кашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ чудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаронда қаноатбахш таъмир шудааст. Варақҳои чудошудааш аз нав таъмир гаштааст, дар баъзе сахифаҳо хат кашида шудаанд.
Файри-қаноатбахш	Муқова хат кашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ чудо гаштааст ё ки умуман нест, файриқаноатбахш таъмир шудааст. Китобро барқарор кардан аз имкон берун аст.